

Сағын
заштас
Ақтамаш
Пәләй

Сағу
Зашти
Хотали
Пай

ДУШАНБЕ
«ТОҦКАЛАМ»

ОФОЗИ КИТОБ

Ровиёни¹ ахбор ва ноқилони² осор, муҳаддисони³ достони гулистони куҳан ва тӯтиёни шакарминкору булбулони ширингуфткор ва андалебони бӯстону хӯшачинони хирмани сухан ривоят мекунанд, ки ровӣ Мир Ашрафи Рамузӣ дар «Чомъе-ул-ҳикоёт»-и худ дар баёни таваллуди Хотам овардааст, ки Хотам бинни Тай, бинни Каҳлон, бинни Син, бинни Нахшаб, бинни Қаҳтон, бинни Худ аст.

Овардаанд, ки Худ марде буд соҳиби қуввату бозу. Дар ҳадди Яман падараш деҳқонӣ мекард ва баъд аз ҷанд муддат вафот ёфта буд. Аз сабаби қуввату бозу ба сари Худ ҳавое афтод, ки бо ин ҳама қуввату бозу ва ҷуръате, ки ман дорам, чун анкабут ба шавқи торкаши барои сайди магасе умр ба сар бурдан камоли ҳамоқату аломати дунхимматист. Ва ҳамаи қавму бародарону дӯстони худро ҷамъ намуда, машварат кард ва гуфт:

— Эй азизон, дар дили ман мегузарад: сар аз итоати сulton бартобам ва зӯрзмой намоям. Агар худон таоло қарам намояд, таҳту салтанат аз ин подшоҳӣ Яман биситонам. Мулкро ҷунон ороиш дода раиятпарварӣ созам, ки гургу гусфанд, шеру рӯбоҳ дар як ҷо об хӯранд. Тамоми ҳалқон бар адлу инсоғи ман таҳсину офарин гӯянд. Шумоён дар ин боб чӣ маслиҳат медиҳед?

Ҳама бародарону дӯстони ӯ розӣ шуда гуфтанд, ки:

¹Ровӣ — ривояткунанда.

²Ноқил — накълкунанда.

³Муҳаддис — ҳикояткунанда.

— Бисъёр хуб аст, аммо дар ин боб хазина даркор аст. Агар фикри хазинаву зар мешавад, ин кору хаёл ба чое мерасад ва илло, не.

Охируламр, барои чамъ кардани хазина муқайид шуданд¹. Баъд аз ҳафт сол навкарӯ сипоҳи бисъёр чамъ намуда буданд, ки ҳабар ба подшоҳи Яман расониданд, ки писари фалон деҳқон, ки баъд аз фавти падарааш риёсати қалъа ба ў муқаррар шуда буд, ҳаёли фосиде бар сар афтода ва лашкари бисёре чамъ карда меҳоҳад, ки сар аз итоати султон бартобад ва дар дил ҳаёли салтанати мулк дорад.

Подшоҳи Яман ин ҳабарро, ки шунид, дар ғазаб шуда амр кард, ки бо лашкари бекарон чанд амиру сардор рафта сари Ҳудро аз тан чудо созанд, ки дигаронро ибрат шавад.

Ба мӯчиби² фармудаи шоҳ лашкар бо сардорон бар сари ўрасида ҷангӣ мағлубае карданд.

Алқисса, лашкари шоҳи Яман шикаст ёфта аксари эшон ба қатл расиданд. Подшоҳи Яман аз ин кардаву кирдори Ҳуд оғаҳ шуда, дар ғазаб даромад ва худ бо лашкари бисеру тирандозони бешумор бар сари Ҳуд расид. Ҳуд бо ёрону дӯстон баромада ба подшоҳи Яман муқобил шуд ва ҷангӣ бузургे дар миён ҷоқеъ гардид.

Чун нияти Ҳуд бар адлу адолат ва раиятпрараварӣ буд, худои таоло ёри ўшуд ва лашкари подшоҳи Яманро шикаст дода, худи подшоҳро дастгир кард ва таҳту тоҷ аз ўситуда³ бар маснади⁴ хилофат омада нишаст. Подшоҳи Яман аз қасрати ғуссаву фироқ баъд аз ҷанг муддат ҷон ба ҷонофарин таслим кард.

Ҳуд ҷунон бар адлу адолат кӯшида, раияту фуқарои мулки Яманро аз худ розӣ гардонид, ки ҷамеи дусту душману пиру барно бар адлу инсофи ўтаҳсину оғарин мекарданд. Чунин адолат варзид, ки дасти зулмо аз ҳар мазлума кӯтоҳ гардонид ва мамлакат ба қисме обод шӯд, ки гург бо гусфанд, шер бо рӯбоҳ дар як ҷо об ҳӯрдандӣ. Мардуми Яман ба ҳубию айшу ишрат умр ба сар бурдандӣ. Баъд аз ҷанг муддат оллоҳ таоло ўро фарзанде қаромат кард, ўро Қаҳтон ном гузошт ва ҷанг муддат Ҳуд дар Яман подшоҳ буд.

¹Муқайид шудан — машғул шудан, азм кардан.

²Ба мӯчиби — мувофиқи.

³Ситудан — гирифтан.

⁴Маснад — таҳт.

Охируламп, умраш тамом шуда шарбати ачалро бичашид. Писараш Қаҳтон ба ҷои падар нишаста мулки Яманро обод гардонид, ўро ҳам оллоҳ таоло писаре қаромат кард. Ўро ном Нахшаб гузошт. Вакте ки Нахшаб ба қадди балофат расид, рӯгардон аз падар шуд ва дар тамоми мулки падараш ҳалал расонид ва падараш ўро ғазаб кард. Ў рӯ ба ҷониби араб карда рафт ва баъд аз муддате падараш шарбати маргро бичашид ва Нахшаб омада ба ҷои ў подшоҳ шуд. Аз ў низ писаре ба олами вучуд омад, ўро Син ном ниҳоданд.

Вакте ки Син худро донист, феълҳо аз вай ба вуқӯй омад, падар аз вай безор буд. Ў меҳост, ки падарро дастгир кунад, мұяссар намешуд, падар меҳост, ки ўро бикушад, модараш намегузошт ва пинҳон мекард ва аз ин замон чанд вакт гузашта буд, ки Нахшаб ҷон ба ҷонофарин таслим кард ва Син ба ҷои падар нишаста ҳокими Яман шуд. Ва мулки Яманро ба зулму тааддӣ ҳароб кард ва аз ў писаре шуд, ўро Қаҳлон ном ниҳоданд. Вакте, ки Қаҳлон худро донист, раво надошт, ки падараш зулму тааддӣ карда мулкро ҳароб гардонад.

Охируламп падарро ба макру ҳила ба даст дароварда, дар қайд нигоҳ дошт. Худ ба ҷои падар нишаста подшоҳӣ мекард ва падараш дар қайд бимурд.

Қаҳлонро худои таоло писаре дод, номи ўро Тай гузоштанд ва баъд аз марги падар Тай бар таҳти подшоҳӣ нишастан. Чунон адлу инсоф варзид, раиятпарварӣ кард, ки ба шарҳ рост наояд. Ва мулки Яманро чунон ободонӣ воеъ шуд, ки аз падаркалонаш гузаронид.

Тай сипоҳу лашкар ҷамъ карда, мамлакати арабро дар таҳти тасарруфи худ даровард, валекин ин таҷаммул¹ шуқӯҳ аз ҳосияти адлу инсофи ў буд. Ва аз атрофу ҷавониб бузургону хубону таҷрибакоронро дар хидмати худ ҷамъ намуда сӯҳбат медошт ва дар ин сӯҳбат сифати ҳусни духтари Адан дар миён оварда меғуфтанд.

Тайро рағбату ҳавои ҳусни ў гирифт. Ўро ба даст оварда дар акди худ даровард ва аз ў писаре шуд, рӯй ба монандӣ офтоби ховар. Номи ўро Хотам гузоштанд.

Ҷамеи ҳакимону мунаҷҷимонро талабида фармуд, ки толеи Хотамро бубинанд. Мунаҷҷимон қуръа андохтанд. Аз рӯи ҳикмату қуръа нуктарезӣ карда дарёфтанд ва ба арзи шоҳ расониданд, ки толеи Хотам бисёр

¹ Таҷаммул — дабдаба.

² Ақӣ — никоҳ.

хуб баромадааст, ки подшохи ҳафт кишвар мешавад ва дар кори бериё барои муhibbon чонбозӣ месозад ва номи неки ў то киёмат дар олам машхур ва равшан мемонад.

Тай, падари Хотам, аз шунидани толеи писари худ ҳушҳол шуда, инъому эҳсони бешумор ба ҳакимону мунаҷҷимон намуд. Мардуми хосуом дар шодии Хотам омада обу таом тановул намуда, дуои шоҳу фарзанди ўро карданд. Ҳеч кас аз хони ў ноумед нахост.

Ҳамон рӯзе ки Хотам аз модар ба дунъё омада буд, шаш ҳазор писар дар ҳамин шаҳр ба олами вучуд омада буданд ва падари Хотам, ки Тай аст, дар шаҳр муноди¹ кунонид, ки «имрӯз ҳар фарзанди писаре, ки дар шаҳр таваллуд шуда бошад, ҳамаро дар назди ман ҳозир созанд». Дарҳол мулозимон шаш ҳазор писарро дар пеши ў ҳозир карданд.

Тай шаш ҳазор доя барои тарбияти онҳо мукаррар гардонид. Дояҳо ба тарбияти бачаҳо муқайид гардианд ва ҷаҳор дояи ҳушруи соҳибчамолро аз байни шаш ҳазор доя баргузида Хотамро ба онҳо супурд. Онҳо низ ба тарбияти Хотам муқайид шуданд. Вакте ки дояҳо пистони ҳудҳоро ба даҳони Хотам ниҳоданд, Хотам пистони дояҳоро дар даҳони ҳуд нагирифт ва шир аз пистони дояҳо нахӯрд.

Ин воқеаро ба самъи² Тай расониданд, ки эй шоҳи олампаноҳ, писари шумо аз пистони доягони хеш шир намехӯрад ва пистони дояҳоро ба даҳони ҳуд намегирад. Шоҳ фармуд, ки мунаҷҷимону ҳакимонро биёред. Дарҳол оварданд.

Тай фармуд, ки:

— Эй ҳакимон ва мунаҷҷимон, писари мо шир намехӯрад ва пистони дояҳоро ба даҳони ҳуд намегирад. Сабаби ин чӣ бошад?

Мунаҷҷимон қуръа андохта гуфтанд:

— Эй шоҳи олампаноҳ, дар дунъё Хотам аз бобати саҳоват бисёр шӯҳрат ҳоҳад гирифт ва як донаву як луқмае бе ширкат дар даҳони ҳуд наҳоҳад андоҳт. Бояд, ки ҳама писарҳо дояҳоро ба хидмати Хотам ҳозир карда, дар пеши назари ў шир бидиҳанд, ў низ шир ҳоҳад ҳурд ва пистони дояҳоро ба даҳон ҳоҳад гирифт.

Ҳамчунон карданд. Хотам пистони дояҳоро ба даҳон гирифта шир ҳурдан гирифт. Ва хислати дигари

¹ Муноди — чорчи,

² Самъ — гӯш.

Хотам ин буд, ки ҳаргиз гиря накардй ва дар вакти танҷой шир нахурди ва дар хоби ғафлат нарафтй.

То ҳангоми ширхурда¹ будан гузашт, об, нон ва таом хурдй. Ва гаҳе ки берун рафтй, агар ғарибу шикастаро дидй, бо дасти худ ишорат кардй: «ба ин чизе бидихед». Ва нишонаи саховату эҳсон аз кирдукору гуфтори ўзохир мешуд, то ин ки дар синни чаҳорсолагӣ расид: Падараш Хотамро бо шаш ҳазор аз барои таълими илму ҳикмат ва адаб дар назди мактабдор гузашт.

Вақте ки олим ба илми он замон гардида, ба синни дувоздаҳ расид, шуғлаш саховат буд. Падараш хазинаи бисёр ҷамъ карда буд, Хотам он хазинаҳоро гирифта ба ғариону факирон садақаву эҳсон мекард. Аммо падараш Хотамро бисёр дӯст медошт, ҳама кардаҳо ўро ба ҷону дил қабул мекард.

Хотам гоҳе ба ғайкор мерафт, сайдро ба найзаву тир намезад, ба дом мегирифт, то ҷандон озор наёбад.

Ҳар мусофири ғарib, ки манзури назараш мешуд, оварда обу таом медод ва суханҳои нарму ширин ба ў мегуфт ва ба ҳеч кас сухани дурушт нагуфтӣ, бағоят фасеху ширинкалом будй ва соҳиби ҳусну ҷамол будй, ҳазорон ҳазор мардону занон ошики рӯи ў будандӣ. Ва ҳар касе бар сари роҳи ў истода, арзи аҳволи худ кардй, сари таковар қашида қайфияти ҳол пурсидй ва арзи доди ўро шунидй. Агар аз золиме зулму аламе ба ў расидй, дасти золимро аз сари ситамрасида кӯтоҳ кардй. Агар даъвою муомила доштй, ба забони ширину ба мукаддимаи қаломи рангин муддаиро² розӣ кардй. Зулму ситам бо касе раво надошти.

Ҳам дар ин муддат овони туфулияташ³ гузашту вакте ки ҳатти райхонӣ ба гирди орази чун моҳаш дамид, ҳусни ў даҳчандон аз аввал зиёда шуд. Чунончи аксар мардону занон барои дидани ҷамоли бокамоли Хотам меомаданд. Овозаи ҳусну ҷамол ва ҷавонмардию саховати Хотам қоф то қоф машхур гардид.

ҲИҚОЯТИ ПОДШОҲИ ХУРОСОН ВА ДУХТАРИ БАРЗАҲИ БОЗАРГОН

Ривоят мекунанд, ки дар мулки Хуросон подшоҳе буд ном Курдоншоҳ, панҷ лак сипоҳи савора ва панҷ

¹ Ширхурда — ширхор, синамак,

² Муддай — додхон.

³ Туфулият — кӯдакӣ, бачагӣ.

ҳазор пиедарав ва ҳазор барқандоз¹ дар рикоби ў ме- давиданд.

Порае лашкари худро бо амиров аз барои фатху тасхир дар мамлакатҳо фиристода буд ва дар инсофу адолат ҳамто надошт.

Дар аҳди ў бозаргоне буд Барзах ном ва моли бисъ- ёру гумоштаҳои билониҳоя² дошт, ки ба ҳар ҷониб ме- рафтанд барои тиҷорат ва худи он дар хона нишаста, бо мардумон муомила мекард ва рӯшиносӣ подшоҳ буд ва дар назди подшоҳ қадру манзалати азим дошт. Кур- доншоҳ ўро бисёр дӯст медошт. Баъд аз чанд гоҳе Хо- ча Барзахи бозаргон фавтида, ғайр аз як духтар ҳеч ворисе намонд ва номи неки ў малика Ҳуснбону буд. Вай бағоят соҳибчамол буд, аз шаъшаан ҷамоли ў оғ- тобу маҳтоб ҳира мегаштанд ва сифати ҳусни ў дар диёрҳо мунташиру машҳур шуда буд.

Духтар дар синни дувоздаҳсолагӣ буд, ки падараш ба подшоҳ васият карда гуфта буд:

— Эй шоҳ, акнун маро сафари оҳират дар пеш аст. Ин духтарро ба шумо супоридам ва шуморо ба мураб- бии ҷамеи оламиён. Бояд, ки духтарро падарӣ карда, муруввату шафқати худро дареғ надоред ва дар бораи ин духтар марҳамат карда, ба ҷои фарзанди худ донед.

Курдоншоҳ:

— Эй Ҳоча, хотири худро аз ваҷҳи малика Ҳусн- бону ба куллӣ ҷамъ доред, ки меҳрубониро дар бораи ин духтар дусадчандони шумо созам. Акнун ин духтар духтари мо шуд,— гуфта Ҳочаро тасаллӣ дода буд.

Ҳоча Барзах аз ваҷҳи духтари худ хотирҷамъ шу- да ҷон ба ҷонофарин таслим намуда буд. Ва ҷамеи мол- ҳои худро бо малика Ҳуснбону ба подшоҳ супурда буд.

Курдоншоҳ аз рӯи инсофу адолат ҳама молҳои бозаргонро ба духтари он супурда буд. Духтар бағоят соҳиббасорат³ буд. Баъд аз чанд муддат пок мулоҳиза кард, ки дунё ҷои саҳл аст ва фонию нопойдор. Ба худ андеша кард: «Ин молу ашёе ки дар тасарруфи ман аст, барои ризои худо ба факирону бечорагон бояд дод. Худро ба дунё олоиш додан чандон хуб нест».

Малика модару ҳоҳар надошт, аммо қанизону ғуло-

¹ Барқандоз — тирандоз.

² Билониҳоя — бениҳоят.

³ Соҳиббасорат — зирақу дурандеш.

мони бисъёр ба хизмат дошт. Дояе дошт бафоят сохиб-хушу сохибтадбир. Малика аз ў шир хўрда буд. Ҳамон замон дояро дар назди худ талабида гуфт, ки:

— Эй модар, ба хотири ман мерасад, ки дар ин олами фонӣ ихтиёри шавҳар нанамоям ва аз ин дунёи но-пойдор таҷарруд¹ бигзарам. Аммо аз дасти аҳли дунё чӣ тадбир кунам, ки раҳой ёбам? Маслиҳати ин кор чӣ мешавад?

Доя гуфт:

— Эй ҷони модар, ба хотири ман ҳилае расидааст. Малика гуфт:

— Бигӯ, он ҳила ба чӣ қисм аст ва оё сабаби хотир-чамъии ман мегардида бошад?

Доя гуфт:

— Эй маликаи олам, ба хотири ман ҳафт саволи мушкиле расидааст. Ҳар касе ба хостгории шумо ояд, бигуед, ки ҳафт савол дорам. Ҳар ки ҷавоби ин ҳафт саволи маро бидиҳад, аз они ў бошам ва илло, ихтиёри молу ҷони ў бар ман бошад.

Ва ҳеч кас аз ўҳдаи ҷавоби ин ҳафт саволи шумо баромада наметавонад ва аз талаби мардумон ҳалос мешавед. Ҳафт савол ин аст:

Саволи аввал:

Як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст,
Дар орзуи дубора бисъёр кас аст.

Саволи дуйўм:

Ту некӣ мекуну дар дачла² андоз,
Ки эзид дар биёбонад диҳад боз.

Саволи саввўм:

Ҳар ки бадӣ кард, ба бад ёр шуд,
Ҳам ба бади хеш гирифтор шуд.

Саволи чаҳорўм:

Ростӣ овар, ки шавӣ растагор³,
Ростӣ аз ту, зафар аз кирдигор.

¹ Таҷарруд — танҳой, мучаррадӣ.

² Дачла — дарьё.

³ Раствор — наҷотъёфта, ҳалосшуда.

Саволи панчўм:

Он ки матлуби худ ба даст орад,
Хабар аз кўху аз нидо орад.

Саволи шашўм:

Эй ҳамон кас, ки фитрате¹ дорӣ,
Сирри Ҳаммоми бодгард орӣ.

Саволи ҳафтўм:

Дурре дорам чу тухми мурғобӣ,
Чуфти уро магар ту дарьёбӣ?

Алқисса, малика Ҳуснбону аз дояни худ ин ҳафт са-
волро шунида бисёр хушҳол гардид ва гуфт:

— Эй модар, аз ин ҳафт саволи шумо хотирчамъӣ
хосил гардид.

* * *

Рӯзе малика бар болои қасри худ баромад. Нишас-
та буд, атрофу ҷавонибро тамошо мекард ва аз дур дид,
ки дарвеше бо чиҳил ҳодим меояд. Қадам бар замин
намениҳод. Ҷунончи ҳодимон дар зери пои дарвеш хиш-
те аз тиллову хиште аз нукра мегузоранд ва он дар-
веш пои худро бар болои он хиштҳо гузошта роҳ меравад.

Малика пурсид, ки:

— Эй модар, медонед, ин бузургвор кӣ бошад? Бо
ин ҳама таҷаммули тамом меояд ва пой бар замин на-
мегузорад ва бар болои хишти тиллову нукра қадам
мениҳад?

Доя гуфт:

— Эй барнои олам, ин азиизро, ки мебинед, пиру
муршиди Курдоншоҳ мешавад. Курдоншоҳ може чаҳор
маротиб омада ин азиизро зиёрат мекунад ва ҳар чӣ ки
азиз гӯяд, Курдоншоҳ ба сад ихлос қабул менамояд.
Аммо бисёр дарвеши шабзиндадор мегӯянд.

Малика гуфт:

— Эй модар, ин азиизро дар хона талабида меҳмон
бояд кард, порае назар бояд дод. Сару ҷашми худро ба
пои ин азииз ҳоҳам молид.

Доя гуфт:

¹ Фират — ақли хуш.

— Эй маликаи олам, бисъёр хуб аст.

Малика дархол ғуломи соҳибэътибори худро фармуд, ки рафта он бузургворро ба ин ҷониби кулбаҳона таклиф намой. Ғулом ба фармоиши малика рафта ба дарвеш салом кард. Дарвеш ҷавоби салом дода пурсид, ки:

— Эй ҷавон, чӣ матлаб дорӣ?

Ғулом гуфт:

— Е азиз, малика Ҳуснбону мегӯяд, ки ҳазратам ба ин ҷониби кулбаҳонаи қанизашон қадам ранча на-моянд.

Дарвеш қабул карда фармуд, ки фардо бар сари ҳо-ни малика Ҳуснбону ҳоҳам рафт.

Ғулом ба хидмати маликаи худ омад ҷавоби дар-вешро арза намуд.

Малика ҳушҳол шуда фармуд, ки таомҳои рангину меваҳои гуногун аз барои дарвеш муҳайё созанд.

Дархол мулозимон ҳамаи гуфтаҳои маликаро бекаму-кост тайёр намуданд. Ва нӯҳ тӯккуз парчаи бирешими ҷа-ва ҳафт ҳон аз зарри сурху ҳафт ҳон аз зарри сафед тай-ёр намуданд.

Алқисса, шаби торики зулмонӣ аз сари даст гузаш-та, офтоби ҷаҳонтоб дар ин олам тулӯъ намуда буд, ки дарвеш бо ҷиҳил ҳодими хеш бар дари сарои малика расид. Дарвеш зоҳири худро бо либоси сабзу аммомаи сабзу ридон сабзу асон сабз ороста буд.

Чун маликаро аз омадани дарвеш ҳабар шуд, мулозимони худро гуфт:

— Пойандозҳои зарбофт дар зери қадами дарвеш паҳн созед.

Мулозимон аз дарвоза то ба пойгоҳи хона пойандоз-ҳои зарбофт андохтанд.

Чун дарвеш дар болои кӯрпачаҳо гузашта нишааст, ҳафт ҳон ки пур аз зарри сурху сафед буд, оварда ҳадя гӯён дар назди дарвеш ниҳоданд. Баъд аз он фаррошон¹ офтобаву ташти аз тиллову нукра оварда, дар-вешро бо ҳодимонаш даст шӯёниданд. Сипас дастар-ҳонҳои зангорӣ дар пеши шайх фарш карда нонҳои обиу равғани дар пеши онҳо гузоштанд. Баъд аз он ҳонҳои таом бо сарпушҳои тиллову нукра дар пеши онҳо гу-зоштанд.

Дарвеш бо ҳодимон даст ба таом бурда нӯши ҷони

¹Фаррош — ин ҷо ба маънои дастархончӣ.

худ мекард ва дар дили худ мегуфт, ки Барзахи бозаргон ачаб соҳибдавлате будааст. Инчунин асбоб дар хонаи подшоҳе наҳоҳад буд ва дар дили худҳо муқаррар карда мегуфтанд: «имшаб омада, ин ҳама асбобҳо ва зарфҳоро хоҳем дуздида бурдан».

Чун аз ақлу шурби¹ обу таом фориг шуданд, хизматгорон дастшӯй оварда, дастҳои эшонро шӯёнданд ва меҳмонон дар ҳинни даст шустан бо якдигар чашмакҳо мезаданд ва дар дили худҳо дуздида бурдани асбобҳои маликаро нақш мекарданд.

Алғараз, вакти шом дар ҳакки малика дуои бисёре карда, ба тарафи хонаи худҳо озим² шуданд ва дар ватани худҳо рафта карор гирифтанд.

Шаб ба сари ҷанг даромада буд, хизматгорони малика як шабу рӯз меҳнат қашиданд, хоб бар онҳо ғалаба карда буд. Ва дари хонаҳоро бекуфл монда дар хоб шуданд. Чу нимае аз шаб гузашта буд, ки дарвеш бо ҷиҳил ҳодими хеш омада аз дари сарои малика доҳил гардид. Дид, ки ҳама посбонон ба хоби фароғат рафта ва аз ин кирдори бади эшон ҳабардор наҳоҳанд гардид.

Алқисса, порае аз мулозимонро кушта, дасти дуздӣ ба асбобҳои малика ниҳоданд ва ҳамаи асбобу амволи ўро ба фароғати тамом гирифта бадар бурданд. Аммо малика бо дояи хеш аз канора дида, ҳамаи дуздонро шинохт. Чунки ў бар болои ҷаҳордараи олӣ нишаста ибодат мекардӣ ва аз ҳама корҳои шайху муридони ў воқиф ва нозир будӣ.

Чун рӯз шуд, диданд, ки ҷанде аз хизматгорони малика аз дasti дарвешу муридони ў мурдаанд. Малика мулозимони худро гирифта ба дарбори Курдоншоҳ расида фарёд баровард. Шоҳ пурсид, ки:

— Ин додҳоҳ қист?

Ҳоҷибон³ ба арзи шоҳ расониданд, ки ин додҳоҳ дуҳтари Ҳоҷа Барзахи бозаргон аст. Мегӯяд, ки агар шоҳ марҳамат намояд, худ рафта арзи бандагӣ намоям.

Курдоншоҳ дуҳтари бозаргонро дар назди худ талабида қайфияти ҳолро пурсид.

Малика забон ба дуо кушода гуфт:

— Эй шоҳ, умр ва давлати шуморо бако бод. Арзи канизак ин ки имшаб дарвеши беандеш бо ҷиҳил ҳоди-

¹ Ақлу шурб — ҳурдану нӯшидан.

² Озим — омада, омадаи рафтан.

³ Ҳоҷиб — посбон, дарбон.

ми худ дар қасри ин ходима даромада, порае хизматгороңро күшта ва ҳамай асбобу молу палосхоро гирифта бадар бурд ва ман дар он вакт бар болои чахордараи баланд бедор будам ва аз чамеи кору кирдори дарвеши бадкеш муталлеъ гардида. Ва ҳамай онҳоро шинохтам ва он пири габр¹ дар ҳаққи ин бечораи бекас ва рафиқони ман чунин ҷабру ситам намуд. Шумо подшоҳи одилу соҳибатчаммулед, бояд, ки доди мазлумонро аз ин золимони нобакор бистонед.

Курдоншоҳ аз шунидани ин калом дар ғазаб даромада гуфт:

— Эй ноқисулакли гесӯбурида², ту ба зоти он бузургвор забони таъну лаън күшода тӯҳмат мекунӣ ва ўро тамаъ аз ҷифаи дунё³ нест. Ҳоло ту ўро дузд мегӯй ва ў моли мардумон ва ҷифаи дунёро бар худ ҳаром гардонидааст. Ва ў қутби замон аст.

Малика дар ҷавоби шоҳ гуфт:

— Эй султони одил, шумо ўро ғалат шинохтед, ў иблиси замона аст ва ўро аз ҷумлаи малъуонон бояд гуфт.

Байт:

Шайхони замона доми тазвир⁴ ниҳанд,
Тасбех ба даст, амома бар сар биниҳанд.
Чун дар назари ҳалқ намоянд дарвеш,
Андар шаби тор по ба дуздӣ биниҳанд.

Шоҳро аз ин каломи малика ҳашм зиёда шуда амр кард, ки:

— Эй ҳочибон ва эй ясавулон, ин гесӯбуридаро бодягонаш дар миёни шаҳр бурда сангсор бикунед ва ҳамай амволу амлости ўро тороҷ намоед, ки инчунин сӯханҳои беҳуда дар ҳаққи муршиди⁵ ман мегӯяд, то он ки дигаронро ибрат шавад. Минбаъд дар ҳаққи муршиди ман инчунин тӯҳмат касе нақунад.

Ҳочибон меҳостанд, ки маликаро бо мулоzимонаш қаш-қашону зан-занон бурда сангсор намоянд, вазир аз ҷои худ барҳосту дар пойгоҳ истода гуфт:

¹ Габр — оташпараст; инчо ба маънои бедини фосиқ.

² Гесӯбурида — беҳаёб, бешарм.

³ Ҷифа — чизи нопок, киноя аз моли дунё.

⁴ Тазвир — макруғ фиреб.

⁵ Муршид — пир, роҳномои динӣ.

— Эй шох, ин духтари Хоча Барзах аст, ки солҳои сол умри худро ба хизмати шумо сарф карда буд. Дар бораи ў марҳамату меҳрубонӣ бисёр менамудед ва ин духтарро ба шумо супурда буд ва шумо ўро фарзанд хонда будед. Хоча аз ин тараҳҳуми шумо хотирҷамъ шуда, аз дунё ба охират интиқол намуда¹ буд. Акнун ин мазлумаро сангсор фармудед ва ҳамон аҳду паймоны васияти бозаргонро фаромӯш кардед. Бояд ки ба риояи арвоҳи бозаргон ва хурсандии ин камина афв намоед. Ин духтарро дар қайду банд нигоҳ доред.

Курдоншоҳ гуфт:

— Эй вазир, ба хотири ту ва ба хотири арвоҳи бозаргон чони, ўро·бахшидам. Аммо ин гесӯбуридаро аз ин шаҳр бадар кунед ва қасри ўро бо амволу амлокаш тороч созед!

Мулозимон бо фармоиши шоҳ ҳонаҳои маликаро тороч карданд ва ўро бо хизматгоронаш аз шаҳр бадар карданд. Ҳамаи мулозимон аз маълика чудо шуда, ба атрофи чавониб рафтанд.

Малика рӯ ба саҳро оварда, зор·зор чун абри навбахор мегирист ва ба дояни худ мегуфт:

— Аз ман чӣ гуноҳ содир шуд, ки худои таоло ба ин меҳнатҳову балоҳо гирифтор гардонид? — Ва ин ғазал меҳонд:

Чӣ кардаам, ки фалак бефатила доғам кард,
Фалак душанбе шуда, якшанбе суроғам кард.
Барон ў дилу ҷон боҳтам, намедонам,
Ба кӯҳу дашту биёбон ба мисли зоғам кард.
Насибу қисмати ман ин замон ҷунин буда,
Ки сайри имшаба тор аст, бечароғам кард.
Зи оби дидан ман гашт тар биёбонҳо
Ҳазор лола бирӯнду дарду доғам кард.—

гуфта малика зор·зор мегирист, доя тасаллӣ медод.

Алқисса, малика як шабу як рӯз ҳамроҳи доя роҳ рафт, рӯзи дуйӯм ба ҷое расида, дарахти азимеро диданд ва малика бо дояни худ зери он дарахт биншаст. Ҳоб бар эшон ғалаба кард. Дар ҳангоми ҳоб малика дид, ки шахсе маҳосинсафед² мегӯяд, ки:

— «Эй малиқаи олам, ҷароғам меҳурӣ, биё бархез, дар зери ин дарахт ҳафт ҳазоини³ подшоҳӣ аст. Ҳамаи ин ҳазоинҳоро бигири сарфи рӯзгори худ бикун. Бар-

¹ Интиқол намудак — кӯчидан, рафтан.

² Маҳосинсафед — ришсафед.

³ Ҳазоин — ҳазинаҳо,

хез, зери ин дарахтро биков ва ҳамаи хазоинро дар тасарруфи худ кун».

— «Эй бузургвор, ман авратам, танҳо ин хазоинро чӣ гуна берун орам».

Он азиз гуфт:

«— Эй малика, бо як чӯбе андак биков, иншооллоҳ ба андак тараддуд ин хазоин намудор ҳоҳад гардид ва ин зару симро¹ аз ту дигар касе гирифта наметавонад ва дар ин мабодӣ² шаҳре бино кун ва душманони ту ҳама бар боди фано ҳоҳанд рафт...»

Малика ларзида аз хоби ширин бедор шуд ва хоби худро ба доя гуфт.

Доя гуфт:

— Эй ҷони модар, муборак бод, айёми меҳнат гуашта, ба роҳат восил ҳоҳем гардид³.

Алқисса, ҳарду чӯбе гирифта, зери он дарахтро қовиданд. Бо андак таваҷҷӯҳ сари ҷоҳи хазоин намоён шуд. Диданд, ки ҳафт ҳона пур аз зари сурху ҷавоҳир, ба шарҳ рост намеояд. Аз як дона ёқути сурх устодон товусе соҳта дар хазоин гузошта буданд ва ҷанд ҷавоҳир баробари байзаи⁴ мурғобӣ дар даруни хазоинҳо буд. Малика ин ҳама ҷавоҳиротро дида ҳушҳолу шодмон шуд ва шукр кард.

Доя гуфт:

— Ҳамаи кори банда мукофот дорад. Ҷанд баробари амволи бурдагии дарвеши бадандеш ҳудои таоло арзонӣ намуд.⁵

Малика гуфт:

— Эй модар, шумо ба тарафи шаҳр равед, мулозимону дӯстону рафиқон дар ҳар ҷое, ки бошанд, ёфта биёред. Ва аз ҷинси мокулоту машруботу малбусот бо ҷанд музӯдуре биёред. Меъморону гилкоронро ҳам биёред, то ин ки дар ин ҷо шаҳре олий бино созем.

Доя гуфт:

— Ҷӣ гуна шуморо дар ин ҷо танҳо гузошта равам?

¹ Зару сим — тиллову нукра.

² Дар ин мабодӣ — яъне дар ҳамин ҷое, ки дида истодай.

³ Восил шудан — расидан.

⁴ Байза — тухм.

⁵ Арзонӣ намудан — баҳшидан, ато кардан.

⁶ Ҳӯрданию нӯшиданию пӯшидани.

Ягон махраме дар назди шумо набошад, хотири ман мушавваш хоҳад буд.

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки дояи калони малика ба сурати гадоён шуда даррасид. Доя маликаи худро шинҳоҳта, дар зери қадами ў афторд ва чашмҳои худро ба пои малика мемолиду меғуфт, ки:

— Дар хоб дидам, ё дар бедорӣ?

Малика гуфт:

— Эй модар, ин бедорӣ аст, на хоб ва худои таоло ғодир аст ба як дам гадоро шоҳ кунад ва факирро ғани¹.

Дояи калон аз ҷои худ барҳост, яқдигарро дар қанор гирифтанд.

Малика гуфт:

— Эй модар, ғам махӯред, худои таоло дар бораи мову шумо ҷунин фазлу қарам кардааст. Аз бобати молу ҷавоҳир он миқдор мұяссар шудааст, ки ҳисоби онро наметавонам донист. Зуд аз ҷои худ барҳезед, порае аз ин зарҳо гирифта дар шаҳр равед. Аз он ҷи ғуломону қанизону мулозимон дар назари шумо дароянд², гирифта биёред. Муздурони коргар, ғалла ва хӯрокӣ ҳам биёред.

Дарҳол доя таъзими маликаро ба ҷой оварда, ба тарафи шаҳр роҳӣ гардид.

Малика гуфт:

— Эй доя, ҳабардор шавед, аз ин сир касе вокиф нашавад ва ба зудии зуд ба ин ҷониб муроҷиат намоед.³

Доя гуфт:

— Эй ҷониб модар, ин сирри шуморо ба ғайр наҳоҳам ифшо кардан⁴. Хотири худро аз ин ваҷҳ ба куллӣ ҷамъ доред.

Ин гуфта роҳи шаҳрро пеш гирифт ва манзилу мароҳил⁵ тай карда, ба дари дарвозаи шаҳр расиду аз дарвоза доҳил шуд. Ҳамаи гуфтаҳои маликаро ҳариду мулозимону қадрдонони маликаро дарёфт кард ва ҷанде аз гилкорону муздуронро гирифта бо мулозимон ба ҷониби малика роҳӣ гардид, тайи манзилу мароҳил карда ба хизмати малика расиданд.

Ҳама мулозимону қадрдонон маликаи худро диди,

¹Ғани — бой.

²Яъне: маъқул шаванд.

³Муроҷиат намудан — баргаштан.

⁴Ифшо кардан — гуфтан, фош кардан.

⁵Мароҳил — марҳалаҳо, маконҳо.

шукри эзидиро ба чо оварданда ва дар он чо асбоби табхро¹ муҳайё карда неъматҳои гуногун пухта тановул намуданд. Баъд аз фароги обу таом ба муздурони бороварда дучандон учра² доданд. Ҳамаи муздурон аз ин кирдори малика хушдил шуданд. Боз малика ба муздурон гуфт, ки:

— Ман кори бисъёр дорам ва шумоён ба кори ман мукайид шавед, дучандони дигари он учра медиҳам.

Муздурон гуфтанд:

— Умру давлаташон зиёд бод! Агар ичозат шавад, моён зану Фарзандони худҳоро гирифта дар ин чо биёрем.

Малика гуфт:

— Бисъёр хуб аст,— дояи худро фармуд,— эй мадар шумо ба ҷониби шаҳр рафта меъморону коргаронро биёред, ки дар ин чо шахру қалья бино месозам.

Доя ба фармудаи малика бозрафт ва дар пеши сардори меъморон истода гуфт, ки:

— Эй ҷавонону эй бародарон, худованде³ дорам, марде савдогару соҳибхиммат, дар беруни ин шаҳр фурӯд омадааст. Мехоҳад, ки бинобар ҳушии обу ҳавои ин чо барои мусоғирону ғарифон корвонсарое бино қунад. Бояд, ки шумоён дар назди ӯ равед, зарри бисъёр ба шумоён дода аз ваҷхи дунё шумоёнро мустағни ҳоҳад гардонид⁴.

Қалони меъморон, яке аз бародарони худ ки Маъмур ном дошт, ҳамроҳи доя ба хизмати малика фиристод. Доя Маъмурро ҳамроҳи худ гирифта ба хизмати малика даррасид.

Малика либоси мулукона ва хилъати шоҳона ба Маъмур бахшид. Маъмур бо муздурону гилкорон чанд муддат кор карда сарое олий тайёр намуд.

Малика даруну беруну болою поёни саройро тамошо карда ба Маъмуру муздурон зар ва сарупо дода гуфт:

— Эй Маъмур ва эй муздурон, меҳоҳам, ки дар ин чо шаҳре бино карда ин мабодиро обод гардонам.

Маъмуру коргарон гуфтанд, ки:

— Эй маликаи олам, бе ичозати Курдоншоҳ дар ин чо шаҳру қалья бино наметавонем кардан. Аз барои

¹Асбоби табх — масолеҳи ош.

²Учра — музд.

³Худованд — хоча, соҳиб.

⁴Яъне: аз пулу моли дунё шуморо бениёз мегардонад.

бинои шаҳр ҳукми волии ин мулк даркор аст. Агар Курдоншоҳ иҷозат бидиҳад, ба андак руз шаҳре бино хоҳем кард.

Малика гуфт:

— Бисёр хуб аст.

Ва дарҳол либоси мардона ва хилъати шоҳона пӯшида, камари заррин дар камари худ барбаст ва зинҳои тумтароқ бар болои аспҳо андохт. Ҳамаи онҳо муруссасъ¹ аз ҷавоҳирӯ тиллои аҳмар² буд ва чанд фуломбачаҳои зарринкамар дар ҷилави худ андохта ва чанд хону ҳончаро пур аз ҷавоҳирӯ карда ва як товуси муруссасъ пешкашу тӯҳфа гирифта, ба хизмати шоҳ роҳӣ гардид. Қатъи манзилу тайи мароҳил карда ба дарвозаи шаҳр расида, дохили шаҳр шуд.

Мардумони шаҳр ҳусну ҷамолу таркиби маликаро дид, ҳайрон бимонданд ва мегуфтанд: «Бинозам он худоеро, ки инчунин раънописаре ҳалқ кардааст».

Охируламр, малика бо мулозимони худ ба дарборготи Курдоншоҳ расида ҳочибонро мулозимат намуд. Ҳочибон ҳусну ҷамоли маликаро дид мутахайир шуданд ва мегуфтанд: «Оғарин бод бар падару модари ин ҷавон, ки инчунин зебописареро ба вучуд овардаанд».

Ҳочибон пурсиданд, ки:

— Эй ҷавон, аз кучо меой ва ба кучо меравӣ?

Малика гуфт:

— Ман мардеам савдогар, барои мулозимати шоҳ омадам.

Дарҳол солорон³ ба хизмати шоҳ рафта гуфтанд, ки:

— Марде савдогари ҳушхусну ҷамол ба мулозимати шумо омадааст. Фармони шумо ҷӣ мешавад?

Шоҳ гуфт:

— Дар назди ман биёред!

Ҳочибон омада гуфтанд ки:

— Эй ҷавон, шуморо дар назди шоҳ мебарем.

Малика даст бар ҷайби худ карда, мушт-мушт зару ҷавоҳирӯ ба ҳочибон дод.

Ҳочибон маликаро дар назди Курдоншоҳ расониданд.

Малика сари таслимот⁴ ва одоби шоҳона ба ҷо оварда рӯ ба рӯи шоҳ истода шуд.

¹Муруссасъ — нигинакуб

²Аҳмар — сурх

³Солор — қалон, сардор.

⁴Яъне: сарашро ҳам карда.

Шоҳ ҳусну чамоли у дида ҳайрону мутааччиб бимонд.

Малика ҳама ҷавохирхову пешкашхову товуси муассаъро аз назари шоҳ гузаронид. Шоҳ ва ҳамаи аркони давлат мутаҳайир шуданд ва бо ин пешкашу суринни малика таҳсину оғаринҳо карданд.

Баъд аз соате шоҳ пурсид, ки:

— Эй ҷавон, аз кучо омада ва ба кучо меравӣ ва чӣ ном дорию аз қадом диёර мебошӣ?

Малика гуфт:

— Эй шоҳ, асли моён аз ҳамин диёර будаем ва падарам бо тобеони хеш барои савдогарӣ ба ҷонибу вилоятҳо рафта будааст ва таваллуди фақир дар мулки Ирам шудааст ва номи факирро Ҳоча Ҳасан мегӯянд. Аз мулки Ирам баромада, бар қишиғӣ нишаста будем. Қишиғии падару модари маро наҳанги казо шикаст дода, ба дарьёи Қулзум ғарқ гардонид.

Падару модарам аз дори дун ё ба дори охират интиқол намуданд. Қамина аз оғати дарё начот ёфта, ба ҳизмати шоҳи олампаноҳ омадаам. Акнун бақияи умри худро дар таҳти қаламрави шоҳи олироҳ сарф созам. Дӯст доштани ватани гузаштагон дар дил ҷой гирифтааст. Аз падару модар моли бисёре монда ва ҳисоби онро наметавонам донист ва дар навоҳии фалон саҳро фурӯд омадаам. Агар шоҳи олампаноҳ иҷозат бидиханд, дар ин ҷо барои мусоғирону ғарibbon шаҳре бино созам ва он мавзеъро обод гардонам. Ба илтифоти шоҳи олимаком муддате умри худро дар ин ҷо гузаронам.

Курдоншоҳ аз ин суханҳои малика ҳушдил шуда, хильъати шоҳона ба малика баҳшид. Шоҳ фармуд, ки:

— Эй ҷавон, ту аз ҳонадони мавруси¹ мо будай. агарчи падару модари ту нест, ғам маҳур, ки дар бораи ту падарӣ ҳоҳем кард.

Малика аз ҷои худ барҳост ва дар пойгоҳи боргоҳ рафта одоби шоҳона ба ҷой овард. Боз малика ба арзи шоҳ расонид, ки:

— Эй шоҳ, ин каминаро ба фарзандӣ сарфароз гардонидед. Умединории дигар ин ки факирро ба хитоби номе низ сарфароз гардонед.

Ҳамон замон Курдоншоҳ маликаро Моҳиршоҳ ном ниҳод ва гуфт:

¹Мавруси — меросӣ.

— Эй фарзанд, он саҳро дур аст,¹ ба наздики ин шаҳр шаҳре бино кунед ва номи шаҳри шуморо Ҳуснобод ном ниҳодем.

Малика гуфт:

— Эй шоҳ, он мавзезъ маро бисъёр хуш омадааст. Қариби ин шаҳр шаҳре бино кардан мучиби тарки одобу ҳурмат аст. Умед аз қарами шоҳ дорам, ки меъморону коргаронро фармоянд, то он ки рафта дар бино кардани шаҳри дуогӯй муқайид шаванд.

Ҳамон замон Курдоншоҳ фармуд, ки:

— Эй ҳочибон ва эй мулозимон, меъморону гилкоронро фармоед, ки рафта дар бино кардани шаҳри Ҷоҳиршоҳ муқайид шаванд,— ва гуфт,— эй фарзанд боз кай ҳоҳед омад?

Малика гуфт:

— Може як маротиба ба хизмати шоҳи олиҷоҳ мера-сам, чаро ки то тамом шудани шаҳр дар назди меъморону гилкорон ҳамаи авқот будан зарур аст.

Шоҳ гуфт:

— Бисъёр хуб аст!

«Моҳиршоҳ» хушҳолу ҳуррам рухсат гирифта, бо ҳамроҳии меъморону коргарон ба ҷониби мулозимону дояғони худ роҳӣ гардида, ба андак вакт расид ва ҷамеи муздуруну коргаронро дар бино кардани шаҳр фармуд. Коргарон дар бино кардани шаҳр муқайид шуданд. Малика ҳар може як марта либоси мардона пӯшида ба хизмати Курдоншоҳ меомад.

Алғараз, дар обод кардани шаҳр муддати ду сол гузашт. Баъд аз ду сол шаҳри азимро тамом ороста гардониданд. Аз атрофу ҷавониб салаҳову¹ некон ва аз ҳар синф² мардумон омада дар шаҳри «Моҳиршоҳ» сукунат ихтиёр варзиданд.

Меъморону коргаронро инъому зар бисъёр бахшида ҳамаро ҳушдилу розӣ гардонид.

Рӯзе Курдоншоҳ ба зиёрати Арзаки дарвеш ме-

¹Салаҳо — ҷамъи солеҳ аст, ки маънояш ҳубу некаст.

²Синф — навъ.

³Музайян — зинатнок.

рафт. «Мохиршоҳ» омада мулокӣ¹ гардид. Курдоншоҳ гуфт:

— Эй фарзанд, ба зиёрати пири худ меравам, шуморо ҳам рағбати рафтан бошад, бо мо ҳамроҳ равед. Ў кутби замонаву нодири даврон аст. Дидани он зиҳӣ саодати² кас аст.

«Мохиршоҳ» дар дили худ мегуфт: «Инчунин мӯциби исъён³ аст ва гумроҳии кас. Ба мулозимати ин чунин саги маълүн рафтан рано набошад. Чӣ кунам, ки шоҳ далолат месозад». — Ин гуфта бо ҳамроҳии шоҳ равона гардид.

Ҳангоме ки ба хизмати дарвеш, алайҳиллаъна⁴ расиданд, диданд, ки он маълуми малъун худро чун иблис ороста, аммомаи бузургу мисвоки⁵ бузург бар сар ниҳода ва тасбеҳе аз ҷавоҳир ба даст гирифта ва ридои⁶ ачибе бар дӯши худ андохта, ба ҳазор макру ҳила нишастааст.

Курдоншоҳ наздик расида салом кард ва ба сад ихлосу эътиқод рубарӯи ў бинишаст ва шайхи бадандеш ба ҷониби ў бештар шуд. Шоҳ аз ин ҳол вокиф шуда мегуфт, ки муршиди раҳнамо ба ҷониби фарзандҳондам назар карда истодаанд. Бояд якчанд қалима аз авсоғи фарзандҳондам ба хизмати муршидам арза намоям», — ин гуфта «Мохиршоҳ»-ро таърифу тавсифи бисёре кард.

«Мохиршоҳ» сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, дар дили худ дарвеши бадандешро ҳакоратҳо ва дашномҳо мекард ва мегуфт: «Эй иблиси замона, дар ин маком ягон қаромат лозим аст, ки аз аҳволи ин нишастагон воқиф шавӣ ва моро бишиносӣ ва илло ман ҳамон дуҳтари Ҳоча Барзахам, ки ба сабаби ту шоҳ маро сангсорон фармуда буд. Худо ҳайри вазирро дидҳад, ки мӯчиби ҳалосӣ шуд».

Курдоншоҳ хост, ки аз пири худ рухсат талабида ба ҷониби боргоҳи худ равад. Дарҳол «Мохиршоҳ» аз ҷониҳи барҳост ва дастҳо дар сафҳаи синаи худ гузашта гуфт, ки:

— Ҳазрати пири муршиди олам, ба ҷониби кул-

¹ Мулокӣ — ҳамроҳ.

² Зиҳӣ саодат — ҷи саодате, аҷаб саодате!

³ Исъён — ғуноҳ.

⁴ Алайҳиллаъна — лаънат бод ба ў.

⁵ Мисвок — реша, бехи гиёҳест, ки зоҳидон, бо он дандон тоза мекунанд.

⁶ Ридо — ҷодаре, ки зоҳидон бар китф мегиранд.

бахонаи ин ғуломзодаи худ қадами шариф арзонӣ на-
моянд.

Дарвеши бадкеш гуфт:

— Бисъёр хуб аст. Ҳар вакт ки хоҳед, бехост хо-
ҳем рафт.

Боз «Моҳиршоҳ» гуфт:

— Факирхона дур аст. Мегӯянд, ки ҳавлии Ҳоча
Барзах холист. Ҳамон чоро фарш намуда¹, тақлифи
бузурғоворро он ҷо хоҳем кард.

Курдоншоҳ гуфт:

— Эй фарзанд, он ҳавлиро ба шумо бахшидем.

«Моҳиршоҳ» дар дил мегуфт: «гӯё ки аз мероси па-
дарат ба ман ҷизе додӣ».

Курдоншоҳ бо ҳамроҳии писархонди худ аз хизмат-
ти он дарвеши бадандеш мурархас шуда,² ба ҷониби
боргоҳи худ рафт.

«Моҳиршоҳ» аз падархонд ҷудо шуда, дар ҳавлии
падараш омада дид, ки тамоми айвону қайвон ҳароб
ва ба ҳоки сиёҳ яксон гардидааст. Аз ин ҳаводисоти³
дунёи нопойдор яъсе⁴ рӯйдод шуда, об аз дидагони

— Меъморону гилкоронро оварда шикастурехти ин-
ҳоро таъмир созед.

Алқисса, ҳодимон рафта меъморонро оварда ва ба
андак вакт ҳонаҳоро дуруст таъмир карданд. Баъд аз
он ба «Моҳиршоҳ» ҳабари тайёрии айвону қайвонро
расониданд.

«Моҳиршоҳ» гуфт, ки:

— Эй мулоzимон, палосҳои қиматбаҳо андохта, ин
ҳавлиро музайяну ороста гардонед.

Хизматкорон ҳамчунон карданд. Ҳабар дарҳол ба
«Моҳиршоҳ» расониданд, ки ҳамаи гуфтаҳоро муво-
фики он тайёр намудем.

«Моҳиршоҳ» шабро гузаронида аввали рӯз бо ҳо-
сони худ дар ҳавлии ҳоча омада дид, ки тамоми ай-
вону қайвонро мувофики амр тайёру музайян карда-
анд. Гуфт:

¹ Яъне: палос андохта.

² Яъне: рухсат шуда, ҷавоб шуда,

³ Ҳаводисот — ҳодисаҳо.

⁴ Яъс — ғаму андӯҳ.

— Эй ходимон, аз барои дарвеши бадкеш ба дастури¹ собик зиёфати ой ва зарфҳои тиллову нукра тайёру муҳайё гардонед.

Мулозимон ҳамаи гуфтаҳои «Моҳиршоҳро» мавҷуду муҳайё гардониданд ва товуси мурассаъро, ки аз ҷоҳи ҳазоин баромада буд, оварда, дар назаргоҳи дарвеш гузоштанд. Баъдуҳу «Моҳиршоҳ» ба дари боргоҳ рафта бо Курдоншоҳ салом карда гуфт, ки:

— Эй шоҳ, фардо таклифи пири Муршид ҳоҳем намуд.

Шоҳ гуфт:

— Некӯ бошад.

«Моҳиршоҳ» аз боргоҳи падархонди ҳуд баромада, аз дари ҳавлии Ҳоча Барзах доҳил гардид. Шаб даррасида буд, ки фармуд:

— Эй мулозимон ва эй ходимон чанде аз шумоён рафта шайхи «раҳнаморо» ба сад эъзозу икром ба ин ҷониби ҳавлӣ биёред.

Хизматгорон рафта гуфтанд, ки:

— Эй бузургвор, шуморо Моҳиршоҳ барои зиёфат ва атои садоқат металабад.

Дарвеши бадкеш гуфт, ки:

— Фардо бар сари ҳони ў ҳоҳам расид.

Алқисса, шаби занғӣ ва талъати зулмат гузашта, офтоби ҷаҳонтоб тулӯъ карда буд, ки шайхи беандеш бо ҷиҳил ҳодими ҳуд ба дари дарвозаи Ҳоча Барзах ҳозир гардид.

«Моҳиршоҳ» аз дари дарвоза то ба саҳни ҳона пой-андозҳои қиматбаҳо андохта, дарвешро ба сад эъзоз бурда, бар болои маснадҳои² фарангӣ нишонид.

Дарвеши бадкеш бо «муридон» фотеха ҳонда, бар болои палосҳои мурассасъ қарор гирифт.

Алқисса «Моҳиршоҳ» чанд сар ҷавоҳир ва товуси мурассаъро оварда, дар пеши дарвеши баъкеш ҳадя гӯён гузошт.

Дарвеш ин ҳама нузуроти³ «Моҳиршоҳ»-ро аз рӯи макру ҳила қабул накард ва гуфт:

— Эй муҳлиси ҳолис-ул-акида, зарру сими ин дунёро мо ба ҳуд ҳаром гардонидаем ва моро аз ҷифаи дунёи дун тамаъу орзуе намебошад.

¹ Дастуҷ — тартиб.

² Маснад — таҳт, курсӣ.

³ Нузурот — назрҳо.

«Моҳиршоҳ» зарфҳои тиллову нуқрато бо чанд сар ҷавоҳиру товуси мурассаъ дар назаргоҳи дарвеш гузашт, то он ки ҳар замон назари ин дуздон афтода хирсашон зиёда шавад.

Дарвеши бадкеш бо «муридон» дар дили худ фикр мекард ва мегуфт:

«Эй ёрон, ин хона шавкати нек дорад, ин ҳама матоу ҷавоҳирҳоро дар шаб ҳоҳем гирифта бурдан».

Боз ба забони мӯкани¹ мегуфт:

— Эй ёрон, ин дағъя матоу ҷавоҳир дар ин хона даҳчандони дағъай аввал аст.

«Муридон» гуфтанд:

— Ин ҳама қаромати шумост. «Моҳиршоҳ» дар дили худ мегуфт: «Эй маккорон ва нобакорон, ин ҳама ҷавоҳироту зарфҳову товуси мурассаъ тавки гардани шумоён ҳоҳад шуд ва шумоёнро бо ин алока дар барзахи дузах² ҳоҳем фиристод ва молу матои собикро аз шумоён ҳоҳем гирифт ва шоҳро дар мобайни аркони давлаташ хичолатманд ҳоҳем гардонид. Пиру муридонро дар чӯбай дор ҳоҳем кашонид».

Алқисса, чанд ҷалвон мева бо зарфҳои тиллою мурассаъ оварда, дар пеши шайху муридони ўгузоштанд ва эшон дуздида бурдани ин ҳама асбобҳову зарфҳоро дар шаб ба дили худҳо нақш мекарданд.

Баъд аз он фаррошон офтобаҳои мурассаъ ва дастшӯи тилло оварда, эшонро даст шӯёниданд ва дастархонҳои мурассаъ паҳн карда, таомҳои лазизу латиф бо зарфҳои мурассаъ дар пеши эшон гузоштанд. Ҳамаи эшон ба ҳурдани таом муқайид шуданд. Аммо дарвеш кам-кам меҳӯрд чаро ки рағбати ўро ҷаҳоҳироту зарфҳои мурассаъ ва асбобҳои гаронбаҳо гирифта буд. Вале муридони ўз барои бардоштани амволи дузди сабаби зиёдати кувват шавад гуфта, луқмаҳои калон мегирифтанд ва шикамҳои худҳоро сер карда бар болои серӣ боз меҳӯрданд.

«Моҳиршоҳ» дид, ки дарвеши бадандеш аз ақли таом даст қашидааст, аз ҷои худ барҳоста гуфт, ки:

— Эй раҳнамо, чанд луқма ба хотири ин дуогӯ та новул намоянд!

Пир ботазвир гуфт:

¹ Киноя аз паст-паст гап задан.

² Байни дӯзах, миёнаи дӯзах.

— Эй шох, фақирро ду-се лукма кофӣ аст, барои поси хотири шумо чанд лукма зиёда тановул намудам.

Баъд аз фароғи обу таом фотеҳа хонда, дарвеш бо муридони хеш ба ҷониби қасофатхонаи худ рафта қарор гирифт ва ба муридони худ гуфт, ки:

— Эй ёрон, бояд ки имшаб рафта ҳама ҷавоҳироту амволи Мӯҳиршоҳро дуздида биёрем.

Муридон гуфтанд:

— Эй раҳнамо, моён дар дили ҳудҳо ин маслиҳатро нақш карда будем. Дар ин боб қаромат зоҳир на муданд.

* * *

Акнун чанд қалима аз малика шунавед:

Малика дар дили ҳуд ҷазм кард, ки имшаб дарвеши бадандеш аз барои дуздида бурдани асбобу амвол бо муридон ҳоҳад омад ва хизматгорони ҳудро талашибидагуфт:

— Эй ҳодимон, имшаб бояд, ки дар гушаҳои ин қаср ҳозирӯ бедор бошед.

Мулозимон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Малика боз гуфт:

— Эй ҳодимон, имшаб дуздон омада дасти дузди ба ин ҷавоҳироту асбобҳо ҳоҳанд ниҳод. Имшаб тамоми асбобҳову молҳоро нағундоред ва тамоми дару дарвозаҳоро бекӯфлу безанҷир гузоред, то он ки он на-макҳаромони беандеш ба муроди ҳудҳо бирасанд. Бояд, ки яке аз шумоён эшонро ҷизе нағуяд ва дар макоми ҳудҳо сокит бошед, то он ки эшон ин ҳама ҷавоҳироту амволу асбобҳоро дар пушти ҳудҳо бардоранд ва аз даруни ин қаср берун оянду чанд қадам роҳ раванд. Баъд аз он ҳамаи шумоён ба иттифоқ омада, эшонро бигиред, дастҳои эшонро бар пушт барбандед. Баъд аз ин кор шуру ғафӯ соzed, ки ҳамаи мардумону мулозимони кутвол¹ шунида биёянд ва аз кори бади бадкирдорон воқиф шаванд.

Ҳидматгорон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Баъд аз он малика нома ба ҷониби кутвол равон намуда гуфт:

«Эй кутвол, имшаб ба нияти дуздида бурдани ҳамаи асбобу амволи мо чанд авбоши бебош дар ин қас-

¹ Кутвол — миршаб.

ри Хоча Барзах хоҳанд омад. Бояд ки бо шогирдпешагони худ аз атрофу чавониби ин қаср хабардор бўший».

Кутвол аз мутолиаи ин нома мутағайир шуда, худ барои ҳақиқатпурсӣ ба хизмати «Моҳиршоҳ» омада, салом карду гуфт:

— Эй шоҳ, ҳеч дуздеро ҳадди он нест, ки ба нияти бад ба ин мақом қадам гузорад ва ҳар ҳарфе ки ба эшон расонидаанд, ғалат гуфтаанд ва аз ин ваҷҳ хотири худро парешон надоранд.

«Моҳиршоҳ» ба кутвол гуфт:

— Дар ин ҷо сиррест, бояд, ки дар дили худ пинҳон дорӣ ва ба ҳеч касе зоҳир насозӣ. Оқибатуламр ҳақиқати ин кор маълум ҳоҳад шуд.

Кутвол гуфт:

— Фармонбардорам! — Ва боз гуфт: — Эй шоҳ, имшаб бояд, ки худи факир он бадкоронро дастгир созам.

«Моҳиршоҳ» гуфт:

— Маслиҳат ин аст: бояд, ки худ рафта, чанде аз шабравонро фиристонӣ, эшон дар ин ҷо бо мулозимон бошанд. Ҳангоме ки шурӯ ғавғо ҳезад, албатта худро дар ин ҷо расонӣ.

Кутвол гуфт:

— Фармон мар шуморост!

Билохир, «Моҳиршоҳ» ба кутвол хилъати шоҳона баҳшида руҳсат намуд.

Кутвол чанде аз шабравонро ба ҷониби қасри «Моҳиршоҳ» фиристод. Шабравон омада дар зайди ходимиони «шоҳ» қарор гирифтанд.

Алқисса, посе аз шаб гузашта буд, ки дарвеши бадандеш бо ҷиҳози муриди хеш омада, аз дари қасри Хоча Барзах даромад. Ҳамаи мулозимону посбонон дар камйнҳо бедор нишаста буданд. Дарвеш бо муридони хеш ба муроқаба рафта¹ дарёфт, ки ҳамаи хизматгорону посбонон ба мисли мурдан садсола дархоб шудаанд.

Алқисса, шайхи ноқис ба муридони хеш гуфт, ки:

— Эй ёрон, ҳамаи ин посбонон ба манзалаи мурда² ба ҳоби фароғат рафтаанд.

Муридон вакти худро ғанимат дониста, ҷамеи ас-

¹ Яъне: зеҳн монда, нек назар карда.

² Яъне: мурдавор.

бобу амволу чавоҳироту палосҳоро баста, ба пушти худҳо бардоштанд ва аз даруни қаср берун шуданд.

Посбонон диданд, ки ҳама амволро гирифта, аз қаср берун шуданд, ба яқборагӣ аз дунболи онҳо ҳез карда расиданд, дарҳол дарвеши бадкешро бо муридон гирифтанд, шӯру ғавғо бардоштанд. Ҳамаи мардумони шаҳр шуру ғавғоро шунида, бар болои сари эшон ҳозир шуданд.

Кутвол низ расида дид, ки дарвеши бадандеш инчунин кори бадро пешай худ кардааст, фармуд, ки:

— Эй мулозимон, машъалҳоро афрузед!

Дарҳол мулозимон чанд машъал афрухтанд, шаб мисли рӯз равшан шуд.

Шабгардон онҳоро баста ба хизмати «Моҳиршоҳ» оварданд.

Малика дар маснади иззат нишаста буд, ки шабгардон салом карданд. «Моҳиршоҳ» фармуд, ки:

— Инҳоро бар ҳамин қисм баста нигоҳ доред, ки ба хизмати шоҳ барем ва мулозимони худро ҳам таъкид кард, ки аз мардум боҳабар бошед, фардо ба хузури подшоҳ ҳоҳем бурд.

Малика дид, ки душман ба балои бад гирифтор шуд, хушвакт шуда, бокии шабро ба ором гузаронид.

Чун фардо руз шуд, миршабро подшоҳ талаб карда ҳақикат пурсид, ки:

— Шаб чӣ шӯру ғавғо буд?

Миршаб ба арза расонид, ки:

— Вақти дуними пос аз шаб гузашта буд, ки ба давлатхонаи **Моҳиршоҳ** дуздон даромадаанд. Маро хабар шуд, ҳамон вақт худро расонидам, дуздонро бо молу ашё гирифта, назди **Моҳиршоҳ** бурдем ва молу ашёро ман бурда нигоҳ доштам. **Моҳиршоҳ** фармуд: «Ба ҳамин қисм, ки гирифтӣ, ба ҳамон қисм инҳоро аз назари шоҳ гузарон». Алҳол молу ашё ва дуздонро баста овардаам, амри мубораки шумо шавад, биёрам.

Дар сухан буданд, ки «Моҳиршоҳ» омад.

Шоҳ пурсид:

— Эй фарзанд, имшаб дар хонаи шумо дуздон даромада буданд?

• Малика аз ҷои худ барҳоста, ба арз расонид, ки:

— Умру давлати шоҳ зиёда бод, миршаб расида хабардор шуд. Алҳол бояд, ки дуздонро ба хузури худ талабида, чехраи онҳоро мушоҳида намоед.

Малика ба Миршаб ишорат кард, ки «дуздонро рӯ ба рӯи шоҳ ҳозир бисоз».

Миршаб ҳамон соат дуздонро бо чехраҳои баста қатор гардонид.

Шоҳ онҳоро молу ашё бар пушт ва дастҳо баста дид ва товуси мурассаъро дар гардани касе овехта.

Курдоншоҳ гуфт:

— Эй кутвол, дуздонро пештар биёр!

Кутвол пештар бурд.

Курдоншоҳ ба таҳқиқ назар карда дид, ки калони уздон пири муршид, дигарони ў муридананд.

Шоҳ ба «Моҳиршоҳ» рӯ оварда гуфт:

— Эй фарзанд, ин дузд пири муршиди мо будааст.

Малика гуфт:

— Наздик талабида хуб мuloҳиза кунед, сурати одам бо одам мемонад, шояд ки он дарвеш набошад.

Шоҳ ҳар кадомро, ки чудо-чудо мол дар пушт бастагӣ буд, мешиноҳт. Ў аз хичолат сар дар ҷайи тафаккур фурӯ бурда, баъд аз соате сари худро бардошта, боз назар кард, дид, ки ба гардани пири муршид товуси мурассаъ оvezон ва ба пушти муридан амволу асбоби билониҳоя боркунон дастҳои эшонро барбастаанд. Хичолати шоҳ зиёда шуда, бо аркони давлат ангушти ҳайрат дар даҳон мекарданд.

Шоҳ гуфт:

— Эй Моҳиршоҳ ва эй кутвол, ба гардани дарвеши беандеш чӣ бошад?

Дарҳол кутвол аз ҷои худ бархоста, товуси мурассаъ аз гардани шайх гирифта, дар назди Курдоншоҳ ниҳод.

Малика гуфт:

— Эй шоҳ, ин товус ҷӯраи ҳамон товусест, ки бандада аз назари шоҳи олампаноҳ гузаронида будам.

Курдоншоҳ дар ғазаб шуда фармуд, ки чизҳоро аз пушти эшон гирифта миёнҳои эшонро кушоянд.

Ҳочибон ҳамчунон карданд, асбоби дуздӣ ва доруҳои мадхӯшӣ аз зери бағали эшон афтодан гирифт.

Шоҳ ҳамаи амволу ҷавоҳирҳоро ба худи Моҳиршоҳ супорид. Баъд аз он амр кард, ки:

— Дарвеши бадандешро бо муриданӣ ў тамомии шаҳрро гардонида, баъдан ҳамаи инҳоро бо шайхи бадкуништ ба доркашида сангсорашон кунед.

Ин гуфта буд, ки малика аз ҷои худ бархост ва

дар поёни боргоҳ рафта ҳарду дasti худро бар сафхай синаи худ дошта гуфт:

— Эй шоҳ, бидонед ва огоҳ бошед, камина хоназди маврүсии шумо, ҳамон духтари Хоча Барзахи бозаргонам, ки ба ҳотири ин дарвеши бадандеш ҳамаи амволу ашёи факирро тороч кунонида, худи дуогўиро сангсорон фармуда будед.

Алқисса, баъд аз баёни ҳақиқати саргузашти худ ва найрангу фиреби дарвеши бадандеш гуфт:

— Эй шоҳ, ҷавоҳироту амволе, ки пештар ин дарвеш бо муридони хеш дуздида бурда буд, гирифта бидиҳанд, то он ки эшон ҳаққи толибонро гирифта, ба ҷаҳаннам набаранд.

Шоҳ ангушт ба дандони таҳайюр газида, таҳсину оғарин ба ин донони малика менамуд ва аз кардаҳои худ шармсор шуда фармуд, ки:

— Эй ҳочибон, рафта хонаҳои ин бадкоронро қовед, тамомии амволу асбоби маликаро ёфта бидиҳед!

Ҳочибон «фармонбардорем», гуфта хонаҳои дарвеш ва муридони ўро кофта микдори зиёде молу ҷавоҳир ва асбоб ба даст оварданд ва ҳамаи он молҳоро ба соҳибонаш супурданд.

Арзаки дарвешро бо муридон кӯчаҳои шаҳрро гардонаида, ба чӯбаи дор қашиданд. Онҳо аз олам даст шуста сазовори ҷаҳаннам гардиданд.

Курдоншоҳ дasti маликаро гирифта, ба ҷониби ҳарами худ равона гардид ва дар назди занони худ оварда гуфт:

— Эй ҳодимон ва эй маҳрамон, ин духтарро фарзанд хондаам. Бояд, ки се шабу се рӯз ҷашне ороста, ўро хуб меҳмондорӣ намоед.

Мулозимон ва ҳодимон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Курдоншоҳ боз гуфт:

— Эй фарзанд, акнун ҳақиқати саргузашти худро ба ман бирасон.

Малика аз ҷониби шоҳ барҳост ва забони васф дар мадҳи шоҳ кушода, баъд аз он чи дар ин муддат рӯй дода буд, якояк бозгуфт ва дар охир илова кард:

— Умед аз қарами шоҳ дорам, ки бо аркони давлат ба ҷониби шаҳри камина қудуми шариф арzonий фармоянд ва ин марҳаматашон боиси сарафrozии ин пошикаста дар миёни ҳалоиқ ҳоҳад гардида ва ҳамин

чавохирхову зархоро нисори макдами шохи оличох гардонам.

Курдоншох гуфт:

— Бисёр хуб аст, ҳар гоҳ ки шумо хоҳед, он замон хоҳем рафтан.

Малика аз хизмати шоҳ мараҳҳас шуда, ба шаҳри худ даррасид ва онро оинбандӣ карда, тамомии атрофу акнофи он шаҳрро ороставу музайян гардонид. Баъд аз се рӯз падари худро бо аркони давлат ба ҷониби шаҳри худ таклиф намуд.

Курдоншоҳ бо сардорону вазирон ба ҷониби шаҳри Ҳуснбону роҳӣ гардид.

Малика аз омадани шоҳ воқиф шуда бо ходимони хеш истиқбол намуд. Алқисса, миқдори як фарсанг омада пойандозҳои заррину бирешумин андоҳт. Курдоншоҳ бо аркони давлат рӯй-рӯй пойандозҳо қадам ниҳода дар боргоҳи малика расид. Билохир, дар боргоҳи малика даромада, бар болои маснадҳову қолинҳо бинишаст ва фотиҳа аз барои зиёдии умр ва ҳашами малика хонданд.

Дарҳол малика фармуд, чанд миқдор ҷавоҳиру зароварда, нисори қудуми Курдоншоҳ гардониданд. Баъд ҳонҳои мурассаъ оварда, дар пеши шоҳ ва аркони давлати ўгузоштанд ва дар даруни ҳар ҳон ҳафтод гуна таоми лазизу латиф буд.

Курдоншоҳу вазирони ўбо ин ҳама асбобу таҷаммули малика таҳсину оғаринҳо карданд ва Курдоншоҳ даст ба таом бурда бо аркони давлат тановул менамуд ва мегуфтанд:

«Боракалло ба эътиқоду ихлоси малика!»

Алқисса, малика аз ҷои худ барҳосту гуфт:

— Эй шоҳ, ҳазинадорбонро фармоед, ҳамаи ин ҷавоҳиру зарҳоро бурда дар ҳазинаи шоҳи ҷаҳонпаноҳӣ доҳил созанд.

Дарҳол Курдоншоҳ ба ҷониби вазир нигоҳе карда гуфт:

— Эй вазир, бояд, ки ин ҳама ҷавоҳиру зарҳоро бурда, дар ҳазина доҳил кунед.

Вазир аз ҷои худ барҳоста бо чанд хизматгор дар ҳазоинро кушода дид, ки ҳамаи он зару ҷавоҳирот ба сурати мору қаждум шуда, ба ҷониби вазиру рафикови ўангез карданд. Вазир мутахайир шуда, ба хизмати шоҳ омаду гуфт:

— Эй шоҳи олам ва эй султони бокарам, ҳамаи он

зарҳо ба сурати мору каждум шуда, қасди моён ме-
кунанд ва моён аз ин тилисмот мутаҳайиру мутааччиб
шудем.

Шоҳ гуфт: .

— Гузоред зарҳоро ба ҳоли хеш!

Курдоншоҳ ба ҷониби малика нигоҳе карда гуфт:

— Эй малика, ҳамаи ин корҳо меҳрубонии ҳақ аст
дар бораи ту ва барои насиби ту ин зарҳоро бо ин
тилисм гузаштаанд. Ҳеч қасро ин ҳазоин дар тасар-
руф нест. Мо ҳам инҳоро ба шумо бахшидем, ҳарчи
муроди дили шумо бошад, ҳамон кунед.

Малика аз ҷои худ барҳоста гуфт:

— Эй шоҳ, агар ҳукми олампаноҳ шавад, ин ҳа-
зоин ба мустаҳикон¹ ва ба мусоғирон эҳсон намоем.
Бояд ки ҳеч аҳаде² дар ин боб музоҳими³ ман наша-
вад.

Курдоншоҳ гуфт:

— Ихтиёр мар турост, ба тавре ки ҳоҳӣ, бахши.

Алқисса, муддати ҳафт шабонарӯз ба рӯи шоҳ ҷаш-
не ороста, шоҳ ва аркони давлатро ҳурраму ҳурсанд
гардонид. Баъд аз ҳафт шабонарӯз Курдоншоҳ бо арко-
ни давлат аз шаҳри малика баромада қатъи манзил ва
тайи мароҳил карда, дохили боргоҳи худ гардид.

Малика моҳе ҷаҳор маротиба ба хизмати Курдоншоҳ
омадӣ ва Курдоншоҳ дар бораи малика марҳамату меҳ-
рубонии аз ҳад афзун намудӣ.

Алқисса, малика дар шаҳри худ низ сарои оли бино
карда ва барои мусоғирону ғарифон ороста гардонид.
Мусоғирону ғарифонро паноҳ дода, бо обу таом шаф-
қат мекард ва агар мустаҳик ва бебизоате будӣ, ҳар-
ҷӣ зарру сим медод ва агар ғаниву соҳибдавлате будӣ,
зиёфатҳои хубу оли мекард. Валекин ҳусну ҷамолу са-
ховати ў ба тамоми олам мунташир шуда, ки ба қа-
рибии шаҳри Ҳурросон духтари Барзаки бозаргон шаҳру
сарое барои мусоғирон бино кардааст. Шоҳи Ҳурросон
уро духтари худ хонда ва ўро ном малика Ҳуснбону
буда, ихтиёри шавҳар намекардааст ва ҳар шахсе, ки ба
макони ў равад, бо зару сим аз дунъё бениёз ва мус-
тағӣ мегардонидааст ва дар тамомии олам назиру ми-
сол надоштааст. Ходимону мулоҳизони ў ба мисли он

¹М ҳаҳик — ниёзманд.

²Аҳад — қасе, шахсе.

³Музоҳим — ҳалалрасонанда.

соҳибдиёнату муруват будаанд ва ин ҳама авсофи ма-
лика дар мулкҳо ва диёрҳо расида, ҳамаи мардумон
орзӯи дидани чамоли малика ва саховати ў мекардаанд.

* * *

Ровӣ ҷунин ривоят кардааст, ки дар шаҳри Ҳоразм
подшоҳе буд, номи ў Мунаввар ва ўро писари бисту-
дусолае буд бисёр хубу соҳибчамол ва иоми ўро шаҳ-
зода Мунир гуфтандӣ.

Шаҳзода низ авсофи чамоли бокамоли Ҳуснбонуро
шунида, ғоибона ошики рӯи ў гардид ва ба хизмати
худ сураткаше дошт дар боби сураткашӣ ягонаи за-
мон ва нодири даврон буд. Дарҳол фармуд, ки сурат-
кашро биёранд. Мулозимон рафта сураткашро овар-
данд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй мусаввир¹, ба қарибии Ҳурсон шаҳре будааст
номи он Ҳуснобод ва дар он шаҳр духтаре будааст со-
ҳибчамол ва соҳибсаховат. Ў духтархонди подшоҳи Ҳу-
росон буда ва он шаҳрро худи он духтар бино карда
будааст. Метавонӣ, ки рафта сурати ўро қашида дар
назди ман биёри?

Мусаввир гуфт:

— Фармонбардорам!

Алқисса, порае ҳарҷии роҳ ба мусаввир дода, ба
ҷониби Ҳуснобод роҳӣ гардонид.

Мусаввир роҳи Ҳуснободро тай карда, баъд аз се-
моҳ доҳил дар шаҳри Ҳуснобод гардид ва дар сарон
мусоғирон рафта қарор гирифт. Дарҳол мулозимони ма-
лика дар назди мусаввир чандин алвон таом оварда
ниҳоданд. Мусаввир обу таомро ҳӯрда, дар ҳакки ма-
лика дуои бисъёре кард. Субҳу шом хизматгорони ма-
лика дар назди мусаввир обу таом меоварданд ва дар
бораи мусаввир мурувати бисъёр мекарданд.

Алқисса, бад-ин минвол ҷанд рӯз гузашт. Рӯзе аз
рӯзҳо мусаввир ба хизмат рафта, маликаро мулозимат
намуд ва гуфт:

— Эй маликаи олам, меҳоҳам ки ба шумо навкар
шавам ва бақияи умри худро дар хизмати шумо гуза-
ронам.

Малика гуфт:

— Ҳунҷари ту чист?

¹ Мусаввир — сураткаш.

Мусаввир гуфт:

— Хунари сураткашй дорам, мохро дар паси парда сурат мекашам.

Малика гуфт:

— Эй мулозимон, бояд, ки мусаввирро яке аз худ-хо дониста, эъзозу икроми уро бар чо биёред.

Баъд аз чанд руз ба хотири малика расид, ки мусаввирро фармоям сурати маро бикашад. Боз ба хотираш расонид, ки руй ба у намудан аз рӯи маслиҳат нест ва дар дили худ андешаҳо мекард ва тадбири ин корро меҳост.

Алқисса, рӯзе мусаввирро талабида, аз паси парда гуфт:

— Эй мусаввир, сурати маро бикаш, то ман бидонам, ки қавли туvu гуфтори ту рост аст?

Мусаввир гуфт:

— Фармонбардорам! Ҷаноби малика бар болои бом баромада, дар даруни зарфи об назар андозанд.

Малика: «хуб аст», гуфта дар зери бом ташти об гузошт ва аз болои бом дар даруни зарфи об назари худро андохт.

Мусаввир аз даруни зарфи об сурати маликаро нақш карда гирифт ва дар хилватхонаи худ аз рӯи он сурат сурати дигаре кашида, якеро худ нигоҳ дошт ва якеро ба хизмати малика фиристод. Дарҳол малика оина талабида дар баробари рӯи худ ниҳод, яке бар рӯи худ ва яке ба нақши мусаввир назар карда дид, ки мусаввир заррае хато накарда ва ҳамаро чо ба чо нақш кашидааст.

Малика аз хунари мусаввир хушҳол шуда, инъому эҳсони билониҳоя ба у баҳшид.

Мусаввир аз ваҷҳи дунъё мустағнӣ ва бениёз гардида бо ин ҳиммату саҳовати малика таҳсину оғарин мекард ва аз ин кору кирдор чанд рӯз гузашта буд, мусаввирро ба хотир расид. «Аз барон хизмати шаҳзода омада будам, он хизмат ҳосил шуд, акнун дар ин чо бисъёр истодан аз маслиҳат нест, аз малика ҷавоб гирифта, ба хизмати шаҳзода бояд рафт». Пас омада ба хизмати малика арз карда гуфт:

— Эй моҳи олам, каминоро рухсат шавад, рафта фарзандону вобастагони худро биёрам.

Малика гуфт:

— Эй мусаввир, зудтар биёй.

Мусаввир аз хизмати малика баромада, ба ҷониби

Хоразм роҳӣ гардид. Баъд аз муддате катън манзил ва тайи мароҳил карда ба мулозимати шаҳзода расид.

Шаҳзода гуфт:

— Эй мусаввир, сурати маликаро овардӣ?

Дарҳол мусаввир аз бағали худ суратро бароварда ба дасти шаҳзода дод.

Назари шаҳзода ба сурат афтода буд, ки бехуш шуда бар замин афтод. Дарҳол хизматгорон уду анбар ба димоги шаҳзода доштанд. Баъд аз муддате ба хушомада, сари худро бардошт ва дар дили худ муқаррар кард, ки либоси қаландарӣ пӯшида, бе иҷозати падару модар ба тарафи шаҳри Ҳуснобод ҳоҳам рафт, кадом аст, ки аз дар ноумед шавад.

Алқисса, гираву зорикунон ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод роҳӣ гардид. Баъд аз чанд рӯз дар шаҳри Ҳуснобод ба хизмати малика даррасид. Дарҳол хизматгорон шаҳзодаро дар корвонсаро бурда, дар макони оли нишониданд. Ба фармоиши малика чандин алвон таом дар назди шаҳзода ҳозир карданд. Шаҳзода даст ба таом бурда, ба суръати тамом тановул мёнамуд.

Алассабоҳ хизматгорон порае зари сурх оварда, дар пеши шаҳзода ниҳоданд ва гуфтанд:

— Эй шоҳи қаландарон, ин зарро худованди мо фристода. Бояд ки ин зарро гирифта ҳарчи роҳи худ кунӣ.

Шаҳзода зарро қабул накард. Ин кирдори шаҳзодаро хизматгорон ба мулозимати малика расониданд ва гуфтанд:

— Эй моҳи олам, қаландаре дар корвонсаро фурудомада, муддати чанд рӯз аст обу таом дода хушҳол гардонидем. Имрӯз бо фармоиши шумо порае зари сурх ба ў додем, нағирифт.

Малика гуфт:

— Эй ҳочибон, рафта он қаландари бадрӯзиро ба назди ман биёред!

Дарҳол, ҳочибон шаҳзодаро ба хизмати малика ҳозир карданд. Малика дид, ки фарри¹ шоҳӣ аз ҷабини қаландар ҳувайдост, таркиби аҷабе дорад. Аз паси парда гуфт:

— Эй қаландари жандапуш, ҷаро зарро намегирий, ки дар вакти ҳоҷат туро ба кор ояд?

Шаҳзода гуфт:

¹ *Фарр* — нур.

— Эй малика, зар даркори ман нест, чандин хазоин дорам ва зарру хазоинро гузашта омадаам ва ман подшоҳзодаи Хоразмам.

Малика гуфт:

— Эй шаҳзода, чаро либоси қаландарӣ пӯшида, худро ба сурати гадоён кардай?

Шаҳзода гуфт:

— Эй маликаи ҳусн, сурати шумо инчунин савдор бар сари ман андохта ва аз ақлу хуш бегона кардааст.

Дар ишқи ту ман ҷону дилам бохтаам,

Аз баҳри висол сар фидо соҳтаам.

Дорам чу умед баски аз пардан ғайб.

Шояд ки муроди ман динҷад ҳолиқи раб.

Шаҳзода боз гуфт:

— Эй малика, муштоқи рӯи ту шуда, аз тамоми лаззати дунъё ва ҷони худ гузаштаам. Иҳтиёр мар турост, ҳарҷӣ донӣ, бикун.

Малика сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, баъд аз соате сар бардошта гуфт:

— Эй ҷавони содда, аз ин хаёли маҳол даргузар ва худро мубтало ба меҳнатхову балоҳо масоз. Агар бод шавӣ ба гарди ман нарасӣ. Даррасидани ту бар мо аз ҷумлаи маҳолот аст.

Шаҳзода гуфт:

— Эй малика, дар роҳи, висоли тӯҷон ҳоҳам дод

Малика. гуфт:

— Эй шаҳзода, агар дар ин хаёл камар баста бошӣ, ҷанд саволе дорам, ҷавоб ғӯй, чӣ ҳуб ва илло номи маро бар забони наёрий.

Шаҳзода гуфт:

— Миннатдорам ва аҳдест, ки туро мечӯям.

Малика боз гуфт:

— Эй шаҳзода, ҷавоби ҳафт саволро ёбӣ, зиҳӣ саодати туст ва мучиби ҳалосӣ аз меҳнатҳо ва боиси некномӣ ҳоҳад буд.

Саволи аввал ин аст:

Як бор ҷамоъи ёр дидан давас аст

Дар орзӯи дубора бисъёر кас аст.

— Барҳезу ҷуяндаи ин қавлро дарёб, аввал киродидааст ва бори дуйӯм ҷӣ ҷизро орзӯи дидан дорад ва ҳамеша фарёд карда мегардад? Ҷун ҷавоби ин саволро дарёбӣ, саволи дуйумро ҳоҳам гуфт.

Шаҳзода гуфт:

— У дар кучст?

Малика гуфт:

— Агар донистаме, әз ту чаро пурсидаме?

Шаҳзода сар дар чайбӣ тафаккур фурӯ бурда, баъд аз соате сари худро бардошт ва охи сард аз дили пурдард баркашиду гуфт:

— Кучо равам, аз кӣ пурсам?

Малика гуфт:

— Эй шаҳзода, агар аз ҷавоби саволи мо очизӣ, дар ин ҷоҳо набошӣ ва ин ҳаёли мушкилро аз сари худ дур кунӣ.

Шаҳзода гуфт:

Эй ҳар мижа дар дида сӯзан бе ту,

Ҳар мӯй синоне шуда дар тан бе ту.

Ман бе ту ҷигуна бигзаронам, ки ҷаҳон.

Чун ҷашмаки сӯзанест бар ман бе ту?

— Эй барно, дар ин шаҳр ба ҳаёли васли ту будан ғанимат аст ва агар ба доғи ғами ту бимирам, камоли саъӣ ва саодат аст.

Духтар гуфт:

— Эй шаҳзода, ҷунин қаломи мӯҳмалро нагӯй, туро дар ин ҷоҳо наҳоҳам, гузошт.

Ва малика дарҳол фармуд, ки:

— Эй ҳоҷибон, ин туркбачаро аз ин шаҳр бадар кунед!

Ҳоҷибон хостанд, ки шаҳзодаро аз шаҳр бадар кунанд. Шаҳзода ба сад тавалло гуфт:

— Ҷоно, ба доғи ҳаҷр дилам мубтало макун,

Яқбора роҳи дӯстӣ аз ман раҳо макун.

То пои ман күшода нагардад зи банди ишқ

Дасти маро зи домани сӯҳбат чудо макун.

— Эй барнои олам, бояд ки ин мискинро чанд рӯзе мӯҳлат бидиҳӣ. Сар дар биёбони ишқи ту гузошта, ҷавоби саволи туро дарёбам.

Малика гуфт:

— Ба ваъдаи ту чанд рӯз интизорӣ кашам?

Шаҳзода гуфт:

— Як сол:

Малика гуфт:

— Хуб аст,— ва дарҳол фармуд:— Эй ходимон, по-рае зар ба ин қаландари саргардон бидиҳед!

Ходимон чунин кардан.

Шаҳзода аз хизмати малика баромада зор-зор мегирист ва рӯ ба сахро карда мерафт ва меуфт:

Якбора зи ман меҳр буридаст фалак,
Озори маро ба ҷон ҳаридаст фалак.
Е аввали меҳнат аст ё оҳир умр.
З-ин гуна, ки танг баркашидаст фалак.

Аз қабили шаҳзода ва акобирзодагон аз ҳар тараф омада ҳаваси ишқи маликаро мекарданд ва аз ӯҳдаи ҷавоби саволҳои малика баромада наметавонистанд, боз мерафтанд ва намеомаданд.

Алқисса, шаҳзодаро ишқ рост буд ва дар ишқи худ событқадам буд ва ҳонумони худро ба боди фано дода, рӯ ба ҷониби биёбон карда мерафт. Гузораш дар мулки Яман афтод. Расида дар зери дарахте бинишаст ва ба он дарахт такякунӣ рӯ ба осмон карда; зор-зор мегирист:

Ғами замона ҳӯрам ё фироки ёр қашам,
Ба тоқате, ки надорам, қадом бор қашам.
На дasti сабр, ки дар остини ақл барам,
На пои ақл, ки дар домани қарор қашам.

Қазоро гузори Хотам дар ҳамон ҷо афтод. Диҷ, ки ҷавони соҳибчамоле фарри шоҳӣ аз ҷини ӯ ҳувайдо, зор-зор чун абри навбаҳор мегирияд.

Охи дилсӯзи шаҳзода ба дили Хотам таъсир карда ва Хотамро раҳме бар ҳоли ӯ омад ва пурсид:

— Эй ҷавон, туро чӣ мушкиле пеш омадааст, ки ин ҳама нолаву зорӣ мекунӣ?

Шаҳзода диҷ, ки ҷавони ҳушруе рӯ ба мисли оғтоби ҳовар ба сари ӯ истодааст, фарри шоҳӣ аз ҷини ӯ ҳувайдо, таковари арабӣ дар зери поӣ, либоси шоҳона дар бар, саропо ба зару ҷавоҳир ғута ҳурда, акнун-акнун ҳати ресмонӣ ба гирди орази чун моҳаш дамидааст.

Шаҳзода гуфт:

— Эй барно, чӣ гуям аз саргузашти худ, ба гуфтан рост намеояд.

Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, хотири маҳзуни худро ҷамъ дор ва ҳар кори душвору мушкили пешомадаи туро ҳудои таоло осон ҳоҳад кард. Акнун рози худро бар ман бигӯй, шояд ҳамаи мушкилиҳои туро сабаб шуда, осон мекарда бошам. Агар аз дунё даркор аст, аз ваҷҳи дунё туро

мустағнӣ ва бениёз гардонам ва агар маъшука дорӣ, туро ба маъшука восил гардонам.

Шаҳзода гуфт:

— Эй барно, офарин бод бар ҳиммату бар эътико-ди ту.

Алқисса, шаҳзода сурати маликаро аз бағали худ бароварда ба дasti Хотам доду гуфт:

— Соҳиби ин сурат маро дар ин савдо андохтааст. Хотам дид, ки ин чунин сурату шакл ба ҳеч зоте на-хоҳад буд, гуфт::

— Эй ҷавон, хотирро ҷамъ дор, дар ин боб бо ту ҳамроҳӣ карда, ба маъшуқаат восил гардонам.

Шаҳзода гуфт:

— Эй барно, он маъшука ҷавоби ҳафт саволро аз ман талабидааст ва ман аз ҷавоби саволҳои ў очиз ома-да, ин ҳама нолаву зорӣ мекунам.

Алқисса, шаҳзодаро Хотам дар хонаи худ бурда, либоси шоҳона пӯшонида ва муддати се рӯз ҷашне ба рӯи шаҳзода ороста ва эъзозу икроми бисёр намуд. Рӯзи чаҳорӯм Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, акнун дар пай ҷавоби саволи ма-лика қўшида, мушкили шуморо осон гардонем.

Шаҳзода гуфт:

— Эй барно, ихтиёр мар шуморост.

Дарҳол Хотам мулоғимони худро талабида гуфт:

— Эй ходимон, бо ҳамрӯҳии ин ҷавон дар пай коре меравам. Бояд мусоғирону мискинору обу таом дода, аз ҳар ваҳҳ мустағнӣ ва бениёз гардонед ва дар бораи ҷамъи ҳалқҳо муруvvату шафқат намоед ва рафтани маро ба касе изҳор нақунед.

Мулоғимон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Алқисса, Хотам бо шаҳзода аз Яман баромада, ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод роҳӣ гардид. Баъд аз муддати мадиде¹ манзилу мароҳил тай карда, ба шаҳри Ҳусн-обод расиданд. Бехост шаҳзода дasti Хотамро гирифта, ба дари боргоҳи малика овард.

Мулоғимон ба арзи малика расониданд:

— Ду ҷавони соҳибчамол ба дари боргоҳ омада истодаанд.

Малика фармуд:

— Ҳар дун онҳоро дар назди ман биёред.

¹ Мадид — дароз.

Хочибон хардун онхоро ба хизмати малика расониданд.

Малика дид, ки осори шоҳӣ ва чини эшон ҳувайдо, либоси шаҳаншоҳӣ дар бари ҳудҳо доранд.

Малика пурсид, ки:

— Эй ҷавонон, ба чӣ матлаб дар ин ҷо қадам овардаед.

Хотам гуфт:

— Эй маликаи ҳусн, ҷамолу авсофи ҳамида¹ туро шунида омадаем ва бо моён аҳду паймон намо ва рӯи рӯҳафзои ҳудро бар моён як бор бинамо.

Малика аз ин гуфтори Хотам ҳандаи ачибе карда гуфт, ки:

— Аҷаб ҷавонони соддадил будаанд. Ҳеч аврат рӯи ҳудро бе узр ба номаҳрам нишон додааст, ки мо бинамоем?

Хотам аз ин гуфтори дилсӯзи малика ҳичолатманд шуда, сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурд. Баъд аз соате сари ҳудро боло карда гуфт:

— Эй маликаи олам, бояд ки ҳафт саволи ҳудро аз ин бекасон пурсӣ, шояд ки саволҳоятро ҷавоб гуфта, ба муроди ҳудҳо бирасем.

Малика гуфт:

— Ҳуб аст.

Боз Хотам гуфт;

— Эй малика, бояд ки ҷанде аз мӯътабарони ин шаҳрро дар ин мақом ҳозир созӣ ва дар назди онҳо аҳду паймон ба ҷо орий, то он ки меҳнату ранци ин бечорагон абас ва зоеъ нашавад.

Малика гуфт:

— Қабул кардам,— дарҳол ҷанде аз ҳочибонро фармуд, ки рафта сарҳангон² ва мӯътабарони ин шаҳрро дар ин ҷо ҳозир кунед!

Алқисса, ҳочибон рафта сарҳангону мӯътабарони шаҳрро ба хизмати малика оварданд.

Малика дар ҳузури сарҳангому мӯътабарони ҳуд аҳду паймон карда, Хотамро хотирчамъ соҳт.

Билоҳир Хотам гуфт:

— Эй малика, акнун саволи ҳудро бигу.

¹ Авсофи ҳамида — сифатҳои нек.

² Сарҳанг — сарлашкар.

Малика гуфт:

— Савол ин аст:

Як бор чамоли ёр дидан ҳавас аст.
Дар орзүй дубора бисъёр кас аст,—

ва гуфт:

— Эй Хотам, гүяндаи ин гуфтор дар кучост, чӣ дидааст ва дуйўмбора чӣ орзу дорад? Бояд ки аз ҳакиқати кори вай маро огоҳ гардонӣ, саволи дуйўм низ хоҳам гуфт.

САФАРИ ЯҚУМ

Хотам аз хизмати малика мураҳҳас шуда, ба корвонсаро омад ва шаҳзодаро дар он ҷо гузашта, рӯ ба биёбон овард. Қатъи манзил ва тайи мароҳил карда мерафт. Баъд аз ҷанд рӯз ба ҷое расида дид, ки модаи оҳуро бо ду бачаи он гурги гурусна пеш карда наздик аст, ки гирифта тӯъмаи худ созад. Хотам бонг бар гург зада гуфт:

— Эй ҳайвон, бигзор он маҳлукро ки бачагони ширхора дорад!

Гург истода шуд ва ба забони фасех гуфт:

— Эй одамӣ, магар ту Хотамӣ?

Хотам гуфт:

— Аз кучо донистӣ, ки ман Хотамам?

Гург гуфт:

— Эй азиз, аз шафқати ту маълум мешавад, ки саҳовату мурувватро худо ба ту арzonӣ фармудааст. Дигар авсофи ту дар миёни ҳайвонот ва инсон аз ҳар чӣ машҳуртар ва маъруфттар аст. Имruz қути маро гирифти, ба ҷои он ҷизе хӯрдани бар ман ато намоӣ?

Хотам гуфт:

— Чӣ меҳурӣ?

Гург гуфт:

— Хӯроки моён гушт аст.

Хотам гуфт:

— Эй гург, гӯшти қадом узви ман туро хуш ояд?

Гург гуфт:

— Гӯшти рон меҳоҳам.

Хотам дарҳол аз гӯшти рони худ бурида, дар пешин

гург андохт. Гург он гүштро хурда аз гуруснагй махлас¹ ёфт ва гуфт:

— Эй Хотам, чаро подшохии Яманро гузошта, дар ин рохи пуршурु машаққат афтодай?

Хотам гуфт:

— Бо хотири ҳочатманде дар ин рох афтодаам ва малика Ҳуснбону ҷавоби ҳафт савол аз ман талаб кардааст. Бояд ки ба ҳафт саволи ӯ ҷавоб гуфта, ба шаҳзодаи-ҳоразмӣ гирифта бидиҳам. Саволи аввал ин аст, ки бишнавӣ:

Як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст,
Дар орзуи дубора бисъёر қас аст.

Намедонам, ки гӯяндаи ин гуфтор дар қучост.

Гург гуфт:

— Ман он ҷоро медонам ва аз забони бузургони ҳуд шунида будам. Онҷо дашту биёбон аст ва номи онро дашти Ҳувайдо мегӯянд ва дар он дашт мардест, тамомии рӯз мегардад ва ҳамин суханро мегӯяд.

Хотам гуфт:

— Эй маҳлук, он дашт ба қадом ҷониб аст?

Гург гуфт:

— Аз ин ҷо меравӣ, ба дурохие ҳоҳӣ расид. Бояд, ки рохи дasti ҷапро гузошта, ба рохи дasti рост рави.

Алқисса, оҳуи мода бо бачагони ҳеш ва гург Хотамро дуо карда, ба ҷониби бераҳаи биёбон рафтанд.

Алқисса, Хотам андак рох рафта буд, ки пои ӯ ба дард омад. Бо машаққати бисёре рафта, дар зери дарахте ғалтид ва дар зери он дараҳт шағолон ҳона сохта буданд. Қазоро ҳамон рӯз барои тӯъмаи ҳуд ба шикор рафта буданд. Шағолон аз шикоргоҳи ҳудҳо гузашта омада диданд, ки одамизоде рӯй ба мисли офтоби ҳовар, фарри шоҳӣ аз ҷабини ӯ ҳувайдо, мадхуш шуда, дар пеши ҳонаи эшон хобидааст. Модааш гуфт:

— Эй ҷуфти азиз, ин одамизод аз кучо омадааст ва дар ин макони моён қарор гирифтааст? Бояд ки ин маконро гузошта, ба ҷои дигар равем ва бо ин ғайри ҷинс унс гирифтан аз ҳикмат нест.

Наршағол гуфт:

¹ Махлас — ҳалосӣ.

— Эй завча, ҳеч медонӣ ки ин кист?

Модашағол гуфт:

— Намедонам.

Наршағол гуфт:

— Ин ҷавон Хотам бинни Тай, подшоҳзодаи Яман аст.

Модашағол гуфт:

— Эй ороми ҷон, чӣ донистӣ, ки ин Хотам бинни Тай аст?

Наршағол гуфт:

— Аз забони бузургони худ ҷунида будам, ки дар фалон моҳ ва дар фалон рӯз Хотам бинни Тай дар зери ин дараҳт ҳоҳад омад.

Модашағол гуфт:

— Эй мӯниси ҷон, Хотам чӣ ҳосият дорад, ки бузургон аз аҳволи он дар замони собиқ ҳабар додаанд? Ҳақиқати кори уро бар ман баён кун.

Наршағол гуфт:

— Эй роҳати ҷон, Хотам барои ризон ҳак молу ҷони худро бохта, ҳоҷати чамеи одамонро мебарорад. Дар бобати саҳоват ва мурувват дар ин олам назир надорад.

Боз модааш гуфт:

— Чаро Хотам ба ин ҳол афтода ва дар ин ҷоҳо омадааст?

Наршағол гуфт:

— Эй ҳамдами ҷон, гурги гурусна охумодаро бо ду бачааш пеш карда гашта буд, қазоро гузори Хотам ба сарвакти онҳо афтода дид, ки гурги гурусна охумодаеро пеш андохта меҳоҳад, ки бо бачагонаш гирифта тӯъмаи худ созад. Хотам аз рони худ гушти лазиз бурида, дар пеши гург андохт, ивази гушти рони худ оҳуро бо бачагонаш аз оғати гург ҳалос карда гирифт ва аз он ҷо ба ин ҷо роҳ ғашта аз дарди рони худ дар ин ҷо беҳуш афтодааст.

Модашағол гуфт:

— Инчунин каси бомуруvват дар мобайни инсону ҳайвонот наҳоҳад буд, таҳсину оғарин ба муруvвати ин!

Боз модашағол гуфт:

— Эй ёри ҷонӣ, аз ин ҷароҳати қавӣ чӣ гуна сиҳат шавад ва ба дашти Ҳувайдо чӣ гуна мерасад?

Наршағол гуфт:

— Эй завҷаи меҳрубон, агар мағзи сари мурғи пиро оварда, ба заҳми рони ин гузошта шавад, дарҳол

сихат хоҳад шуд. Аммо рафтани ин аз рафтан ба дашти Ҳувайдо зиёда мушкил аст.

Модашағол гуфт:

— Эй ороми чон, он мағз аз кучо пайдо мешавад?

Наршағол гуфт:

— Ин мурғ дар ҹанғали Мозандарон пайдо мешавад ва он мурғест, рўй ба мисли олам ва тани он ба монанди товус. Агар шарбати ўро ба касе бидиҳанд, хурдан баробар ба ракс меояд ва тамошоҳо мекунад.

Модашағол гуфт:

— Эй ҷуфти мушфик, қадом зот аст, ки рафта аз Мозандарон сари он мурғро биёрад ва Хотамро аз ин озор ҳалос гардонад?

Наршағол гуфт:

— Агар ҳафт шабонарӯз ту аз ин ҷавон боҳабар боший, ман рафта мағзи сари он мурғро биёрам.

Модааш гуфт:

— Фармонбардорам! Зудтар бирав, ки то ба омадани ту ман аз ин ҷавон ҳабардор ҳоҳам шуд.

Наршағол бо модаи ҳуд видоъ карда, ба ҷониби Мозандарон равона шуд.

Хотам гуфтори шағолонро мешунид ва мефаҳмид, аммо тоби барҳостан ва сухан гуфтан надошт.

Алқисса, наршағол қатъи манзилу тайи мароҳил карда, баъд аз ҳафт шабонарӯз дар ҹанғали Мозандарон дохил гардида дид, ки дар зери дарахте мурғи пари бо фароғати тамом ҳобидааст. Наршағол оҳиста-оҳиста ба ҷандин ҳилаву макр расида, сари он мурғро аз танаш чудо карда гирифт ва аз ҹанғали Мозандарон баромада, ба ҷониби маскани ҳуд роҳӣ гардид.

Модашағол дар ин муддат гирдо-гирди Хотамро ғашта, посбонӣ ва нигаҳбонӣ мекард. Хотам ин ҳамаро мушоҳида мекард.

Алқисса, наршағол баъд аз ҳафт шабонарӯзи дигар мағзи сари он ҷонварро оварда, ба ҷуфти ҳуд мулоқот кард. Модашағол сари он ҷонварро бо дандони ҳуд зур карда бишикаст ва мағзи сари уро бо забони ҳуд ба ҷароҳати Хотам молид. Дарҳол осори ҷароҳати Хотам бартараф шуд.

Хотам ҷашми ҳудро күшода, аз ҷои ҳуд барҳост ва ба ҷониби шағолон нигоҳе карда гуфт:

— Эй ҳайвонон, ин чӣ эҳсоне буд, ки дар бораи ман кардед. маро аз озори ин ҷароҳат махлас додед. Аммо

барои ман меҳнат кашид, чондореро бечон карда, ма-
ро зомини хуни он гардонидед.

Шағолон гуфтанд:

— Эй барно, худо баъзе ашёро ба баъзеи он са-
баб кардааст.

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки ҷароҳати Хотам фаро-
ҳам омада ва ба тариқаи асли баробар шуд.

Хотам ба ҷониби шағолон нигоҳе карда гуфт:

— Эй маҳлукон, ҳочати шумоён чист, ки раво карда,
ивази некиатон гардонам?

Шағолон гуфтанд:

— Эй барно, дар ин навоҳӣ ҷоҳест, ҷамеи кафто-
рон¹ дар он ҷо маскан карда, ҳар сол баҷагони мо,
бечорагонро меҳӯранд ва моён дар назди онҳо очизем.
Агар шумо онҳоро аз сари моён дур созед, талофи²
эҳсони моён ҳоҳад шуд.

Хотам гуфт:

— Ин меҳнатро аз сари шумоён дур ҳоҳам кард.
Шумоёни мискин онҳоро бар ман намоед.

Шағолон гуфтанд:

— Эй одамизод, аз ин ҷо ба макони онҳо шаш
фарсанг аст.

Алқисса, шағолон Хотамро сар карда, ба макони
онҳо расиданд ва гуфтанд:

— Эй одамизод, инак маскани кафторон. Хотам
пештар рафта дид, ки кафторон дар макони худҳо нес-
танд. Соате дар гӯшае биншаст. Баъд аз муддате каф-
торон дар макони худҳо омада диданд, ки одамизоде бар
дари фори эшон истодааст. Ҳар ду ғуррида-ғуррида
наздик расиданд ва ба забони ҳол гуфтанд:

— Эй одамизод, аз ин ҷо бархез ва ба раҳи ома-
даи худ бирав ва илло туро ҳамин соат пора-пора ҳо-
ҳам кард.

Хотам гуфт:

— Эй нодонон, ман дар ин макон аз барои озор
додан наёмадаам ва шумоён аз ин макони худҳо бар-
хезед ва ба ҷои дигар равед.

Кафторон гуфтанд:

— Эй одамизод, инчунин суханони мӯҳмал мегӯй
ва моёнро меҳоҳӣ ки аз ин макон бадарка созӣ ва аз
ҷони худ наметарсӣ?

¹ Кафтор — даррандаест гургмонанд.

² Талофи — мукофот, подош.

Хотам гуфт:

— Эй ҳайвонон аз оғаридгори худ наметарсед, ҳар соле бачагони шағолонро оварда меҳурд?

Кафторон гуфтанд:

— Эй одамизод, магар ту шағолонро ба ҷанги моён овардай ва имruz бо моён дар ин мақом масоф¹ мекунӣ?

Хотам гуфт:

— Ман аз барои насиҳат ва маслиҳат омадаам ва ба шумоён ҷанд сухани насиҳатомез мегӯям. Бояд ки шумоён аз ҳӯрдани бачагони шағолон тавба кунед.

Кафторон гуфтанд:

— Эй одамизод, ту ғами шағолон ва бачагони ў меҳурӣ? Ғами худ бояд ҳӯрӣ, ки ҳамин соат туро порора карда ҳоҳем ҳӯрд!

Хотам гуфт:

— Агар гушти ман даркор аст, барои ризои ҳақ додам, бигиреду бихӯред, аммо аз ҳӯрдани бачагони шағолон тавба кунед.

Кафторон гуфтанд:

— Эй одамизод, туро ҳам меҳурем ва бачагони шағолонро ҳам меҳурем!

Хотам гуфт:

— Шумоёнро ба ҳудои худ савганд медиҳам, ки аз ҳӯрдани бачагони шағолон тавба кунед ва ризки шумоёнро розиқи ҷондорон ҳоҳад расонид.

Кафторон гуфтанд:

— Эй одамизод, аз ҳӯрдани бачагони шағолон ҳаргиз даст набардорем!

Хотам донист, ки кафторон ба сари инсоф намеоянд дар дили худ гуфт: «Акнун тоқат намондааст». Аз ҷои худ барҳост ва бар пушти наркафтор савор шуда, яке зер карда буд, ки наркафтор ба ду пои пеш ҷӯкида дар зери қадами Хотам кулӯла шуда афтод. Дарҳол пой ва гардани наркафторро ба таноби бирешими барбаст ва модакафторро ҳам инчунин барбаст ва дар дили худ фикр кард, ки: «Ҳеч оғаридаро озор надода будам, имruz ин маҳлуконро чи гуна озор бидиҳам. Ҷӣ созам, ки инҳо бадкирдоранд. Бояд, ки дандонҳову ноҳунҳои эшонро бирехт».

Алкисса, Хотам ноҳунҳову дандонҳои кафторонро

¹ Масоф — ҷанг.

Фуру рехт ва бандхоро аз кафторон кушода сар дод.

Кафторон мегуфтанд:

— Моён ба чй тавр зиндагонй мекунем ва лукмаи худро ба кадом навъ фурӯ мебарем?

Хотам гуфт:

— Эй кафторон, таксир¹ аз ман нест ва аз худи шумоён аст.

Дар ин гуфтагу буданд, ки шағолон расида гуфтанд:

— Эй кафторон, ғам махурд, хуроки шумоёнро мөён мерасонем.

Алқисса, Хотам шағолонро видөй карда, ба ҷониби биёбон роҳӣ шуд.

Модашағол ба нари худ гуфт:

— Эй шоҳи даррандагон ва эй молики ин биёбон, Хотам ба талаби дашти Ҳувайдо танҳо меравад. Бояд ки ту бо ў дар ин роҳ ҳамроҳӣ бикунӣ ва Хотамро дар ин роҳи пурмехнат танҳо нафиристонӣ.

Наршағол ба назди Хотам расида омада гуфт:

— Эй Хотам, бояд, ки дар ин роҳи пуршур ман ба ту ҳамроҳӣ кунам ва туро дар ин биёбон танҳо нафиристонам.

Хотам гуфт:

— Эй маҳлук, аз ўҳдаи яке некии шумоён набаромадам. Эҳсони дигар дар бораи ман мекунед, ивази инро чи гуна ҳоҳам расонид? Акнун хушҳолии ман дар ин аст, ки аз ин ҷо баргардед ва дар пеши бачагони худҳо бошед ва бо ман роҳи дашти Ҳувайдоро намоед.

Шағолон гуфтанд:

— Эй барно, агар роҳи наздик намоем, дар он роҳ оғатҳо ҳоҳӣ дид ва агар роҳи дур намоем, ҳалоӣ ва беобӣ ҳоҳӣ кашид.

Хотам гуфт:

— Ҳарчи аз худост, роҳи наздикро бар ман намоед ва корҳои мушкилии бандатонро худо осон ҳоҳад кард.

Наршағол гуфт:

— Пештар рафта, бар сари чаҳорраҳае ҳоҳӣ расид ва ба роҳи рӯ ба рӯ равӣ, ба дашти Ҳувайдо мерасӣ.

Ин гуфта шағолон ба ҷони худҳо истода шуданд. Хотам шағолонро видөй карда ба ҷониби биёбон роҳӣ шуд.

Алқисса, Хотам баъд аз як моҳ бар сари чаҳорра-

¹ Тақсир — кӯтоҳӣ, гуноҳ.

хас расид ва рохи ру ба руро пеш гирифта мерафт. Баъд аз чанд рузе ба як саҳрое расида дид, ки хирси бисъёре чамъ шуда гаштаанд ва дар миёни худҳо подшоҳе доранд. Ҳамаи онҳо паризодон буданд, ки ба тилисме худҳоро ба сурати хирс соҳта, дашту биёбонро сайругашт мекарданд. Яке аз эшон рафта ба подшоҳ гуфт:

— Эй шоҳ, дар ин мақом ва дар ин дашту биёбон як одамизоде омадааст, ачаб хусну чамоле дорад, ки осори шоҳӣ аз ҷабини ў хувайдо.

Подшоҳи эшон фармуд, ки:

— Эй мулозимон, рафта одамизодро дар назди ман биёред!

Дарҳол мулозимон омада Хотамро дар пеши подшоҳи худҳо бурданд. Шоҳи паризодон дид, ки фарри шоҳӣ аз ҷабини ў хувайдо, рӯй ба мисли офтоби ховар, мутаҳайир шуда пурсид, ки:

— Эй одамизод, чӣ ном дорӣ ва аз кучо меой?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, номи ман Хотам, аз шаҳри Яман меоям.

Шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, хуш омадӣ ва қадами сафо оварди.

Дарҳол мулозимони худро фармуд:

— Дар назди Хотам обу таом биёред!

Мулозимон чанд алвон мева оварда, дар нази Хотам гузоштанд. Хотам аз меваҳо ба қадри рағбати худ тановул намуда, дуои фотиха хонд.

Баъд аз фароғи таом шоҳи паризодон гуфт:

— Эй Хотам ман духтаре дорам дар паси пардаи исмат, бояд ки ту уро ба занӣ қабул намоӣ ва дар ин макони моён боши.

Аз шунидани ин сухан Хотам сар дар ҷайби тафаккур фуру бурда ҳомӯш монд.

Шоҳи паризодон гуфт:

— Эй Хотам, боиси сар фуру бурдан чист? Андеша масоз ва он духтар муносиби туст ва ту муносиби ўй.

Хотам сари худо боло карда гуфт:

— Эй шоҳ, шумоён парӣ, ман инсонам. Инсонро бо парӣ чи нисбат аст ва парӣ бо инсон чӣ гуна мувоғик шавад?

Шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, дар лаззати шаҳвонӣ инсон бо парӣ барobar аст. — Боз гуфт: — Эй Хотам, дар хотири худ

хеч маёр, "духтари ман мисли туст. Эй хизматгорон, бояд, ки духтарро дар пеши Хотам ҳозир созед!

Мулозимон «хуб» гуфта, баъд аз соате духтарро дар пеши Хотам ҳозир кардан. Хотам дид, ки ачаб духтаре, ба сурат мисли инсон, рўй ба монанди моҳи шаби ҷордаҳ, ороми ҷоне, мўрчамиёне, шамшодқадде, дар олами фано мисол надорад ва аз шаъшаан чамолаш офтоби ҷаҳонтоб ҳира мешавад ва ақлу ҳуш аз сари бинандагон мерабояд.

Боз Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ту шоҳӣ, камина гадоям. Шоҳро гадо муносиб нест.

Шоҳи паризодон гуфт:

— Эй Хотам, ин ҳама ҳилаҳоро бигзор ва ба рағбати тамом қабул кун. Бинобар он ки ман туро аз ҳуд беҳтар медонам, агар ҳазорон-ҳазор ҳудро пинҳон дорӣ, ҳакиқати кори туву гузаштагони ту бар ман маълум аст.

Хотам дар фикр шуда, ин байтро меҳонд:

Ғамро кӣ нишон доду балоро кӣ ҳабар кард?

Бахти сияҳам аз ватанам басқи бадар кард.

Умед чунин аст расам бар ватани ҳеш.

Толеъ чу бигашт, боз ба дил ғурбат асар кард.

ва дар дили ҳуд мегуфт: «Ман барои кори касе омада будам, бо ин ҳама балоҳо мубтало шуда, шаҳзода Муниро дар он ҷо мунтазир гузоштам». Боз ба хотир меовард, ки: «Ҳости ҳудованди олам чунин бошад, чора чист, ҳарчи бошад ба қазои илоҳӣ гардан ниҳодан воҷиб аст».

Шоҳи паризодон дид, ки Хотам сар фурун карда, қабули ин амр намекунад, гуфт:

— Эй Хотам, агар қабули ин амр накунӣ, дар қайди банду занцири ман то ба қиёмат ҳоҳӣ монд!

Хотам ҳеч нагуфт.

Шоҳи паризодон дар ғазаб шуда гуфт, ки:

— Эй ҳодимон, ин одамизодро бурда, дар фалон ғор ба ғулла ва занцир нигоҳ доред!

Дарҳол ҷанде аз паризодон Хотамро гирифта, парвоз карданд ва ба он ғоре ки шоҳи эшон таъин карда буд, расонида дасту пой ва гардани Хотамро ба ғуллу занцир банд карданд ва дар даҳони он ғор сангे ҳазор-маниро оварда ниҳоданд.

Аз ин муқаддима як ҳафта гузашт. Хотам дар ин

муддат гуруснаву ташна дар даруни он ғор буд. Баъд аз чанд рӯз шоҳ фармуд, ки:

— Эй ходимон, раведу Хотамро гүед, ки қабули ин амр кунад ва илло гуруснаву ташна дар он ғор ҳоҳад мурд.

Вазир бо чанде аз паризодон дар назди Хотам расида, насиҳати бисъёре кард ва гуфт:

— Эй Хотам, бояд, ки қабули ин кор кунӣ ва илло аз ҷони азизи хеш чудо ҳоҳӣ шуд.

Хотам ҳеч нагуфт. Вазир бо рафиқон баргашт ва ба ҳизмати шоҳ омада гуфт:

— Эй шоҳ, он одамизод қабули ин амр намекунад.

Шоҳ гуфт:

— Ҳануз ба ҳолаш гузоред!

Ва як ҳафтаи дигар гузашт.

Посбонон рафта гуфтанд:

— Эй шоҳ, он одамизод аз гуруснагиву ташнагӣ ба ҳалокат ҳоҳад расид.

Шоҳ гуфт:

— Эй мулозимон, рафта он одамизодро гирифта биёред!

Чанде аз паризодон парвоздар карда рафта, Хотамро дар пеши шоҳи ҳудҳо оварданд. Шоҳ дид, ки дар ҳақиқат Хотам ба монанди фонуси ҳаёл шуда анқариб аст, ки ҷони ширин ба ҷонофарин супорад.

Шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, биё амри маро қабул кун.

Хотам боз сар фуру карда, ҳомуш монд.

Шоҳ фармуд, ки:

— Эй мулозимон, чизе ҳӯрдани биёред!

Дарҳол мулозимон чандин қисм мева оварда, дар пеши Хотам гузоштанд. Аз он меваҳо чизе тановул намуда, шиками ҳудро сер кард.

Боз шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, амри маро қабул кун.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, инсонро бо парӣ чӣ муносибат аст?

Аз ин қаломи Хотам шоҳ дар ғазаб шуда гуфт:

— Эй мулозимон, ин одамизодро бурда, дар ҳамон ғор ба ғуллу занҷир банд карда маҳбус созед!

Дарҳол Хотамро чанде аз паризодон бурда дар ҳамон ғор дар банд қашиданд.

Хотам ин байтро меҳонд:

Гирифторам ба дasti ин париён,
Ба марғи хеш кай бошам ҳаросон,
Худо бошад ризо аз ман дар ин дам,
Ки созад кори он шаҳзоди Ҳоразм.
Намедонам чӣ сир аст баҳри инсон,
Ки ҷуфтӣ ў кунӣ ин вакт ҳайвон.
Илоҳо фазл кун аз пардан ғайб,
Бикиун корам базудӣ зуд осон.
Ба роҳам кун равона рӯзу ҳам шаб,
Расон, ёраб, маро зудтар ба матлаб...

Алқисса, Хотам ин байтро хонда-хонда, дар хоб шуд. Дар айни хоби ширин марде маҳосинсафеде гуфт:

«— Эй Хотам, гуфтаи париёно чаро қабул намекунӣ?»

Хотам гуфт:

— Эй азиз, агар духтари онҳоро қабул кунам, маро нагузоранд, ки аз пай матлуби худ равам.

Пир гуфт:

— Эй Хотам, ҳалосии ту дар ҳамин аст ва корҳои мушкили ту ба сабаби инҳо осон ҳоҳад шуд, вагарна дар зери ғуллу занҷир дар ин фори торик ҳоҳӣ мурд».

Хотам ларзида, аз хоб бедор шуд, дар назди худ ҳеч қасро надид.

Алқисса, баъд аз ду ҳафта чанде аз паризодон парвоз карда рафта, Хотамро пеши шоҳи ҳудҳо оварданд. Шоҳ Хотамро дар пеши худ бинишонд ва боз ҳамон сухан дармиён овард.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ба шарти ин қабул мекунам, ки ҳеч қадом аз париён дар макони ман наёянд.

Шоҳ гуфт:

— Қабул кардам,— дархол фармуд, ки: — Эй мулозимон ва эй ҳодимон, уламову фузало ва акобирро ҳабар дихед!

Мулозимон ҳамчунон карданд. Шоҳ дasti Хотамро бигирифту бар болои маснади шаҳаншоҳӣ бинишонд. Умарову акобирон омада, ҳар қадом ба ҷои худ бинишастанд. Раққосон дар миён даромада, ракс ва симоъ¹ мекарданд ва муғаниён бо овози соз ҷаҳонро пур аз ошубу ғавғо сохта буданд.

Хотам ин ҳама шодиву ғавғои эшонро дида, таҳсину оғарин мегуфт.

Алқисса, паризодон духтарро ба Хотам ақд баста

¹ Симоъ — хониш, ашӯлаҳонӣ.

супурдан. Хотам дар пеши духтар рафта дид, ки руй ба монанди офтоби ховар, қад ба мисли сарв, балки аз сарв нозуктар ва аз шаъшаан чамолаш олами зулмонӣ мунааввар. Ҳамчунон ҷое аз бистаре оростаанд, ки дар зери тасарруфи ҳеч подшоҳу амир наҳоҳад буд.

Хотам дасти духтарро гирифта дар бистаре рафт...

Шоҳ аз барои Хотам ҷанд қисм мева фиристодӣ, лекин нон ва аз ҷинси матбахот² дар миёни паризодон ҳеч набуд. Аммо ҳӯрдани мева дили Хотамро гирифта буд.

Рӯзе Хотам гуфт:

— Эй паризодон, маро мева хуш намеояд ва таоме мешояд.

Ходимон гуфтанд:

— Эй шоҳ, Хотам аз ҳӯрдани мева дилгир шуда. Дар ин боб амр чист?

Шоҳ гуфт:

— Эй мулоzимон, рафта аз макони одамизодон аз ҳар ҷинси ҳӯрокиву матбахот биёред!

Дарҳол паризодон рафта аз мамлакати одамиён гӯсфанд ва ғайра ва аз ачноси ғалла оварда, ба Хотам пухта доданд. Хотам нӯши ҷон кард.

Хотам бо духтари паризод шаш моҳро ба айшу ишрат гузаро намуд. Баъд аз шаш моҳ дар хотир овард, ки «барои кори бандан муштоқе омада будам, алҳол кори он муштоқро аз хотир бароварда дар ин ҷо бо айшу тараф умр ба сар мебарам». Ин мегуфт ва ин байтро меҳонд:

Шудам бо духтари ҷинӣ ҳамоғӯш,
Ҳама кори худо кардам фаромӯш.
Басо бечораи шаҳзоди Ҳоразм.
Ба навмедӣ ба худ мурдан кунад ҷазм...

Алқисса, баъд аз хондани ин абёт назар ба ҷониби духтар карда гуфт:

— Эй барно, ман барои муҳимми бечорае омада будам. Падари шумо дар ин муддат маро дар ин ҷо нигоҳ дошт ва он бечора мунтазири рохи ман хоҳад шуд. Фардои қиёмат дар назди худо ҷи ҷавоб ҳоҳам гуфт? Агар муруvvat карда, ҷанд рӯзе маро рухсат бидиҳед ва падари худро аз ин ҳол огоҳ гардонед, боиси сарафrozӣ ва мӯчиби корсозии ман хоҳад шуд.

¹ Матбахот — пухтаниҳо, ҳӯрокҳои гарм.

² Ачнос — ҷинсӣ, нағъҳо.

— Духтар гуфт

— Эй шохи Яман, мунтазират кист ва матлуби у чист?

Дарҳол Хотам ҳамаи саргузашти шаҳзодаву саргузашти худ ва ҳикояти малика Ҳуснебонуро дар пешини духтар як-як баён намуд ва дар дили духтар раҳме омада, аз ҷои худ бархост ва дар назди падар рафту гуфт:

— Эй шох, ин одамиздро бояд ки чанд рӯз ҷавоб бидиҳед.

Шоҳ гуфт:

— Эй нури дид, иҳтиёр мар турост.

Духтар аз назди падар омада гуфт:

— Эй шох, ба шарте туро руҳсат медиҳам, ки барои муҳимми он бечораи мунтазир биравӣ ва ҳочати ўро барорӣ.

Хотам аз ҷои худ бархост ва ба зани худ видъе карда, роҳи дашти Ҳувайдоро пеш гирифта буд, ки духтар мӯҳраэро бароварда ба дasti Хотам дод ва гуфт:

— Эй шохи Яман, ин мӯҳраро ба худ нигоҳ дор, туро дар ин роҳи пурофат ба кор ҳоҳад омад.

Хотам гуфт:

— Эй нозанин, ин мӯҳра чӣ ҳосият дорад?

Духтар ҷамеи ҳосиятҳои он мӯҳраро як-як баён кард ва боз дар назди падар рафта гуфт:

— Эй шоҳ, бояд, ки чанде аз мулоғизонро фармод, Хотамро то ба ҳадди фалон мақом бурда гузоранд.

Шоҳ гуфт:

— Эй фарзанд, ҳамчун бояд кард.

Чанде аз паризодонро фармуд, паризодон Хотамро ҳамроҳи худҳо гирифта қатъи манзилу тайи мароҳил карда, бар ҳадде расонида гузоштанд.

Хотам яккаву танҳо роҳи биёбонро пеш гирифта мерафт. Билохир, аз зўри ҳалоқӣ ва ташнагӣ дар як ҷой рафта қарор гирифт. Ҳангоми шом буд, ки як кӯза обу чанд нони гарм никобдоре оварда, дар пешини Хотам ниҳод ва худи он бадар рафт. Аз ин кирдори никобдор Хотам ҳайрон бимонд.

Оҳириуламр нону обро ҳурда, баъд аз об фароғи нон рӯ ба бераҳаи биёбон карда роҳ мерафт. Аз дур сурати аждаҳое ба назараш бинамуд, наздик расида дид, ки дар ҳакикат аждаҳо будааст. Ҳаросе дар дили Хотам пайдо шуд. Аждаҳо ба қуллоби нафас Хотамро дарка-

шид. Хотам ҳарчанд, ки зур кард, худро нигоҳдошт карда натавонист.

Охируламр, давон-давон рафта дар коми аждаҳо қарор гирифт. Хотам дид, ки аз ин олами фонӣ даст шуста, дар пешгоҳи шиками аждаҳо маҳбус шуд, дар даруни аждаҳо медавид. Муддати се рӯз дар батни ў буд ва он мӯҳраи париро дар даҳон гирифта буд, нафаси аждаҳо таъсир намекард. Яке аз хосиятҳои мӯҳра ин буд, ки агар касе онро бо худ доштӣ, сӯхтани оташ ва заҳри мору қаҷдум ва ғайра ба ў таъсир накардӣ ва ба оби дарё ғарк нашудӣ. Бинобар он нафаси аждаҳо ба ў таъсир накард ва дар шиками ў саломат монд. Аждаҳо бекарор шуда меғуфт: «Аҷаб туъмае ҳурдаам, ки ҳаргиз ҳазм намешавад ва рӯдаҳои маро помол карда, ба ҳар тараф медавад». Ин меғуфт ва ба худ мепечид.

Охируламр, Хотамро аз шиками худ берун андоҳт. Хотам аз балои азим ҳалос шуда, роҳи биёбонро пеш гирифта, ба талаби дашти Ҳувайдо озим шуд. Муддате дар миёнаи регистон баромада; бар лаби дарёе расида дид, ки бар лаби он дарьё чизе нишаста. Нимаи танаш аз миён поён ба монанди моҳӣ ва нимаи танаш ҳамчун одамӣ, рӯй ба мисли офтоби ховар.

Хотам мутаҳайир шуда, андеша мекард, дар ин вакт моҳӣ даст дароз карда Хотамро ба ҷониби худ қашид. Хотам ҳарчанд зур кард, худро нигоҳ дошта натавонист.

Охируламр, Хотамро ба монанди гунчишқ қулӯла карда, дар қаъри дарё ба макони худ бурд ва бар болои маснад ва палоси олий бинишонд. Баъд аз соате даст ба ҷониби Хотам дароз кард. Хотам худро дур қашид ва ба муроди ў нарафт.

Он маҳлук Хотамро муддати ҳафт шабонарӯз дар банд нигоҳ дошт.

Охируламр, Хотам гуфт:

— Эй маҳлук, барои муҳимми бечорае омада будам, бояд ки маро аз қаъри ин дарё берун кунӣ ва дар ҳушкӣ расонӣ, бо ту сӯҳбат ҳоҳам кард.

Он маҳлук ба ин қавли Хотам розӣ шуда аз ҷои худ барҳосту гуфт:

— Эй Хотам, бояд, ки дар ин мақом бо ман мусо-

¹Батн — шикам.

хабат¹ намой. Баъд аз чаҳор руз туро аз ин макон берун ҳоҳам кард.

Хотам дар он маком бо он махлук чаҳор руз мусоҳабат кард. Баъд аз чаҳор рӯз Хотам гуфт:

— Эй барно, бояд, ки ба ваъдан худ вафо карда, маро аз ин маком берун орӣ.

Он махлук гуфт:

— Фармонбардорам!

Охириламр, Хотамро аз каъри дарё берун карда, ба хушкӣ расонид. Хотам ба он махлук видоъ карда, ба талаби дашти Ҳувайдо роҳӣ шуд ва баъд аз чанд рӯз меҳнату машаққати бисёре қашида, ба доманаи кӯҳе расида ва аз зери он кӯҳ саъӣ карда, бар болои он кӯҳ баромада дид, ки дарахтҳои аръар, сарв ва санавбар, сабзавурайхон. Қумриёну булбулони хушилҳон дар шоҳҳои он дарахтон машғул ба зикри малики макон буда ва дар миёнаи он дарахтон суфае ороста. Хотам бар болои суфа баромада нишааст. Атрофу ҷонибро тамошо мекард. Баъд аз соате аз ғалабаи ҳалоқӣ хоб даррабуд. Дар ҳангоми хоб соҳиби он макон омада дид, ки бар болои суфа ҷавони соҳибчамоле, осори шаҳаншоҳӣ аз ҷабини ў ҳувайдост, дар хоби ширин рафтааст. Ҳеч нағуфта, бар сари болини Хотам бинишаст. Баъд аз муддате Хотам аз хоб бедор шуда дид, ки марди маҳосинсафеде бар сари болини ў нишастааст. Аз ҷои худ барҳост ва таъзими он бузург ба ҷо оварда бинишаст.

Он мард гуфт:

— Эй ҷавон, чӣ ном дорӣ ва аз кучо омадӣ ва ба чӣ сабаб дар ин маком қадам овардӣ?

Хотам гуфт:

— Эй азиз, номи ман Хотам, аз шаҳри Ҳуснобод омадаам, ба талаби дашти Ҳувайдо меравам.

Он азиз сари худро ҷунбонида гуфт, ки:

— Эй ҷавон, расидан ба дашти Ҳувайдо аз ҳарҷӣ мушкилтар аст. Туро ҳеч касе набуд, ки аз ин амри маҳол мамнӯъ² созад?

Хотам гуфт:

— Эй азиз, меҳоҳам, ки ҳоҷати мӯхточero барорам ва ўро аз ғами дунё ҳалос намоям,— ва тамоми сар-

¹Мусоҳабат — ҳамсӯҳбатӣ.

²Мамнӯъ — манъ.

гузашти шахзодаро ва саргузашти худро бо ҳафт саволи малика дар назди он бузург як-як баён кард.

Пир гуфт:

— Эй Хотам, боракалло бар химмату бар эътико-ди ту! Ин химмату муруввате, ки ту дорӣ, туро ба дашти Ҳувайдо ҳоҳанд расонид ва аз замони қадим то ба ин дам ҳеч аҳаде аз дашти Ҳувайдо саломат гашта наёмадааст. Эй ҷавон, ин панди маро гӯш дор: Ҳар гоҳ ки ба дашти Ҳувайдо бирасӣ, чизе туро ба зулумот ҳоҳад расонид ва дар он зулумот нозанинон ҷилваку-нон дар наздики ту ҳоҳанд омад, бояд ки ба ҳеч қадо-ми онҳо назар насозӣ. Ҳусусан аз миёни онҳо як нозанине, офтобталъате, муштарисаодате, ҳамчун моҳи шаби ҷаҳордаҳ ҷилвакунон дар пеши ту ҳоҳад омад ва дил аз ту ҳоҳад даррабуд. Бояд ки дилро моили ў на-гардонӣ ва ҷашмҳои худро пӯшонида, дasti ўро ба дasti худ бигириӣ ва он нозанин туро бетавакқуф ба дашти Ҳувайдо ҳоҳад расонид.

Дар ин ҳин, шахсе ҳони мурассаъ пур аз таоми лазиз оварда, дар пеши эшон ниҳод.

Хотам сари ҳонро қушода дид, ки ҷандин қисм таоми лазиз ва онҷунон лазиз, ки дар назди ҳеч аҳаде мұяссар наҳоҳад шуд. Хотам ба фароғати тамом аз он тамоҳо шикамсерӣ ҳӯрда, шабро дар он мақом гу-заро намуда, алассабоҳ ба ҳизмати пири бузург омаду гуфт:

— Эй азиз, каминаро рухсат бидихед.

Пир гуфт:

— Ҳуб аст!

Алқисса, аз ҳизмати пири баромада, ба талаби дашти Ҳувайдо равона шуд. Баъд аз ҷанд рӯз манзилу мароҳил тай карда, бар лаби толобе¹ даррасид. Дид, ки дарахти азиме сар бар фалак қашида, баргҳои ачи-бе дорад ва дар зери он дарахт бинишаст. Баъд аз соа-те зани соҳибчамоле сару пой баражна аз об берун омаду дasti Хотамро бигирифт ва бар оби толоб ғӯта зад. Хотам ҷашмҳои худро пӯшонида, бо ҳамроҳии он зан дар қаръ мерафт. Ногоҳ пойҳои Хотам бар замин расид. Ҷашм қушода дид, ки у бо ҳамроҳии он зан дар даруни бое истода ва он боғ гулзорҳои ачибе дорад ва он зан дasti Хотамро гузашта, ба як тарафи он боғ

¹ Толоб — ҳавз, кӯл.

рафт. Хотам сайркунон ба атрофу ҷониби он боғ ме-
гашт. Ногоҳ дид, ки аз ҳар тарафи он боғ нозанинни
моҳлико пайдо шуда омада, дасти Хотамро гирифта ба
сүи худҳо мекашанд. Насиҳати пирро ба хотир оварда
ба ҳеч қадоми онҳо назар намекард, ва мегуфт: «Тилис-
моте, ки пир гуфта буд, инҳо ҳоҳанд буд». Нозанинни
Хотамро гирифта дар маҳалле бурданд ва тамоми де-
ворҳои он маҳалли мурассаъ аз тиллову ҷавохир буд
ва сурати чанде ин нозанинро дар он девор накш
карда буданд. Хотам пештар рафта дид, ки айвоне
оливу фаршҳое шаҳаншоҳӣ ва дар пешгоҳи он айвон
тахти мурассаъ аз ёқуту зумурраду забарҷад буда, чу-
нончи ҳамаи он нозанинни дар пеши таҳт расида нак-
ши девор шуданд ва ҳазорон ҳазор сурат ба девори он
маҳалла менамуд ва дар дили ҳуд мегуфт: «Ин ҷӣ
тилисмот аст, ки ҳамаи эшон ба наздики таҳт расида,
накши девор шуданд» ва бар забари¹ таҳт баромада
бинишаст. Баъд аз соате овози тарақ-тарақ ба гӯши ӯ
расид, ба болову поёни он таҳт назар карда мегуфт, ки
«камари ин таҳт шикаста нобуд ҳоҳад шуд» ва аз ҷои
ҳуд барҳост ва ба тарафи дасти рост гузашта бини-
шаст.

Баъд аз соате ҳамон садо боз баромад. Дарҳол ҳа-
мон дилбари нозанин ба ҳазор нозу карашма аз девор
фурӯд омада қасд ба ҷониби Хотам карда наздик рас-
ид. Хотам мутаҳайир шуд ва гуфт: «Ин ҳама накш-
ҳои зарринлибос карашмакунон, никоб бар рӯи ҳудҳо
кашида меоянд».

Охируламр, он нозанинни наздики Хотам, дар зе-
ри он таҳт истода шуданд. Хотам аз ин кору кирдори
эшон бекарор шуда хост, ки никоб аз рӯи он нозанини
соҳибчамол бигирад, насиҳати пир ба хотираш расиду
гуфт: «Агар дасти ин нозанинро бигирам, аз ин тилис-
мот натавонам баромадан ва дар ин мақом то ба қиё-
мат ҳоҳам монд». Бо ин андеша дар он ҷо се шабона-
руз буд. Аммо шаб мешуд, шамъҳои мумин аз ғайб
пайдо шуда, дар назди Хотам меомаданд ва ракқосону
муғанниён аз ғайб пайдо шуда, дар назди Хотам сози
сӯҳбат мекарданд.

Аз аввали шаб то ба ҳангоми субҳ овози суруду
нағмаву ҷангӯ рубоб тамомии оламро фаро мегирифт
ва ҳамон суратҳои девор низ дар ракӯ медаромаданд

¹Забар — боло.

ва он никобдор дар зери таҳт истода, ҳар замон ба ҷониби Хотам нигоҳе карда табассум мекард ва он нозанин он таомхои гуногуни меваҳои рангоранг оварда дар пеши Хотам мениҳоданд. Хотам ҳарчанд меҳурд, шикамаш сер намешуд, ба ин ҳол тааҷҷуб мекард. Боз ба ин кайфият се руз гузашт ва дар дили худ гуфт: «Агар сад сол дар ин ҷо бошам, аз тамоҳои инҳо сер наҳоҳам шуд ва аз пай матлуби худ ҳоҳам монд». Ин бигуфту дасти он нозанинро бигирифт. Дар ин ҳин нозанин аз зери таҳт баромада, чунон лагаде бар сафҳаи синаи Хотам зад, ки Хотам сина бар ҳаво бар рӯи таҳт афтод. Ҷашми худро кушода дид, ки на боғу на таҳт ва на он нозанин. Ҳеч аҳаде дар он ҷо нест. Дар як даште афтода, ки не сар дораду не-поён ва ҳамаи он биёбонҳо сароб менамояд. Ў дар дил гуфт: «Дашти Ҳувайдо ҳамин бошад, ба талоши ў бояд қушид». Андаке пештар рафта буд, ки ҳамон овоз ба гӯшаш расид:

Як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст,
Дар орзӯи дубора бисъёр қас аст.

Алқисса, Хотам тафаҳҳуси бисъёр карда, ба ҷониби он овоз равона шуд. Муддати ҳафт шабонарӯз аз пай овоз роҳ рафт. Рузи ҳаштӯм ҳангоми шом ба ҷое расида дид, ки марде маҳосинсафеде ба ҷой нишаста ин суханро мегӯяд ва ашк ба монанди оби равон аз дидагон мерезад. Наздик расида салом кард. Ва он пир ҷавоби салом дода пурсид, ки:

— Эй ҷавон, аз кучой ва дар ин мақоми пурҳасрат ба ҷи кор омадӣ?

Хотам гуфт:

— Эй азиз, барои ин кор омадаам, ки шахсе мегӯяд, ки «як бор дидам ва бори дуйӯм орзӯи дидан дорам».

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, биншинӣ, то ки ҳақиқати ин суханро бар ту гуям.

Пас Хотам дар назди пир биншаст. Дарҳол, кӯзай обу нон дар пеши эшон аз ғайб ҳозир шуд.

Билохир, он нон ва он обро ҳурда, пир дар сухан даромад ва ҳақиқати саргузашти худро як-як баён намуду гуфт:

— Эй ҷавон, дар овони ҷавонӣ сурати он раъноро як бор дидам, акнун нур аз ҷашму қувват аз ми-

ён рафта ҳанұз сурати он дилбар аз хотири ман маҳв намешавад ва дар орзүи дидани он өн меканам.

Ин бигуфту охи сард аз дили пурдард баркашида давидан гирифт ва ин байтре мөхонд:

Як бор чамоли ёр дидан ҳавас аст,
Дар орзүр дубора бисъёр кас аст.

Алқисса, Хотам донист, ки ошики содик аст. Дар-хол Хотам расида, дasti он пирро гирифту гуфт:

— Эй азиз, агар бори дигар бубині шод мешавай?

Пир гуфт:

— Дидани он аз چумлаи маҳолот аст,— пир боз гуфт: — Кошкі!

Хотам гуфт:

— Биё бо ман ҳамроҳ шав, ман он нозанинро бар ту нишон бидиҳам.

Он пир бо ҳамроҳии Хотам равон шуд. Баъд аз чанд рўз дар зери он толоб расиданд. Хотам гуфт:

— Ё бузург, меҳоҳӣ, ки он нозанинро ҳамеша бинӣ бояд, ки дasti ўро нагирий ва ниқоб аз руи ў набардорӣ ва агар ниқоб аз руи ў бардорӣ ва бинӣ боз дар он дашт ба ҳамон бало мубтало хоҳӣ шуд ва боз дар ин ҷо расидани ту маҳол аст. Ман ки дар ин ҷо расидам ба сабаби ҳидояти марди бузург.

Ва боз гуфт:

— Эй пир, агар меҳоҳӣ, ки дидани он барно бар ту муяссар шавад, бархез бар сари ин талоб бинишин. Ҳамон зани саруло бараҳна барояд ва дasti туро бигирад, зинҳор майл бо ўнакунӣ.

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки ҳамон зан аз зери толоб баромад. Пир наздик расида, дasti худро ба дasti он зан биниход. Он зан дasti пирро гирифта дар оби толоб ғұта зада пирро дар қаъри об бурд.

* * *

Хотам баъд аз ин рӯ ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод карда равона шуд. Баъд аз чанд рўз ба хизмати пири роҳнамо расида салом кард. Пир Хотамро дар канори худ гирифта навозиши бисёре кард ва гуфт:

— Эй Хотам, боракалло бар ҳиммату эътиқоди ту, аз он тилисмоти пурофат саломат баромадай.

Алқисса, он пир Хотамро як шабу рўз меҳмондори ачибе карда хушхол соҳт. Баъд Хотам аз он пир

рухсат гирифта, ба чониби шахри Ҳуснобод роҳӣ шуд. Дар арзи роҳ ба лаби дарьё расида, бо он моҳӣ мулокот карда ва дар роҳ даромада манзилу мароҳил тай карда, баъд аз чанд рӯз ба регистоне расида ва аз регистон гузашта, ба мақоми паризодон бирасид. Паризодон аз омадани Хотам вokiф гашта, ба истиқбол баромаданд ва Хотамро мулозимат карда дар пеши подшоҳи худҳо бурданд. Шоҳ Хотамро дар канори худ гирифт ва навозиши бисёре кард. Баъд аз он завҷаи Хотам омада, дар қадами ў афтод. Хотам сари завҷаи худро бардошта дар канор гирифт. Паризодон бар сари Хотам зару ҷавоҳири бисёре нисор карданд.

Алқисса, Хотам муддати як моҳ ба зани худ айшу ишрат кард. Баъд аз як моҳ аз паризодон рухсат гирифта, равона шуд. Баъд аз чанд рӯз ба мақоми шағолон расид. Алаҷабоҳ бо онҳо видоъ карда, роҳи Ҳуснобод пеш гирифт. Қатъи манзилу тайн мароҳил карда, дар шахри Ҳуснобод расида ва дар корвонсарой омада, бо шаҳзода Мунир мулокот кард. Дарҳол шаҳзода дар зери қадами Хотам афтод, Хотам сари ўро бардошта гуфт:

— Диљ хуш дор, ҷавоби саволи духтарро овардам.

Ҳамон замон омадани Хотамро ба самъи малика расониданд. Дарҳол малика чандин қисм таом барои Хотам фиристод. Хотам бо шаҳзода таомҳои маликаро нуши чон карда, шукри худоро ба ҷо овард.

Алассабоҳ мулозимон омада Хотамро дар пеши малика бурданд. Хотам салом дода ва таъзимоти маликаро ба ҷо овард. Малика аз паси парда ҷавоби салом дода пурсид, ки:

— Эй ҷавон, ҷавоби саволро овардӣ?

Хотам гуфт:

— Оре.

Духтар гуфт:

— Эй ҷавон, акнун аз ҳақиқати ҳол маро огоҳ гардон.

Хотам гуфт:

— Эй раъно, дар дашти Ҳувайдо марди пире дар тилисмот нозаниноро дид, ошику фирефтаи ҷамоли он нозанин гашта ва дар он дашт афтодааст. Орзу мекунад ва мегӯяд, ки як бор дидам, бори дуйӯм медида бошам? Ин суханро дар тамоми рӯз гуфта, атрофу ҷониби он даштро мегардад ва медавад.

Хотам ҳамаи саргузашти худро як-як дар пеши малика баён карду гуфт:

— Эй малика, акнун овози он мардро касе находад шунид.

Малика шунидан баробар ба чамеи көру кирдори Хотам таҳсину офарин кард.

Доя гуфт:

— Эй малика, ҳар чӣ Хотам мегӯяд, рост мегӯяд.

Баъд аз он малика фармуд, ки:

— Эй мулоzимон, ин ҷавонро чизе ҳурдани бидиҳед!

Дарҳол мулоzимон чандин қисм таом оварда, дар назди Хотам ва шаҳзода гузоштанд. Ҳардуй эшон нуши ҷон карданд. Баъд аз фароғи таом Хотам гуфт:

— Эй малика, як саволи шуморо ҷавоб гуфтам.

Акнун саволи дигарро гуед.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, ҷанд рӯз дар ин шаҳр ором гир ва ғубори роҳ аз худ дур кун, баъд аз он саволи дигарро ҳоҳам гуфт.

Хотам бо шаҳзода аз боргоҳи малика баромада дохили корвонсарой гардид. Муддати се шабонарӯз дар он ҷо қарор гирифт. Баъд аз се рӯз боз ба хизмати малика рафта гуфт:

— Эй нозанин, бояд, ки саволи худро гӯй, банда ба талаби он ҳоҳам рафт.

Духтар гуфт:

— Касе ба ҷарвоза навиштааст ки:

Ту некӣ мекуну дар дачла андоз,
Ки эзид дар биёбонат дихад боз.

Бояд ки аз ҳақиқати ин сухан ва гӯяндаи он маро огоҳ гардони.

САФАРИ ДУВВӮМ

Дарҳол, Хотам аз хизмати малика баромада, дар корвонсаро омад ва бо шаҳзода видӯй карда, рӯй ба биёбон ниҳод.

Муддати ҷанд рӯз қатъи манзилу тайи мароҳил карда, дар зери дарахте расид ва дар сояи он дарахт бинишаст. Ногоҳ овозе ба гӯши Хотам расид, ки нолаву зорӣ мекунад. Аз шунидани он овоз тоқат дар дили Хотам намонд ва аз ҷои худ барҳосту ба ҷониби он

овоз равона шуд. Дар чое расида дид, ки чавоне нишаста ва ашк аз дидагон ба монанди оби равон мере-зад, нолаву зорӣ мекунад ва ҳар замон охи сард аз дили пурдард мекашад.

Алқисса, Хотам ба сари он чавон расида гуфт:

— Эй чавон, туро чӣ шудааст, ки ин нолаву зорӣ мекунӣ? Он чавон ба ҷониби Хотам нигоҳе карда гуфт:

— Эй барно, саргузашти ман ба шарҳ рост намеояд ва агар аз аҳволи худ шаммае баён намоям, туро дарди сар ҳоҳад шуд.

Хотам гуфт:

— Эй чавон, беибо саргузашти худро бар ман гӯй.

Чавон гуфт:

— Эй марди нек, аз ин ҷо то ба шаҳри ман ҷаҳор фарсанг роҳ ҳаст ва дар он шаҳр мардест. Ҳорис ном ва ўро духтаре ҳаст бафоят соҳибчамол ва соҳибтадбир. Ман барои тиҷорат дар ин шаҳр омада будам. Рӯзе гузори ман дар зери қасри ў афтод. Диdam, ки он нозанин аз дарича назар карда атрофи оламро тамошо мекунад. Ба муҷарради дидан ақлу ҳуш аз сари ман бадар рафт ва ба дарди ишқи ў мубтало шудам. Аз мардумон пурсидам, ки ин қаср азони кисту ин духтар зодаи кист?

Мардумон гуфтанд:

— Ин қаср аз духтари Ҳориси бозаргон аст.

Боз гуфтам:

— Эй ёрон, он духтар шавҳар дорад, ё не?

Мардумон гуфтанд:

— Ин духтар ба қасе намерасад ва ў се савол дорад. Ҳар қасе саволи ўро ҷавоб бидиҳад, духтар ба ў ҳоҳад расид ва илло не.

Чун ин суханро шунидам, бекарору беором ба дари хонаи маҳлиқо рафтам ва бандавор муроди худро ба ў гуфтам.

Ҳориси бозаргон гуфт:

— Ихтиёр бо ман нест. Дар ин боб ҳуди ў муҳтор¹ аст.

Аз ин ҷо баргашта ба дари қасри он духтар расидам ва ба мулоzимони ў муроди худро гуфтам.

Мулоzимон он духтарро аз муроди ман оғоҳ гардониданд. Духтар маро талабида гуфт: —

— Эй чавон, се савол дорам. Агар ин саволҳоро

¹Муҳтор — соҳибхитиёр.

чавоб гүй, бисъёр хуб, ва илло молу матое ки дорй, ҳама аз ман бошад.

Ман низ ахд бастам. Аммо аз чавоби саволҳои ӯ оциз омадам ва аз пай чавоби он се савол дар биёбонҳо саргардон мегардам. Намедонам, ки охири кори ман чи гуна шавад.

Хотам гуфт:

— Эй чавон, саволҳои духтарро бар ман гүй.

Дарҳол он чавони бозаргон гуфт:

— Саволи аввал ин ки мегӯяд: Дар навоҳии ин шаҳр накбест¹ маъруф ва машхур. Ҳабари он накбро биёрг. Саволи дуйуми ӯ ин, ки шахсе мегӯяд: «Он чӣ ба кор омадани буд, накардам» ва он шарти сейуми ӯ ин ки мӯҳраи моҳпариро аз ман талаб дорад.

Бозаргони чавон боз гуфт:

— Эй чавон, ҳаман амволро аз ман гирифта, маро аз ин шаҳр бадар кард.

Байт:

Ери ман ку, ғамгусори ман ку?
Ман барги ҳазон, навбаҳори ман ку?
Гӯянд, ба дилбарон биёяд дилдор,
Бурданд ба ҳаҷр ихтиёри ман ку?

Алқисса Хотам гуфт:

— Эй чавон, хотир ҷамъ дор, ман бар он шаҳр биравам ва маъшуки туро бар ту гирифта бидиҳам.

Чавони бозаргон гуфт:

— Эй Хотам, мұяссар шудани он духтар аз ҷумлаи маҳолот аст. Бинобар он, ки ҳазорон ҳазор мардону шоҳону акобирон дар пай се саволи он духтар асири хок шудаанд. Мабодо ки ту ҳам чунин шавӣ.

Хотам гуфт:

— Эй азиз, сари ҳудро барои ҳочати мӯҳтоҷон ва муҳиммии бечорагон бохтаам. Ғами ман чӣ меҳӯрӣ? Бархез гиряву нола макун. Бо ман ҳамроҳиқунон ба тарафи он духтар равон шав.

Чавон аз ҷои ҳуд барҳост. Бо ҳамроҳи Хотам ба ҷониби шаҳр озим шуд.

Баъд аз ҷанд соат аз дарвозаи шаҳр дохил шуда, ба дари сарои Ҳориси бозаргон ба монанди соҳилон рафта истоданд ва ба мулозимати духтар ҳабар расони-

¹Накб — ба маънии гор

²Содил — гадо.

данд, ки ду чавони толиб омада ва ба дари ин қаср истода ва фарри шоҳӣ аз ҷабини эшон ҳувайдо.

Дарҳол духтар Хотам ва он ҷавонро андарун тала-бидар, ҳуд дар паси парда биншасту гуфт:

— Эй ҷавонон, ба чӣ кор омадед ва чӣ матлаб до-ред?

Хотам гуфт:

— Эй барно, дар ҳузури ҷанде аз мӯътабарон аҳду паймон намоӣ, ман саволҳои туро ҷавоб ҳоҳам гуфт ва ту аз қавли ҳуд нагардӣ ва нуқси аҳд нақуни¹ ва баъд аз гуфтани ҷавоб ихтиёර маро бошад, ҳоҳ ҳуд бигирам ва ҳоҳ ба дигаре баҳшам.

Духтар гуфт:

— Ҳуб аст, ҳоҳ ҳуд бигир ва ҳоҳ ба дигаре бубахш.

Пас духтар ҷанде аз бузургонро талабида, дар ҳу-зури эшон аҳду паймон карда гуфт:

— Эй ҷавон, агар яке аз ин се саволро ҷавоб на-вонӣ гуфтсан, дар бораи ту чӣ ҳоҳам кард?

Хотам гуфт:

— Ҳар чӣ ҳоҳӣ, бикун.

Духтар ҳам қабул кард.

Хотам гуфт:

— Эй нозанин, шарти ту қадом аст?

Духтар гуфт:

— Шарти аввали ман ин ки дар навоҳии ин шаҳр нақбест. Бояд, ки аз даруни ин нақб ҳабар биёри.

Хотам гуфт:

— Фармонбардорам.

Духтар ҷанде аз хизматгорони ҳудро фармуд ва гуфт:

— Эй мулоғимон, бояд, ки рафта бо ин ҷавон сарӣ нақбро намоед.

Дарҳол мулоғимон бо ҳамроҳии Хотам омада, сарӣ нақбро нишон доданд ва гуфтанд:

— Эй ҷавон, инак сари нақб.

Ҳамаи онҳо гашта, ба хизмати духтар рафтанд.

* * *

Хотам яккаву танҳо ҳудро дар даруни он нақб ан доҳт. Манзилу мароҳил тай карда роҳ мегашт.

Баъд аз ҷанде рӯз ба ҷое расида дид, ки аз як ҷо равшани менамояд ва ба он ҷониб рафта дид, ки биё

¹Яъне: аҳдро нашиканӣ.

бони бепоён ва ў дар он биёбон афтода роҳ мерафт. Баъд аз чанд рӯз ба ҷое расида дид, ки чӯи об рафта истодааст. Дар дили худ гуфт: «Оби хурданий ман соғ шуда буд, худои таоло маро ба ҷӯи об расонид».

Ин бигуфту бар лаби он ҷӯи об биншаст. Чанд қуличаи¹ равғаний бо чанд мағзи бодом аз қулвори худ баровард ва бо косае ки аз як дона ёкути сурх буд, об аз он ҷуй гирифт ва он қуличаҳоро ба он оби коса тар карда тановул намуд. Баъд қадам дар роҳ ниҳода равона шуд. Муддати чанд рӯз роҳ рафта ба ҷое расид. Дид, ки деворе пуршукуҳ сар ба Сурайё қашида ва аз як ҷои он девор дарвозаи фӯлодин ниҳодаанд. Аз дарвоза дохил шуда пештар рафта буд, ки қасри олӣ ба назараш бинамуд ва дар наздики он қаср расида дид, ки айвону қайвон ва ҳобгоҳи олӣ дорад.

Он маком макони девон буд. Баногоҳ девон Хотамро дида, ба ҷониби ўхез карда омада, дар банд гирифтанд. Хостанд, ки пора-пора карда бихӯранд. Яке аз онҳо гуфт:

— Эй девон, гӯшти одамий аҷаб ширин аст, вале агар ин кори шумоёнро подшоҳ шунавад, ҳамаи шумоёнро ғазаб ва қатл ҳоҳад фармуд. Бояд, ки аз баҳри одамизод даргузарем.

Ҳама гуфтанд:

— Хуб аст.

Охириуламр, Хотамро махлас дода¹, ба роҳи омадаш фиристоданд. Хотам аз инҳо ҳалос шуда пештар рафта дид, ки макони олӣ. Дар дили худ гуфт: «Шояд ки дар ин ҷо аз ҷинси одамий бошад». Аммо аз он ҷо низ девони дигар пайдо шуда омада Хотамро гирифтанд.

Хотам мутаҳайир шуд. Ин девон низ хостанд, ки Хотамро бихӯранд. Яке аз онҳо гуфт:

— Эй девон, ин одамизодро набояд, ки нобуд қунед. Беҳтар он ки инро ба хизмати шоҳ тӯхфа барем. Подшоҳ дарди шикам ва дуҳтараш ранчи азим дорад. Ҳазор одамизодро аз барои муолиҷаи худ ва заҳмати дуҳтараш талабонидааст. Ҳеч қадоми эшон муолиҷа натавонистанд кунанд. Алҳол ҳамаи онҳо дар банди шоҳанд.

Биёed, ки ин одамизодро ба хизмати шоҳ барем. Шояд ки аз дasti ин илоҷи меҳнати шоҳ ва заҳмати

¹ Яъне: ҳалос карда.

духтараш ояд ва бо ин алоқа шоҳ дар бораи шумоён меҳрубонӣ хоҳад намуд.

Девоён гуфтанд:

— Эй бузург, аз қабили ин чандин одамизодро бурдем, ҳеч қадоми эшон илоҷ натавонист кардан ва мӯчиби маломату иҳонати моён шуданд.

Боз калони девон гуфт:

— Агар кирдори бади шумоён ба самъи шоҳ расад, шумоёно бо зану авлод қатл хоҳад фармуд.

Охируламр гуфтаи сарҳанги худҳоро қабул карда, Хотамро раҳо намуданд.

Хотам аз чанги онҳо ҳалос шуда роҳ мерафт ва мегуфт:

— Дар ин накбу дар ин роҳ ин ҳама балоҳо будааст, ки духтари бозаргон толибонро дар ин ҷо фиристода, нобуду ҳалок мекардааст.

Хотам пештар рафта буд, ки аз макони дигаре девони дигар расида Хотамро гирифтанд ва дар пеши раиси худҳо бурданд. Хотам дид, ки раиси девон ғамнок нишастааст. Пурсид, ки:

— Е бузург, сабаби ғаму изтиробашон чист?

Раиси девон гуфт:

— Эй одамизод, зан озори чашм дорад. Ҳарчанд ки илоҷ мекунам, дуруст намешавад.

Хотам гуфт:

— Ба ман намой.

Раиси девон Хотамро дар пеши зани худ даровард ва гуфт:

— Инак зани маҳ.

Хотам дид, ки як зане қад ба монанди манору даҳон ба монанди ғор ва дастҳо ба мисли ҷинору рӯй ба монанди деги сияҳ дар шаби тор. Дар дил мегуфт: «Аҷаб зани соҳибчамоле будааст». Пас гуфт:

— Эй бузург, ба ман аҳду паймон кунӣ ва маро ба ҷой ва макони шоҳи худ бирасонӣ, илоҷи озори чашми ин занро хоҳам кард ва илло аз ин дард маҳлас наҳоҳад ёфт.

Дев гуфт:

— Эй барно, дар ин боб савганди ҳазрати Сулаймон ёд хоҳам кард ва туро дар пеши шоҳ хоҳам расонид.

— Ин бигуфта савганди мӯҳри Сулаймон бар забон

¹Иҳонат — ба маънни бекадрӣ, беэътиборӣ.

чорӣ кард. Дарҳол Хотам мӯхраи паризодро аз ҷайби худ гирифт ва ба об сойида, ба ҷашми занӣ дев молид. Дарҳол омоси ҷашмаш гашта ва аз дарди он ҳалос шуд ва ин табобати Хотамро раис дида, мутаҳайир шуд ва гуфт:

— Эй барно, мисли ту доно ва ҳозиқ дар миёни одамиён ва париён наҳоҳад буд.

Ходимонро фармулд ҷандин қисм таом оварда, дар пеши Хотам гузоштанд. Хотам аз он таомҳо ҳӯрда, фароғати тамом ҳосил кард. Баъд аз ҷанд рӯз гуфт:

— Эй сарҳанги девон, ҷашми занат сиҳати комил ёфта ҷаро ба ваъдаи худ вафо намекунӣ ва маро ба ҳизмати шоҳи худ намерасонӣ ва он шоҳ ҷӣ ном дорад?

Сарҳанги девон гуфт:

— Номи ў Фурқосшоҳ.

Ва дарҳол аз ҷои худ барҳост ва бо ҳамроҳии Хотам равона шуд ва баъд аз ҷанд муддат ба дарборгоҳи Фурқосшоҳ расид. Посбонон боргоҳ рафта гуфтанд, ки:

— Эй шоҳ, раиси фалон мавзеъ одамизодеро оварда.

Шоҳ гуфт:

— Раисро биёред.

Дарҳол ҳоҷибон омада раисро дар назди шоҳ бурданд. Раис гуфт:

— Эй шоҳ, одамизоде ба дасти ман афтода, бисёр доно ва ҳаким Бандаро зане буд ва он зан муддати мадиде озори ҷашм дошт, ҳарҷанд илоҷ мекардам, сиҳат намешуд ва ин одамизод ҷашми он занро ба муоялича сиҳат кард. Билоҳир ўро ба ҳизмати шоҳ овардам.

Аз ин гуфтори раис шоҳ ҳурсанд шуда фармулд, ки:

— Эй ҳазинадорон, ба ин раис хилъати шоҳона бидиҳед!

Ҳазинадорон ҳамчунон карданд.

Боз гуфт:

— Эй мулозимон, одамизодро дар назди мо биёред!

Дарҳол Хотамро дар пеши шоҳ оварданд. Хотам аз дари боргоҳ даромада дид, ки деви бузурге бар бо лои таҳти мурассаъ нишаста, ба чапу рости он таҳт девони бузург нишастаанд.

Дарҳол шоҳи девон Хотамро дар назди худ бинишонд ва гуфт:

— Эй одамизод, муддатест, ки таом бар ман ҳазм

намешавад ва шиками ман ҳамеша дард дорад. Ин дарди маро муолиҷа кунӣ, туро меҳрубониҳо намоем ва аз моли дунё мустағнӣ гардонам.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, дар таом хӯрдан нишинӣ чӣ миқдор навкарони ту ҳозир мешаванд?

Шоҳ гуфт:

— Ҳамаи онҳо ҳозир мешаванд.

Хотам гуфт:

— Мулозимонро фармо таом биёранд.

Мулозимон дарҳол чанд хон таом оварда, дар назди шоҳ гузоштанд. Шоҳ хост, ки даст дароз карда, аз он таомҳо бихӯрад. Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, соате сабр кун. Эй ҳочибон, як хон таомро сарпӯш бардоред.

Мулозимон ҳамчунон карданد, ҷашми хосу ом ба рафтод.

Хотам боз гуфт:

— Болои уро пӯшонед.

Ҳочибон ҳамчунин карданд. Соате бигзашт. Боз фармуд, ки сарпӯши ҳамаи он табақҳоро бардоранд. Мулозимон дарҳол сарпӯш аз он табақҳо бардоштанд. Шоҳ ва ҳамаи аркони давлати ў назар карда диданд, ки ҳамаи таоми он табақ кирм шуда, дигари он таомҳо ҷунин не. Шоҳ ва девон ҳайрон бимонданд.

Шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, ин чӣ сир аст, ки таоми хони аввал кирм шуда, таоми хонҳои дигар инҷунин не? Шоҳ аз аркони давлат пурсид, ки дар назари шумоён чи гуна менамояд?

Аркони давлат гуфтанд:

— Чунон ки дар назари шумо менамояд, дар назари моён низ чунон менамояд ва ҳама дар тааҷҷуб ҳастем.

Хотам гуфт:

— Сабаби кирм шудани ин таом афтодани назари ҳалқон аст,— ва гуфт: — Эй шоҳ, агар ҳоҳӣ ки ин заҳмат аз ишқами ту дур шавад, бояд, ки таом дар хилват хӯрӣ ва ё бо навкарон ҳамроҳу баробар хӯрӣ ва аз ин ранҷу аз ин заҳмат ҳалосӣ ҳоҳӣ ёфт ва илло не.

Ва Хотам ба ҷои об араки бодиён¹ фармуд.

¹ Араки бодиён — навъе доруи обакӣ.

Шох ҳамаи гуфтаҳои ӯро ба ҷо оварда, сиҳати та-
мом ёфт ва гуфт:

— Эй одамизод, талаб аз ман ҳар чӣ металабӣ.
Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ҷанд аз бародарони мо дар банди шумо
буданд, бояд, ки ҳамаи онҳоро аз қайд ҳалосӣ дихӣ.

Дарҳол, шоҳ фармуд, ки ҳамаи он одамизодонро
биёранд.

Мулозимон рафта ҳамаи онҳоро оварданд. Хотам,
дид, ки ҳамаи эшон ба монанди фонуси хаёл шудаанд,
гуфт:

— Эй бародарон, ба қадом сабаб дар ин ҷоҳо ома-
дед ва дар қайди инҳо гирифтор шудед?

Ҳама гуфтанд:

— Сабаб ҳуҷтари Ҳориси бозаргон.

Боз Хотам гуфт:

— Алҳол, ҳама ба ватани худҳо меравед?

Ҳама гуфтанд:

— Кошкӣ!

Якчанд рӯз ҳамаи онҳоро дар он ҷо нигоҳ дошта
хуб парво кунонид. Баъд аз ҷанд рӯз пораи зар ба
эшон дода фармуд, ки ҳеч деверо ба инҳо коре набо-
шад.

Шоҳ гуфт:

— Киро ҳадди он аст, ки ба инҳо назари бад кунад.
Бигузор ки ба фароғати тамом ба ватани худҳо бира-
ванд.

Боз подшоҳ гуфт:

— Эй меҳтари инс¹ як муҳимми дигаре дорам, бо-
яд, ки ӯро ҳам осон созӣ.

Хотам гуфт:

— Қадом аст?

Шоҳ гуфт:

— Ҳуҷтаре дорам дар паси пардаи исмат, муддати
мадидест, ки ба дарде мубтало шуда, ҳоли ӯ рӯз ба
рӯз бадтар ҳоҳад шуд.

Хотам гуфт:

— Ӯро ҳам илоҷ ҳоҳам кард.

Шоҳ аз ҷои ҳуд барҳост ва дasti Хотамро гириф-
та, ба ҳарами хеш бурд ва ҳуҷтарро ба ӯ намуд.

Хотам дид, ки аҷаб ҳуҷтари «моҳрӯй», қад ба монанди
манору даҳон ба монанди ғор, дастҳо ба монанди
чинор ва пӯсти бадани он чун пӯсти ҳар ва миёни

¹ Яъне: эй бузургтарин инсон.

ду ронаш ҳамчун дарвозаи шаҳр ва бо ин хубиву но-
зуми омоси баданаш зур гашта.

Дарҳол Хотам гуфт:

— Обе биёред ва пораи қанди сиёҳ ҳам.

Дарҳол оварданд. Мӯҳрато аз ҷайби худ бароварда; ба об соида ва бо қанди сиёҳ ҳамроҳ карда, ба дасти духтар дод. Духтар ҳамаи он шарбатро то охир даркашид. Баъд аз соате аз ҷониби поён даруни он рафтан гирифт. То ба вакти шом ҳамаи ахлоту ғубор аз даруни он берун шуда, хосияти мӯҳра асар карда, ранги рӯяш кушода шуд. Иштиҳояш голиб омадан гирифт.

Шоҳ рӯй ба ҷониби Хотам карда гуфт, ки:

— Офарин бод бар доногию ҳакимии ту, ки духтар аз ҳамаи заҳматҳо ва дардҳо ҳалосӣ ёфт. Акнун дар ин ҷо будани ту лозим аст ва туро аз ин ҷо наҳоҳем гузашт ва ҳарчи муроди дили ту бошад, ба он ҳоҳем расонид.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, дар ин ҷо будани ман аз тасаввур берун аст. Дар ин боб омилони¹ рӯзгор чанд байте гуфтаанд:

Кунад ҳамчинс бо ҳамчинс парвоз,
Қабӯтар бо қабӯтар, боз бо боз.
Ки шеру гӯсфанд оянд ба як ҷой,
Кучо гӯянд ба якдигар басе роз?

Маро мондан дар ин ҷо кай бишояд,
Ба инсон сӯҳбати девон нашояд.
Ба коре омадам, дидам ҳақиқат,
Ки коре мушкилам акнун барояд.

Алқисса, Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ба коре омада будам ва ҳақиқати он бар ман маълум ғашт, акнун бояд, ки каминаро рухсат фармоянд.

Фурқосшоҳ фармуд:

— Эй ҳазинадорон, дари ҳазоинро кушода, зару ҷавоҳири бисъёре ба ин одамизод бидихед!

Дарҳол ҳазинадорон зари сурху ҷавоҳир ва алмоспораи бисъёёр оварда, дар назди Хотам гузаштанд.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ман ин ҳама ҷавоҳир ва алмоспораи бекиёсро чи гуна ҳоҳам бурд?

¹Омилон — бузургон.

Ҳамон замон шоҳ фармуд, ки чанде аз мулозимон ин ҳама зару ҷавоҳирҳоро бо Хотам бардошта, то ба қарибии шаҳри эшон бирасонед ва худҳо бозгардед, аз сиҳат ва саломатии ўхат биёред, то ки хотирчамъӣ ҳосил ояд.

Мулозимон дарҳол Хотамро бо он зарҳову ҷавоҳирҳо бардошта, наздики даҳони он ғор расониданд.

* * *

Мулозимони духтари Ҳорис омада гоҳо аз сари он нақб ҳабар мегирифтанд. Иттифоко, ҳамон руз мулозимони духтар омада буданд, дар ин вакт Хотам бо девон аз сари нақб берун шуд.

Мулозимон девонро дида, дар гурез шуданд. Хотам фарёд карда гуфт:

— Эй мулозимон, нагурезед, ман ҳамон касам, ки барои ҳабар гирифтан дар ин нақб рафта будам. Акнун ҳабар аз ин нақб гирифта омадаам. Шумоён натарсед ва дар назди ман биёед. Мулозимон гашта дар пеши Хотам омаданд ва ўҳамаи он ҷавоҳиру зарҳоро ба мулозимони духтар супурд. Қаламу давот аз киаси худ бароварда, сиҳату саломатии худро навишта ба дasti девон дод. Девон аз он ҷо бозгашта, ба мулозимати Фуркосшоҳ равона шуданд.

Хотам бо мулозимон ҳамаи он ҷавоҳиру зарҳоро гирифта, дар корвонсаро омада қарор гирифт.

Мулозимон ба хизмати духтар рафта гуфтанд:

— Эй барнои олам, он ҷавоне ки ба шумошарт карда, дар ин нақб рафта буд, имрӯз бо девони бадҳайбат ва зару ҷавоҳири бисёр омада, дар корвонсаро нишастааст. Ва он девонро рухсат карда, ба тарафи мақони эшон фиристод ва ҳамаи он зару ҷавоҳирҳоро ба он ҷавони бозаргон баҳшид.

Дарҳол духтар гуфт:

— Эй ходимон, рафта он одамро биёред.

Мулозимон Хотамро бо он ҷавони бозаргон дар пеши духтар оварданд. Хотам ҳамаи саргузашти худро бо аҳволоти даруни он ғор як-як дар пеши он духтар баён намуд.

Духтар гуфт:

— Эй ҷавон, боракалло бар ҳиммату шучоати ту! Хотам гуфт:

— Эй малика, акнун саволи дуйўмро баргўй ва ман ба талаби у биравам.

Духтар гуфт:

— Эй Хотам, саволи дуйўм ин, ки ҳар шаби чумъа овозе ба гўши ман мерасад, ки: «Ох, коре ки мўчиби сарафрозии ман дар он буд, накардам». Эй Хотам, бояд ки аз ҳақиқати ин гуфтори сўз маро огоҳ гардонӣ, гўяндаи ин сухан кист ва надомати ўаз чист?

Хотам гуфт:

— Эй моҳи тобон, аз ҳақиқати ин гуфтор хабар хоҳам овард. Инак, рафтам.

Ин гуфта аз дари касри он духтар берун шуд ва бозаргонро дар корвонсаро оварда гузошт ва рўй ба бераҳаи биёбон карда ҳамчун бод мерафт.

* * *

Ногоҳ дар зери дарахте расид, ки сар ба Сурайё қашида. Дар зери он дарахт бинишаст. Чун шаб бар сари чанг даромад¹, овозе ба гўши Хотам расид: «Ох, накардам он чӣ ба кор омадани буд».

Дарҳол ба ҷониби он овоз равона шуд, тамоми шаброҳ рафт. Чун руз шуд, дар зери дарахте расида бинишаст. Чун шаби чумъа расид, боз ҳамон овоз ба гўш расид. Ба ҷониби чапу рост назар мекард ва мегуфт: «Гўяндаи ин овозро аз кучо ҳоҳам ёфт?» Тамоми шаброҳ рафт, чун рӯз шуд, дар деҳае расида қарор гирифт ва шаби чумъа буд, ки боз ҳамон овоз ба гўши Хотам расид. Хотам донист, ки ин овоз дар шаби чумъа мешудааст ва дар шабҳои дигар не. Рӯ ба биёбон карда, боз аз пай он овоз роҳӣ шуд. Баъд аз чанд руз маҳалли дигаре бинамуд. Дар он маҳал рафта қарор гирифт. То шаби чумъа шуд боз ҳамон овоз ба гўш расид. Аз пай он овоз муддати як моҳ роҳ гашт. Баъд аз як моҳ ба деҳае расида дид, ки аҳли он деҳа берун омада, ба як ҷо ҷамъ шудаанд, нолаву зорӣ мекунанд.

Хотам гуфт:

— Эй ёрон, боиси гиряи шумоён чист?

Он ҷамоа гуфтанд:

— Эй ҷавон, ту мусоғир менамой, аз аҳволи моён воқифи нестӣ. Муддати мадидест, ки балои азиме пайдо

¹ Яъне: рӯз бегоҳ шуд.

шуда, ҳар шаби чумъа як одам гирифта мөхүрад. Акнун һавбати шахнаи¹ ин деха аст, ки писари уро ба ин балои азим медиҳем ва аз барои ӯ нолаву зорӣ меқунем ва дар таъзияи ӯ мотам медорем.

Хотам гуфт:

— Шаҳна шумоён кадом аст?

Дарҳол раиси худҳоро ба Хотам намуданд. Хотам дар пеши он раис омаду гуфт:

— Эй бузург, аз ваҳми он бало ҳеч ғам махӯр ва сурати он балоро ба ман баён кун, ки ба кадом ҳайат² аст ва ман ҷони худро дар ивази ҷони писари ту ба он бало ҳоҳам дод.

Раис дид, ки ин ҷавон мусоғир аст, аз барои дилхушии ӯ инчунин суханони ширин мегӯяд, гуфт:

— Эй ҷавон, оғарин бод бар ҳиммату эътиқоди ту! Маълум мешавад, ки ту аз ин маконҳо нести.

Хотам гуфт:

— Эй бузург, ман ҳамин замон омадаам ва оби деҳаи шуморо нахӯрдаам, аммо рафоқати шумо бар ман лозим аст.

Ҳамаи мардумон бар ҳиммату бар муруввати Хотам таҳсину оғарин карданд.

Раис гуфт:

— Эй ҷавон, дар ин овони ғаму фироқ ҳеч кадоме аз хешон ва қадрданон инчунин мураввату марҳамат накарда буд,— ва гуфт: — Эй ҷавон, ин бало аз шумии худи моён аст. Ҳарҷӣ бошад, банда ба қазо розӣ ва ба бало собир³ бошад. Акнун чор чист? Илочи ин балоро наметавонем кард.

— Эй ёрон, гуфтаи маро қабул намоед ва сурати он балоро қашида, бар ман нишон бидиҳед.

Дарҳол сурати он балоро қашида, ба Хотам нишон доданд. Хотам дида шинохт ва гуфт:

— Ин балоро Ҳалука мегӯянд, рӯйнтан⁴ аст. Ба тef кушта намешавад. Агар шумоён гуфтаи маро қабул намоед, илочи он балоро ҳоҳем кард.

Ҳама гуфтанд:

— Эй ҷавон, аз ин беҳтар чӣ бошад, ба фармудаи ту амал созем.

¹ Шаҳна — миршаб, ин ҷо ба маъни сардор, қалон.

² Ҳайат — шакл.

³ Собир — сабркунанда, пурсабр.

⁴ Рӯйнтан — оҳанинтан,

Хотам гуфт:

— Эй ёрон, дар деҳаи шумоён шишарез ҳаст?

Ҳама гуфтанд:

— Оре!

Дарҳол шишагаронро ҳозир карданд. Хотам фармуд, ки:

— Эй оинасозон, як оина резед тӯли¹ ў сад газ ва арзаш² низ сад газ бошад.

Дарҳол шишагарон чунин оина рехтанд. Хотам гуфт:

— Эй ёрон, ин оина сабаби ҳалокии он бало ҳоҳад шуд ва илло тамоми ин деҳаро ҳароб менамуд.

Ҳамон замон Хотам фармуд:

— Эй ёрон бояд, ки ин шишаро бардошта баред ва дар ҷои он бало гузоред.

Мардумон он оинаро бардошта, дар маррагоҳи он бало бурда гузоштанд.

Хотам-аз пораи карбос ба он оина ғилоф карда дар маррагоҳи он бало истода шуд ва гуфт:

— Эй бародарон, акнун шумоён рафта, дар хонаи худҳо ба фароғи дил бошед. Ҳар касе ки завқи тамошо дорад, дар ин ҷо бо мо ҳамроҳ бошад.

Раис гуфт:

— Эй писар, бояд, ки бо ин ҷавон дар ин ҷо ҳамроҳ боши. Писари ў гуфт:

— Албатта,— ва боз гуфт: — Эй мусулмонон, шумоён аҷаб одамонед, ҷавони мусоғирро дар ин ҷо танҳо гузошта, дар хонаи худҳо меравед. Ин кирдори шумоён аз муруват нест.

Аз ин гуфтай писари раис ҳама бозгаштанд ва ба Хотам рафоқат карданд. Он рӯз гузашт, шаб бар сари ҷанг даромад, ба дастури собиқ овозе ба гӯши онҳо расид. Ранги рӯи ҳама аз тарси он бало ба монанди заъфарон зард гашт.

Хотам гуфт:

— Эй ёрон, матарсед ва қудрати худоро мушоҳида намоед...

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки баъд аз муддате чизе бинамуд ба монанди қуллаи, кӯҳе, ки на пои ў маълум ва на дasti ў, кафқ аз даҳони худ лахта-лахта меандозад ва аз пешгоҳи даҳони ў дуду оташ меборад.

¹ Тӯл — дарозӣ.

² Арз — бар , пахни.

Ҳамаи мардумон сурати он балоро дида, дар гурез шуданд. Қадре роҳ рафта, ҳамаи онҳо мурдавор афоданд ва он бало наздиктар расид. Хотам дарҳол он оинаро ба он бало рӯ ба рӯ кард ва он бало сурати худро дар он оина муоина карда, дарҳол дам дарун кашида ва як наъраи босалобат кашид, ки сахрову биёбон аз зўри наъраи он бало ҳамчун кўраи симоб биларзид. Ва бало аз зўри наъраи худ ду таксими баробар шуда, овози пурҳайбате аз тарқиши он бало баромад. Боз ҳамаи он мардумон аз садои пурҳайрбати ўбехуш шуда афтоданд. Баъд аз дере ба хуш омада диданд, ки ахлоти шиками ўтамоми дашту биёбонро пургирифтааст ва худи он бало аз чони ширин чудо гашта.

Рост ҳамаи эшон давида омада, дар зери қадами Хотам афтоданд ва гуфтанд:

— Эй ҷавони некўкор, мурдани ин бало худ ба худ аз қадом сабаб аст?

Хотам гуфт:

— Эй ёрон, ин балоро Ҳалуқа мегуянд ва бо ҳеч чизе инро кушта намешавад ва ба дидани сурати худ чон ба моликони дузах месупорад.

Ба ин кардаву кирдори Хотам ҳамаи онҳо таҳсину офарин карданд. Ҳамаи онҳо назр гўён зару ҷавоҳире алоқадри хол оварда, дар пеши Хотам гузоштанд.

Хотам гуфт:

— Эй азизон, ин ҳама зару ҷавоҳир даркори ман нест ва ман ин корро барои ризои ҳақ кардаам.

Онҳо гуфтанд:

— Эй бузург, мӯчиби омадани шумо дар ин чо аз ваҳҳи чист?

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, ҳар шаби ҷумъа овозе ба гуши ман мерасад, ки «Оҳ, он чӣ ба кор омаданӣ буд, онро накардам». Аз паи ин гуфтори дилсӯз дар ин ҷоҳо омадаам ва соҳиби ин овозро дарёбам ва аз у савол кунам «қадом чизеро накардӣ, ки ба кори ту меомад?» Имшаб шаби ҷумъа аст, боз ҳамон овоз ба гуши ман ҳоҳад расид ва ман аз паи он ҳоҳам рафт. Хотам дар ин гуфтугӯ буд, ки ҳамон овоз ба гӯшаш расид, аз паи он тамоми шаб роҳ рафт.

Алқисса, аз паи он овоз ду моҳ гашта ба ҷое расид. Диҳ, ки дарахти азиме сар ба Сурайё кашида. Ба наздики он дарахт қабристоне диҳ, ки дар он ҷо чанде аз бузургон осудаанд. Ва дар зери он дарахт биншаст.

Руз гузашта буд. Чун шаб шуд ва посе аз шаб гузашта буд, ки аз ҳамай он қабрҳо мардони покизарӯ, ҳуллаҳои¹ биҳиштӣ дар бари ҳудҳо пӯшида баромада, бар болои фаршҳои олӣ гузашта бинишастанд. Баъд аз инҳо аз як қабр марде баромад, гирёну нолон ва тамоми бадани ў чиркин, аз ин бузурғон дурттар дар болои хоки мазаллат бинишастанд.

Дарҳол дар назди он азизон аз ғайб чандин алвон таом оварда гузаштанд. Ҳамай он бузургон даст дароз карда, аз он таомҳо тановул намуданд ва ба он шахси гирёну нолон намедоданд. Дар он вақт он марди гумбахт оҳи сард аз дили пурдард баркашиду гуфт:

— Дарефо, накардам он чи, ба кор омадани буд. Хотам ҳамай инҳоро муоина мекард ва шодие дар дил дошт ва мегуфт: «Ҳамон овозе ки ба гӯши ман мера-сид, овози ҳамин мард буд».

Алқисса, аз миёни он азизон бузурге гуфт:

— Эй ёрон, имшаб мусофириро ҳудо дар ин ҷо расонидааст, бояд ки он мусофириро меҳмондорӣ кунед.

Дарҳол яке аз он азизон омада, дasti Хотамро бигирифт. Бурда бар болои маснад ва дар қатори азизон бинишонид ва хони олӣ пур аз таоми биҳиштӣ оварда, дар назди Хотам гузаштанд. Хотам даст дароз карда, аз он таомҳо меҳурд.

Он мард ҳамчунон оҳи сард аз дили реши хеш ме-кашид ва нолаву зорӣ мекард.

Хотам дид, ки хонеро оварда, дар назди он марди пурдард биниходанд ва дар даруни он хон заҳру зукум ва сангреза ва ба ҷои об — риму хун. Даст дароз карда, аз заҳру закум ва сангрезаю риму хун меҳурд ва меошомид.

Чун бузургон аз ҳурдани он таомҳо фориғ шуданд, муваккалон² ҳонҳоро бардошта бурданд.

Хотам ин ҳолро дид, дар ҳайрат шуд ва гуфт:

— Эй азизон, ин чӣ сирр аст, ки шумоён бар болои маснадҳо нишаста ва таомҳои ҳубу лазиз тановул менамоед ва он бечора бар хоки мазаллат нишаста, заҳру закум ва сангрезаву риму хун меҳурад?

Бузургон гуфтанд:

— Эй ҷавони накӯҳӣ, моён аз ин сирр воқиф нестем, аз ҳуди он бояд пурсид.

¹Ҳулла — либос,

²Муваккал — дастархончӣ.

Хотам аз чои худ бархост ва дар назди он шахс омаду гуфт:

— Эй марди пурдард, ин чӣ сирр аст, ки мегӯй: «Он чӣ ба кор омаданӣ буд, накардам онро»? Аз ҳақиқати ин гуфтори дилсӯзи худ маро огоҳ гардон.

Он мард гуфт:

— Эй ҷавон, ман марди савдогаре, сардори ин ҷамоа будам ва номи ман Юсуфи бозаргон аст. Барои тиҷорат ба ҷониби Ҳоразм мерафтем ва ҳамаи инҳоро ки мебинӣ, ҳизматгорони ман буданд ва дар кори ҳайру эҳсон ҳарисӣ доштанд ва бо мардумон муруvvату шафқат карда нону ош ва либосу зару медоданд ва ман эшонро аз кори ҳайр ва аз садақа додан манъ мекардам ва мегуфтам: «Эй бародарон, ҷаро зару мол зоёв мекунед?» Онҳо мегуфтанд: «Моён ин зару молро дар роҳи ҳайр медиҳем, то ки дар вакташ ба кори моён ояд». Ва ман ба ин гуфтори эшон ҳанда мекардам ва онҳо даст аз сахovat барнамедоштанд. Ва маро насиҳат карда мегуфтанд. «Эй маҳдум, ин ҳама зару ҷавоҳиротро меросхӯрон ҳоҷанд ҳӯрд ва ба кори шумо наҳоҷанд омад ва шумо ҳам ҷизе ҳайру сахovat биқунед ва ба факирону мискинон садақоту эҳсон намоед». Аз ин гуфтори эшон ҳирсу ғазаби ман зиёда мешудӣ ва бо қасе донаero раво надоштамӣ ва ба ниҳояти баҳилий ва шумӣ будамӣ ва кори нек дар олам ҳеч накардамӣ ва дар олам ҳеч қас қатраи обу намак аз дasti ман начашидӣ.

Алқисса, ба мулоҳизаи тиҷорат дар ин ҷо расидем. Дуздон воқиф шуда, ба якборагӣ бар сари моён рехтанд ва ҳамаи моёнро кушта молҳоро бадар бурданд. Ҳостанд, ки лошаҳон моёнро гузошта раванд. Яке аз туркон гуфт: «Эй рафиқон, инҳоро ба ноҳақ кушта молҳо гирифтем, бояд ки мурдаи инҳоро дағнӣ карда равем, то он ки молҳои эшон бар моён вафо кунад. Ҳамаи онҳо хуб гуфтанд. Ҷасади моёнро дар ин замин дағнӣ карда рафтанд ва инҳо ба сабаби ҳайру сахovat ин дараҷа ёфтанд. Кардаи эшон ба корашон омад ва ман аз баҳилий ва аз шумӣ бо ин балоҳо мубтало шуда, нолаву ҳорӣ мекунам ва ватани ман дар шâҳри Чин аст. Алҳол авлодони ман аз шумии баҳилии ман гадой мекунанд ва дар кунчи ҳавлии худ зару ҷавоҳири бисёре гӯр карда монда будам. Аз ин кирдори нолонки ман ҳеч аҳаде воқиф нашуда буд.

Хотам гуфт:

— Эй бечора, агар ҳалосии ту дар ҳамин аст, ман

рафта он зару чавохиротро ёфта, ба мардумон бидиҳам.

Он мард гуфт:

— Эй барно, солҳои сол ҳамин афғон дорам, касе ба дарди ман намерасад ва агар ту камари ҳиммат бар миёни хеш барбандӣ ва дар шаҳри Чин равӣ, ҳавлии ман дар гузари бazzозон аст. Аз кунци ҳавли ҳамаи он зарҳоро гирифта чаҳор тақсим созӣ ва се тақсими онро ба мискинӣ ва ба мустаҳқон бидиҳанд ва як тақсими онро худи ворисон ба қадри расамаи ҳудҳо ҳисса карда бигиранд, ба ҳафт пушти онҳо ҳоҳад расид. Шояд, ки ба сабаби ин некии ту аз ин укубатҳо ва меҳнатҳо ҳалосӣ ёбам. Ва ба сабаби саҳоват ҳамроҳони ман дар айшанд ва ман ба сабаби баҳилӣ бо ин азобҳо гирифторам.

Дарҳол Хотам савганд ёд карда гуфт, ки:

— Эй бечора, аз пушти Тай бинни Қаҳлон набуда бошам, ки ба доди ту нарасам ва туро аз ин машаққат раҳо нақунам!

Ҳангоме субҳ буд, ки ҳамаи он азизон ва он марди пурдард ба қабрҳои ҳудҳо даромаданд. Хотам бо онҳо видоъ карда, дар роҳи Чин даромад. Манзилу маҳорӣ тай карда мерафт ва дар арзи роҳ ба сари ҷоҳе расид. Дид, ки марде аз он ҷоҳ об мекашад. Хотам ҳост, ки наздики он рафта аз ӯ об ҳоҳад. Ногоҳ аз зери он ҷоҳ аждаҳое баромад ба монанди ҳартуми фил. Ба камари он мард пеҷид ва он мардро дар зери он ҷоҳ бурд. Хотам даст ба даст зада мегуфт:

— Эй нобакор, чӣ коре буд, ки ӯ кард ва он бечораро дар зери ҷоҳ бурд,— ва бо ҳуд гуфт: «Эй Хотам, зану фарзанди ӯ барои об интизорӣ ҳоҳанд кашид ва ту дар ин ҷо истода тамошо мекунӣ, ин кори ту нишонаи бемуруватист ва ба фарёди ӯ бираис». Ин бигуфту ҳудро даруни он ҷоҳ андоҳт. Ғалтону пеҷон дар зери ҷоҳ мерафт. Ногоҳ пои Хотам бар замин расид. Соате истода ҷашм бикшод. Дид, ки не ҷоҳ ҳаст ва не об. Майдони васеъ ва дар он майдон боғу ҷаҳорбоғи олӣ аз ҳар қисм дараҳтони сабзу ҳуррам буда ва дар даруни он боғ иморати олӣ сар ба Сурайё кашида. Ба ҷониби он иморат равона шуд ва дар дил мегуфт: «Ҳамон аждаҳо он мардеро дар кучо бурда бошад?» ва дар наздики он иморат расида дид, ки нишеманҳон ороста ва дар миёнаи он нишеманҳо таҳте гузоштаанд, ки мурассаъ аз чавохир ва марди болобаланде бар бо-

лои он таҳт хобида ва ба як тарафе як нардеви пурхайбат хуфтааст. Боз ба тарафи дигар нигоҳ карда дид, ки он аждаҳо он марди обкашро дар миёнаи боғ гузошта, ба ҷониби Хотам хез карда меояд.

Хотам низ ба ҷониби он аждаҳо хез карда расида, аз ду лаби он аждаҳо ба ду даст гирифта меҳост, ки мисли карбоси пӯсида ду таксими баробар кунад. Он аждаҳо яке фарёд баровард, ки аз зури фарёди ў замину замон ва макину макон ҳамчун кураи симоб дар ларза даромад ва он деви хуфта аз хоб бедор шуда боғ бар Хотам зада гуфт, ки:

— Эй од мизод, инак расидам. Бигзор он ёру муниси маро!

Хотам гуфт:

— Эй деви пуркасофат, ин бародари маро намегузорад, ман иро кай гзорам!

Дев гуфт:

— Эй модар, боҳабар бош, ин марде менамояд, ки тилисмотро хоҳад шикаст. Ҳозир бош, ки андарун направад.

Чун Хотам ин суханро шунид, филҳол даҳони аждаҳоро кушода, худро дар коми ў андоҳт ва дар пешгоҳи шиками аждаҳо рафта қарор гирифт ва андеша мекард ва дар шиками аждаҳо ҳаракат мекард, атрофу ҷониби онро медид. Ногоҳ овозе ба гӯши Хотам расид, ки: «Эй маҳбус, ҳарчи дар ин макон ба назари ту ояд ба ҳанҷар пора соз, то аз ин тилисмот берун шавӣ».

Хотам ин овозро шунида тафаҳҳус намуд.

Ногоҳ чизе гулӯла ба дасти Хотам даромад. Дарҳол он чизро бо ҳанҷар пора кард. Ба мӯҷарради пора кардани он чиз об аз ҳар тараф мавҷданон пайдо шуд. Хотам дар он оби бепоён ғута зад. Чун пои ў бар замин расид, ҷашм кушода дид, ки не боғ пайдосту не он иморат ва не он дев. Барҷосту не он аждаҳо, дар саҳрои васее истодааст ва дар он саҳро мардумон қатор-қатор баъзе мурда ва баъзе зиндаи қариб ба мурдан расида, баъзе қоқ ва баъзе лоғар ва он марде ки аждаҳо дар зери ҷоҳ бурда буд, дар миёни онҳо истодааст.

Хотам наздики ў рафта гуфт:

— Эй бародар, туро дар ин ҷо кӣ овард?

Он мард гуфт:

— Эй бародар, ман аз ҷоҳ об мекашидам, аждаҳое аз зери ин ҷоҳ баромада, маро даррабуд ва дар ин ҷо оварда гузошт ва худи он ба ҷонибе рафт.

Он мардумоне ки зинда ва қоку лоғар буданд, низ гуфтанд:

— Моёнро низ ҳамин тавр оварда, дар ин чо гузаштааст. Муддатест, ки дар ин чо бо ин тилисм гирифторем. Алҳол ба сарвакти мо, бечорагон, ту омада расидӣ.

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, дил хуш даред, он душмани шумоёнро барҳам зада, шумоёнро из тилисми ўхалос гардонидам,— ва ҳама дидаву кардаи худро дар назди онҳо баён намуда гуфт: — Эй бародарон, акнун ба ҳар тарафе, ки хоҳед биравед.

ОНҲО ГУФТАНД:

— Эй ҷавон, худо ҳайри туро бидиҳад. Моёнро аз ин бало ҳаёлос кардӣ ва илло ба монанди он мурдагон аз гурӯснагиву ташнагӣ дар ин чо нобуд мешудем.

Алқисса, Хотам бо инҳо видоъ карда, роҳи Чинро пеш гирифт. Баъд аз чанд рӯз ба як чое расида шаҳри азиме дид. Мехост, ки аз дарвозаи он шаҳр даромада, растваҳои онро тамошо кунад, дарвозабонон расида омада Хотамро бигирифтанд. Хотам мутаҳайир шуда ва гуфт:

— Эй дарбонон, ҷаро ҷунин мекунед?

ОНҲО ГУФТАНД:

— Эй ҷавони мусоғир, дар ин шаҳр подшоҳе ҳаст ва ў дуҳтаре дорад дар паси парда. Ҳар мусоғире, ки дар ин шаҳр ояд, он дуҳтар аз ў чанд суол мекунад. Агар суолҳои ўро ҷавоб бидиҳад, бисъёр хуб, ва илло он мусоғирро ба ҷӯбаш даркашида, ба қатл мерасонад.

Хотам гуфт:

— Ин чӣ расм аст, ки мусоғиронро гирифтор менамоянд?

Дарвозабонон гуфтанд:

— Эй ҷавон, моён навқари ўем. Лоилоҷ ҳар мусоғире, ки дар ин чо ояд, гирифта дар пешӣ, вай мебарем.

Хотам бо ҳамроҳии дарвозабонон равона шуда, ба дари боргоҳи подшоҳ расид. Аз дари боргоҳ даромада, бо ду дasti адаб ба подшоҳ салом кард.

Шоҳ аз Хотам пурсид, ки:

— Эй ҷавони некӯрӯй, чӣ ном дорӣ, аз кучо меой ва ба кучо меравӣ?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, камина аз Яманам ва ирода ба ҷониби шаҳри Чин дорам ва аз ном пурсидан чӣ даркор аст ва мусофиронро оварда ранҷонидан? Бойистӣ ки мусофиронро марҷамату навозиш созанд, ки эшон шаҳр ба шаҳру диёр ба диёр мегарданд, номи неки шоҳи олам-паноҳро дар атрофи олам ва дар ҳамаи шаҳрҳо машхур ва мунташир гардонанд.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавони некӯрӯй, балои баде бар мо нозил шудааст. Ҷунон адлу адолат доштам, ки ҳамаи ҳалқон бар ман таҳсину оғарин мегуфтанд. Аз зиёдии адлам ин шаҳри ма о Одилобод гуфтандӣ.

Оллоҳ тас о маро дұхтаре додааст, ки ў бедодгарӣ мекунад ва мусофиронро дар пеши худ бурда, چанд қизро савол мекунад ва он бечорагон аз ҷавоби саволҳои ў оциз меоянд. Би обар он бечорагонро ба дор қашида, ба қатл мерасонад ва бо ин сабаб ин шаҳрро «Бедодгарон» ном ниҳодаанд. Вуболи ҳамаи мусофирии бечора ба гардани ман афтода.

Хотам сар дар ҷайби тафаккур фуру бурда, баъд аз соате сар аз синаи худ бардошта гуфт:

— Эй шоҳ, ҷаро ин дұхтарро намекушӣ ва ба сабаби як дұхтар инсоғу адолатро аз даст дода, мулки худро ҳароб мегардонӣ?

— Эй ҷавон, ҳеч касе фарзанди худро күштааст, ки ман бикушам? Ин ńакли бузургонро нашнидай, ки гуфтаанд:

Фарзанд агар тұдаи хокистар аст,
Сурмаи ҹашми падару модар аст.

— Эй ҷавони некӯхӯй, бигү ўро ба чӣ навъ бикушам ва ин оғатро чӣ тадбир созам?

Хотам ҳеч нагуфт.

Дарҳол мулозимон Хотамро ба дари қасри он дұхтар бурданд ва гуфтанд:

— Эй маликаи ҷаҳон, мусофирие омада ва ба дари қаср истодааст.

Малика аз мулозимон ин суханро шунида, аз ҷои худ бархост ва худро бо либоси шоҳона ва бо хилъати мулукона биёрост ва бар болои таҳти мурассасъ бинишаст ва гуфт:

— Эй мулозимон, он мусофириро биёред!

Дарҳол мулозимон Хотамро дар назди ў дароварданд.

Хотам дид, ки бар болои тахти мурассаъ шахсе нишаста рӯ ба монанди офтоби ховар, аз шаъшаан ҷамоли вай олам мунааввар ва дар боби ҳусн дар ин олам зуҳуру мисол надорад. Аммо пардаи ҳаёву шарм аз пеши ҷашми ў бархоста. Хотам таъзиму тавозуи он духтарро ба ҷо оварда, дар пойгаҳи боргоҳи ў истода шуд.

Духтар гуфт:

— Эй ҷавони мусофири, дидан баробар мубталои ҳусну ҷамоли ту ғашта, ошиқу бекарор шудаам.

Ин бигуфту дasti Хотамро гирифта пеш қашид ва бар болои тахти мурассаъ биншонд ва худи ў бар болои курсии заррин биншаст. Дарҳол дояи ҳудро талашибида гуфт:

— Эй модар, ҷавонони бисёр омада буданд, ҳеч қадоми онҳо марғуби табъи ман набуд. Аммо ин ҷавони ҳушлиқоро дида ошиқу нигарони ў шудам ва аз ҷабини ин ҷавон фарри шоҳӣ ва осори ҳақонӣ зоҳир мешавад ва лоиқи ҳамбистар шудани ман дорад. Аммо ҳайғи ман меояд, ки фардо ин ҷавонро ба дор қашида ҳоҳанд күшт.

Доя гуфт:

— Эй барно, чун кори ту инчунин бедодгарӣ бoshад, чӣ тадбир бояд кард, ки ҳамаи мусофириро аз зиндагонии дунё сер карда, дар охират мефиристонӣ ва даст аз ин зулму ситам бознамедорӣ. Аммо ин ҷавоне, ки бар болои таҳт нишастааст, лоиқу муносиби туст. Шояд ки кори ту аз ин барояд.

Хотам гуфт:

— Эй доя, маро аз бедодгарии ин духтар огоҳ гардонӣ.

Доя гуфт:

— Эй ҷавон, чун посе аз шаб гузарад, ин духтар девона мешавад ва сари ҳудро ба дару девор зада, ҳазёни билониҳоя мегӯяд. Дар овони беҳудӣ ва девонагӣ се савол аз мусофири мепурсад. Мусофири бечора аз саволҳои ин духтар очиз меояд ва он мусофириро ба дор мекашад. Эй ҷавони мусофири, дар он вакте, ки саволи ҳудро ин духтар аз мусофири мепурсад, ман дар маҷлис ҳозир нестам.

Хотам гуфт:

— Боре шаб шавад, бубинам, ҳаёт боқист ё аҷал маро асири ҳоки сиёҳ менамояд.

Дарҳол ба фармони духтар таббохон¹ чандин кисм таом оварда, дар пеши Хотам гузоштанд.

Хотам гуфт:

— Эй ходимон, ин ҳама таомҳоро бардоред. Алҳол таом наҳоҳам ҳӯрд ва ман дар макони ғаму бим ҳастам. Таом аз замон меҳӯрам, ки кори ин духтарро саранҷом карда коми дил аз ў ҳосил созам.

Доя гуфт:

— Маълум ҳоҳад шуд.

Алқисса, посе аз шаб гузашта буд, ки ҳамаи хизматгорон ба маконҳои дигар рафта, духтарро дар назди Хотам танҳо гузоштанд. Вакте буд, ки духтар аз ҷои ҳуд барҳост ва ҳазён гуфтан гирифт. Баъд аз дере аз гуфтан бозмонд ва ба ҷониби Хотам нигоҳе карда гуфт:

— Эй ҷавони мусофири, туро тарсе аз ҷон набуд, ки дар ин ҷо омадӣ? Акнун се саволи маро ҷавоб бигӯй, аз ҳама беҳтар бошад ва илло ҷони ширин ба ҷон-оғарин таслим ҳоҳӣ намуд.

Хотам гуфт:

— Эй бедодгар, бигӯ саволи ҳудро.

Духтар гуфт:

— Он қатра дар қадом дарёест, ки аз он ҷондоре пайдо мешавад?

Хотам гуфт:

— Он қатра нутфа² аст ва он дарё сари одам аст ва аз он нутфа одамӣ пайдо мешавад.

Духтар гуфт:

— Он меваи ширин, ки миёнаи маҳлӯқот аст, қадом аст?

Хотам гуфт:

— Он фарзанд аст. Аз ҳама чизҳо ширинтар миёнаи маҳлӯқот аст, ҳама фидои ў мешаванд.

Духтар гуфт:

— Он чист, ки ҳеч қасро намемонад?

Хотам гуфт:

— Он марг аст, ки ҳеч ҷондореро намемонад.

Духтар ба саволҳои ҳуд ҷавоб шунида, сар дар ҷайби тафаккур фуруӯ бурд. Баъд аз соате ларзида-ларзида аз болои курсии заррин бар замин афтод. Дар ҳамон

¹Таббоҳ — ошпаз

²Нутфа — Тұхма

соат аз саҳни хона мори сиёҳи бадҳайбате пайдо шуда, ба ҷониби Ҳотам ҳез кард. Ҳотам дид, ки мори сиёҳ қасд ба ҷониби ў карда меояд, дарҳол мӯҳраи париро ба даҳони худ гирифта, ба ҷониби он мор ҳез кард. Аз гулӯгоҳи он мор гирифта яке хафа карда буд, ки он мор суст шуда афтод. Дарҳол кулӯла карда, дар машраби тилло андохт ва дар кунци он хона гӯр кард. Кори он морро саранҷом карда, бар болои таҳт гузашта биншаст.

Чун посе аз шаб гузашта буд, ки духтар ба ҳушомада ниқоб ба рӯй қашида гуфт ки:

— Эй номаҳрам, ту кисти ва ҷаро дар ин ҷо нишастай?

Ҳотам гуфт:

— Эй бедодгар, магар моро фаромӯш кардай ва ман ҳамон қасам, ки дирӯз худ оварда, бар болои ин таҳти мурассаъ нишонида будай ва худ бар сари курсӣ нишаста мегуфтӣ: «Ошиқу мубталои ин ҷавон шудаам». Ҷоя ва ҳодимони ту он вакт низ ҳозир буданд. Алҳол рӯи ҷонсӯзи худро пӯшонида, аз гуфтори худ бозмести?

Дарҳол духтар дояи худро бонг зада гуфт:

— Эй модар, дар ин ҷо ҳозир шавед.

Дарҳол доя омада дид, ки ҷавони мусоғир бар болои таҳт ба завқи тамом нишастааст ва духтар ниқоб бар рӯй қашида, бо шарму бо ҳаёни тамом бар замин нишастааст.

Ҷоя ба дил мегуфт: «Шояд, ки тилисми ин духтарро ин ҷавони мусоғир шикаста бошад ва ин ҷавони соҳибҳикмат ва соҳибдониш будааст».

Духтар хитоб ба ҷониби доя карда гуфт:

— Эй модар, ин ҷавон дар ин ҷо чи гуна зинда мондааст?

Доя гуфт:

— Эй ҷони модар, ҳӯи фитнаомез ва ситамнишонро аз сари ту дур карда ва бар оташи ғазаби ту об зада ва ҳамаи бедодгари ва шӯрангезиро аз тинати ту дур әндохтааст. Алҳамдулилоҳ, мусоғирон дигар аз ҷабру ситами бехудаи ту, бедодгар, ҳалосӣ ёфтанд. Акнун аз ҳақиқати кори худ моро оғоҳ гардон.

Духтар гуфт:

— Эй модар, аз ҳақиқати кори ман аз ин ҷавони ботадбир пурсӣ. Боиси ин ҳама бедодгаришу мардумозории ман чӣ будааст? Филҳол маълум шуд, ки он

бало аз сари ман дур шуда ва маро шарму ҳаё дар оғӯш гирифтааст.

Доя гуфт:

— Эй ҷони модар, аҳволи пешинаро бар ту намебинам.

Духтар гуфт:

— Алҳамдуиллоҳ, аз ҷамеи он балоҳо ҳалосӣ ёфта ва шарму ҳаё рафиқи ман шудааст.

Доя хитоб ба ҷониби Хотам карда гуфт:

— Эй ҷавон, бояд, ки аз ҳақиқати асрори имшаба маро огоҳ гардонӣ ва сабаби бедодгарии ин духтарро ба ман баён созӣ ва низ аз кардаву кирдори имшабаи хеш ба ман чизе бигӯй.

Хотам гуфт:

— Эй доя ҳақиқати асрори ин духтар ва кардаву кирдори имшабаи хешро дар назди шоҳ баён ҳоҳам намуд.

Дарҳол мухбирон ҳабар ба подшоҳ расонида гуфтанд:

— Эй шоҳ, маликаи ҳуснафрӯз аз ҳамаи балоҳо ва тилисмҳо ҳалосӣ ёфта, бо ҳамроҳии ҷавони ҷируза бо шарму ҳаё нишастааст ва он ҷавон мегӯяд, ки қайфияти кору кирдори духтарро бо асрори имшаба дар назди шоҳ арза намоям, на дар пеши дигаре.

Аз шунидани ин сухан шоҳ аз ҷои ҳуд барҳост, шодикунон дар назди духтар ва Хотам омада дид, ки духтар бо шарму ҳаё парда бар рӯи ҳуд қашида нишастааст. Дарҳол, шукри эзидиро ба ҷо оварда гуфт:

— Эй ҷавони ҳумоюнқадам¹, бигӯ, чи гуна зинда мондӣ ва ҷӣ дидӣ ва ҷӣ кардӣ ва дар тинати ин духтар ҷӣ балову ҷӣ офат будааст?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, посе аз шаб гузашта буд, ки духтар девона шуд ва ҳазён гуфтан гирифт ва ними шаб буд, ки хитоб ба ҷониби ман карда гуфт: «Эй ҷавони содда аз ҷон сер шудай, акнун се савол дорам. Бояд, ки ҳамаи ин саволҳоро ҷавоб гӯй ва илло туро аз ҷони ширин бечон ҳоҳам кард». Ман гуфтам: «Эй бедодгар! Ҳамаи он саволҳоро аз ман пурсӣ». Дарҳол се саволи ҳудро аз ман пурсид ва ман ба инояти оллоҳтаоло саволҳои ўро ҷавоб гуфтам. Дарҳол духтар ҳомуш шуда, баъд аз соате ларзида-ларзида аз болои ин таҳт бехуш

¹ Ҳумоюнқадам — муборакқадам, некқадам.

шуда сарнагун бар замин афтод. Дар ин ҳангом мори сиёхи бадҳайбат аз саҳни ин хона пайдо шуда, қасд ба ҷониби ман кард ва ман худои оламиёнро ба ягонағӣ ёд карда, аз гулӯгоҳи ў гирифта хафа карда будам, ки ба монанди карбос суст шуда, бар замин афтод. Дарҳол он пуркасофатро қулӯла карда дар машрабai тилло андохтам ва дар кунчи ин хона гӯр кардам.

Шоҳ, ки аз авлоди подшоҳони каён буд, аз суханони Хотам шод шуда, пурсид:

— Эй ҷавон, аслу насаби худро баён кун!

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, номи ман Хотам бинни Тай, подшоҳзодаи Яманам ва ба ин духтари шумо чин ошиқ шуда, инчунин фитнаву бедодгарӣ мекунонидааст.

Боз гуфт:

— Эй шоҳ, акнун духтари шумо аз он балои пуршӯру шар ҳалос шуда ва он балои пуркасофат аз ин шаҳр ва аз сари шумоён дур шуд.

Шоҳ ба ҷониби Хотам нигоҳе кард гуфт:

— Эй бузургзодаи Яман, акнун ин духтарро ба ту баҳшидам ва ман аҳд карда будам, ки касе ин духтарро ба феъли хуш ва қавли нек оварад, духтар аз они ў бошад. Эй ҷавон, бигир ин духтарро, коми дил аз ў ҳосил кун.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ба шарте ин духтарро қабул мекунам, ки ҳар ҷо ки ҳоҳам гузорам ва ҳар ҷо ки ҳоҳам бо ҳуд барам, дар ин боб касе музоҳими¹ ман нашавад.

Шоҳ гуфт:

— Эй барно, ихтиёр мар турост, ба ҳар ҷое ки ҳоҳӣ, бигзорӣ ва ба ҳар ҷое ки ҳоҳӣ, бибариӣ.

Хотам қабул кард.

Дарҳол шоҳ ба тамомии шаҳри худро оинбандӣ карда, муддате чанд руз ҷашнे ороста, тую тамошои аҷибе кард, маликаи Ҳуснафрӯзро аҳд карда ба Хотам супурд.

Хотам дар гулистони малика даромада коми дил аз ў ҳосил кард.

Муддати се моҳ бо он духтар дар айшу ишрат буд.

Баъд аз ин муддат тамоми саргузашти худ ва ҳикояти

¹ Музоҳим — монеъ.

маликаи Ҳуснбону ва қиссаи шаҳзода Мунирро дар пеши духтар як-як баён намуд ва гуфт:

— Эй нозанин, акнун шумову падари шумо каминоро рухсат фармоед, ки аз пай матлуби хеш ба ҷониби Чин равам.

Боз гуфт:

— Эй малика, дар вучуди шумо барои ҳамл муюна мекунам, агар писар мутаваллид шавад, номи ўро Ҳуррамшоҳ гузоред.

Алқисса, аз каёни шоҳ рухсат гирифта, ба ҷониби шаҳри Чин равона шуд. Боз хитоб ба ҷониби малика карда гуфт:

— Эй нозанин, агар зинда монам бо ин роҳ ҳоҳам омада, саранчоми кор намуда, авкотро ба ҳушвактӣ ҳоҳам гузаронид ва агар дер монам ва ё ба роҳи дигар рафтам, ватани ман шаҳри Яман аст ва ба ин бозубанд номи ҳафт пушти ман мактуб ва мазкур аст. Бояд, ки ин бозубандро нигоҳ дорӣ ва бар бозӯи у барбандӣ.

Ин бигуфту ба ҷониби Чин роҳӣ шуд. Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз муддати мадиде гарди наълайни худро ба дарвозаи шаҳри Чин фуру куфт. Аз дарвозаи Чин даромада пурсид, ки:

— Эй мардумон, маҳаллаи бazzозон қадом аст?

Мардумон гуфтанд:

— Фалон ҷониб аст.

Хотам ба маҳаллаи бazzозон расида пурсид ки:

— Эй ёрон, ҳавлии Юсуфи бозаргон қадом аст?

Дарҳол ахли он маҳалла набераҳои Юсуфи бозаргонро хабар доданд, ки аз ҷои дур шахсе омада шумоёнро мепурсад. Дарҳол фарзандони бозаргон омада, бо Хотам мулокот карданд ва гуфтанд:

— Эй ҷавони некӯрӯй, бар моён чӣ кор дорӣ?

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, ман аз назди ҷадди¹ шумоён Юсуфи бозаргон пайғом овардаам ва ў гуфт, ки аз ман розӣ бошанд.

Аз шунидани ин қалом ҳама якбора ҳандаҳо карда гуфтанд:

Эй бародар, магар ту девонай ва ё ҷизе мадхӯши ҳурдай, аз замони мавти ў то ба ин замон муддати

¹ Ҷадд — бобо.

мадиде гузашта. Мойнро, ки мебинӣ фаръи¹ дуввӯм ва сейуми ўем ва ў туро чи гуна пайғом медиҳад?

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, рост мегӯед, хеч мурда ҳам ба қа-се пайғому хабар медодааст? Аммо дар ин боб меҳру-бони ҳак чунин шудааст ва дар ин боб сиррест, фил-ҳакиқат, худои оламиён медонад ва мурдаро зинда ме-гардонад ва зиндаро мемиронад, агар бозаргон пайғом намедод, чӣ медонистаме шумоёро ва ҳавлии бозар-гонро.

Боз гуфт:

— Агар бовар² надоред нишони осори уро ба шу-моён гӯям.

Онҳо гуфтанд:

— Бигӯ, шунавем.

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, бозарғон гуфт, дар фалон кунчи ҳавли ҳуҷраест ва он ҳуҷра ҳамеша хобгоҳи ман буд ва дар зери он ҳуҷра зару ҷавоҳири бисёре дағн карда монда будам ва аз он ҳонаи зеризамини ҷа-зару ҷавоҳири он ҳеч аҳаде воқиф нашуда буд ва он зарҳову ҷавоҳирҳоро аз он ҷо берун оварда ҷаҳор тақсим со-занд ва як тақсими онро ворисон, гиранд ва се тақсими онро бинобар ҳалосии ман аз меҳнату аз машаққати охират барои ризои оллоҳ садақаву эҳсон намоянд, то ман аз укубати қабру охират начот мейёфта бошам...

Ва ҳамаи саргузашти Юсуфи бозаргонро дар назди наберагони ў як-як баён намуд.

Ҳамаи онҳо оби дида карда гуфтанд:

— Акнун бовар ҳоҳем кард, аммо он ҷавоҳирҳоро бе изни подшоҳ ба даст овардан мушкил аст.

Алқисса, Хотамро дар назди подшоҳи Чин бурданд. Хотам ҳамаи саргузашти бозаргонро ва васияти уро дар назди подшоҳ як-як баён намуд.

Подшоҳ мутаҳайир шуда фармуд, ки рафта ин қис-саи ачибро бояд дид.

Шоҳ бо аркони давлат савор шуда, ба ҳавлии бозарғон даррасид. Дарҳол белдоронро фармуданд, он ҷои мутаҳайирко кофта ва осору аломати онро дарёфтанд. Боз андак кофта буданд, ки ҳонаи ачибе баромад ва дари он ҳонаро қушода диданд, ки он микдор зару ҷавоҳир ки ба гуфтани рост намеояд.

¹ Фаръ — насл

танд, ки ин чавон хоҳад буд, ҳарчи гуфт рост баромад, моён ба гуфтан ин чавон ханда карда будем.

Шоҳ ва ҳамаи он мардумон мутаҳайир шуда гуфтанд, ки ин чавон вали хоҳад буд, ҳарчи гуфт рост баромад, моён ба гуфтаи ин чавон ханда карда будем.

Алкисса, тамоми ин зархову чавоҳирҳоро бароварда, ҷаҳор тақсим карданд ва як тақсими онро ба авлоди ў доданд ва се тақсими онро бинобар ҳалосии бозаргон аз уқубати гурӯ оҳират ба масокин¹ ва ба фуқаро² доданд.

Ҳотам ҷанд рӯзе дар шаҳри Чин истода, баъд аз ҷанд рӯзе аз шоҳ ва за қадрдонон руҳсат гирифта, дар ҳамон роҳе, ки омад буд, даромад.

Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз ҷанд рӯз ба шаҳри Одилобод даррасид ва бо Каёнишоҳу духтари ў мулоzимат карда дид, ки малика баъд аз рафтани Ҳотам писари моҳрӯё аз олами адам ба олами вучуд оварда, номи ўро Ҳуррамшоҳ гузаштаанд ва он писарро дар бағал гирифта буса аз рӯи ҳамчун моҳаш мекард ва шукри ҳудовандиро ба ҷой меовард ва дар шаҳри Одилобод муддати се моҳ истода, баъд аз се моҳ аз Каёнишоҳу аз духтари ў руҳсат гирифта, ба роҳи омади ҳуд равона шуд.

Манзилу мароҳил тай кардан ба ҳамон қабристон расид. Чун руз гузашта, шаби ҳабашиталъати зулмонӣ бар сари ҷанг даромад, ҳамаи он мадфунон аз қабрҳои ҳудҳо баромада, бар болой минбарҳо бинишастанд. Дарҳол муваккалон ҷандӣ гуна таом оварда, дар назди эшон гузаштанд ва Юсуфи бозаргон ҳам дар қатори онҳо нишаста, ба мисли онҳо аз он таомҳо тановул менамуд.

Ҳотам пурсид, ки:

— Эй бозаргон, акнун аҳволи ту чӣ гуна аст?

Бозаргон гуфт:

— Эй ҷавон, оғарин бод ба ростибу бар ҳиммати ту, ки ба ваъдаи ҳуд вафо кардӣ ва ин некие, ки дар бораи ман намудӣ ба сабаби он аз уқубати гӯру оҳират начот ёфтам ва аз замоне ки ҷавоҳирҳову зарҳоро ба масокин садака карданд, то ба ин дам аз оҳу ағғони ҳуд бозмондаам ва обу таоми ман бо аҳли ин қабристон баробар шудааст. Валекин бояд гуфт, ки ҳулаҳо ва ҳушбӯйҳои эшон аз ман зиёдтар аст, ҷаро ки эшон дар қайди ҳаёти ҳуд эҳсон карда буданд ва ман ба туфайли

¹ Масокин — мискинон.

² Фуқаро — факирон.

ту ин дарацаро ёфтаам. Алҳамдулиллоҳ, аз укубатҳо нашот ёфтам ва роҳати куллӣ маро муюссар шуд.

Чун шаб гузашт, ҳангоми субҳ буд, ки ҳамаи он бузургон ва Юсуфи бозаргон дар қабрҳои худҳо даромаданд.

Хотам бо онҳо видоъ карда, роҳи Ҳуснободро пеш гирифт.

Баъд аз чанд рӯз дар биёбоне расид. Диҷ, ки пиране нишаста. Вай аз Хотам чизе суол кард. Дарҳол ангуштарини худро бароварда, ба дасти он пиразол дод ва он ангуштарин аз алмос буд. Хотам хост, ки аз сарвакти пирзол гузарад. Он пирзол фарёд кард.

Аз зури фарёди у замину замон ва макину макон ҳамчун кӯраи симоб дар ларза даромада, ҳамон соат аз чапу рост мардумони дуздталъат ва қарақчitarкиб даррасиданд ва ҳамаи онҳо фарзандони он пирзол буданд. Пирзол он ангуштарини алмосро нишон дода гуфт, ки:

— Эй фарзандон, бигиред ин ҷавонро, ки соҳиби мол будааст.

Писарони ӯ ба Хотам ҳамроҳ шуда роҳ мерафтанд ва мегуфтанд:

— Е бузургвор, моён берӯзгорем, меҳоҳем ки бо шумо ҳамроҳ рафта муздурий ва мардикорӣ намоем.

Хотам гуфт:

— Беҳтар бошад.

Ноҳост аз таокуби Хотам каманди айёри андохта, сару гардани Хотамро банд карда пеш андохта мебурданд. Дар ҷое расида диданд, ки ҷоҳе амиқи пурофат. Ҳама чизҳои Хотамро гирифта ва чанд ҳанҷар бар бадани ӯ зада дар даруни он ҷоҳ ҳаво доданд.

Ҳамон кулоҳе, ки дар вай мӯҳраи парӣ буд, бар сари Хотам монда буд ва Хотам аз сари ҷоҳ сарнагун рафта, дар зери ҷоҳ афтод, баъд аз се рӯз ба хушомада диҷ, ки кулоҳ бар саравистода. Аз зери ҷоҳ хишттахтае гирифта, муҳраро бо оби даҳони худ тар карда ва бо он ҳисшт соида, бар заҳми бадани худ молид. Дарҳол заҳмҳои бадани ӯ сиҳат шуда ва бо худ мегуфт: «Он мардон чи коре буд, ки карданд. Агар аз ман зару ҷавоҳир талаб мекарданд, ман эшонро аз дунё бениёз кардаме, акнун онҳо бар ман мулокӣ шаванд, ҷандон молу зар ба эшон бидиҳам, ки дар тамомии умри худҳо аз дунё маътале накашанд». Дар ҳамин фикр буд, ки хобаш даррабуд ва дар хоби ширини дид, ки марде маҳосинсафеде мегӯяд:

«— Эй Хотам, ғамгин мабош, дар ин чо омадани ту бе ваҳҳ нест ва боиси омадани ту дар ин чо ганчест ниҳода, бигир ҳамаи зархову молҳоро. Чун ту дили худро танг ва малул дорӣ, кори худоро чи гуна саранҷом дӣҳӣ?

Хотам гуфт:

— Эй бузург, ба ҳар ҳол шокӯрам, агар касеро сари ман даркор аст, ба худ саодат медонам».

Чун аз хоб бедор шуд, дар назди худ касеро надид. Шаб гузашт. Чун руз шуд, ду бузурге бар сари ҷоҳ омада гуфтану:

— Эй Хотам ҳастӣ?

Хотам гуфт:

— Оре, ҳастам.

Он ду азиз дастҳои худҳоро дароз карда гуфтанд:

— Эй Хотам, бигир дasti моёнро.

Дарҳол дasti он азизонро гирифта аз ҷоҳ берун омад ва он азизон ба Хотам мулӯқот карда гуфтанд:

— Акнун туро матлаб чист?

Хотам гуфт:

— Эй бузургон, дар зери ин ҷоҳ ганчест.

Онҳо гуфтанд:

— Берун ҳоҳем баровардан.

Яки онҳо дар ҷоҳ даромада ва яки дигар зарҳоро қашида анбор мекард. Чунончи ба андак фурсат ҳамаи он зарҳоро қашида, аз ҷоҳ берун оварданд.

Хотам гуфт:

— Эй азизон, шумоён аз ин зарҳо чизе бигиред.

Онҳо гуфтанд:

— Эй Хотам, моён ин корро барои худо кардем, на барои дунёвӯ нафси шум.

Ин гуфта ба роҳи омадаи худҳо бадар рафтанд.

Хотам гуфт:

— Он маккорон меомаданд, ин ҳама зарҳову ҷаво-хирҳоро ба онҳо таксим мекардам, то он ки бандагони худойро озор надиҳанд ва пораи зару ҷавохирро дар кисай худ андохта равона шуд ва дар дӣли худ мегуфт, ки «илоҳӣ он пирзолро бар ман мулӯқӣ гардон».

Порае роҳ рафта буд, дид, ки он пирзол бар сари роҳ нишастааст. Дарҳол мушти зар аз кисай худ бароварда, ба он пирзол дод ва он пирзол ба дастури собиқ овоз кард. Дарҳол он ҳафт тан расида омаданд ва гуфтанд.

— Эй чавонмард, ба кучо меравй?

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, ман бо шумоён сухане дорам, агар қабул мекунед, гүям ва илло не.

Онҳо гуфтанд:

— Бигүй.

Хотам гуфт:

— Эй чавонон, агар шумоён тавба кунед, минбаъд касеро озор надиҳед, ҷандон зару ҷавоҳир ба шумоён бидиҳам, ки ҳафт пушти шумоён хӯрда адо карда натавонад.

Онҳо гуфтанд:

— Эй чавон, моён ин кори бадро аз барои нафси шум ва шиками гурусна мекунем.

Хотам гуфт:

— Қасам хӯред ва ба аҳди худҳо устувор бошед, то зару ганҷ ба шумоён бидиҳам.

Онҳо гуфтанд:

— Эй чавон, аввал ту он зару ҷавоҳирро бар мо бинамоӣ, барьд аз он моёнро тавбаву қасам бидех.

Дарҳол Хотам дасти онҳоро гирифта бар сари зару ҷавоҳир овард, ҳамаи зару ҷавоҳирхоро ба онҳо бинамуд.

Дуздон зару ҷавоҳирхоро дид шод шуданд ва гуфтанд:

— Эй чавон, акнун бигӯ, моёнро ба қадом номи оллоҳ қасам медиҳӣ?

Хотам гуфт:

— Қасам ба он худое ки мову шумоёнро оғаридааст ва ў яккаву ягона аст, минбаъд ба молу ба ҷони бандагони ў хиёнату дастдарози нақунед.

Он замон дуздон аз афъоли¹ ношоистаи худҳо тавба карда аз роҳи залолат² баргаштанд.

Хотам пораи зар мувофиқи ҳарчи роҳи худ гирифта, ҳамаи зару ҷавоҳирхоро ба онҳо супурд ва худ роҳ пеш гирифта равона шуд ва дар айни роҳ гаштан дид, ки як саги гаргини коқу лоғар аз парраи³ биёбон забон берун аз даҳон ва ба ҷаҳтиҳаз давон меояд.

Хотам дар дил гуфт: «Корвоне ба ин наздикий фаромада, ва ин саги гаргин аз эшон буда, дар ин биёбон

¹ Афъол — корҳо, кирдорҳо.

² Залолат — гумроҳӣ.

³ Парра — тараф, ҷониби.

мондааст». Наздик расида дид, ки он саг қариб ба ҳалокат расида меҳоҳад, ки чони ширин ба ҷонофарин таслим намояд. Раҳме дар дилаш омада, он сагро бар китфи худ бардошт ва аз барои он саг дар тараддуди об шуд. Аз дур сурати деҳае ба назараш бинамуд. Он сагро бардошта, ба ҷониби деҳа равона шуд. Баъд аз соате ба он деҳа расид.

Мардумони он нони ҷаву дӯғ оварда, дар назди Хотам гузоштанд. Хотам нону дӯғро дар пешӣ он саг бинҳод. Дарҳол саг нону дӯғро шикамсерӣ бихурд.

Хотам назар карда дид, ки он саг таркиби ҳуше, ҳусни дилкаше пайдо кард. Даст бар пушти сару гардани ў мекашид ва мегуфт: «Зиҳӣ қудрати комилаи ў ки ҳар киро ба сурати алоҳидае ҳалқ кардааст». Ноғоҳ дasti Хотам бар миёнаҳои сари он саг расид. Диҳ, ки ҷизи саҳте ба монанди ѝҳо бар сари он саг мълум мешавад. Нек-нек тааммуқ¹ кард ки як мехи оҳанин бар сари ў задаанд. Дарҳол он меҳро аз сари саг қанда гирифт.

Ҳамон замон саг ғалте зада, ба сурати ҷавони соҳибчамоли ҳушрӯй шуд. Хотаму мардумони он деҳа ҳама дар ҳайрат шуданд ва ин чӣ сир аст гуфта, ҳама ҳомӯш монданд.

Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, аз ахволи худ ба моён ҷизе бигӯ ва аз ҳакиқати ин кор моёнро огоҳ гардон, ту кистӣ ва номат чист ва аз кучой?

Ҷавон аз ҷои худ барҳост ва дар зери қадами Хотам сар монда гуфт:

— Эй бузург, дар бораи мани бечора ҷунун некӣ кардед, акнун бидонед ва огоҳ бошед, ки ман аз ҷинси одамам ва ман писари савдогаре будам. Падарам молу зари бисёре сарф карда, маро қадҳудо карда, худ аз дунё дар дори оҳират рафт ва он ҳама молу матоъ ба тариқаи ирс бар ман расид. Муддате умри худро ба айшу ишрат гузаро намудам. Билоҳир сармоя ва дастгоҳ камтар шуд. Бинобар он қасби падарро ихтиёр намудам. Баъд аз ҷанд вақт аз тиҷорат гашта, дар ҳонаи хеш омадам ва ба ҳоби фароғат муқайид шудам. Аммо зани ман бафоят соҳибчамол буд.

Ғуломи ҳабашии зарҳарид ба дари ҳонаи худ доштам ва зани ман бо он ғуломи ҳабашии девталъат дил

¹ Тааммуқ кардан — дар фикр фурӯ рафтан.

дода, ба қасди ҳалоки ман будааст. Дар ҳангоми хоб он нобакор вакти худро ғанимат ёфта, ин мехи тилисмиро бар сари ман фурӯ кӯфт. Аз хоби ширин бедор шуда, худро ба сурати саг дидам.

Эй азизон, намедонам ин тилисмро худи он сохта бошад ё ба дигаре созонида бошад? Аз зўри дард ва озор гурехта баромадам ва ба ҳар чое ки расидам, сагони шаҳр бегона дид, маро дар миёна гирифтанд ва захмҳою ҷароҳатҳо бар бадани ман андохтанд. Бино-бар он роҳи биёбонро пеш гирифта гурехта меомадам, ки шуморо худои оламиён ба сарвакти ман расонид. Ин ҳама шафкатҳо ва марҳаматҳо дар бораи ман кардед ва он мехи ҷодуе будааст, ки аз сари ман қанда гирифтед.

Ва боз гуфт:

— Эй бузург, ҳақиқати кори ман ва асли муқаддимаи ман ин буд, ки ба шумо арз намудам.

Хотам аз шунидани ин сухан сар фурӯ карда, дар тафаккур рафт. Баъд аз соате сар бардошта гуфт:

— Эй ҷавон, шаҳри ту дар кӯчост?

Писари бозаргон гуфт:

— Эй азиз, аз ин ҷой то ба шаҳри ман серуза роҳ ҳаст ва номи он шаҳрро Шаҳри Шӯр мегӯянд.

Хотам ба дил гуфт: «Духтари бозаргон ҳам дар ин шаҳр аст, ки ман аз паи ҷавоби саволи ў-рафта будам» ва ба ў гуфт:

— Эй ҷавон, ин меҳро нигоҳ дор, барои дафъи душман ба кори ту ҳоҳад омад. Ҳангоме, ки дар хонаи худ бирасӣ вақтро ғанимат ёфта, ин меҳро бар сари зани худ бизани; модасаг шавад ва ба сари ғуломи худ бизани, ба сурати нарсаг шавад.

Алқисса, он ҷавон аз ҷои худ бархоста, бо ҳамроҳии Хотам ба ҷониби Шаҳри Шӯр равона шуд.

Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз чанд рӯзе аз дарвозаи он шаҳр доҳил шуданд. Он ҷавон Хотамро дар хонаи худ бурд. Дарбонон ва мулозимон омада, дар зери қалами ў афтоданд ва гуфтанд:

— Эй хидеванд, дар ин муддати чанд рӯз дар кучо будед? Аз ҳарами муҳтарами шумо мепурсидем, ки хидеванди моён кучо бошанд. Онҳо мегуфтанд, ки муддатест ки баромада рафта, ҳеч асаре ва нишоне намебошад.

Он ҷавон ғуфт:

— Эй ёрон ҳомӯш бошед ва аз ин ваҷҳ напурсед ва қасро аз омадани мо воқиф насозед.

Мулозимон гуфтанд:

— Фармонбардорем.

Дархол фармуд, ки:

— Эй мулозимон, шамшери буррову тез оварда бар ман бидиҳед.

Дархол ходимон шамшери тезе оварда, ба дастি он чавон доданд ва шамшерро ба даст гирифта, дар ҳарами ҳеш даромада буд, ки ҳамаи канизон мавлои худхоро дид, шодикунон меҳостанд, ки бибии худхоро аз ин ҳол воқиф созанд. Он чавон ишорат карда гуфт, ки «Эй канизон, пеш оед».

Ҳамаи онҳо давида омада дар пеши он чавон истода шуданд. Вай гуфт:

— Бибии шумоён дар кучост?

ОНҲО ГУФТАНД:

— Бибӣ бо ҳамроҳии ғуломи ҳабашӣ ба айшу фароғат хобидааст.

Дарвоеъ дар хонаи зарандуд даромада дид, ки занаш бо ҳамроҳии ғуломи ҳабашӣ ба айшу фароғат хобидааст. Дархол он меҳи оҳанинро бар сари зан фурӯ кӯфт Зан ғалте зада, ба сурати модасаг шуд ва бо он шамшери бурро ба сари ғулом зад, ки сараш ҳамчун гӯй дар миёни хона дар ракс даромад. Сипас дар пеши Хотам баромад ва аз дasti ӯ гирифта оварда, бар болои маснади шоҳона бинишонд ва он маккораро ба сурати саг ва сари ғуломро оварда, дар пеши Хотам гузошт.

Хотам сурати ғуломи ҳабаширо дид, дар тааҷҷуб шуд. Хотам он меҳро аз сари саг қанда гирифт ва зан ба сурати аслий омада, тавбаву тазаррӯи бисёре карда, дар зери қадами шавҳари худ ғалтида ба мулозимати ӯ гашт.

Алқисса, Хотамро чанд рӯз нигоҳ дошта, эъзозу икром ба чой овад. Баъд аз чанд рӯз Хотам аз Хоча Музаффар руҳсат гирифта, ба корвонсаро дар назди Наими бозаргон омад. Бозаргон аз чой худ барҳост, бо Хотам мулокот кард ва гуфт:

— Эй барно, чанд ҷуддатест, ки он овоз ба гуши духтари Ҳорис намерасад.

Хотам гуфт:

— Эй бозаргон, аз он овоз ва аз барҳам ҳурдани он ҳабар овардаам.

Дархол ҳарду аз ҷои худҳо барҳостанд ва ба дари қасри он духтар омаданд. Духтар парда дар миён андохта Хотамро андарун талабида гуфт:

— Эй, Хотам, аз ҳақиқати он овоз ва аз барҳам хўрдани он маро огоҳ гардон.

Хотам ҳамаи кардаву дидан худро як-як баён намуд.
Духтар гуфт:

— Рост гуфти, алҳол он овоз намеояд. Акнун бояд, ки шарти сейуми моро ба чо орий.

Хотам гуфт:

— Шарти сейум кадом аст?

Духтар гуфт:

— Эй Хотам, бояд, ки рафта мӯҳраи Моҳпариро гирифта биёрий.

Дархол Хотам аз мулозимати духтар баромада, дар корвонсаро омад ва бозаргонро видоъ карда, ба ҷониби биёбон роҳӣ шуд.

Баъд аз чанд руз дар зери дарахте расида бинишасти ва бо худ фикр карда мегуфт: «Ба кучо равам?». Дарзамон ба хотираш расид, ки «дар пеши подшоҳи девон равам ва аз у мақоми Моҳпариро пурсам ва ў бояд, ки до над».— Ин бигуфт ва соате аз сари нақб даромада, манзилу мароҳил тай карда, баъди як ҳафта нигоҳ карда дид, ки ба канори ҳамон биёбон расидааст ва бо он роҳи рафта омадаи худ даромада роҳӣ шуд.

Баъд аз чанд вакт ба деҳае расид. Девон хабар ёфта омада тавозуи Хотамро ба чо оварданд.

Дархол омадани Хотамро ба Фурқосшоҳ расониданд. Фурқосшоҳ бо аркони давлат баромада, Хотамро дарёфт кард ва дар оғӯши пурҷӯши худ кашида аҳвол-пурсӣ менамуд. Дар ҳамон деҳа як шаб тавакқуф карда алассабоҳ дёвон Хотамро бар сари хулҳо бардошта, ба дари боргоҳи шоҳ расониданд ва бар болои таҳти подшоҳӣ бинишонданд ва ҷамеи аркони давлат омада Хотамро мулозимат карданд. Баъд аз инҳо чандин қисм таом оварда, дар пеши Хотам гузоштанд. Баъд аз фароғи таом шоҳ гуфт:

— Эй бузург, ба кадом сабаб боз ба ин ҷониб қадам ранча фармудед?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, барон мӯҳраи парӣ омадаам.

Шоҳ сари худро ҷунбонида дар фикр фурӯ рафт.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, мӯчиби сар фурӯ кардан чист?

Шоҳ сари худро бардошта гуфт:

— Эй бародар, он мухарро аз дasti Моҳпари гирифтан аз ҷумлаи маҳолот аст.

Хотам гуфт:

— Қасе ки маро дар ин чо расонидааст, мұхраро ба
дасти ман хоҳад даровард. Ман донаму Моҳпари.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, ин хаёлро аз сари худ дур кун ва аз ба-
хри ин кор бигзар.

Хотам гуфт:

— Чий гуна бигзарам? Бо касе аҳд карда будам, чий гу-
на нүкси аҳд намоям?

Нонлоч Фуркосшоҳ чанде аз девонро фармуд, ки:

— Хотамро ба сарҳадди макони Моҳпари расонед.

Дарҳол чанде аз девон Хотамро бардошта, баъд аз
як моҳ дар ҳадди мамлакати Моҳпари расониданд.

Девон гуфтанд:

— Эй азиз, аз ин күх он тараф тааллук ба Моҳпари
дорад ва моёнро аз ин ҳадд пеш рафтан тоқат нест.—
Ин гуфта ҳамай девон аз он чо бозгаштанд.

Хотам аз девон чудо шуда, ба сарҳади мамлакати до-
манаи күхе расида дид, ки он күх сар ба фалак қашида
ва бар болои он күх ҷамоаे аз паризодон истодаанд ва
мегуфтанд, ки «одамизоди ҳомтамаъ ба ин ҷониб меояд ва
қасди баромадани ин күх дорад». Дарҳол ҳамай эшон аз
күх фуруд омада Хотамро гирифта бар болои он күх
бурда, ба ғулу занҷир дасту гарданашро банду мус-
таҳкам намуданд ва гуфтанд:

— Эй маҳлук, аз кучо омадӣ ва ба кучо меравӣ ва ту-
ро дар ин мақом кӣ овард ва чӣ матлаб дорӣ?

Хотам гуфт:

— Маро дар ин чо худо овард ва ман аз Шахри Шӯр
омадам.

Паризодон гуфтанд:

— Магар туро дұхтари Ҳорис фиристодааст ва ўро
рағбати мұхраи Моҳпариست?

Хотам дар дили худ гуфт: «Агар гүям, барои мұхра
омадаам, зинда наҳоҳанд гузошт. Беҳтар он ки хомуш
бошам». Хотам ҳеч нагуфт.

Паризодон машварат карда гуфтанд:

— Ин одамизодро дар оташ андозем.

Хотам мұхраи паризодро дар даҳони худ гирифта, муд-
дати се рӯз дар даруни оташ истод.

Паризодон хотири худҳо ҷамъ карда, ба ҳар тараф
рафтанд.

Баъд аз се рӯз Хотам аз он оташ берун омад.

Паризодон диданд, ки он одамизод дар оташ насух-

та ва зинда берун омадааст. Дархол ўро дар зери санги азиме ниходанд. То се рўзи дигар Хотам дар зери он санг буд. Баъд аз се рўз аз зери санг берун омад.

Паризодон диданд, ки одамизод дар зери он санг намурдааст, дархол бурда, ба дарёни Кулзум андохтанд ва худҳо бозгаштанд.

Хотам ба оби он дарё ғутазанон мерафт. Қазоро наҳанги азиме аз зери дарё расида, Хотамро дар коми худ кашид. Хотам дар пешгоҳи шиками наҳанг мадҳуш шуда афтод.

Баъд аз соате ба ҳуш омада, дар шиками он наҳанг давидан гирифт ва дилу чигари наҳангро помол карда, рӯдаҳои ўро фурӯ кӯфт. Аз ин ҳаракату давидани Хотам шиками моҳӣ ба дард омада худро дар ҳушкӣ гирифт. Билоҳир бетоқат шуда, Хотамро аз шиками худ берун андохт.

Хотам мурдавор аз коми наҳанг дар даруни лои бисёр афтод. Баъд аз соате ба ҳуш омада, аз ҷои худ барҳост ва ба канорае равона шуд. Чанд кадам роҳ рафта буд, ки заъф ва гуруснагӣ ғолиб омада, дар даруни тӯдаи реге афтод ва ба ҳар сӯ назар мекард. Ногоҳ ҳайле¹ аз паризодон ба сарвакти ўрасида пурсиданд, ки:

— Эй ҷавон, туро дар ин мақом кӣ овард.

Хотам гуфт:

— Маро дар ин мақом худои карим овард. Муддати мадидест, ки маро наҳанг дар коми хӯд кашида ва ду рӯз аст ки аз шиками худ маро 'дар ин макон андохтааст. Агар шумоёнро тавғиқ бошад, ҷизе ҳӯрданӣ бар ман бидиҳед ва маро аз меҳнати гуруснагӣ ҳалос намоед. Имruz ҳафт рӯз аст, ки дар батни наҳанг гуруснаву бетӯъмае ҷой гирифта будам. Алҳол маро тоқати гаштан нест.

Паризодон гуфтанд:

— Эй одами хомтамаи саргардон, чи гуна обу таом бар ту бидиҳем, ки подшоҳи моён ҳукм кардааст: «Агар одаме ё деве дар ин маконҳо биёяд, гирифта ўро бикушед ва ё дар пеши ман биёред». Алҳол ту дар ин макон омадай ва туро ба қатл ҳоҳем расонд.

Ин гуфта хостанд, ки Хотамро пора-пора созанд. Яке аз эшонро раҳм бар ҳоли Хотам омада гуфт:

— Эй паризодон, моён кучову шоҳ куче. Ин бечора ба ҷандин машаққат аз шиками моҳӣ берун омада ва аз ҷинси одамист. Ин фирмаро худои оламиён аз моён шарифтар оғаридааст. Биёед ин мазлумро дар макони худ-

¹ Ҳайл — гурӯҳ, тӯда.

ҳо барем ва чанди руз парвариш намоем. Баъд аз он ба хизмати Моҳпари расонем.

Дар ин гуфтугӯ буданд, яке аз мулозимони Ҳуснопариро гузор ба сарвакти Хотам афтод. Дарҳол рафта ба мулозимати Ҳуснопарӣ гуфт:

— Эй нозанини ҷаҳон, дар ин мамлакат одамизоде омада, осори шоҳӣ аз чини ўқувайдо. Рӯй ба мисли офтоби ҳовар ва он одамизодро нигаҳбонони Қулзум дастгир кардаанд.

Аз шунидани ин ҳабари дилсӯз Ҳуснопариро шодӣ ҳосил шуд. Ҳамеша дар дили ҳуд дидани одамизодро орзӯ мекард.

Ҳуснопарӣ духтари Муншопарӣ буд ва Муншопарӣ яке аз нӯкарони Моҳпарӣ буд.

Алқисса, Ҳуснопарӣ ба мулозимони ҳуд гуфт:

— Эй ёрон, ман ҳамеша дар орзӯи дидани одамизодам.

Онҳо гуфтанд:

— Эй ҷаҳонорой, албатта дарроҳ рафта вайро бояд дид.

Ҳуснопарӣ гуфт:

— Аз ҳона берун шудани ман маҳол аст.

Онҳо гуфтанд:

— Ба баҳонаи сайру шикор аз падару модар рухсат гирифта ҳоҳед рафтан.

Алқисса, Ҳуснопарӣ аз падару модар рухсат гирифта, ба баҳонаи шикор ба ҷониби Хотам равона шуд. Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз се рӯз ба канори дарёи Қулзум расиданд ва диданд, ки лашкари бекарон ба қанораи дарё фурӯд омада. Дарҳол яке аз мулозимони ҳудро фармуд, ки:

— Рафта аз ин лашкариён ҳабар гир, ки инҳо киёнанд.

Он мулозим омада ба таҳқиқ дид, ки нигаҳбонони дарёи Қулзум як одамизодеро дар миёна гирифта нишастаанд. Дарҳол гашта омада, ҳамаи дидагиҳои ҳудро баён кард ва гуфт:

— Ӯро нигаҳбонони Қулзум дар назди Моҳпарӣ мебаранд ва дар бобати ҳусну ҷамол дар ин олам назир надорад.

Аз ин таърифи мулозим Ҳуснопарӣ ба сад дил ошику нигарони Хотам шуд ва ба мулозимони ҳуд гуфт:

— Ин одамизодро ба қадом тадбир дида мешавад?

Паризодон гуфтанд:

— Эй фитнаангези олам, чун шаб шавад, ҳамаи ни-

гаҳбонони Қулзум ба хоби фароғат муқайид хоҳанд шуд. Ба ҳангоми хоби эшон ин одамизодро ба дуздӣ хоҳем овард.

Аз ин гуфтори паризодон Ҳуснопарӣ хушвакт шуда, ба ҷониби бӯстони худ равона шуд. Ба қадри як санг роҳ аз ҷаҳорбоги худ ин ҷониб нузул фармуда, мунтазири шаб шуда истод. Чун рӯз гузашта, шаб бар сари ҷанг даромад, мулоzимони худро талабида гуфт, ки:

— Рафта он одамизодро гирифта биёред.

Ҷанде аз айёрон байнӣ замину осмон парвоз карда, истоданд. Ҳангоме ки ниғаҳбонони Қулзумро хоб даррабуд, дар он вакт айёрон дору мадхушӣ дар димоғи Хотам заданд. Хотам ҳамчун мурда сарнагун афтод. Дарҳол кулӯла карда ва ба пардан гилеми худ печонида, ба пушти ҳудҳо бардоштанд. Манзилу мароҳил тай карда оварда, дар пеши Ҳуснопари гузоштанд.

Дарҳол пардаи гилемро қушода, бар рӯи Хотам нигоҳе карда дид, ки рӯй ба мисли панҷаи офтоб. Тири зарандуди уқобпаре аз камонхӯнаи Хотам ҷаста, дар сандуки сиёни Ҳуснопарӣ зад, ки то пару пайкон ва пеши синон дар ҷигараши ғарқ гардида.

Ҳуснопарӣ дарҳол мадхуш шуда афтод. Ҳамон замон мулоzимон ҳушбӯи оварда дар димогаш доштанд, дарҳол ба ҳуш омад ва гуфт:

— Дорун ҳикмат бадимоғи одамизод дошта ба ҳуш биёред.

Дарҳол хизматгорон ҳамчунон карданд. Хотам ҷашм қушода дид, ки боғи ачибе ва ў дар миёни як ҷамоа занони соҳибчамол истодааст. Аз паризодон пурсид:

— Шумоён кистед ва маро дар ин мақом кӣ овард?

Ҳуснопарӣ гуфт:

— Ин боғ азони Муншопарист ва ман духтари уям ва номи ман Ҳуснопарист. Чун овозаи ту ба гуши ман расид, маро орзӯи дидани рӯи ту ғолиб омад. Билоҳир аз дasti он ҷамоаи паризодон туро дуздида дар ин мақом овардем.

Хотам гуфт:

— Бойси дуздида овардан чист? Ин кори шумоён мӯчиби таъҳири кори ман хоҳад шуд.

Ҳуснопарӣ гуфт:

— Туро чӣ кор буд?

Хотам гуфт:

— Эй парӣ, ман барои мӯҳраи Моҳпарӣ омада будам.

Хуснопарӣ гуфт:

— Эй барно, мӯҳраро аз дasti Моҳпарӣ гирифтан маҳол аст. Акнун туро дида ошику мубталои рӯи ту шудам.

Хотам гуфт:

— Мӯҳраро аз дasti Моҳпарӣ хоҳам гирифт ва муорди ту аз ман ҳосил наҳоҳад шуд.

Парӣ гуфт:

— Агар муроди маро ҳосил созӣ, мӯҳраро ман хоҳам ба ту гирифта додан.

Хотам гуфт:

— Чӣ ғуна ба даст меорӣ?

Парӣ гуфт:

— Ба хотири ту саъӣ хоҳам намуд, хотири ҳудро чамъ дор.

Алқисса, Хотамро дар он боғ нигоҳ дошта рӯзу шаб ба айшу ишрат гузаро менамуд.

* * *

Акнун чанд калима аз паризодон шунавед:

Посе аз шаб гузашта буд, ки бедор шуда диданд, Хотам дар миёнаи эшон нест. Дар ин боб мутаҳайир шуда, ба ҳар тараф медавиданд, аз ҳеч ҷо чизе ва асаре наёфтанд. Мутафаккир шуда, ба якдигар мегуфтанд, ки кадоме аз париён дида ва мубталои рӯи ӯ шуда, дуздида бурдааст. Агар подшоҳ аз ин кирдори бади он воқиф шавад пуст аз косахонаи сараш хоҳад канд. Ба якдигар гуфтанд:

— Акнун маслиҳат чист?

Баъзеи онҳо гуфтанд:

— Ҳафт иқлим тараддуд бояд кард, шояд, ки аз ягон ҷой дараку нишон аз вай ёфта шавад.

Дар ин ҳин ҳабари ба даст афтодани Хотамро ба Моҳпарӣ расонида буданд, ки нигаҳбонони Қулзум одамизодеро гирифта меоваранд.

Аммо нигаҳбонон тамомии оламро тараддуд карда мегаштанд ва аз ҳеч ҷо асару нишони Хотамро намеёфтанд.

Алқисса, дар ин боб муддати як моҳ гузашт.

Рӯзе аз рӯзҳо Моҳпарӣ ба аркони давлати ҳуд гуфт:

— Эй мулозимон, нигаҳбонони Қулзум одамизодро ҷаро наёварданд? Бояд, ки яке аз шумоён рафта ҳабари ӯро биёред.

Дарҳол яке аз париён парвоз карда, ба лаби дарёи Қулзум расида пӯрсид, ки:

— Эй нигаҳбонон, одамизодро гирифта чӣ кардед?
ОНҲО ГУФТАНД:

— Муддатест, ки ўро бо ҳамроҳии яқ фирқае аз париён ба хизмати шоҳи олампаноҳ фиристодаем.

Ин гуфта ҳамаи нигаҳбонон аз ғазаби подшоҳ тарсида мутаҳайир шуданд ва он қосид гашта омада, ба хизмати шоҳ ҳамаи аҳволро арза намуд.

МОҲПАРИ ДАР ҒАЗАБ ШУДА ГУФТ:

— Эй ходимон, бояд, ки чанде аз шумоён рафта он одамизодро бо париён, ки ба ў ҳамроҳ бошанд, гирифта биёред, то маълум шавад, ки он ҳаромзодагон одамизодро ба кучо бурдаанд ва чӣ кардаанд!

Паризодон «фармонбардорем» гуфта миёни осмону замин дар пâрвоз даромаданд. Тамомии атрофи оламро мекофтанд. Ногоҳ гузори хайле аз париён дар боғи Муншопарӣ афтод. Диданд, ки овози суруду нағман чанг меояд.

Алқисса, аз як гӯши он боғ нигоҳе қарда диданд, ки дуҳтари Муншопарӣ даст ба даст, гардан ба гардани одамизодро гирифта, хиромон-хиромон масти бодаи ноб меҳоҳад, ки аз боғ баромада, касби ҳавои биёбон кунад.

Ҳамаи онҳо ин ҳолро дида, ба яқдигар гуфтанд, ки «дасти одамизодро дуҳтари Муншопарӣ гирифта гаштаст». Алқисса, мулозимони Моҳпари дар назди хизматгорони Ҳуснопарӣ омаданд ва гуфтанд:

— Эй париён, моён одамизодеро гирифта, ба хизмати шоҳ мебурдем. Дар арзи роҳ маликаи шумоён моёнро дар хоб дида, ин одамизодро дуздида овардааст. Бояд, ки ин одамизодро оварда бар моён бисупоред ва илло умед аз ҳаёти ҳудҳо барканед чаро ки аз ин кори шумоён ғазаб бар сари шоҳ муставлӣ¹ шудааст.

Мулозимони Ҳуснопарӣ омада гуфтанд:

— Эй малика, огоҳ бош, ҳамон паризодон, ки аз дasti онҳо одамизодро дуздида оварда будем, филҳол ҳабар ёфта омадаанд ва ин одамизодро талаб мекунанд ва мегӯянд, ки ин одамизодро ба хубӣ ҷавоб бидиҳед ва илло ҳамаи шумоёнро ба амри шоҳӣ олиро ба қатл ҳоҳем расонид ва ин ҳама макоиҳои шумоёнро ҳаробу нобуд ҳоҳем гардонид. Муншопариро бо ҷамъи авлодонаш дар пеши шоҳ бурда ҳоҳем кушонид.

Чун Ҳуснопарӣ ин ҳабарро шунид, дар ғазаб шуд ва гуфт:

¹ Муставлӣ — ғолиб.

— Эй ҳочибон, бизанед ин нобакоронро, ки дар бистаргохи ман ба дуздӣ омадаанд.

Ҳочибон дарҳол шашпарҳову чӯҳо ба дасти худҳо гирифта ҳез карда буданд, ки ҳамаи онҳо гурехта, яке аз эшон ба даст афтод ва ин бечораро чунон кӯфтанд, ки аз зӯри чубу шашпар худро ба монанди мурда ҳохта, бар замин афтод.

Ҳуснопарӣ фармуд, ки:

— Эй ҳодимон, мурдаи ин нобакорро аз ин боғ берун андозед!

Мулозимон часади он бечораро аз боғ берун андохтанд. Баъд аз соате ба худ омада дид, ки ҳеч қадом аз париён дар назди ўне. Вақтро ғанимат дониста, фарёдкунон ва гирёну нолон ба дари боргоҳи шоҳ расид.

Шоҳ пурсид, ки:

— Эй мулозимон, ин додҳоҳ қист?

Дарҳол ҷанде аз дарбонон он бечораро дар назди шоҳ оварданд.

Шоҳ пурсид қи:

— Эй мазлум, туро ки ранҷонид ва аз дасти кӣ ин ҳама фарёду иола мекунӣ ва рӯйҳои худро ҷаро сиёҳ кардай?

Он парӣ гуфт:

— Е қиблай олам, аз дасти духтари Мунҷопарӣ ин ҳама нолаву фарёд мекунам.

Шоҳ гуфт:

— Сабаби ранҷонидани ў чист?

Он парӣ гуфт:

— Эй шоҳ, ман аз ҳамон париёнам, ки одамизодро гирифта, ба хизмати шумо меовардем. Даарзироҳ мулозимони Ҳуснопарӣ он одамизодро дуздида, дар назди Ҳуснопарӣ бурдаанд. Ҳамаи моён дар тарааддуди ёфтани ў будем. Қазоро гузориман бар сари боғи Ҳуснопари афтод. Ба рӯи ҳаво овози суруду нағма аз замин бар гӯши ман расид ва аз канораи он боғ назар карда дидам, ки дар даруни боғ Ҳуснопари масти шароби ноб он одамизодро гирифта сайркунон мегардад ва ба мулозимони ў гуфтам, ки Ҳуснопарӣ ин одамизодро ба ман бидиҳад, ман онро ба хизмати шоҳ мебарам. Аз ин гуфтори ман дар ғазаб шуд ва мулозимони ў маро зарбу ситами бисёре карда, ҳамчун мурда гардониданд. Акнун, эй шоҳи олам-паноҳ, шумо соҳибиҳтиёред.

Аз ин гуфтори парӣ шоҳ дар ғазаб даромада фармуд ки:

— Эй Мұхайёпарі! Бө сің ҳазор лашкари ороставу қаррор рафта Муншопариро бо зану фарзандону мулозимонаш дасту гардан баста, бо ҳамроҳий он одамизод дар назди ман биёр!

Дархол Мұхайё аз чби худ бархост ва одобу таслимоти шохро ба қоғарада, бө сің ҳазор лашкари ороставу қаррор ба тарафи Муншопарі равона шуд. Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз чанд рўз ба мақоми Муншопарі расид.

Муншопарі ин ҳама лашкарро дид, мутаҳайир шуд ва гуфт: «Мұчиби ғазаб кардан шох бар ман чи бошад, ки бо ин ҳама лашкар Мұхайёро ба сари ман фиристода?». Ин бигуфту бо муқаррабони худ баромада дар назди Мұхайё расид ва бо ў мулозимат карда гуфт:

— Эй Мұхайё, сабаби омадани ту дар ин мақом чист?

Мұхайё гуфт:

— Эй Муншо, духтари ту одамизодро аз дасти мулозимони шох дүздіда оварда, нигаҳбонони Қулзумро зарбу ситами биссёре кардааст.

Муншо гуфт:

— Эй Мұхайё, маро аз ин ҳодиса ҳеч хабаре ва огоче нест, бозрафта аз модари ў пурсам.

Дархол дар пеші зани худ рафта гуфт:

— Эй нобакор, духтар дар кучост?!

Зани ў гуфт:

— Аз он рўзе ки аз мову ту рухсат гирифта рафта буд, муддати се моҳ мешавад, ки ҳануз наёмадааст.

Ү дар ғазаб шуда гуфт, ки:

— Эй гесубурида, духтари ту одамизодро аз дасти нигаҳбонони Қулзум дүздіда овардааст, шох шунида ғазаб кардааст!

Аз шунидани ин калом рангу руи модари Ҳуснопарі зард шуда, ба заъфарон мубаддал гашт ва ба ҷониби боғ равона шуд. Аз дари боғ даромада дид, ки духтар масти бепарво дар айшу ишрат машғул шуда, бо ҳамроҳий Ҳотам нишастааст. Модараш давида омада ҳарду мушти худро гиреҳ карда, бар сари духтар зад ва гуфт:

— Эй нобакор, падару модаратро ҳаробу бадном карди. Шох барои ин одамизод Мұхайёро бо сің ҳазор лашкар бар сари моён фиристодааст!

Аз шунидани ин каломи бесаранчом рангу руи Ҳуснопарі ба монанди гули заъфарон зард шуд, наздик буд, ки ҷониширинаин таслим намояд.

Дархол модари ў дүхтарро бо ҳамрохии Хотам гирифта, дар хонаи худ овард. **Мұхайёпәрі** ва Муншопарі ва зани ў дүхтарро бо Хотам гирифта ба мулозимати шох равона шуданд.

Қатын манзилу тайи мароҳил намуда, баъд аз чанд вакт ба дари боргоҳи шох даррасиданд.

Дархол Мұхайё ба мулозимати шох даромада ба арз расонид, ки:

— Эй шох, инак, Муншоро бо ҳамрохии зану дүхтари ў ва одамизодро овардам.

Шох гуфт:

— Дархол, ҳозир созед!

Мулозимон Муншопариро гирифта дар пеши ў оварданд. Муншо одоби шоҳона ба چо оварда қадамбүсій карда истод. Баъд аз соате Муншо ба арз расонид, ки:

— Эй муттакои ғарибон ва эй фарёдраси бечорагон, бандаро аз ин вачх ҳеч чизе ва иттиҳое набуд. Банда фармонбардорам. Чун моро бандагй ва хизмати шоҳи олампаноҳ мусаллам аст, мулозим рафтан ҳамон бо зану фарзанду тобеон ба хизмат омадем. Ҳарчи ба хотири мубораки шоҳи олампаноҳ мерасад, бандаро ҳеч ҳүччат нест. Молу ҷону қабоил ғидои қудуми шоҳи ғаликоҳ аст.

Шох гуфт:

— Эй Муншо, ҳамаи кардаю туро мұоф¹ кардам ва аз ҷамеи тақсироти шумоён даргузаштам — ва фармуд:

— Одамизодро биेред!

Дархол Хотамро дар назди шох оварданд. Шох ба ҷониби Хотам нигоҳе қарда дид, ки акоиб одамизоде: рүй ба монанди офтоби ховар, аз шаъшааи ҷамолаш олами зулмойн мунаввар, дар синии бисту дусолагй, акнун хати райхонй ба гирди орази чун моҳаш дамида. Дар дил гуфт, ки «ҳақ ба ҷониби дүхтари Муншо будааст, ки ошику ғирефтаи ҷамоли ин шуда, аз сари ору номус гузаштааст». — Ин гуфта Хотамро дар назди худ талабида биншонд ва гуфт:

— Эй одамизод, ба қадом сабаб дар ин мамлакати мояфтодай? Аз саргузашти худ ба ман чизе биғү.

Хотам гуфт:

— Авсофи шумову акоиботи мәмлакати шуморо аз Фурқосшоҳ шунида будам. Орзуидидан ҷамоли шумо бар ман ғолиб шуд. Бинобар он худро ба ҳазор машаккат дар ин ҷо расонидам.

¹ Мұоф — ағв.

Шоҳ гуфт:

— Эй барно, туро дар ҳадди мулки мо кӣ расонид?
Хотам гуфт:

— Нӯкарони Фурқосшоҳ.

Моҳпари бозгуфт:

— Эй одами ҳеч медонӣ ки дар миёни бани одам та-
биби ҳозиқу доно ҳаст ё не?

Хотам гуфт:

— Шоҳро бо ҳаким чӣ кор? Магар миёни париён ҳа-
кими донову ҳозик камтар аст?

Шоҳ гуфт:

— Шарофату каромат ва доноиро худо бар чинси
одами арзонӣ фармудааст ва аз одами донотар синфе дар
миёнаи маҳлукот нест, чунончи деву париву ҷинро дар
кайди тасхирӣ худ мекунад.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, аз ин пурсидан матлаб чист?

Шоҳ гуфт:

— Эй одами, дар тамомии ҳашаму шавкати худ маро
як писарест, дар ҳусну ҷамол бебадал. Аммо дар ҷашми ў
обила пайдо шуда, ҷашмҳои ў аз дидан бозмондааст ва
ба ҳеч илоҷ ҷашмҳои ў кушода намешавад.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, агар шâҳзодаро ҷашм кушода шавад, бар
банда чӣ инъом ҳоҳанд кард?

Шоҳ гуфт:

— Эй азиз, ҳарчи ту ҳоҳӣ онро бидиҳам.

Хотам гуфт:

— Ба шарте ки аҳду паймон кунанд ва аз қавли худ
нагарданд, иншооллоҳ ман ўро илоҷ ҳоҳам кард.

Дарҳол шоҳ даст дароз карда дasti Хотамро биги-
рифт. ва гуфт:

— Агар ман аз қавли худ баргардам ба худои оламиён
банда набуда бошам ва худои таоло аз ман безор бошад
ва ман аз ҷумлаи иблисон бошам.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, фардо дар илоҷи ў ҳоҳам қӯшид.

Чун шаб гузашт, алассабоҳ шâҳзодаро оварда бар бо-
лии таҳт бинишонданд.

Дарҳол Хотам муҳраи паризодро аз ҷайби худ баро-
вард ва ба луоби даҳони худ соида, ба ҷашмҳои шâҳзо-
да молид. Баъд аз як рӯз обила аз ҷашмҳои шâҳзода дур
шуда аз омоси он ҳеч асаре боқӣ намонд.

Аммо нур ба чашмҳои шаҳзода пайдо нашуд, ки чизеро бубинад.

Шоҳ гуфт:

— Эй инсони некӯкор, чашмҳои шаҳзода сиҳат ёфта, омоси обила аз чашмҳои ў дур шуд, аммо чизеро на-мебинад.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, дар пардаи зулмот дараҳтест ва он дараҳтро нуррез мегӯяд. Агар як қатран об аз он дараҳт оварда, дар чашми шаҳзода чаконем, чашмҳои шаҳзода равшану мунаvvар хоҳанд шуд.

Шоҳ гуфт:

— Эй париён, касе дар миёни шумоён бошад, ки ин хизматро ба ҷо орад?

Ҳамаи париён сар дар пеш андохта гуфтанд:

— Эй шоҳ ҳеч қадоми моёнро ҳадди он нест, ки рафта аз он дараҳт қатраи об биёрем. Бинобар он ки роҳ зиёда пурхатар аст ва наррадевон дар, роҳи юн хобидаанд, ки оламро зеру забар мекунанд ва бӯи онҳо ба димоғи ҳар ҷондоре бирасад, аз хуш бехуш мешавад.

Ҳуснопарӣ ба монанди бандиён дар гӯшае истода буд. Дид, ки ҳамаи париён аз овардани оби дараҳти нуррез очиз омаданд, дарҳол дар пеши таҳти шоҳ омада истода шуд ва гуфт:

— Эй шоҳ, агар аз тақсироти ин шикаста даргузаранд ва ин одамизодро ба ин камина бахшанд, рафта об аз пардаи зулмот хоҳам овард.

Шоҳ гуфт:

— Эй Ҳусно, агар ин хизматро ба ҷо орӣ аз тамомии ҳатоҳову тақсироти ту даргузаштам ва он сарҳадро ба падару ба модари ту бахшидам, аммо ихтиёри одамизод бар ман нест ва худи ў муҳтор аст.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, агар ў дар тамомии умр маро дар назди худ нигоҳ дорад, маро қавли ў дуруст нест. Аммо дар ҳузури шоҳ аҳду паймон намояд, ки ихтиёр ба дasti ман бошад, хоҳ биистам ва хоҳе биравам.

Ҳуснопарӣ гуфт:

— Маро бо ту кори дигар нест, меҳоҳам, ки чанд рӯзе дар сӯҳбати ман бошӣ, туро серии борағбат бубинам ва ҷои худро бо ман бинамой, ҳар гоҳе ки хоҳам, ба хизмати ту бирасам ва аз ман рӯй нагардонӣ ва боқӣ ихтиёри мар турост.

Хотам гуфт:

— Эй Ҳусно, ин ҳама суханҳои ту мақбули ман шуд.
Бояд, ки рафта об аз он дарахт биёри.

Ҳуснопарӣ аз завқи Хотам бо ҳамроҳии ҳафт ҳазор
парӣ ба ҷониби пардаи зулмот равона шуд. Дар аснои
роҳ ҳаман париён аз тарси девон аз Ҳуснопарӣ як-як ҷу-
до шуда монданд. Ҳуди ў яккаву танҳо дар миёни зами-
ну осмон муддати чиҳил шабу рӯз дар парвоз буд.

Алқисса, баъд аз чиҳил шабу рӯз дохили пардаи зул-
мот шуда дид, ки дарахти азиме сар ба фалак қашида ва
қатра-қатра об аз танаи он мерезад. Шишаеро аз бағали
дилсузи худ бароварда, дар баробари он об дошта буд,
ки баъд аз лаҳзае он шиша аз он об пур шуд. Да-
ҳони шишаро мустаҳкам карда, дар бағал андохта, дар
парвоз даромад.

Деви Ҳалқос, ки бо дувоздаҳ ҳазор дев нигаҳбони он
дарахт буд, аз ин кардаву кирдори Ҳуснопарӣ ҳабардор
шуда дид, ки паризоде об аз дарахти нуррэз бурда исто-
дааст. Дарҳол бо дувоздаҳ ҳазор дев аз таокуби Ҳуснो-
парӣ пеш карда меҳост, ки расида Ҳуснопариро дастгир
созад.

Ҳуснопарӣ дар гурез шуд.

Алқисса, девон миқдори чаҳор фарсанг роҳ пеш кар-
да расида натавонистанд ва аз рӯи ночорӣ аз он ҷо боз-
гаштанд.

Ҳуснопарӣ баъд аз чиҳил рӯз ба хизмати шоҳ ва Хотам
худро расонид ва ҳамаи саргузашти худро як-як ба-
ён намуда, шишаи обро дар пеши подшоҳ гузошт.

Шоҳ Ҳуснопариро дар канор гирифта навозиш кард,
аз ҷумлаи муқаррабон ва хосони худ гардонид. Дарҳол
шишаи обро ба дasti Хотам дод. Хотам мӯҳраро бо он
оби шиша соида, дар ҷашми шаҳзода қашид ва муддати
ҳафт рӯз ҷашми шаҳзодаро баста монд. Баъд аз ҳафт
рӯз кушода диданд, ки ба сабаби он мӯҳра ва он об
ҷашми шаҳзода равшану мунаввар гаштааст, гӯё ки
аз модар нав таваллуд шуда бошад.

Дарҳол шаҳзода рӯи падару модарро бидид ва аз ҷои
худ барҳост ва дар зери қадами падару модар афтода заминбусӣ кард.

Шоҳ шаҳри худро оинбандӣ фармуд. Мулозимон ба
фармоши шоҳ шаҳрро оинбандӣ карданд.

Моҳпарӣ аз қаламрави худ тамоми паризодонро та-
лабида ва ҷашни ачибе ороста, ба аркони давлати худ

фармуд, ки минбаъд одамизоде дар ин мамлакат ояд, хеч аҳадеро бо ў коре набошад ва ҳар орзӯе дар дили ў бошад, бигуяд, уро хизмат кунанд.

Муддати чиҳил рӯз ба рӯи Хотам ҷашне ороста, хушхол гардонид. Баъд аз фароғи сӯҳбат чандон зару ҷавоҳири бекёс оварда дар назди Хотам гузоштанд, ки ба ҳисоб рост намеояд.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ ин зару ҷавоҳирҳо маро чӣ кор ояд. Магар маро ба кор ояд дар он вакт ки ба ҳадди хоки Фурқос расонида бидиҳанд ва Фурқосшоҳ ин зарҳову ҷавоҳирҳоро ба макони ман ҳоҳад расонид.

Моҳпари мулозимони худро фармуд, ки ҳаргоҳ одамизод ба ҷониби ватани худ ирова орад, бояд шумоён ин ҳама зару ҷавоҳирҳоро то ба ҳадди мулки Фурқосшоҳ расонида бидиҳед.

Мулозимон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Хотам боз гуфт:

— Эй шоҳ, ин ҳама зару ҷавоҳирро ба завки худ марҳамат кардед ва он аҳду паймоне ки карда будед дар куҷо шуд?

Шоҳ гуфт:

— Ҳар чӣ муроди ту бошад, ба он расонам.

Хотам гуфт:

— Мӯҳрае дар дасти туст, ба ман марҳамат намой.

Подшоҳ сари худро дар пеш афканда, баъд аз соате сар бардошта гуфт:

— Магар ин мӯҳраро духтари Ҳориси бозаргон тала-бidaast?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ман низ бо он духтар аҳду паймон карда будам.

Дарҳол мӯҳраро аз дasti худ бароварда, ба Хотам дод ва гуфт:

— Эй азиз, агар ин мӯҳраро ба духтари бозаргон бидиҳӣ, ба дasti ў наҳоҳем гузошт.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ бигузор то ҳенгоме ки ошиқи толиб ба муроди худ расида, мақсад ба даст орад.

Шоҳ гуфт:

— Ошиқи ў кист?

Хотам ҳақиқати Наими бозоргонро дар назди шоҳ як-як баён намуд.

Шоҳ мутааҷчиб шуда гуфт:

— Ту ошиқи ў нестӣ?

Ҳотам гуфт:

— Не, ин ҳама корҳоро аз барои ў кардаам.

Шоҳ гуфт:

— Эй бузурги асил, номи ту чист?

Ҳотам гуфт:

— Номи ман Ҳотам бинни Тай, подшоҳзодаи Яманам.

Шоҳ ба таҳқиқ номи Ҳотамро шунида, бо узри бисёре гуфт, ки агар тақсире аз ман гузашта бошад, даргӯзарӣ ва маоф намоӣ.

Ҳотам мӯҳраро ба бозӯи худ барбаст.

Ҳамин ки мӯҳраро ба даст гирифта буд, ганҷҳои зери заминӣ ва рӯи заминӣ ҳама ба назарааш бинамуд.

Алқисса, Ҳотам аз шоҳ рухсат гирифта, ба ҷониби дұхтар равона шуд.

Шоҳ бо аркoni давлат миқдори се манзил роҳ бо Ҳотам ҳамроҳӣ кард.

Баъд аз он мулозимонро фармуд ва гуфт:

— Эй мулозимон, ин ҳама зару ҷавоҳирро бардошта, ин бузургро ба ҳадди мулки Фурқос расонед ва дар айни гаштан ба ин ҷониб ҳати расад аз ин одамизод гирифта биёред.

Мулозимон гуфтанд:

— Фармонбардорем.

Ин бигуфта шоҳ бо Ҳотам видоъ намуда, ба ҷониби боргоҳи худ бозгашт.

Ҳотам бо Ҳуснопарӣ ва чанде аз мулозимони Моҳпари манзилу мароҳил тай карда роҳ мегаштанд.

Баъд аз чанд вакт ба қарибии мақоми Ҳуснопарӣ расиданд.

Ҳуснопарӣ Ҳотамро ба макони худ таклиф намуд.

Ҳотам муддати се моҳро дар мақоми Ҳуснопарӣ ба айшу ишрат гузаронид.

Баъд аз се моҳ Ҳотам аз Ҳусно рухсат хост.

Ҳуснопарӣ бо паризодон ба Ҳотам рафоқат намуд, то он вакте ки ба сарҳадди Фурқосдев расиданд.

Баъд аз он паризодон бо Ҳуснопарӣ бо ҳазор ҳасрату надомат бо Ҳотам видоъ карда, ба ҷониби макони худ-ҳо бозгаштанд.

Фурқосшоҳ аз омадани Ҳотам воқиф шуда, бо аркoni давлат Ҳотамро истиқбол карда, дар шаҳри худ даро-

вард ва меҳмондориҳо ацибе барои Хотам намуд. Баъд аз чанд вақт Хотам аз шоҳ рухсат хост.

Дарҳол Фурқосшоҳ чанде аз девонро фармуд, ки:

— Эй девон, бояд, ки ин азиизро ба Шаҳри Шур расонида, дар бозгашт хати расад аз ин бузург гирифта биёред.

Девон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Алқисса, девон ҳамаи ҳазоинро бо Хотам бардошта, қатъи манзилу тайи мароҳил карда, баъд аз чанд вақт бар сари он нақб оварда гузоштанд.

Хотам аз кисай худ каламу давот бароварда, хати расад навишта, ба дасти девон дод.

Девон бо Хотам видоъ карда, хатро гирифта ва ба ҷониби макони худҳо бозгаштанд.

Хотам ҳамаи он зарҳоро гирифта, дар корвонсаро доҳил шуд, бо Наими бозаргон мулоқот кард.

Дарҳол бозаргон аз ҷои худ бархоста, дар зери қадами Хотам афтод. Хотам бозаргонро дар канори худ гирифта тасаллӣ дод ва гуфт:

— Эй бозаргон, ин ҳамаи ҷавоҳирӯ зарҳоро ба ту баҳшидам.

Бозаргон хушҳол шуд.

Алқисса, шабро дар он ҷо гузаронид. Алассабоҳ ба дари қасри духтар омад. Мулозимон ба духтар омадани Хотамро расониданд.

Духтар парда ба рӯи ҳӯд кашида, Хотамро андарун талабида аҳвол пурсид.

Хотам ҳамаи саргузашти худро дар пеши духтар як-як баён намуд. Мӯҳраро аз бозуи худ кушода дар пеши духтар ниҳод ва гуфт:

— Эй оламсӯз, акнун чӣ матлаб дорӣ?

Духтар гуфт:

— Алҳол азони ту шудам, ҳарҷӣ ҳоҳӣ бикиун ва ба ҳар кӣ ҳоҳӣ бидех.

Дарҳол падари духтарро оварда, ба асбоби қадхудой машғул шуданд.

Билохир ҳамаи лавозимоти қадхудо ро ба ҷо оварда, духтарро ба бозаргон ақд карда супориданд.

Бозаргон дар шабистони духтар даромада коми дил ҳосил кард.

Алқисса, баъд аз гузаштани даҳ рӯз он мӯҳра аз дasti духтар ғоиб шуд, духтар дар гиря даромад.

Хотам шунида бозомад, духтарро дилосой дод ва гуфт:

— Эй духтар, чаро ғам мөхүрӣ, он ҳама зару ҷавоҳир ва матоъ ба шавҳари ту додаам, ки агар ҳафт пушти ту биҳурад, адо наҳоҳад шуд. Агар қабул надорӣ, бубин ҳамаи зару ҷавоҳирҳоро.

Дарҳол ҳамаи он зару ҷавоҳирҳоро оварда, дар пеши духтар биниҳоданд.

Духтар дид, ки ҳафтод пушти ў биҳурад, адо наҳоҳад шуд, аз гиря бозистод.

Баъд аз он Хотам бо эшон видоъ карда, ба талаби ҷавоби саволи малика Ҳуснебону рӯй ба саҳро ниҳода мерафт. Ногоҳ бар лаби дафёе расида дид, ки иморати олие ороста ва музайян. Дар пештоқи қасри он навиштаанд, ки:

Ту ней мекуну дар дачла андоз,
Ки эзид дар биёбонат диҳад боз.

Алқисса, Хотам дидан ҳамоно шукри худои оламиёнро ба ҷо овард ва гуфт: «Алҳамдулиллоҳ, ба матлаби хешвосил шудам». — Наздик рафта, аз дарвозаи он қаср садо карда буд, ки дарҳол ҷанде аз мулоҳизмон баромада пурсиданд, ки:

— Кистӣ ва аз кучо омадӣ ва ба қӣ кор дорӣ?

Хотам гуфт:

«Ба ҳидеванди шумоён кор дорам».

Дарҳол мулоҳизмон рафта гуфтанд:

— Эй бузург, ҷавони ҳушрӯи соҳибчамол аз роҳи дуромада ва ба дари қаср истодааст. Он бузург гуфт:

— Андарун биёред!

Дарзамон мулоҳизмон Хотамро андарун бурданد.

Хотам наздик рафта дид, ки марди қуҳансоле бар болои таҳти мурассаъ нишастааст. Дарсоат таслим ва одоб ба ҷо оварда, ба он пир салом кард. Ва он бузург ҷавоби салом дода, аз ҷои ҳуд барҳост ва Хотамро дар қайор гирифта, бар сари таҳти мурассаъ бинишонд. Рӯ ба ҷониби мулоҳизмон назар карда гуфт:

— Обу таом биёред!

Дарҳол мулоҳизмон ҷандин қисм таом оварда, дар пеши Хотам гузоштанд.

Он пири бузург бо ҳамроҳии Хотам ба ҳурдани таом муқайид шуд. Баъд аз фароғи таом он бузург аз Хотам пурсид, ки:

— Эй ҷавон, чи ном дорӣ ва аз кучо омадӣ, ба кучо меравӣ ва сабаби омадани ту дар ин мақом чист?

Хотам гуфт:

— Эй пир, ман аз шаҳри Яманам ва номи ман Хотам бинни Тай бинни Каҳлон аст ва дар мулки Хурасон бозаргоне будааст Хоҷа Барзах ном ва ўро маликаи Хурасон шаҳре бино карда, ва худи ў бағоят соҳибчамол ва босаҳоват аст.

Хотам ҳамаи қиссаи духтару шаҳзода ва саргузашти ҳудро дар пеши пир як-як баён намуд ва гуфт:

— Эй азиз, нишони як саволи онро дар қасри шумо ёфтам.

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, бигӯ, ў кадом аст?

Хотам гуфт:

— Эй пир бишнавед:

Ту некӣ мекуну дар дачла андоз.
Ки эзид дар биёбонат диҳад боз

ва гуфт:

— Эй азиз, меҳоҳам, ки ҳақиқати ин гуфтори дилсӯзро бар ман гӯед.

Пир гуфт:

— Эй Хотам, бидон ва огоҳ бош, ман дар ин олам марди роҳзан будам. Чун молу матои тоҷирон ва мусофиронро ба зур мегирифтам, ҳар руз ду нон аз моли дуздии ҳуд пухта ба моҳиёни дарё меандоҳтам ва моҳиёни дарёро тамошо мекардам ва гоҳ дар дили ҳуд мегуфтам, ки «ин ҳама нонҳоро ба ин моҳиён аз барои ҳудо додаам, ҷазои ин кори ман чӣ мешуда бошад». Рӯзе аз қазои илоҳӣ озоре дар бадани ман пайдо шуда, аҳоволам ба ҷо расид, ки ҷони шириన ба ҷонофарин таслим намоям.

Охируламр ҷон аз қолибам қашиданд. Муваккалони дузах хостанд, ки маро ба дӯзах гузаронанд. Ду ҷавони фариштаҳӯй дasti маро гирифта аз дӯзах бароварданд. Муваккалон хостанд, ки боз маро ба дузах андозанд, он ду ҷавон гуфтанд:

— Ҷои ин дар биҳишт аст.— Ва ҳардӯи дasti маро гирифта ба дарвозаи ҷаннат бурданд ва дар он ҳин азизе пайдо шуда омада гуфтанд, ки:

— Эй чавонон, чаро инро дар ин мақом овардед? Аз умри ин ҳануз сад сол боқист. Дар ин чо меомадагӣ кас дигар аст, ўро биёред ва инро бурда дар ҷояш гузоред.

Дарҳол аз он ду чавон пурсидам, ки:

— Эй чавонон, шумоён киёнед, маро аз дӯзах ҳалос карда дар биҳишти анбарсиришт ҷоям додед?

Он ду чавон гуфтанд:

— Мойн ду ноне, ки ба моҳиёни дарё андохта эҳсон мекардӣ.

Чун ба ҳуш омадам, худро тандурусту сиҳат дидам ва шукри худои оламиёнро ба ҷо овардам ва аз ҳамаи кирдору корҳои бади худ тавба кардам ва аз он рӯз то ба имрӯз ин қасро бино карда дар пештоқ ин байтро навишта мондаам, ки ҷизеро ба дарё андохтан фоидан уқбоӣ будааст.

Ва гуфт:

— Эй чавон, мурдан ҳақ аст ва маънин ин байт чунин ва чунон буд, ки баён кардам.

Ва он пир Хотамро то се рӯз нигоҳ дошт. Баъд аз се рӯз Хотам аз пир рухсат гирифта, ба ҷониби Ҳуснобод роҳӣ шуд. Манзилу мароҳил тай карда, ба Ҳуснобод, даррасид ва дар корвонсаро рафта, ба шаҳзода мулоқот намуд.

Чун рӯз гузашта шаб шуд, ҳамаи саргузашти худро дар назди шаҳзода як-як баён намуд.

Алқисса, шаб гузашт, офтоби ҷаҳонтоб дар ин олами зулмонӣ тулӯъ карда буд, ки мулоғимон омада, Хотамро дар назди маликаи оламсӯз бурданд.

Малика парда бар рӯи худ кашида гуфт:

— Эй мулоғимон, ҷизе ҳӯрданӣ дар пеши Хотам гузоред.

Дарҳол ҳодимон ҷандин қисм таом оварда, дар назди Хотам гузоштанд. Хотам тановулкунон аз аҷоиботу фаро-ибот ба малика ҳикоят мекард.

Алқисса баъд аз фароғи таом ҳақиқати он саволи худро аз Хотам пурсид.

Ҳақиқати он саволро Хотам ба маликаи дилором баён намуд.

Малика ва доя таҳсину оғаринҳо карданд ва мегуфтанд, ки:

— Ин чавон малоқасифат афтодааст, ҳарҷӣ мегӯяд, рост мегӯяд.

Малика гуфт:

¹ Уқбо — охират.

— Эй Хотам, чанд рүзе дар ин чо ором гир, то ки күфти рох аз ту дар шавад. Баъд аз он саволи сейүмро бар ту хоҳам гуфт.

Дархол Хотам аз хизмати духтар баромада, дар пеши шахзода омад ва гуфт:

— Эй шахзода, хотири худро чамъ доред, ки оқибат кори шуморо ба инояти оллоҳ саранчом хоҳам намуд.

Алқисса баъд аз чанд рүз Хотам ба хизмати малика омаду гуфт:

— Эй малика, саволи сейүми худро бигуй.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, саволи сейүм ин ки дар биёбони Ҳумро марде мегўяд ки:

Хар ки бадӣ кард, ба бад ёр шуд,
Ҳам ба бади хеш гирифтор шуд.

Бояд, ки аз ҳақиқати ин сухан маро огоҳ гардонӣ.

САФАРИ САВВӮМ

Хотам аз духтар рухсат гирифта, ба ҷониби биёбони Ҳумро роҳӣ шуд ва намедонист, ки биёбони Ҳумро ба қадом тараф аст. Таваккал карда мерафт ва суроғи он ҷоро мепурсид. Ҳеч кас ҳабари биёбони Ҳумроро намедонист.

Алқисса, баъд аз як моҳ ба ҷое расида дид, ки кӯҳи бузурге сар бар фалак қашида. Аз болои он кӯҳ овозе меояд, ки пуршӯру дилсӯз:

Биё, биё, ки намондаст тоби маҳҷурӣ,
Қашидаем басе дардҳои ранҷурӣ.

Биё, илочи ман инак бикун, ки аз сари меҳр,
Ғаме, ки ҳаст ба ман, нест завқи масрурӣ.

Алқисса Хотам бар болои он кӯҳ баромада дид, ки дар зери дарахте як ҷавони соҳибчамол бо тани лоғар ва заиф шоҳи он дарахтро ба ду даст гирифта ва ҷашмҳои худро пӯшонида ҳамон мисраҳоро меҳонад.

Хотам мутаҳайир шуд ва дар пеши ӯ рафта пурсид, ки:

— Эй ҷавон, аз ин оҳи дилсӯзи худ ба ман чизе бигүй.

Он ҷавон ҳеч нагуфт ва ҷашми худро ҳам накушод. Ва ба ҳондани он рубоӣ муқайид буд.

Ҳотам гуфт:

— Эй ҷавон, ҷаро ҷашм намекушоӣ ва бо ман сухан намекуниӣ?

У ҷашми худро кушода дид, ки як ҷавон омада нишастааст. Ва ў матлуб набуда. Боз ҷашм пӯшонида ҳеч нагуфт ва ба кори худ машғул шуд.

Ҳотам боз гуфт:

— Эй ҷавон, магар гӯши шунаво надорӣ? Се маротиб аст, ки аҳвол мепурсам, ҷавоб намегӯй!

Дарзамон он ҷавон ҷашми худро кушода гуфт:

— Эй азиз, чӣ ном дорӣ ва аз кучо омадӣ ва аз мани аламзада чӣ мепурсӣ? Бояд ки бархезӣ ва ба роҳи омадаи худ биравӣ.

Ҳотам гуфт:

— Эй ҷавон, саргузашт ва муроди худро ба ман бигүй, шояд, ки мушкили ту аз дасти ман осон шавад.

Он ҷавон гуфт:

— Эй бузург, мисли ту қасони бисъёр дар ин ҷо омада аҳволпурсӣ карда рафтанд ва бозгашта наёмадаанд ва ту ҳам яке аз онҳоӣ. Бархез ва ба роҳи омадаи худ бирав ва маро ранча мадор.

Ҳотам боз гуфт:

— Эй ҷавон, ба ҳаққи он худое ки марову туро оғридааст, аз аҳволи худ ба ман чизе бигүй, то маро орзӯ дар дил намонад.

Он ҷавон гуфт:

— Эй азиз, соате дар пеш бинишин ва аз рози дилсӯзи худ ба ту чизе бигӯям.

Ҳотам бинишаст.

Он ҷавон гуфт:

— Эй азиз, ман марди савдогаре будам, бо ҳамроҳии қофила аз зери ин кӯҳ мегузаштам. Маро ҳаваси дидани қуллан кӯҳ ба хотир афтод. Чун наздики ин дарахт расидам, дидам, ки нозанине рӯй ба монанди панҷаи офтоб дар зери ин дарахт нишастааст. Дарҳол тири ишқи он нозанин дар ҷигари реши ман расида ҷой гирифт ва аз ҳуш рафта, дар ин мақом афтодам.

Байт:

Дидам туро зи даст бирафт ихтиёри дил,
Оре, зи дасти дида харобаст кори дил.

Алқисса, баъд аз соате чашм күшода дидам, ки он моҳрӯй сари маро бар болои зонуи худ ниҳода, гулобу атр бар рӯи ман мезанад. Аз ин марҳамати он маҳрӯй шўриши дили ман ҳазорон ҳазор зиёда шуд ва аз чои худ бархоста гуфтам:

«— Эй оламсуз, дар ин мақом бо қадом сабаб омадӣ ва аз қадом синфи?»

Он нозанин гуфт:

«— Эй ҷавон, бидон ва огоҳ бош, ман париям ва ин куллаи кӯҳ макони ман аст».

Боз гуфт:

«— Чун ту одамизодеро меҳостам. Солҳои сол орзӯ дар дил доштам. Имрӯз ба он орзӯ расидам».

Аз ин сӯзи дилдӯзи он моҳрӯй молу матоъ ва қофиларо фаромӯш карда, бо ҳамроҳии ў дар ин мақом будам. Баъд аз чанд рӯз ба ў гуфтам:

«— Эй барно, дар ин биёбон будан чӣ фоида дорад?. Бояд ки ба ободӣ рафта, дар миёни мардумон умр ба сар барем».

Он дилбар гуфт:

«— Хуб аст, аммо руҳсати падару модар даркор аст». Ин бигуфта аз чои худ бархост ва ба хизмати падару модараш озим шуд.

Боз гуфтам:

«— Эй нозанин, кай ҳоҳӣ омадан?»

Ў гуфт:

«— Баъд аз як ҳафта дар ин чо ҳоҳам расид ва ту аз ин чо ба чои дигар наравӣ ва дар ин мақом мунтазир ба омадани ман боший».

Ман гуфтам:

«— Некӯ бошад.»

Акнун аз он замон то ба ин ҳафт сол гузашта меравад, ҳеч нест, ки биёяд. Ман ба чои рафта наметавонам, мабодо ки биёяд, маро аз ин мақом наёбад ва аз ман ранча шавад. Акнун, эй азиз, маро тоқат намондааст, ки аз пай ў рафта нишон ва асар аз ў биёбам. Ба қуввати ман барги ҳамин дарахт сабаб шуда. Об аз ин чашма менушам. Акнун ба ҳоли худ назар месозам, осмон баланду замин саҳт. Чун ту қасони бисъёре омада аҳволпурсӣ карда раф-

танд, гашта наёмадаанд. Сабаб ин буд, ки бо ту такал-лум накардам.

Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, чӣ ном дорӣ?

Ҷавон гуфт:

— Тамими Хоразмист номи ман.

Хотам боз гуфт:

— Он парӣ номи худ ва қабоили худ ва макони худро гуфта буд ё не?

Ҷавон гуфт:

— Эй азиз, номи ў Алканпарӣ ва қабоили ў Алқон аст ва аз макони ў ҳеч намедонам, аммо ба ҷониби рост чанд қадам ниҳода буд.

Байт:

Ғоиб ту ҳастӣ аз назар, ғулро тамошо чун кунам?

Чун лола дӯғ аст дар ҷигар, ғулгашти сахро чун кунам?

Алқисса, Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, ту ба кори худ машғул бош ва маро мисли дигарон мапиндор. Ман низ молу ҷони худро дар роҳи худо бохтаам ва ба кори бандагони ў ҷон фидо месозам. Инак, аз пай маъшуқаи ту рафтам ва ту дар ин мақом боши.

Тамими Хоразмӣ гуфт:

— Неку бошад.

Алқисса, Хотам аз Тамими Хоразмӣ чудо шуда, ба ҳамон тарафе, ки парӣ рафта буд, роҳӣ шуд. Баъд аз чанд вакт аз қуллаи ин кӯҳ гузашта, ба қуллаи кӯҳи дигаре баромада дид, ки дарахтони бисёр сар бар фалак кашида ва дар миёни он дарахтон суфае ороста ва музайян. Бар болои он суфа баромада бинишаст. Баъд аз соате аз қӯлвори худ қулчарезае бароварда, ба қадри иштиҳо та-новул намуда, ба ҳоби фароғат муқайнд шуд. Ҳангоми шом буд, ки ҷаҳор паризоди моҳрӯй омада диданд, ки бар болои суфа одамизоде ҳобидааст.

Ҳамаи эшон бар сари болини Хотам бинишастанд. Баъд аз ҷаҳор соат Хотам аз ҳоб бедор шуда дид, ки ҷаҳор паризоди офтобталъат бар болои маснадҳо рӯ ба рӯи ў нишастаанд. Дарҳол аз ҷои худ барҳост ва бо он нозанин салом кард. Паризодон ҷавоби салом дода пурси-данد, ки:

— Эй одамизод, дар ин чи гуна расидӣ ва ба қадом матлаб дар ин мақом омадӣ?

Хотам гуфт:

— Эй нозанинон, маро дар ин чо худованди олам овард ва ман барои Алканпарӣ ба кӯҳи Алқон меравам. Паризодон гуфтанд:

— Алканпарӣ духтари подшоҳи париёни кӯҳи Алқон аст.

Хотам гуфт:

— Эй нозанинон, Тамими Хоразмӣ ном ҷавонеро ба ҳуд гирифтор карда, ваъдаи васл дода рафтааст.

Паризодон гуфтанд:

— Ӯро чӣ афтодааст, ки ба одамизод ваъдаи висол диҳад? Магар туро ҳуш рафтааст, ки ба ин роҳи пурбализу оғат меравӣ? Агар ҳазор ҷон туро бувад, якero наҳоҳанд гузошт.

Хотам гуфт:

— Эй ҷаҳонсӯзон, алҳол бо ин бечора ваъда карда омадаам. Ҳар чӣ пеш ояд, ҳоҳам дид, банди ба ҳеҷ кас хилофи ваъда накардаам.

Париён гуфтанд:

— Эй одамизод, бояд, ки ҷанд рӯз бо моён дар ин мақом мусоҳиб бошӣ. Баъд аз он ба ту роҳи кӯҳи Алқонро менамоем.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад.

Хотам ҷанд рӯзро дар ин мақом бо паризодон ба айшу ишрат гузаронида гуфт:

— Эй паризодон, бояд, ки факирро ба кӯҳи Алқон расонед.

Паризодон гуфтанд:

— Ҳуб аст.

Алқисса, ҳамаи он паризодон бо ҳамроҳии Хотам ҳафт шабонарӯз ба тарафи кӯҳи Алқон роҳ рафтанд. Баъд аз ҳафт шабонарӯз ба ҷое расида гуфтанд, ки:

— Эй одамизод, акнун моёнро рухсат фармо, ки ҳадди моён дар ҳамин мақом аст ва аз ин пештар рафтан моёнро ҳад нест.

Боз гуфтанд:

— Эй одамӣ, бояд, ки аз ин роҳи рост набароӣ. Баъд аз ҷанд рӯз ба доманаи кӯҳе ҳоҳӣ расид.

Хотам бо паризодон видоъ карда, ба тарафи кӯҳи Алқон равона шуд. Ба ҷое расида ду роҳ дид ва бар сари

он дуроҳа қарор гирифт. Посе аз шаб гузашта буд, ки аз як ҷониби биёбон овози гиряву нола меояд. Дар дил гуфт: «Эй Ҳотам, чун камари хизмат ба роҳи худо бастай, аз соҳиби ин овоз хабар бигир, шояд, ки кори он бечора аз дастӣ ту барояд».

Дарҳол аз ҷои худ бархоста, ба ҷониби он овоз равона шуд. Шаби панҷум қариби саҳар буд, ки аз паи он овоз ба сари манзиле расид. Дид, ки ҷавони соҳибчамол сару по бараҳна зор-зор чун абри навбаҳор гиряву нола мекунад ва ҳар замон оҳи сард аз ҷигари пурдард мекашад. Тараҳҳум бар ҳоли ў карда пурсид ки:

— Эй ҷавон, ҷаро ин ҳама нолаву зорӣ мекунӣ?

Он ҷавон ҳеч дам нозада ба гиряни худ машғул шуд. Ҳотам боз гуфт:

— Эй ҷавон, бигӯ чӣ матлаб дорӣ?

Он ҷавон гуфт:

— Эй азиз, аз ман чӣ пурсӣ? Ман марде сипоҳӣ будам. Барои коре аз шаҳр баромада роҳ гум карда ба ҳукими қазовӯ, қадар гузорам ба сармандиле афтода дидам, ки аҷаб манзиле ороста. Дар он ҳин шахсе маро мулоқӣ шуд. Аз он шаҳс пурсидам:

« — Ин маконро чӣ ном аст ва волии ин макон қист?»
Он шаҳс гуфт:

« — Волии ин маконро Мусаххари ҷоду мегуянд».

Тарсида аз он ҷо дурттар рафтам. Ба ҷое расида дидам, ки боге оли. Ба дидайн ин баг маро дил моил шуд, наздик расида аз аспи фуруд омадам ва дар он боғ даромадам. Ҷанд қадам роҳ рафта будам, ки парируёнӣ соҳибчамол бинамуданд. Доностам ки ин боғ азони париён аст. Дарҳол аз он ҷо муроҷиат намудам.

Иттифоқо яке аз эшон маро диду гуфт:

« — Эй одамизод, ба кучо меравӣ, баргард!»

Ҳангоме ки назарам афтор, мадхуш шудам, аз нова гурехта ба новадон гирифтор шудам. Баъд аз соате ба ҳуш омадам, дасти маро гирифта, бар болои маснад дар назди худ бинишонд ва ба нозу қарашма дилу ҳуш аз ман даррабуд ва ман ба сурати ў назаркунон мутаҳайир будам ва ў бо ман оvezon. Дар ин ҳин падари ў даррасид, ҷӯшону ҳурӯшон ба ҷандии ғазаб хост, ки аз гардани дұхтар гирифта ба замин занад ва устохони ў нарм-нарм шавад.

Дұхтар гуфт:

« — Е падар, банда бегуноҳам. Аввал маро гуноҳ сөбит кун, баъд аз он ҳар чӣ ҳоҳӣ, бикун».

Дархол он дұхтарро ба замин инход.

Дояи он дұхтар дар он мәкөм ҳозир буд.

Ү гүфт:

« — Эй бузург, раво надорем, ки кори бечо аз ин дұхтар ба вүкүй ояд, боиси харобии мову шумо шавад, аммо харфе дорем, меҳоҳем, ки ба шумо арза намоем».

Падари дұхтар гүфт:

« — Бигү!»

Доя гүфт:

« — Филхол маълум мешавад, ки ин дұхтар ба ҳадди булұг расида ва аз қабхаи ин ғавон осори бузургі зоҳир мешавад ва аз рүи шарму ҳаё ҳанұз сұхан нагуфтааст ва соҳиби хилму тамкин будааст ва муносиби домод шудан дорад».

Дархол падари дұхтар гүфт:

« — Ба се шарт ин ғавонро ба домодай қабул дорам». Аркони давлати худро ғаммаи карда, се шарт дар миён андохт:

« — Яке аз он се ин, ки як қуфт ғонвари пары ба ман биері; дүйүм, мұхраи мори сурхро биері; сейүм, дар деғи равғани құшон дарой».

Ман ҳамаи шартхоро аз камоли рағбат ва муҳаббат қабул намудам ва аз барои ин ҳама матлаб дар ин чо ҳайрону-саргардон нолаву зоры мекунам, ҳеч кас нест, ки ба доди ман бирасад ва мақсуди маро ҳосил созад. Ва новаки мижгони ү дар ғылыми халида, дар ин парраи биёбон ҳайронам.— Ҳама саргузашти худро як-як баён намуда ин байтре меҳонд:

Ман худ нашудам ба даст бисмил,

Зад новаки ү ба паҳлуи дил.

Саргашта шудам дар ин биёбон

Аз ғамзай қоду мебарад дил.

Алқисса, боз гүфт:

— Эй ғавон, мұддати ду сол аст, ки дар ин биёбон ба ин ғами бепоён гирифторам.

Хотам гүфт:

— Хотири худро ғаммаи дор, ҳама он шартхоро ба чо оварда, туро ба он нозанин восил гардонам.

Дархол ба дили худ гүфт: «Қуфт ғонвари пары дар дашти Мозандарон ҳоҳад буд на ба чои дигар».

Алқисса, бо он ғавони нолону гирён видөй карда, ба ғониби Мозандарон роҳи шуд.

Қатъи манзилу тайи мароҳил карда, ба ҷое расида дид, ки шаҳри азиме. Девори қалъаи он сар бар фалак кашида, хандаки амиқ ба гирдогирди ў кандаанд ва мардумони он ҳемаи¹ бисёреро оташ карда нишастаанд. Хотам дар дил гуфт: «Сабаби иро бояд пурсид».

Наздики он қалъа рафта гуфт:

— Эй ёрон, сабаби оташ кардан чист?

Он мардумон гуфтанд:

— Эй ҷавон, балои азиме меояд ва ў аз оташ метарсад ва илло ҳамаи моёнро ҳаробу нобуд мекунад.

Хотам гуфт:

— Ҷӣ қисм балост?

Он мардумон дарҳол сурати он балоро кашида ба Хотам бинамуданд.

Хотам диди шинохт ва гуфт:

— Ин балоро Саҳмнок мегӯянд, ҳашт по дораду ҳафт сар. Як сари ў ба монанди фил аст ва шаш сари дигари ў ба монанди сари шер аст ва он саре ки ба монанди фил аст дар миёна аст ва се ҷашм дорад.

Ва боз гуфт:

— Эй мардумон, хотири ҳудҳоро ҷамъ доред. Имшаб ин балоро аз сари шумоён дур ҳоҳам кард, валекин тиру камони бакувват маро бидиҳед.

Дарҳол ҷунин карданд.

Хотам тиру камонро ба даст гирифта, мунтазири шаб шуда истод. Ҷун рӯз гузашт, шаб бар сари ҷанг даромада посе аз он гузашта буд, ки ҷонвари Саҳмнок бо ҳазорон шўру ғавғо қариб расида биистод. Баъд аз соате ба ҳар тараф медавид, садои фил ва ғавғои шер аз даҳонҳои хеш мебаровард. Аз ҳамаи мардумони шаҳр фарёду аффон баромад. Ҳамаи эшон аз тарси он ҷонвар ҳамчун кураи симоб дар ларза буданд.

Хотам тирро дар чиллаи камон пайваста аз миёнаи ду ҷашми ў ҷунон зад, ки наъраи муҳиб аз ҷигар бароварда, бар замии афтод. Аз зўри наъраи он замину замон ва макину макон ҳамчун барги бедон дар ларза даромад. Баъд аз соате он ҷонвар аз ҷои ҳуд барҳост ва дар гурез шуда, ба ҷониби биёбои бадар рафт.

Хотам низ ба шаҳр даромад, бо мардумон мулокот кард.

Мардумон гуфтанд:

— Эй ҷавон, аз он бало ту ҷӣ гуна ҳалос шудӣ?

¹ Ҳема — ҳезум.

Хотам гуфт:

— Эй мардумон, агар бовар надоред ҳамаи шумоён баромада, бар болои бом хоб равед. Агар шаб наёяд, донед, ки сухани ман рост аст. Мардумон ҳамчунон карданд. Ҳамаи шаб гузашт, он бало наёмад. Алассабоҳ ҳамаи мардумон омада, дар зери қадами Хотам афтоданд ва зари бисёр оварда, ба Хотам доданд. Андак аз он зарҳо гирифта, боқии онро ба мискинون ва мӯхтоҷон баҳшид ва бо эшон видоъ карда, ба ҷониби Мозандорои роҳи шуд ва дар айни роҳ гаштан ба ҷое расида дид, ки як мори сиёҳ ва як мори сафед ҷанг карда истодаанд. Тамошокунон наздики он морои расида бийстод. Не мори сиёҳро зафар, не мори сафедро хатар.

Баъд аз соате Хотам бонг бар морон зада гуфт, ки:

— Морон, ҷаро ҷанг меқунед?

Мори сафед гуфт:

— Эй одамизод, ин падари маро кушта буд, меҳоҳам, ки хуни падари худро аз ин ситонам.

Мори сиёҳ гуфт:

— Ин ҳӯроки ман аст, меҳоҳам, ки кушта бихӯрам.

Хотам гуфт:

— Эй мори сиёҳ, инро бигузор, ман худро ба ҷои ўмедиҳам, ҳарчи ҳоҳӣ бикун.

Морон ин суханро аз Хотам шунида аз ҷанг бозистоданд.

Дарҳол мори сиёҳ гуфт:

— Эй одамизод, бояд ки гушти худро ба ман бидиҳӣ ва ба ваъдаи худ вафо намоӣ, то ин ки аз оташи гуруснагӣ ҳалос ёбам.

Хотам гуфт:

— Аз кучои бадани ман меҳоҳӣ?

Мор гуфт:

— Аз руҳсораи худ бидех.

Дарҳол ҳанҷар аз наём бароварда, меҳост, ки ба руҳсораи худ тӯғ ронад, мори сиёҳ гуфт:

— Бош, эй одамизод, моён аз барои озмоиш ҳилате карда чунину чунон гуфта будем. Офарин бод бар ҳиммату бар саховати ту.

Хотам мутаҳайир шуда гуфт:

— Эй маҳлукон, ин чӣ сир аст?

Мори сиёҳ гуфт:

— Эй барно, моён аз қавми ҳабашем ва падари инро кушта будам ва ба ҳоҳарааш ошиқ шуда. Меҳоҳам ки инро низ кушта ҳоҳараашро бигӯрам.

Хотам гуфт:

— Харду аз як чинс будаед, чаро хоҳари худро ба мори сиёҳ намедиҳӣ?

Мори сафед гуфт:

— Эй азиз, ин ҳам ҳоҳаре дорад, бар ман бидиҳад, ман низ ҳоҳари худро ба ин медиҳам.

Хотам гуфт:

— Салоҳ ҳамин аст, ки ҳоҳарони худҳоро ба яқдигар бидиҳед. Дар миёни шумоён дӯстӣ падид ҳоҳад омад.

Мори сиёҳ гуфт:

Падари ман зинда аст, бе рухсати падар ин корро на-метавонам кард.

Хотам гуфт:

— Маро дар назди падари худ бубар, ман ўро розӣ ҳоҳам кард.

Мори сиёҳ Хотамро гирифта равона шуд. Чанд масо-фат роҳ гашта, ба ҷое расида дид, ки шаҳри азиме.

Мор гуфт:

— Эй бузург, ту фалон маҳалро пурсида, дар ҳоҳаи падари ман равӣ ва ман ба ҷои дигар ҳоҳам рафт.

Хотам гуфт:

— Ҳуб аст.

Хотам аз мор ҷудо шуда, дар назди падари ў рафт ва номи падари ўро Ҳурчин мегуфтанд ва ў подшоҳӣ ҷи-ниён буд.

Хотамро дида пурсид, ки:

— Эй одамизод, туро дар ин шаҳр чӣ кор аст?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, барои некӣ омадаам.

Шоҳ гуфт:

— Одамизод ба ҷиниён чӣ гуна некӣ мекунад, ки кори эшон ҳамеша ҷангӯ адоват аст?

Хотам гуфт:

— Ман ҷунин наҳоҳам кард.

Ҳурчин гуфт:

— Бигӯ, бо чӣ омадай?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, туро писаре буда, аз ў даркорӣ дорӣ ё на?

Ҳурчин гуфт:

— Дар дунъё маро як писар аст, бе ў зиндагӣ ната-вонам кард.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ҷунин бошад, бояд, ки гуфтаи маро қабуд намой ва илло қадом рӯзе кушта ҳоҳад шуд.

Дархол Ҳурчин дасти Ҳотамро гирифта дар назди худ бинишонд ва гуфт:

— Эй одамизод, раҳмат бар падару модари ту бод, ки маро аз аҳволи писари хеш огоҳ гардондӣ. Акнун бигӯ, ки чӣ ҳикоят аст.

Ҳотам гуфт:

— Эй шоҳ, писари ту падари чинеро куштааст ва писари у дар пай күштани писарат гаштааст ва ҳар дун онҳо дар ҷанг будаанд, расида онҳоро аз ҷанг чудо карда, ба маслиҳати кори эшон омадам. Биё гуфтаи маро қабул бикиун, духтари худро ба писари мактули писарат бидех ва ҳоҳари ўро ба писари худ бигир ва илло қасосу адоват аз миёни эшон модомулҳаёт бартараф наҳоҳад шуд.

Ҳурчин аз ин гуфтан Ҳотам завқи ачибе карда таҳсину оғарин гуфт.

Дархол ҳамаи чинони оламро ҷамъ карда, ба ҷандин шодӣ ҳарду духтарро ба ҳостгорони эшон дода, сулҳи ачибе дар миёни онҳо воқеъ гардониданд.

Баъд аз он Ҳурчин гуфт:

— Эй одамизад, барои ин некӣ талаб аз ман чӣ металабӣ?

Ҳотам гуфт:

— Эй шоҳ, ман ин корҳоро ба ризон оллоҳ кардаам, барои некӣ аз касе чизе наҳоҳам гирифт.

Ҳурции гуфт:

— Эй азиз, донистам, ки аз касе чизе намегири, боре ин асову мӯҳраи маро бигар, шояд, ки дар ҷое туро ба кор ояд, ҳусусан дар пиёдагардӣ хизмати аспро наҳоҳад кард. Ҳосияти ин мӯҳра зиёда бисёр аст. аввал он ки ба дорандай ин мӯҳра заҳри мор таъсир намекунад; дуввум он ки сӯзиши оташ таъсир намекунад; сейум он ки доҷадаи ин ба дарё ғарк намешавад; ҷаҳорум он ки сехри соҳирон ва макри маккорон таъсир намекунад; панҷум он ки бар болои дарё андозӣ, пул мешавад. Ҳусусан заҳри мори сурх таъсир намекунад.

Вай боз гуфт:

— Эй одамизод, ҳангоме ки мори сурху сафед ва сиёҳу сабз дар назари ту дароянд, бояд, ки ин мӯҳрасо ба даҳони худ бигирий, ҳеч осебе ва заҳме аз онҳо бар ту наҳоҳад расид; шашум он ки ба даҳони худ дорӣ, ташнагӣ аз ту дур наҳоҳад шуд.

Алқисса, Ҳотам асову мӯҳрасо аз шоҳи чинон гирифта, ба ҷониби Мозандарон равона шуд. Баъд аз ҷанд вакт ба ҷое расида, дид, ки дарёи азиме мавҷзанон меравад

ва садои мавчу фуррйи он сар то сари биёбонро гирифта буд.

Хотам мутаҳайир шуда, ба ҳар тараф медавид ва ило-чи гузаштан намеёфт.

Ногоҳ ба хотираш асои Ҳурчин расид.

Дарҳол асои Ҳурчинро бар болои дарё андохта ва бар миёни он савор шуда мерафт. Ҳангоме ки дар миёни дар расид, аз зери дарё наҳанги азиме пайдо шуда Хотамро бо он асо фурӯ бурд ва дар зери дарё даркашид. Микдори ҳафт фарсанг роҳ рафта, дар ҷое расид ва он замон Хотамро аз шиками худ берун карда дар он ҷо гузашт ва гуфт:

— Эй одамизод, туро дар ин ҷо аз барои ин овардам, ки ба доди ман бирасӣ.

Хотам гуфт:

— Эй маҳлук, туро чӣ матлаб аст?

Гуфт:

— Ин ҷо макони ман буд, муддатест, ки ин маконро Саратон ном наҳанге аз ман ба зулму ҷабр гирифта. Бояд ки ин маконро аз он бедодгар гирифта бидиҳӣ ва зулми уро аз сари ман дур кунӣ.

Хотам гуфт:

— Эй маҳлук, мағар зўри ту ба ў намерасад?

Наҳанг гуфт:

— Агар ҳоҳад, ки маро нобуд созад, дар миёни микроз гирифта ду пора мекунад.

Хотам гуфт:

— Ў дар кучост?

Наҳанг гуфт:

— Барои озук рафта, ҳамин замон ҳоҳад омад.

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки он наҳанги Саратон расида омад ва наҳанги соҳиби макон гурехта дар ҷое пинҳои шуд.

Хотам дид, ки ду дандони ў ба монанди микроз ва чун манораи сар бар фалак қашида дароз. Агар куҳи оҳанро дар зери он дандонҳо гирад, ҳамчӯ тӯтиё гард-гард ҳоҳад шуд.

Хотам гуфт: «Ҳақ ба ҷониби он бечора будааст». Тарсу ваҳме дар дили Хотам пайдо шуд ва гуфт: «Илоҳо, маро аз ин балои зердастӣ наҷот дех».

Дарҳол Хотам асои Ҳурчинро ба ҷониби он дароз кард ва он наҳанг он асоро дида истода шуд.

Хотам ба ҷониби Саратон нигоҳе карда гуфт:

— Эй махлук, чаро сохиби ин маконро ранчонида макон аз вай гирифтай?

Наҳанг гуфт:

— Эй бузург, ману ў ба ин макон шарикем ва ўро чӣ лозим ки ин ҳама мубоҳиса кунад?

Хотам гуфт:

— Эй махлук, ману ту аз оғариниши худоем. Худой кай раво дорад, ки махлук ба махлук зарар расонад. Магар туро тарсе аз худо нест, ки ватан аз он бечора ситуда ўро бадарка кардай?

Саратон гуфт:

— Алҳол ба хотири ту бигузоштам, баъд аз ин замон туро аз кучо ҳоҳад ёфт? Пас ўро дар даруни ин дарё будан аст ва моро бо ў кор аст.

Хотам гуфт:

— Эй Саратон, магар ту муфсид¹ ва золими ва аз тарси худо дар дил ҳеч надорӣ? Биё ба хубии хуб аз баҳри ин макон гузар ва илло туро ба ҳамин асо зада дар барзахи дӯзах ҳоҳам фиристод.

Он наҳанг гуфт:

— Аз ин макон наҳоҳам рафт.

Ва инро гуфта, ба ҷониби Хотам ҳез карда меҳост, ки дар миёни микрози дандон гирифта пора-пора созад.

Аз вай пештар Хотам ҳез карда, бо асои Ҳурчин ҷунон зад, ки ғулгулан садои ў то ба таҳти Сурайё рафт ва он наҳанги Саратон аз зарби дасти Хотам бехушу ёд аз ин макон гурехта бадар рафт ва дар қаъри дарё нопадид шуд.

Эй Ҷабардасти зеридастозор

Гарм то кай бимонад ин бозор?

Ба чӣ кор оядат ҷаҳондорӣ

Мурданат бех, ки мардумозорӣ.

Алқисса, чун сохиби макон дид, ки Саратонро тоқати ҳарб намонда гирехта Ҷеравад, хост, ки аз таокуби ў рафта захме дар бадани ў андозад.

Хотам бонг бар ў зада гуфт:

— Эй номурод, акнун бо ў чӣ кор дорӣ, минбаъд ба ҷониби макони ту наҳоҳад омад. Агар ту уро меранҷонӣ, ман туро аз ҷон сер ҳоҳам намуд.

Ва макони ўро ба худи ў супорида, ба асои Ҳурчин савор шуд ва бо андак ҳаракат аз қаъри дарё ба лаби об

¹ Муфсид — бадтинат, зааркор.

баромад ва роҳи Мозандаронро гирифта равона шуд.

Дар арзи роҳ ба ҷое расида дид, ки дарахти азиме сар бар фалак қашида ва дар зери он дарахт бинишаст. Ва озуки резае аз миён бароварда тановул намуд ва бо худ фикр кард, ки ба қадом тадбир ҷонвари парӣ ба дасти ман ояд.

Дар ин ҳин ҷонварон аз ҷароғоҳи худҳо гашта омаданд ва бо яқдигар мегуфтанд ки:

— Одамизоде дар ин макон омада нишастааст.

Ва яке аз онҳо гуфт, ки:

— Ин одамизодро Ҳотам бинни Қаҳлон мегӯянд.

Яке аз онҳо гуфт:

— Маслиҳат: ин одамизодро чӣ бояд кард?

Дигаре аз онҳо гуфт:

— Ин ҷавони некӯкор аст, нашояд ки аз моён маҳрум гардад.

Пас ҳамаи ҷонварон ба як ҷо ҷамъ шуданд ва дар назди Ҳотам ба қонуни худҳо саф қашиданد.

Чун Ҳотам ба сурати ҳар яке мушоҳида мекард, мегуфт: «Чӣ қудрати комила аст, ки тани эшон ҳамчун товус ба ҳазор ранг метобад ва сари эшон ба монанди сари паризодон».

Он ҷонварон мегуфтанд, ки:

— Аҷаб Ҳотаме, ба хотири дигаре худро бо ин ҳама ранҷҳову меҳнатҳо андохта гаштааст. Як одамизоде ба дуҳтари Мусаххари ҷоду ошиқ шуда ва он ҷоду ҷуфти мөнро талаб аз ошиқи он дуҳтар кардааст.

Боз яке аз онҳо гуфт:

— Эй Ҳотам, бинобар аҳде ба макони моён омадӣ?

Ҳотам гуфт:

— Оре, агар ҷуфти шумоён бо ман ҳамроҳ шавад, аз ҷумлаи эҳсони шумоён ҳоҳад шуд, ин ҳама ранҷу меҳнати ман зоёъ наҳоҳад шуд ва он ошиқи бечора ба муроди худ ҳоҳад расид.

Алқисса, ҷонварон гуфтанд, ки:

— Калонтари моён унс наҳоҳанд гирифт. Як ҷуфт хурдсолро ба ин ҷавонмард бояд дод, ки ба бачагони хурдсоли эшон унс ҳоҳад гирифт ва эшон бачагони хурдсолро ба монанди фарзанд тарбият ҳоҳанд кард.

Алқисса, бо иттилоқи кулл як ҷура хурдсол ба Ҳотам доданд. Ҳотам дуюн нек дар ҳаққи онҳо гуфта, бо онҳо видоъ карда, ҳарду ҷонвари париро бағалкунон ба ҷониби Мусаххари ҷоду равона шуд.

Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз ҷанд вакт ба са-

рі манзили ошиқи толиб даррасид ва он ошиқи бечора рүйхөн худро ба қадамҳои Хотам мемолид.

Дархол Хотамро бо ҳамрохии он ду ҷонвар гирифта дар назди ҷоду бурданӣ шуд.

Хотам гуфт:

— Эй бародар, аввал ҳуди шумо рафта биёд, баъд аз он ман ҳоҳам рафт.

Дархол он ду ҷонварро бурда дар пеши Мусаххар ниҳод.

Мусаххар гуфт:

— Ин кори ту нест, рост бигӯ, ки инҳоро кӣ овардааст?

Он ҷавон гуфт:

— Эй бузург, инҳоро Хотам ном ҷавоне овардааст — ва ҳамаи саргузашти Хотамро дар назди Мусаххар як-як баён намуд.

Мусаххар гуфт:

— Акнун мӯҳраи мори сурҳро биёрӣ.

Ҷавон гуфт:

— Эй бузург, як бор рӯи духтарро бинамой, баъд аз он аз паи овардани мӯҳра саъӣ ҳоҳам намуд. Муддати сол аст, ки ин ҳама меҳнатҳо мекашам ва ҷандин балоҳоро дода, ба ҷандин укубат як шарти туро ба ҷо овардаам. Акнун аз паи мӯҳра дар маодини¹ балову оғат меравам. Оё зинда меоям ва ё дар он роҳи пурофат ҳалок мешавам.

Дархол Мусаххар гуфт:

— Эй мулоҳизмон, духтарро биёред, то он ки ошиқи бечора дода, аз паи шарти дуйӯм равад ва боиси тоқати ин бечора шавад.

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки мулоҳизмон рафта духтарро хабар доданд.

Дархол он духтар аз дариҷаи хонаи зарнигор сар бароварда ба ҷониби толиби ҳеш нигоҳе кард ва гуфт:

— Эй бечора, кора бош!²

Дархол он ҷавон аз ҳуд рафта ба замин афтод. Баъд аз соате оҳи сард аз дили пурдард баркашида гуфт, ки:

— Ҷандон серӣ надидам.

Ҷоду гуфт:

— Аҷаб ҷавонибетоқате зоҳир мешавӣ. Шарти дуйӯм ва сейӯмро ба ҷой ор, чӣ микдор ҳоҳӣ, бубин.

Дархол он ҷавон аз Мусаххар рухсат гирифта, дар

¹ Маодин — маъданҳо; маодини балову оғат — макони балову оғат.

² Кора бош — ба маъни кӯшиш кун.

назди Хотам омад ва ҳамаи шунидагиҳои худро дар пеши
Хотам як-як баён намуд.

Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, хотири худро ҷамъ дор, ба инояти оллоҳ
он мӯҳраро ҳоҳам овард.

Хотам макони мӯҳраро эҳтиётан аз Мусаххар пурси-
да буд. Мусаххар гуфта буд, ки он мӯҳра дар навоҳии
куҳи Коф аст.

* * *

Алқисса, Хотам ба он ҷавон видоъ карда, ба ҷониби
куҳи Коф равона шуд.

Манзилу мароҳил тай карда мерафт. Ногоҳ барои қа-
зои ҳоҷат ба ҷое нишаста буд, дид ки қаждуме бузурги
ҳафтранг, қалонии он баробари мурғ, бо шитоб дар биёбон
роҳ меравад.

Хотам низ аз таоқуби вай равона шуд ва бо худ ме-
гуфт: «Инчунин қаждуми бузург дар ҳеч ҷо надида бу-
дам, аз таоқуби ин бояд рафт, ки макони ин дар кучост».

Алқисса, тамомии рӯз роҳ рафта, дар деҳае расид ва
он қаждум дар зери таҳтасанге даромада пинҳон шуд.

Хотам низ наздиктари он қарор гирифт ва гуфт: «Бо-
ре бинам, имшаб чӣ кор мекунад».

Мардумони он деҳа диданд, ки ҷавони соҳибчамоле
омада дар гушае қарор гирифтааст. Дарҳол ҳар қадоми
онҳо обу таом оварда, дар назди Хотам гузаштанд.

Чун шаб шуд, ҳамаи онҳо ба хонаи худҳо рафтанд.

Хотам яккаву танҳо дар гушае нишаста ин байтро ме-
ҳонд;

Намози шом шавад, ҳар касе ба хона равад,
Мане ки хона надорам, қадом хона равам.

Мардумон ҷанде аз ғовону маркабонро дар он майдон
баста монда буданд ва ҷанде аз эшон барои посбонӣ ба
атрофи он ҳайвонон меҳобиданд. Посе аз шаб гузашта
буд, ки ҳамон қаждум аз зери санг баромада, ба ҷониби
галаву ғовон ҳезқунон бар сари ҳар маркабу ҳар ҳай-
вон нешеш мезад, дарҳол он маркабу он ҳайвон ба замин аф-
тода ҷон медод.

Алкисса ҳамаи он маркабону говонро неш зада, аз чо-
ни ширин бечон кард.

Хотам ин ҳама кардаи он қаждумро дидо даст ба даст
мезад ва мегуфт: «Илоҳо, ин ҳама санъат бе амри ту на-
хоҳад шуд».

Боз ҳамон қаждум дар зери санг даромада пинҳон
шуд. Алкиссабоҳ мардумони деҳа омада диданд, ки говону
маркабон бо нигаҳбонон ҷони ширин ба ҷонофарин тас-
лим намуда ва аз баданҳои эшон заҳроб мерезад ва та-
момии гӯшти бадани онҳоро фурӯ кашидааст.

Мардумон ин ҳолро дидо мутаҳайир шуданд ва ме-
гуфтанд, ки ғазаби илоҳӣ бар моён нозил шуда, молҳо-
ро ҳалок карда, худи моён зинда мондаем.

Хотам гуфт:

— Эй ёрон, имшаб аҷаб тамошое дидам, ки дар та-
момии умри худ надида будам.

Ва тамомии кардаву кори қаждумро ва боиси ҳало-
кати говону маркабону посбононро як-як баён кард ва
ҳамаи он мардумон дар тааҷҷуб шуданд ва мегуфтанд:

— Инчунин амри ачибро дар тамоми умри худ нади-
да ва нашунида будем.

Дар ҳамин гуфтуғӯ буданд, ки қаждум аз зери санг
баромада ҳез карда буд, ки ҳамаи он мардумон бесаран-
ҷом шуда истоданд.

Қаждум расида бар сари раиси деҳа чунон неш зад,
ки дарҳол ҷони ширин ба ҷонофарин таслим намуд.

Аз мардумони он деҳа шӯру ғавғое барҳост ва худи он
қаждум роҳи биёбонро пеш гирифта роҳи шуд.

Хотам низ пай гирифта, аз таокуби он қаждум раво-
на шуд. Тамомии руз роҳ рафта, ҳангоми шом наздики
шахре расида ва он қаждум ҳилате карда ба сурати мори
сиёҳи пурсалобат шуд.

Хотам дар дил мегуфт: «Ин чӣ сир аст, ки чунон буд
ва чунин шуд?»

Дарҳол он мор дар сӯроҳе даромада аз назар ғоиб шуд.

Хотам гуфт: «Дар ин ҷо ҳам бояд истод».

Посе аз шаб гузашта буд, ки мор аз суроҳи баромада
ба ҷониби шаҳр равона шуд. Хотам низ аз таокуб мерафт.
Ногоҳ рафтā-рафта дар зери қасре расида ва аз де-
вори он қаср баромада, дохили шаҳр гардид. Қӯчаҳои
шахрро тай карда, дар зери қасри подшоҳ расида. Аз де-
вори қаср гузашта ва дохили ҳарами шоҳ шуда дид, ки
шоҳ бар болои таҳти мурассаъ ҳобида. Дарҳол расида дар

айни хоби ширин шохро газида аз ҳарам берун шуд ва дар ҳарами шоҳ шуре пайдо шуд ва худи он мор ба тарафи дигаре равона шуд.

Хотам низ мерафт, ногоҳ рафта дар қасри дигаре дохил шуд ва писари вазирро газида, боз ба ҳамон сурохи даромада пинҳои шуд.

Ҳангоми субҳ буд, ки шӯру ғавғои ачибе аз мардумони шаҳр барҳост ва ҳамаи мардумон мегуфтанд, ки подшоҳ ва писари вазир ҳалок шудаанд. Ҳамаи мардумон иттифоқ карда, писари подшоҳро ба ҷояш гузарониданд.

Алқисса, мор аз он суроҳӣ баромада, ба тарафи дигаре равона шуд. Хотам низ аз пай ӯ мерафт.

Ногоҳ ба канори дарё расида, ғалте зада ба сурати шеро шуд. Тамомии шаб гузашт, субҳ бидамид, мардумон барои об омаданд ва ҳайвонотро низ барои ҷаро оварданд. Дарзамон он шер аз ҷангал баромада, ҷанд одаму ҷанд ҳайвонро ҳалок карда, ба ҷониби биёбон бадар рафт.

Хотам низ аз таокуби ӯ мерафт.

Ногоҳ дар арзи роҳ ғалте зада, ба сурати зани соҳибчамоли дар синни чаҳордаҳсола шуда, дар зери дарахте бинишаст.

Хотам дар гӯшае нишаста тамошо мекард ва мегуфт: «Зихӣ қудрати комилаи ӯ ки ҳар махлуқро ба навъе оғарида».

Баногоҳ ду савор ба сари манзили ӯ расиданд. Диданд, ки як ҷавонзани соҳибчамол дар зери дарахте гиря карда нишастааст. Дарҳол ҳардӯи онҳо гуфтанд, ки:

— Эй нозанин, ҷаро дар ин ҷо нишаста гиря мекунӣ?

Зан гуфт:

— Эй ҷавонон, шавҳари ҷавоне доштам, бо ҳамроҳии у аз хона баромада, ба ҷониби хонаи падари худ мерафтам. Ногоҳ дар ин ҷо расида меҳостам, ки аз ин мақон бигзарем аз парраи биёбон шеро пайдо шуда расид ва шавҳари маро ҳалок кард. Ман гурехта, ба ҷандин машакқат аз ҷанги ӯ ҳалос шуда, дар ин ҷо нишастаам ва роҳи рафтан намеёбам, дар ин мақом ҳайронам.

Дарҳол яке аз он ду савор гуфт:

— Эй нозанин, моён бародаронем, яке аз моёнро қабул кун.

Он зан гуфт:

— Қабул дорам ба шарте ки дар хона зан надошта бошед, дуйӯм он ки машакқати хонаро аз ман наҳоҳед, сейӯм он, ки аз ҳеч ҷиз маро наранҷонед.

Яке аз он ду гуфт:

— Эй барно, ман то ба ҳол кадхудо нашудаам, ҳар се шарти туро қабул намудам.

Алқисса, зан калони он дуро ихтиёр намуд.

Дархол он занро бардари калонӣ бар пушти аспи худ гирифта, ба ҷониби хонаи худ равона шуд. Порае роҳ рафта буд, ки зан ба шавҳари худ гуфт:

— Эй мушфики ҷон, қариб аст, ки аз ғалабаи ташнагӣ ба ҳалокат бирасам, ба ман оби хурдан ёфта бидех.

Он ҷавон аз асп фуруд омада ва он занро бо ҳамроҳин бародараш гузошта, барои об рафт.

Зан ба бародари хурдӣ гуфт:

— Диљи ман туро меҳоҳад, чӣ мешавад, ки маро ба занӣ қабул кунӣ?

Бародари хурдӣ гуфт:

— Акнун ту ба ҷои модари ман-шудӣ, инчунин сухани бадро бар ман нағӯй ва туро шайтон аз роҳ баровардааст.

Он зан гуфт:

— Агар маро қабул нақунӣ, бар ту тӯҳмат ҳоҳам намуд ва ба бародарат ин мақолотро ҳоҳам гуфт.

Боз бародари хурдӣ гуфт:

— Ҳарҷӣ донӣ дар ҳаққи ман бикин, гуфтаи туро қабул наҳоҳам кард.

Дар ин гуфтугу буданд, ки бародари калонӣ об ёфта омад. Дархол он зан муҳори худро қанда шуре бардошт.

Бародари калон гуфт:

— Ин чӣ моҷарост?

Зан гуфт:

— Эй номард, бародари ту маро дастдарозӣ карда, ба хиёнат назар кард ва ман ба ҷандӣн уқубату машаққат аз дasti ӯ ҳалосӣ ёфтам.

Он мард дар ғазаб шуда гуфт:

— Эй номард, ҳеч кас дар ҳаққи бародари худ инчунин феъли ношоистаро кардааст, ки ту мекунӣ?

Дархол он бечора қасам ёд карда гуфт:

— Эй бародар, ин зан маро тӯҳмат карда инчунин бадгӯй мекунад, бояд ки ту қавли уро бовар надори

Бародари калонӣ қавли уро қабул накарда, шамшер азниём бикашид вабасари бародараш чунон зад, ки ба мағзи сараш фурӯ нишастан.

Дар айни талош бародари хурдӣ як ҳанҷар ба рони калонӣ чунон зад, ки то мағзи устухон фурӯ рафт.

Ҳардуй эшон заҳмдор шуда, ҳар қадом ба як ҷое аф-

тоданд. Баъд аз соате харду чон ба чонофарин супориданд.

Ин холро дила Хотам ашқи ҳасрат аз дидагони худ фуру рехт ва мегуфт: «Е оллох, ин чй мочарое буд?»

Дархол он зан галте зада, ба сурати чосусе шуда равона шуд. Хотам низ аз таокуби у равона шуд ва дар дили худ мегуфт: «Боз хонаи кадом бечораро хароб мекарда бошад?»

Баъд аз чанд вакт қариби дехае расид. Мардумони он деха садди рохи ў шуданд. Хостанд ки ўро гирифта бикушанд, чандеро ба лагад зада ва чандеро ба шох зада күшт, боз ба чониби биёбон равона шуд.

Хотам дар ақиби ў буд. Чанд масофа роҳ рафта буданд, ки боз ғалте зада, ба сурати пирамарде шуд.

Хотамро тоқат намонда рафта домани пирамардро гирифту гуфт:

— Эй худонотарс, ин чй сир аст, ки бар бандагон ва бар хайвонот ин ҳама ҷабру ситам мекунӣ ва кардӣ, бояд ки ҳақиқати ин ҳама кардаву кирдори худро бар ман бигуй.

Пирамард гуфт:

— Эй Хотам, бигзор, ки кори ман шитоб аст.

Боз Хотам гуфт:

— Эй пири пуртадбир, чй донистӣ ки ман Хотамам?

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, ҳафт пушти туро ба мураттаб медонам.

Алқисса, Хотам ҳамаи дидагихои худро аз пири пуртадбир пурсид.

Пир гуфт:

— Эй Хотам, туро ба ин кор чй кор, бирав ба кори худ машғул бош, оқибат ин савдо бар сари ту низ хоҳад омад.

Хотам гуфт:

— Эй пир, маро пеш аз он огоҳ гардонӣ.

Пир гуфт:

— Эй Хотам, маро ки мебинӣ, ачали ҳамаи маҳлуконам. Чун рӯзи аввал, ки дидӣ қаждуми ҳафтранг будам, ҳукми худованди ҷаҳон буд. Вучуди марги подшоҳу писари вазирро сабаб заҳри мор буд, ки ба сурати мор шуда, эшонро ҳалок соҳтам. Ба ҳукми илоҳӣ ачал ба ҳар кӣ расад, ба ҳар сурат шавад ба ҳамон сурат чони ҳама маҳлукотро қабз намоям.

Хотам гуфт:

— Эй пир, бигу, ачали ман ба кадом сурат хоҳад шуд ва маро ба кадом навъ ҳалок хоҳӣ кард?

Пир гуфт:

— Эй Хотам, ҳангоме ки саду панчоҳсола шавӣ, аз баландӣ ҳоҳӣ афтод ва аз димоғи ту хун ҷорӣ ҳоҳад шуд ва дар он вакт ҷон ба ҷонофарин ҳоҳӣ супурд. Алхол умри ту бисъёر аст ва ҳар чӣ аз дастат меояд, дар ҳакки ҳар инсон ва ҳар ҳайвон дареф мадор.

Дархол Хотам шукри ҳудоро ба ҷо оварда сар ба саҷда ниҳод ва зорӣ мекард. Ҳангоме ки аз саҷда сар бардошт аҷалро надид ва аз он ҷо ба ҷониби қуҳи Коф равона шуд.

Чанд моҳ дар ободӣ роҳ рафт ва чанд моҳ дар биёбони қазову қадар саргардон буд. Лаби ташнаву шиками гурӯсна ба ҳар ҷониб медавид ва ғоҳо барги гиёҳ меҳурдӣ ва ғоҳо ба замини регу санг ҳобидӣ.

Алқисса, муддати чанд рӯз роҳ рафта ба замини сиёҳ расид. Ҳангоми шом буд, ки морони сиёҳ аз ҳар тараф пайдо шуда омада Хотамро дар миёна гирифтанд ва қасд ба ҷониби Хотам карданد.

Хотам дарзамон асои ҳурчинро ба замин ҳалонида дар зери ӯ бинишаст ва морон гирдогирди Хотамро гирифта фаш-фаш мекарданд ва наздик намеомаданд ва тамоми шабро ба ин тариқа гузаронид. Чун рӯз шуд ҳамаи морон ба макони ҳудҳо рафтанд ва шаби дуввум боз ба ҳамон қисм ба гирди Хотам ҷамъ шуданд ва қасд ба ҷониби ӯ мекарданд, аммо аз тарси асои Ҳурчин наздики карда наметавонистанд. Шаби дуввум низ гузашт. Алас-сабоҳ аз замини сиёҳ гузашта ба замини сафед расид ва он замин чунон сафед буд, ки ба монанди байзai мурғ.

Муддати чанд вакт роҳ рафта, аз замини сафед баромад ва ба замини сабз расид. Боз мордни он ҷо буи Хотамро гирифта, ба гирдогирдаш ҷамъ шуданд ва ба ҷониби ӯ нигоҳ карда фаш-фаш мекарданд.

Алғараз, ба чандии машакқат аз замини сабз баромада, ба замини сурҳ доҳил шуда дид, ки ранги он замин ба монанди хун метобад, пой ниҳода равона шуд. Ва он замин чунон гарму сӯзон буд, ки ба шарҳ рост намеояд ва пойҳои Хотам обила карданд. Ташнагиву гурӯснагӣ ғолиб омада, аз рафтор бозмонд ва ба ҳуд гуфт, ки «ҷони мурдан ҳамин аст ва аз ин ҷо ҷунбидан мӯяссар наҳоҳад шуд». Агар пештар меравам, ҳалок ҳоҳам шуд. Ба ҳар ҳол аз баргаштан мурдан беҳтар аст». Ин бигуфт, қадам пештар ниҳод, боз як фарсанг роҳ рафт. Аз ҳад афзун ташнагӣ ғолиб омада, бар замин афтод ва аз ҳуд беҳуш шуд. Дар он вакт ба сари манзили Хотам пирамарде расид, дasti Хотамро гирифта бардошт ва гуфт:

— Эй Хотам, чаро мұхраи паризодро ба даҳони худ гирифта ба кори худ машғул намешавй?

Дархол он мұхраро ба даҳони худ гирифт ва аз хосияти он мұхра даҳонаш сероб шуд.

Хотам аз пирамард пурсид, ки:

— Е бузург, ин гармій аз қадом сабаб аст?

Пир гуфт:

— Эй Хотам, ин гармій аз ҳарорати мори сурх аст ва у захри даҳони худ дар ин замин андохтааст ва илло ин замин ҳамеша сабзу хуррам буд.

Алғараз, Хотам аз пирамард рухсат гирифта равона шуд, то ба нисфи рох рафта дід, ки мори азиме ба монанди қуллаи күхе ва сари ү ба мисли гунбад, гардан тахминан яксаду понздаҳ газ. Нек-нек назар кард, ки аз сұрорхи бинии он оташ ба монанди кура мерезад. Аммо ҳарорату гармии ү чунон асар карда буд, ки аз он қариб буд устунҳои Хотам сұхта хокистар шавад, аммо нишони мұхраи сурх зохир намешуд. Ҳар замон мори сурх гармии нафас ва шарорай оташ ба суи Хотам меандохт, Хотам асои Хурчинро ба замин ҳалонида, дар зери ү нишаста буд ва мори сурх наздик омада наметавонист.

Алқисса, мори сурх ҳар тилисме, ки аз дасташ меомад, кард. Ба хеч қадом аз тилисмот Хотамро нобуд карда наставонист. Дар ин муқаддима шаб гузашта буд. Рузи чаҳонафрұз дар ин олами зулмонй тулуъ кард ва дар ин хангом Хотам дар даҳони мор гулулаи сурхе дид. Мор наздик расида ба як ҳамла онро аз даҳони хеш берун андохт. Хотам асои Хурчинро аз замин қанда, ба гирди сар дар ҷарх даровард. Мори сурх аз тарси он асо ба худ мепечид ва мұхраро аз даҳон берун андохта, ба ҷониби макони худ равона шуд. Хотам хост, ки наздик рафта мұхраро бигирад, аз таъсири оташи ү метарсид.

Алқисса, баъд аз чанд соат ба машаққати бисёре он мұхраро гирифт ва ба дастори худ барбаст. Дархол он замин ба асли қадим сабзу хуррам шуд.

Хосияти дигари он мұхра ин буд, ки дар ҳар се соле як мұхра аз шиками ү пайдо мешуд ва ҳукамои қадим чунон навишта буданд, ки дар ин мұхра ҳазору як хосият аст.

Билохир Хотам он мұхраро гирифта, ба хизмати ошиқи мунтазир даррасид ва он бечора Хотамро діда пойбуси намуд.

Дархол Хотам мұхраро ба дасти толиб дода гуфт:

— Бирав, ин мұхраро ба ласти Мусаххар бидек ва матлуби худро хосил кун.

Он қавон гүфт:

— Эй Хотам, биё бо ман дар назди Мусаххар рафокат варз.

Хотам низ рафокат карда дар пеші чоду рафтанд ва он мұхраро бароварда, дар назди Мусаххар гузоштанд.

Мусаххар гүфт:

— Инро озмоиш бояд кард, ки ин мұхраи мори сурх аст ё не.

Он қавон гүфт:

— Ба ҳар тавре, ки дилат меҳоҳад, чунон кун.

Дархол ба чандин тилисм озмоиш карда фаҳмид, ки мұхраи мори сурх будааст, на чизи дигар.

Боз Мусаххар гүфт:

— Эй қавон, як шарти дигар боки мондааст, онро низ ба қо ори.

Қавон гүфт:

— Бифармо, то үро ба қо орем.

Чоду гүфт:

— Эй қавон, акнун дар деги равғани құшон даро.

Қавон ба қониби Хотам нигоҳе карда гүфт:

— Эй бузург, ин корро тадбир ҳаст, ё не?

Хотам гүфт:

— Эй Мусаххар, равғану деги худро тайёр күн!

Дархол чоду ба мулозимони худ фармуд, ки ҳамон кузай оханро пур аз равған карда биेред ва дар ҳамон деги оғанин андохта шаш шабонарұз дар зери он оташ карда хуб құшонед, ба ниҳояте, ки санг афтад дар да-руни он об шавад ва он ошиқи бечора ин суханро шу-нида рангаш ба мисли зағарон зард гашт ва дар назди Хотам омада гүфт:

— Чоду чунину чунон мегүяд.

Хотам гүфт:

— Эй қавон, ғам махур ва ҳеч андеша дар дили худ рох мадеҳ ва ин мұхараро ба ту медихам, дар даҳони худ гирифта дар деги равғани құшон даро ва санъати худойро мушохіда намой, ки ҳаргиз гармии равғану оташ таъсир нахоҳад кард.

Алқисса, қавон мұхраро гирифта назди чоду рафт ва қүшиши равғанро дидә мутахайир шуд. Ҳама мардумон өзін шуда омада буданд. Қавон вақшат хурда биистод.

Хотам гуфт;

— Эй номард, чаро истодай? Дами оташи ишк аст, ки туро дар ин водй оварда; хоҳ сүзй ва хоҳ бимони ва як номи нек аз ту дар олам хоҳад монд. Мардон дар ин боб аз чон гузаштаанд.

Чавон дид, ки Хотам ба гӯшай чашму абру ишорат мекунад, дарҳол он мӯхраро ба даҳони худ гирифта, чашмҳои худро пӯшонид ва дар деги равгани ҷӯшон даромада, чанд ғута зада ва соате дар даруни ў бинишасти, гӯё ки он равған ба монанди оби ҳавз дар зимиston бошад.

Чоду дид, ки чавон саломат ва оташу равған таъсир намекунад, дар андеша афтода ҳарос қашид ва гуфт:

— Эй чавон, берун ой.

Дарҳол он бечора аз даруни дарёи оташ берун омад.

Чоду дар пай сехр шуд. Ҷизе хонда ба ҷониби он чавон дам меандоҳт.

Хотам гуфт:

— Эй номард, акнун чӣ ҳуҷҷат дорӣ? Ҳар чӣ фармудӣ, он бечора ба ҷо овард. Ба ваъдан худ вафо накарда, дар пай сехр шудӣ. Ба андеша намекуни, мабодо сехр ба худи ту муроҷиат кунад, чаро ки он чавон мӯхран дигар дорад, ин ҳама сехрои туро манъ хоҳад намуд.

Чодуро аз шунидани номи мӯхра ваҳме дар дил афтод. Дарҳол он чавонро дар назди худ талабида, навозиши бисёре кард ва гуфт:

— Иҳтиёр мар турост.

Хотам фармуд:

— Акнун асбоби қадҳудоӣ саранҷом намоед.

Дарҳол он чавонро бо Хотам дар хонаи худ нигоҳ дошта, ачиб тӯе ва тамошое бунёд кард, ки Хотам ва он чавон дила мутахайир шуданд.

Духтарро акд намуда, ба он чавон супориданд. Он бечора дар шабистони духтар даромада коми дил ҳосил кард.

Хотам бо он чавон видоъ карда, ба ҷониби кӯҳи Алкон равона шуд. Манзилу мароҳил тайӣ карда, баъд аз чанд рӯзе ба кӯҳи Алкон расид.

Соате дар он ҷо дам гирифта нишаста буд, ки бандоҳоҳ хайли паризодонро гузор аз болои Хотам афтод. Хотам дид, ки як села париён дар даруни гор даромада мевраванд. Дарҳол шитобон худро ба дари он гор расонид.

Дид, ки рохи убур кардан¹ ва макони пой ниҳодан нест.

Охируламр, дароз қашида ба синаи худ рох мерафт ва мегуфт: «Он паризодон дар кучо рафта бошанд?»

Пештар рафта дид, ки қасри оли сар ба Сурайё қашида. Наздиктар расида буд, ки чанде аз паризодон хез карда омаданд ва гуфтанд:

— Эй одамизод, ин чои ту нест. Туро дар ин чо ки овард?

Хотам гуфт:

— Эй париён, он зоте ки мову шумоёнро халк кардааст, маро дар ин чо овардааст.

Боз гуфт:

— Эй париён, бигуед, ин күхро чй ном аст ва ин боғи кист?

Паризодон гуфтанд:

— Ин күхро күхи Алқон мегүянд ва соҳиби ин маконро Алканпарй мегүянд ва моён нигаҳбонони ин боғем. Фардо Алканпарй дар ин чо хоҳад омад ва истодани ту дар ин чо аз маслиҳат нест, ба ноҳақ кушта ҳоҳи шуд ва моён ин суханро ба ту аз рӯи мурувват мегуем.

Хотам гуфт:

— Ҳар зотеро чон даркор бошад, ба ризои оллоҳ ҳоҳам дод.

Паризодон аз ин гуфтаи Хотам завке карда қарибтар омаданд ва гуфтанд:

— Эй бечора, гардани нарм шамшер наҳоҳад буррид, моён туро дар гушай боғ пинҳон кунем, агар завқи дидан дорӣ, маликаро аз гушай ин боғ тамошо ҳоҳӣ кард.

Хотам гуфт:

— Ҳар чизе, ки ба хотири шумоён мерасад, муборак аст.

Рӯзи дуйум буд, ки малика барои сайри боғ бо аркони давлат хиромон сайркуонон омада, бар болон таҳт бинишаст.

Дарҳол париён Хотамро оварда назди суроҳе гузоштанд ва гуфтанд:

— Эй одамизод, аз ин суроҳӣ маликаро тамошо ҳоҳӣ кард.

Дарҳол аз он суроҳӣ нигоҳ карда Алканпариро дид, ки рӯй ба монанди офтоби ховар, аз шаъшаан ҷамолаш олами зулмонӣ мунааввар. Дарсоат аз хуш рафта мурдавор афтод.

¹ Убур кардан — гузаштан.

Баъд аз соате ба хуш омада, ба хусну чамоли Алканпарӣ таҳсину оғарин мекард, матлабҳо аз хотири Хотам фаромуш шуда дар ҳасрат буд.

Шабе дар хоб дид, ки марди маҳосинсафеде мегӯяд:

— Эй Хотам, дар ин ҷо барои чӣ омада будӣ? Бархез, он коре ки камар бастай, саранҷом бикун, ба амонати касе хиёнат накун.

Дарҳол ларзида аз хоб бедор шуд, ҳеч касеро дар назди худ надид.

Хотам ба паризодон гуфт:

— Эй нозанин, маро дар пеши малика баред, ки пайдами он ошикро ба ўрасонам.

Мулозимон дарҳол ба арзи малика расониданд, ки:

— Эй маликаи олам, дар ин мақом одамизоде омада, чӣ ҳукм месозед?

Дарҳол, Алканпарӣ дар хотири худ овард: «Шояд ки ҳамон ҷавон омада бошад».

Дарсоат фармуд, ки:

— Эй мулозимон, сару гардани ўро баста биёред!

Дарзамон мулозимон сару гардани Хотамро баста, дар назди малика оварданд.

Вай гуфт:

— Эй мулозимон, сару гардани одамизодро кушода дар назди ман биёред!

Дарсоат чунин карданд ва бар болои маснади шоҳӣ аз дасти Хотам гирифта бинишонд.

Малика пурсид, ки:

— Эй ҷавон, аз қӯҷой ва чӣ ном дорӣ?

Хотам гуфт:

— Эй нозанин, қиссаи ман дуру дароз аст, аз шаҳри Яман, Хотам бинни Тай бинни Қаҳлонам.

Малика ин суханро шунида аз ҷои худ барҳост ва аз болои таҳт худро ба замин гирифту гуфт:

— Эй Хотам, аз забони бузургон шунида будам, ки Хотам ном одамизоде ба вучуд омада, дар роҳи ҳайр корҳо ҳоҳад кард.

Боз гуфт:

— Эй Хотам, қадами сафо овардӣ ва ин кулбаи шикастаро равшану мунаvvар соҳти.

Ва бар болои таҳти подшоҳӣ бинишонд ва таому зиёфат фармуд. Аз аҷоиботу ғароиботи дунё гуфтушунуд мекарданд.

Малика ба ҷандии тавозуъ пурсид, ки:

— Эй ҷавон, боиси омадани ту дар ин ҷо чист?

Хотам гуфт:

— Эй малика, авсофи хамидан туро шунида будам, ки отифати ту дар ҳакки бандагон бекарон аст, ба ҳазор забон шархи хубии туро адо наметавонам кард.

Ин гуфта ин байтре меҳонд:

Дар олами даҳр як паризод туй,
Хушкомату сарви озод туй,
Мо бандай лутфу эхсони туем,
Дар хайли парӣ соҳиби иршод туй.

Алқисса, гуфт:

— Эй малика, банда ба тарафи дашти Хумро мерафтам. Дар аснои роҳ бар болои кӯҳ ҷавонеро дидам, дар зери дарахте нишаста ва ҷашм пӯшида нолаву зорӣ мекард, ки ҷигари санг об мешуд. Охи сард аз дили пурдард ме-кашид ва ин байтре меҳонд:

Биё, биё, ки намондаст тоби маҳчурӣ,
Кашидаем басе дардҳои ранҷурӣ...

Аз он бечора пурсидам ки:

« — Эй ҷавон, ҳоли ҳудро бар ман маълум кун, аз чи сабаб ин ҳама нолаву зорӣ мекунӣ?».

Он ҷавон ҳеч дам назад.

Боз пурсидам, он бечора гуфт:

« — Муддати ҳафт сол аст, дар ин ҷо бо ин алам гирифторам. Чун ту қасон бисёр омада пурсиданд. Ило-чи дарди ҳудро наёфтам, бинобар он дер ҷавоб додам, ки суханро бо қасе гуянд, ки муддао мұяссар шавад ва илло чӣ ҳоҷат аст?».

Охируламр, ҳамаи саргузашти ҳудро як-як баён намуд. Ман аҳлу паймон карда гуфтам:

« — Агар ба матлаб восил нагардонам, Хотам бинни Тай набуда бошам».

Малика гуфт:

— Дар ҳакикат он бечора аз хотири ман фаромӯш шуда буд, валекин ба хотири ту уро қабул мекунам, аммо бо ў мусоҳиб намешавам, ҷаро ки ў муносиби ман нест.

Хотам гуфт:

— Ҷанд вакт мусоҳиб шудед, ў муносиби ту буд, аж-нуң чӣ шуд, ки ў муносиби ту нашуд?

Боз гуфт:

— Эй малика, агар ту уро қабул нақунӣ, обу таоми туро нахӯрам ва дар ин макон ба хорӣ ва ба зорӣ чон хоҳам дод. Аммо замони¹ ман ба гардани ту хоҳад шуд — ин мегуфт ва ин байтро меҳонд:

Раво мадор, ҷавоне бимирад аз ғами ту
Ту ҳам, ҷавониву аз ҳуд умедҳо дорӣ.

Дарҳол малика фармуд:

— Эй мулоzимон, рафта он ҷавонро биёред!

Мулоzимон рафта, баъд аз се шабонарӯз он ҷавонро ба хизмати малика оварданд. Валекин барои хотири он ҷавон хафт шабонарӯз Хотам ҷизе нахӯрда дар зери дарахте хобида буд. Дар хоби ширин шахсе ба Хотам гуфт:

« — Ин париро Алканпари мегӯянд, чӣ ҷавонон дар фироzi ишқи у қолабтиҳӣ шудаанд ва ин парӣ ба як қавл наҳоҳад истод».

Боз гуфт:

« — Эй Хотам, бояд, ки ҳамон мӯҳрато соида, бо қадаҳи об ба он ҷавон бидиҳӣ ва он ҷавон ғарғара карда даруни об андохта ба у бидиҳад».

Баъд аз ин Хотам аз малика илтимос кард, ки ба ин бечора як бор ҷамоли ҳудро нишон бидех.

Малика гуфт:

— Хуб аст, уро биёред.

Дарҳол оварданд. Ҷашми он бечора низ ба рӯи малика ки афтод, то се шабонарӯз беҳуш шуда афтод. Баъд аз он ба ҳуш омада, ҷашмони ҳудро аз рӯи малика чудо намекард ва малика ба он бечора ҳеч илтифот намекард.

Хотам мӯҳраи париро ба қадре об соида, ба он ҷавон дод ва он ҷавон ғарғара карда дар қосаи об андохт.

Баногоҳ малика об хост. Дарҳол Хотам он обро ба дасти малика дод. Аз дasti Хотам гирифта, лоҷуръа² даркашида буд, ки дилаш моил ба он ҷавон шуда аз ишқи у бекарору бетоқат шуд, гӯё сардие дар миён намонда бошад.

Хотам аз рӯи мутониба ба ҷониби малика нигоҳе карда гуфт:

¹ Замон — зомини кафил.

² Лоҷуръа — то катраи охирин.

— Чӣ мешавад, ки ба он бечораи хиҷронкашида ба лутфу карам илтифот созӣ?

Малик гуфт:

— Эй Хотам, дарзamon ба ҳоли худ назар мекунам, ин ҳама фитна дар дили ман ангехтааст, аммо иттисоли¹ мо бо ў бе иҷозати падар наҳоҷад шуд.

Хотам гуфт:

— Хуб аст.

Дарҳол малика падару модари худро талабида, дар он мақом ҷашне орост. Падари ў ба Хотам дар як ҷо мусоҳиб шуда аҳволпурсӣ кард. Хотам таъзими ўро ба ҷо оварда, ҳамаи саргузашти худро дар пеши ў як-як баён намуд.

Падари Алканпарӣ ба ин ҳама корҳои Хотам таҳсину оғарин гуфт ва ҷамеи париён ва акобирону сарҳангонро талабида, ба ҷандин тамошову сурӯр дуҳтарро ақд карда, ба он ҷавон супориданд. Ва он ошики бечора дар шабистони Алканпарӣ даромада коми дил ҳосил кард.

Ҳамаи он париён Хотамро меҳмондорӣ карда хушхол соҳтанд. Баъд аз ҳафт рӯз Хотам аз ҳамаи онҳо руҳсат гирифта ба ҷониби дашти Ҳумро равона шуд.

Ҷанде аз паризодонро малика фармуд, ки Хотамро ба кӯхи Ҳумро бурда гузоранд. Дарсоат паризодон Хотамро бар дӯши худҳо бардошта ба ҳадди кӯхи Ҳумро бурда гузоштанд.

• Дарзamon овозе ба ғӯши Хотам расид:

Ҳар кӣ бадӣ кард ба бад ёр шуд,
Ҳам ба бади хеш гирифтор шуд.

Хотам гуфт:

— Эй париён, маро дар ин ҷо корест.

Онҳо гуфтанд:

— Хуб аст.

Хотам аз паризодон ҷудо шуда, аз паи он овоз роҳӣ шуд. Дар ҷое расида дид, ки дароҳти азиме сар бар фалак кашида ва дар шоҳи он дароҳт пирамардеро дар кафас андохта оvezon гузоштаанд. Ва он пир бар шоҳи дароҳт ва дар даруни қафас ин байт ҳонда нишастааст.

Хотам гуфт:

¹Иттисол — васл, ҷуфт шудан.

— Эй пир, ба кадом сабаб ин каломи дилсүзро гуфта, дар даруни ин кафас овоз мекунй?

Пир гуфт:

— Эй чавон, аз аҳволи ман чизе мапурс, агар мепурсй бо ман аҳде кун, то ман аҳволи худро бо ту арза намоям ва илло ба роҳи омадаи худ бирав!

Хотам гуфт:

— Эй пир, қасам ба ягонагии ҳақ ки ба доди ту бирасам.

Пир гуфт:

— Эй чавон, асли ман савдогар будам ва номи ман Ҳумро буд. Чун ба ҳадди балофат расидам, дар ин навоҳӣ падарам ба номи ман шаҳре бино карда, худи ў ба нияти тичорат бозрафт ва мани ноаҳл ба андак вакт ҳамаи молҳоро истроф намудам ва аҳвол парешон шуд.

Билохир дар ёфтани зарҳои мадфунаи¹ падар шуда, тараддуни бисёре кардам, ба ҳеч вачҳ ба даст наомад ва падарам дар он сафар вафот ёфт.

Баъд аз чанд муддат чавонеро ёфтам, ў меғуяд, ки қасеро ҳазина гум шуда бошад, аз рӯи хикмат пайдо карда медиҳам ва ман дар назди ў рафтам. Аҳволи худро ба ў гуфтам.

Ў гуфт:

— Ба шарте, ки ҷаҳоряки он зари гумшударо бар ман бидиҳӣ.

Ман ҳам кабул карда, он чавонро дар хонаи худ овардам. Дарҳол аз рӯи хикмату фаросат ҳамаи он зарҳоро ёфта бар ман дод ва ман дидам, ки зар бешумор — аз қавли худ баргаштам ва нукси аҳд кардам.

Соате ҳомуш монд, баъд аз соате бар ман муболиға кард. Ду-се мушт зада, аз хона берун кардам ва он чавон ноумед шуда бадар рафт.

Баъд аз дувоздаҳ рӯз он чавон омада роҳи хизмат пеш гирифт. Чанд муддат бо ман ҳамроҳ буд. Ман ҳам уро хуб медиdam.

Рузе гуфт, ки:

— Як ҳунаре дорам: дар ҳар чое зару ганчи гурӯкарда бошад, дар назари ман даромада бар ман маълум ҳоҳад шуд.

Ман гуфтам:

— Ин хикматро бар ман биёмуzon.

¹Мадфуна — гур кардашуда, пинҳон кардашуда.

Чавон гуфт:

— Худ илме намебошад. Як таркиби сурма ҳаст, ҳар ки дар чашм қашад, ба тамомӣ зару ганчи зери заминиро мебинад.

Ман гуфтам:

— Ҷӣ шавад, ки аз он сурма дар ҷашми ман ҳам қашӣ?

Чавон гуфт:

— Ҳуб аст.

Алқисса, ҳарду рӯ ба сахро ниҳода, дар зери дарахте расида бинишастем. Дархол сурмае аз кисан худ бароварда, андаке дар ҷашми ман қашид. Дарзамон ҳарду ҷашми ман қӯр шуда, аз дидан бозмондам.

Гуфтам:

— Эй бародар, ҷӣ коре буд, ки дар ҳакқи ман қардӣ?

Ӯ гуфт:

— Сазои бадаҳӣ ҳамин аст. Агар меҳоҳӣ ки ҷашми ту равshan шавад, дар ин қафас даромада бинишинг ва мисли зоғон фарёд кун ва нидо бихон:

Ҳар кӣ бадӣ кард ба бад ёр шуд,
Ҳам ба бади хеш гирифтор шуд.

Маро дар ин қафас андохта бар шохи ин дарахт овехт.

Боз гуфтам:

— Эй ҷавон, маро дар ин ҳол андохтӣ, худоро чӣ ҷавоб ҳоҳӣ дод?

Ҷавон гуфт:

— Он замоне, ки худоро дар миён андохта аҳд қардӣ, боз он аҳдро шикастӣ, ин интиқоми нуқси ҳамон аҳд ҳоҳад шуд.

Оҳируламр гуфтам:

— Тавба кардам.

Он ҷавон гуфт:

— Бош то вакте ки як ҷавоне омада, гиёҳе аз дашт оварда, дар ҷашми ту бикашад, ҷашмҳои ту равshan ҳоҳад шуд.

Хотам гуфт:

— Ҷанд вакт шуд?

Он пир гуфт:

— Надонистам.

Хотам боз гуфт:

— Чӣ гуна дар ин чо зинда мондӣ ва кути худро аз кучо меҳӯрӣ?

Пир гуфт:

— Кути маро худои таоло аз ғайб мерасонад.

Дарҳол Хотам гуфт:

— Эй бечора, хотири худро ҷамъ дор, ман рафта ҳамон гиёҳро ҳоҳам овард. Ин гуфта ру ба роҳ ниҳод ва баъд аз ҷанд вакт он гиёҳро оварда, дар ҷашми пир қашид. Ҷашмҳои у равшану мунаvvар шуд ва он пир аз ҷои худ барҳост ва дар зери қадами Хотам афтод.

Баъдаҳу Хотам бо он пир видъе карда, ба ҷониби Ҳуснобод роҳӣ шуд. Манзилу мароҳил тай карда, дар шаҳри Ҳуснобод доҳил шуд ва дар корвонсаро даромада, шаҳзодаро мулоқот кард ва ҳамаи саргузашти худро дар назди шаҳзода як-як баён намуд.

Алқисса Хотам бо шаҳзода ба дари қасри малика омаданд.

Дарҳол малика ҳабар ёфта, дар паси парда бинишаст ва Хотамро бо шаҳзода андарун талабида гуфт:

— Эй Хотам, ҳамаи саргузашти худро баён соз!

Дарҳол Хотам ҳамаи дидаву кардаи худро дар назди малика як-як арза намуд.

Малика гуфт.

— Рост гуфти.

Хотам гуфт:

— Эй малика, акнун саволи ҷаҳорӯмро бифармо, то ба талаби ҷавоби у кушам.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, шаҳсе ба дарвозаи худ навишта ки: «Ростгуро ҳамеша роҳат дар пеш аст».

Байт:

Ростӣ овар, ки шавӣ раствор
Ростӣ аз ту, зафар аз кирдигор.

Мазмуни ин суханро ба зудӣ ёфта биёර, ки рост гуфта, чӣ роҳат ёфтааст?

САФАРИ ЧОРӮМ

Хотам аз қасри малика баромада, ба ҷониби биёбон равона шуд. Баъд аз ҷанд вакт дар зери кӯҳе расила, гузораш ба сарчашмаи обе афтод. Дид, ки тамомии

оби он чашма ба монанди хун фаввора кashiда мera-
вад. Мутахайир шуд ва гуфт: «Ин қисм обро хеч на-
дida будам». Ин гуфта болоруян он об равона шуд,
расида дид, ки дарахти азиме сар бар фалак кashiда.
Аз болои он дарахт оби сурх ба монанди хун мерезад.
Нек назар карда дид, ки бар шохҳои он дарахт сарҳон
одамиро бурида овехтаанд.

Соате дар он чо бинишаст. Дар он ҳин ҳамаи сарҳо
коҳ-коҳ дар ҳанда даромаданд. Хотам мутахайир шу-
да гуфт: «Ҳақиқати ин сирро аз кӣ пурсам?».

Болотар нигоҳ кард, ки як сар аз ҳамаи сарҳо му-
қаддамтар. Ошику фирефтаи у шуд, бехуш афтод. Баъд
аз соате ба ҳуш омада, дар фикр шуд: «Чунин нозанине-
ро сар буридаанд ва агар ба ҷое расида, ин ҳодисаро накл
кунам, шунавандагон аз ҳақиқати ин пурсанд, чи ҷа-
воб ҳоҳам дод? Пас, ҷанд рӯзе дар ин чо бошам, шояд,
ки ҳақиқати ин сир бар мо маълум шавад».

Чун тамомии рӯзро ба фикр гузаронд ва шаб бар
сари даст даромад, дид, ки он сарҳо аз шохҳои дарахт
чудо шуда, дар толоб афтода фурӯ рафтанд. Ва дар
миёни толоб нишемане буд. Ногоҳ он нозанин аз толоб
баромада, бар нишеман дохил шуда, бар болои таҳти
подшоҳӣ бинишаст ва дигарон бар болои курсиҳои зар-
рин биншастанд. Хотам аз дидани он нозанин боз бе-
хуш шуда афтод. Баъд аз соате ба ҳуш омада дид, ки
ҳамаи нозанин завқу тамошо карда нишастаанд. Ҳан-
гоми ними шаб буд, ки ҷандин қисм таоми лазиз овар-
да, дар назди Хотам гузоштанд ва гуфтанд:

— Эй мусофири, ин ҳама таомҳоро малика ба ту
фиристодааст.

Хотам гуфт:

— Эй мулозимон, маликаи шумоёнро чӣ ном аст?

Мулозимон гуфтанд:

— Туро бо ин кор чӣ кор?

Хотам гуфт:

— Эй ҳодимон, то номи маликаро нагӯед, таомро
наҳоҳам ҳурд.

Мулозимон омада ба малика гуфтанд.

Малика гуфт:

— Рафта бигӯед, аввал таом бихӯрад, баъд аз он
ном ҳоҳам гуфт:

Мулозимон омада гуфтанд:

— Эй ҷавони мусофири, малика чунин ва чунон ме-
гуяд.

Ночор ба хүрдани таом муқайид шуд, баъд аз фароғи таом гуфт:

— Эй мулозимон, акнун номи маликаи хешро баргуед.

Мулозимон гуфтанд:

— Эй чавон, фардо хоҳем гуфт.

Хотам хост ки яке онҳоро бигираад, дархол дар зери толоб ғутае зада рафтанд, ва баъд аз соате аз об берун омада, ру ба руи малика даст баста истоданд.

Шаб гузашта хуршеди чаҳонафрӯз ба ин олами зулмонӣ тулуъ карда буд, ки он нозанини таҳтнишин бо ҳамроҳии он ҳодимон дар зери об ғӯта зада рафтанд. Баъд аз соате ҳамаи он сарҳо аз танҳои хеш чудо шуда, аз зери об берун шуданд ва дар шоҳҳои дараҳт ба монанди рӯзи аввал овезон гардидан. Баъд аз соате ҳамаи он сарҳо ба дастури собиқ қоҳ-қоҳ дар ҳанда шуданд. Рӯз гузашт. Чун шаб бар сари чанг даромад, боз ҳамон сарҳо аз шоҳҳои дараҳт чудо шуда, дар зери толоб фуру рафтанд.

Баъд аз соате ҳамаи он сарҳо ба часади худҳо пайваста аз он толоб берун шуданд ва он нозанин бар болои таҳт нишаста, дигарон рӯ ба рӯи ў даст баста истоданд.

Хотам дар дил гуфт: «Имшаб ҳақиқати кори эшон маълум ҳоҳад шуд».

Чун посе аз шаб гузашта буд, дар пеши он нозанин чандин қисм таом оварда ниҳоданд. Он нозанин бо тобеон ба хурдани таом муқайид шуд ва як ҳони пур аз таом дар назди Хотам фиристод. Мулозим оварда таомро дар назди Хотам гузашта буд, ки Хотам гуфт:

— Эй дилрабо, акнун ваъдаро вафо қун, то таоми туро бихӯрам.

Дархол он дилбар омада ба маликаи худ гуфт:

— Он чавон мегӯяд, ки то номи маликаро нагӯй, таом наҳоҳам хурд.

Малика гуфт:

— Баъд аз фароғи таом номи хеш ҳоҳам гуфт.

Он мулозим омада гуфт:

— Эй чавон, баъд аз фароғи таом номи он дилором ҳоҳӣ шунид.

Хотам хост, ки даст гираад, боз ба ҳамон толоб ғута зада, аз зери нишеман баромада, ру ба рӯи малика даст баста истод.

Хотам низ худро дар толоб андохта фуру рафт.

Баъд аз соате пойҳои ў бар замин расид. Чашм кушода дид, ки не толоб ва не он таҳт ва не он нозанинон — дар як сахрое афтодааст. Охи сард аз дили пурдард мекашид. Зор-зор чун абри навбаҳор мегирист ва дар он сахро девонавор мегашт.

Алқисса, муддати ҳафт шабонаруз дар биёбон ҳайрону сарсон медавид. Дар он хин Хочаи Хизр ба сарвакти Хотам расиданд. Дидан ҳамоно Хотам давида омада, дар зери қадами эшон афтод. Эшон дasti Хотамро гирифта гуфтанд:

— Эй ҷавон, дар ин сахрои хирсу ҷоду чӣ кор меқунӣ ва аз барои чӣ кор дар ин ҷо омадӣ?

Хотам гуфт:

— Ё бузургвор, ба коре мерафтам, ба ҷое расида воеаи ачибе дидам...

Ва ҳамаи дидагиҳои худро ба хизмати эшон арза намуд.

Эшон гуфтанд:

— Эй Хотам, худро дар миёни толоб андохтӣ ва он толобу он дараҳт тилисмот буд ва аз он ҷо то бар он толоб чаҳорсад фарсанг роҳ аст.

Хотам аз шунидани ин сухан худро дар ҳоки мазаллат андохта зор-зор чун абри навбаҳор гирия мекард ва мегуфт:

— Эй азиз, ба муроди худ норасида, дар ин биёбон ҷон ҳоҳам дод.

Эшон пурсиданд, ки:

— Муроди ту чист?

Хотам гуфт:

— Муроди ман ин ки боз дар ҳамон толоб бираам.

Эшон гуфтанд:

— Асои маро бигир ва ҷашми худро бипуш.

Дарҳол Хотам ҷашмҳои худро пушонид ва асои мубораки эшонро гирифт.

Баъд аз замоне ҷашм кушода, худро бар сари он толоб дид. Ин чӣ сир аст, гуфта ба ҷониби сарҳо назар мекард. Ҳусусан сари маликаро дида афсус меҳӯрд. Ҳост, ки бар болои дараҳт баромада, сари он нозанинро кушода бигирад, дарҳол ду дasti Хотам бар танаи он дараҳт часпид. Ба машакқати бисъёре дастҳои худро аз танаи он дараҳт ҷудо кард. Болоруяи дараҳт равона шуд ва дар миёнаҷои расида буд, ки дарҳол садои таракқо-туруқ пайдо шуд. Дар лаҳза он дараҳт тар-

кида Хотамро фуру кашидан гирифт. То камар фуру рафт, тарсе дар дили Хотам пайдо шуд ва гуфт: «Ин чи балое буд, ки пеш омад?» Харчанд зур карда берун мекашид, дарунтар мерафт.

Алкисса, дар байни он дараҳт чунон чой шуд, ки хеч нишоне ва асаре аз у нанамуд.

Ҳамон замон ҳазрати Ҳизр ба сари вакти Хотам расида гуфтанд:

— Эй ҷавон, худро ба ин бало ҷаро мубтало карди, магар аз ҳаёти худ сер шудай?

Хотамро ҳол дигаргун буд, ҷавоб надод.

Дарзамон Ҳизр алайҳиссалом ба асои муборак он дараҳтро чунон заданд, ки он дараҳт ҳамчун мум гашт. Даст дароз карда Хотамро аз даруни он дараҳт кашида гирифтанд. Баъд аз дере Хотам ба худ омад. Эшон гуфтанд:

— Эй Хотам, туро бо ин сарҳо чӣ кор аст, худро дар балоҳо меандозӣ?

Хотам гуфт:

— Эй бузургвор, воқеаи ин сар маълуми ман шавад. Ва бо ин сари нозанин дил додаам, хоҳ одами бояшад ва хоҳ парӣ, дар қайди никоҳи худ дарорам.

Эшон гуфтанд:

— Эй Хотам, бидон ва огоҳ бош, ин сари нозанинро, ки мебинӣ, сари духтари Соми Аҳмари ҷодуст: дигарон хидматгорони ў. Ва маскани падару модари ў дар саҳрои кӯхи Аҳмар аст.

Хотам гуфт:

— Е бузургвор, ҷаро сарҳои эшон аз танаҳои хеш ҷудо шуда чунин мешаванд?

Эшон гуфтанд:

— Эй Хотам огоҳ бош, рӯзе духтари Аҳмар ба падари хеш гуфт ки:

— Эй падар, ба балоғат расидаам, бояд ки маро ба шавҳар бидиҳӣ.

— Аҳмари ҷоду аз шунидан ин сухани духтар дар ғазаб даромада тилисме сохта, аз он рӯз то ба имрӯз духтарро бо ходимонаш ба ин бало мубтало гардонидааст. Аз ин ҷо то ба макони ҷоду сад фарсанг рӯҳ аст, аммо аз куввати сеҳр аз ин ҷо то ба он ҷо дар як рӯз мерасад, ва у алҳол зиндааст ва ба даст афтодани ин духтар мушкил аст.

Хотам аз эшон ин суханро шунида гуфт:

— Е бузургвор, маълум шуд, ки марги ман дар ҳамин чо будааст.

Эшон гуфтанд:

— Эй Хотам, ҳануз умри ту дароз аст, агар рагбати духтари ҷоду дорӣ, худро ба ин бало андоз, ҷағарна баргард, ки дар ин роҳ ҳатар бисёр аст.

Хотам гуфт:

— Е бузургвор, даст аз ҷон шустаам ва аз баҳри ҳамаи ҷизҳо гузаштаам.

Даст аз талаб надорам то коми ман барояд,
Е тан расад ба ҷонон, ё ҷон зи тан барояд.
Бикшой турбатамро баъд аз вафоту бингар,
К-аз оташи дарунам дуд аз кафан барояд.

Алқисса, Хотам гуфт:

— Е бузургвор, аз баҳри ҷон гузаштаам, ҳарчи бо до бод, то ин нозанин ба даст надарояд, аз ин роҳ бознагардам.

Ҳазрати Хизр гуфтанд:

— Муроди ту чист?

Хотам гуфт:

— Мехоҳам ки сари ман дар баробари сарҳои эшон шуда, мусоҳиби ў бошам.

Ҳазрати Хизр гуфтанд:

— Парешон ҳоҳӣ шуд.

Хотам гуфт:

— Ҳарчи муқаддароти ман бошад, онро ҳоҳам дид.

Дархол асои муборак бар дараҳт зада, аз назари Хотам ғоиб шуданд.

Дар он ҳин ҷари Хотам аз танааш ҷудо шуда бар шоҳи дараҳт оvezон шуд ва танааш дар толоб фуруӯ рафт.

Фирев аз ҳамаи сарҳо баромад, гӯё ки олам зеру забар шуда бошад ва мегуфтанд:

— Ин ҷавон ҳам дар тилисмоти ҷоду гирифтор шуд.

Чун рӯз гузашта шаб расид, ҳамаи сарҳо бо сари Хотам дар толоб афтоданд. Баъд аз соате ҳама аз толоб баромада, ба дастури собик ба ҷои ҳудҳо истода шуданд.

Хотам низ дар гӯшии ру ба руи малика даст ба сина истод. Чун посе аз шаб гузашта буд, ки ҷандин қисм таом оварда дар назди малика гузоштанд.

Дархол малика дasti Хотамро гирифта, дар назди ҳуд нишонид ва ба ҳурдани таом муқайид шуданд. Баъд

аз фароги таом тамоми шабро ба айшу ишрат гузаро намуданд. Чун рӯз шуд, сари Хотам бо он сарҳо дар шоҳҳои дараҳт овехта шуд.

Ба ҳамин тариқа чанд вакт рӯз мурдаву шаб зинда гузашт. Ва боз ҳазрати Хизр ба мадади Хотам оманд.

Дарҳол сари Хотамро ба асоси муборак аз шоҳи дараҳт гирифтанд ва исми аъзамро хонда дам андохта буданд, ки таркиби Хотам ба асли қадим омад.

Хотам гуфт:

— Е бузургвор, ба ҷое расида ҳудро дар бало андохтаам.

Эшон гуфтанд:

— Эй Хотам, то падари ин күшта нашавад, ин нозанин ба дасти ту наҳоҳад омад.

Хотам гуфт;

— Е бузургвор, акнун қасди күштани падараш хоҳам кард.

Эшон гуфтанд:

— Эй Хотам, ба ҳеч ваҷҳ он ҷодуро ба даст натавонӣ овардан, магар он ҷӣ ба ту фармоям ва ба он амал кунӣ ва аз фармудаи ман берун наравӣ, шояд ки муроди ту ҳосил шавад.

Дарҳол Хотам дар зери қадами эшон афтода гуфт:

— Иншооллоҳ аз фармудаи шумо берун наҳоҳам рафт.

Хизр гуфтанд ки:

— Туру исми аъзам биёмӯзам, бояд, ки одоби онро ба ҷой орӣ.

Шароити исми аъзам бо исми аъзам ба Хотам таълим намуданд ва ҳуди эшон аз назари Хотам ғоиб шуданд.

Хотам ба кӯҳи Аҳмар равона шуд.

Баъд аз муддате ба кӯҳи Аҳмар расида, дид, ки ачаб кӯҳи пуршукуӯҳу лолазор аст.

Болои кӯҳ баромада хост, ки қадам ниҳода пештар равад, дарҳол сангҳои он кӯҳ қадами Хотамро гирифтанд.

Хотам дар обу арак ғута ҳурда мегуфт: «Ин ҷӣ сирре буд, ки ҳарчанд кувват мекунам, пеш рафта наметавонам».

Донист, ки ин кӯҳ кӯҳи Аҳмар аст.

Дарҳол исми аъзамро хонда дамида буд, ки пояш күшода шуд ва ў ба ҷониби болорӯяи он кӯҳ равона

шуд. Пештар рафта дид, ки чашмаи обе. Дар он чашма гул карда ба хондани исми аъзам муқайид шуд. Аз хосияти исми аъзам ҳамаи даррандагону газандагон пароканда шуда, ба ҳар ҷониб рафтанд ва ин хабар ба самъи ҷоду расид, ки ҷонварони сеҳркарда кайҳо аз сеҳр ҳалос шуда ба ҳар ҷониб рафтанд.

Ҷоду пештар ба қуръа дарёфта буд, ки рӯзе Хотам ба ин кух ҳоҳад омад ва тамоми сеҳрҳоро ботил ҳоҳад кард.

Дарзмон қуръа андохта дид, ки Хотам ба ин кух омада ва бар сари фалон чашма исми аъзам хонда нишастааст ва дар дил фикр карда мегуфт, ки: «Омадани Хотамро дар ин мақом сабаб чӣ бошад?» Боз ба ҷон дигари китоби худ назар карда ёфт, ки Хотам ба духтари ӯ ошик шуда ба қасди күштани ӯ омадааст. Ҳазрати Ҳизр исми аъзамро ба ӯ ёд додаанд, ки сеҳри ҳамаи соҳиронро ботил ҳоҳад кард.

Ҷоду низ ба хондани афсун муқайид шуда, ба ҷаҳор тарафи худ медамид. Баъд аз соате ҳайли паризодон дар назди Хотам ҳозир шуданд ва дар миёнаи эшон маликаи Зарринпӯш суроҳӣ¹ ба даст гирифта, ба сӯи Хотам нигоҳи муҳаббатомез кард. Дарлаҳза Хотам он сабӯро² аз дasti малика гирифта лоҷуръа даркашид ва бехуш шуда афтод ва он нозанин боз ба сеҳр худро ба сурати деви сиёҳ карда, дасту пои Хотамро барбаст ва бар пушти худ бардошта, дар назди Аҳмари ҷоду овард.

Ҷоду шаклу шамоили Хотамро дида гуфт:

— Инчунин ҷавонро күштан аз мурувват дур аст. Аммо ҷӣ кунам, ки ин маро душман аст.

Мулозимони худро фармуд, ки инро бурда дар ҷоҳи оташин андозед. Дарҳол мулозимон чунин карданд. Гармии оташ ба Хотам таъсир накард, ҷаро ки муҳраи париро дар даҳони худ гирифта буд.

Ҷоду боз ба китобаш назар кард, ки ба Хотам ҳеч осебе нарасидааст ва ӯ зинда буда, мӯҳраи парӣ дар даҳон дорад. Ҷоду дар ишқи мӯҳра шуда гуфт, ки:

— Хотамро биёред.

Дарзмон шогирдон Хотамро оварданд.

Ҷоду фикр карда гуфт, ки «Муҳарро аз дasti Хо-

¹Суроҳӣ — кузан май.

²Сабӯ — кӯза.

там гирифтан маҳол аст, чи бояд кард? Магар ба тилим мухра аз дasti ин гирифта шавад».

Боз фармуд, ки:

— Хотамро бурда бар сари ҳамон чашма гузоред ва ба сурати духтар шуда, аз дасташ мухраси гирифта биёред.

Мулозимон дарҳол чунин кардандаш худи ҷоду ба ҳондани сеҳр муқайид шуд. Баъд аз соате аз қуввати сеҳр ҷамоаे паризодон аз суи боғ пайдо шуданд ва маликаи Зарринпуш дар назди Хотам омада гуфт:

— Эй ёри ҷонӣ, туро аз дуртар ҳоҳам дид. Як бор дар пеши ту омада будам. Падарам деви сиёҳро фиристида туро бурда буд ва дар ҷоҳи оташӣ андохта ва маҳбус соҳта. Ҳудои таоло аз он балои оташ туро ҳалосӣ дода. Мабодо ки дар пеши ту бинишнам, падарам воқиф шуда сеҳр биқунад. — Ин гуфта нишаст.

Хотам даст дароз карда аз банди дasti «малика» гирифт ва ба суи ҳуд қашид ва зориву таваллоҳо мекард.

Ва он сурати малика гуфт:

— Рост бигу, ки маро дуст медорӣ, ё не?

Хотам гуфт:

— Эй малика, ин ҳама ҷонбозиҳо барои ту мекунам.

«Малика» гуфт:

— Ҷони ту дар амони ҳудо бошад, аз ту як ҷизе меҳоҳам, бояд ки уро ба ман бидиҳӣ.

Хотам гуфт:

— Ҳазор ҷон фидои ту бод, ҳар ҷизе, ки аз ман талаб намоӣ, аз ту дареф наҳоҳам дошт.

Он сурати сеҳр гуфт:

— Дар назди ту мӯҳрае будааст, ҳамон мӯҳраси бар ман ато намоӣ, то падарам маро аз он ҷо ҳалос созад.

Хотамро ҳиммат баланди карда гуфт, ки:

— Аз ту азистар ва дусттар касе дар назди ман намебошад.

Ҳост мухраси бароварда таслим намояд, бандоҳҳо ҳазрати Хизр бонг ба Хотам зада гуфтанд:

— Эй Хотам, мухраси аз даст мадех, ки ҷон ба саломат наҳоҳӣ бурд.

Хотам гуфт:

— Эй азиз, шумо кистед, ва маро аз додани мухраси ҷаро манъ мекунед?

Эшон гуфтанд:

— Ман хамон қасам, ки исми аъзамро ба ту омӯхтаам, ин сурат сурати малика нест, балки ин сеҳр аст ва туро фиреб медиҳад. Маликаи Зарринпуш алхол дар тилисмоти ҷодуст.

Дарҳол Хотам дар зери қадамашон афтод.

Ҳазрати Хизр гуфтанд:

— Эй нодон, ту чӣ андеша карда, ба ин сарчашма нишастан. Агар ҳаёт меҳоҳӣ, бесабаб ин муҳраро ба ҳеч қасе мадех ва исми аъзамро ҳонда дамидан гир.

Хотам пои мубораки эшонро бӯса дода, ба оби он ҷашма вузуи тоза кард ва ба ҳондани исми аъзам муқайид шуд. Дарҳол аҳволи он ҷамоа дигаргун шуда, ларза дар андоми онҳо афтод. Сурати малика бо он сурати паризодон дандон ба дандон мезад, ҷунон қи садои дандонҳои эшон ба фалак ҷешида, оламро шуре ва ғавғое пайдо шуда буд. Дарҳол ҳамаи он суратҳо ҷун ҳезуми ҳушк даргирифта ҳокистар шуданд. Хотам ин ҳолро дида афсӯс мекӯрд.

Ногоҳ ҳобаш даррабуд. Диҳ, ки ҷоду рафта дар неши иблис даромада мегӯяд, ки сеҳрои маро фалон ном шахсе исм ҳонда ботил гардонид.

Иблис Хотамро дар ғафлат андохта, эҳтиломе¹ гардонид, то он ки дар ҳини ҷопокӣ муҳраро аз дасти у бигирад. Ин гуфта ҷодуро ҳабардор гардонид.

Алқисса, ҷоду вакти ҳудро ғанимат ёфта, дар ағсуни сеҳр оғоз кард. Як деве аз замин пайдо шуда, ба ҷониби Хотам давида наздиқ расид.

Хотам девро дида дармонда шуд ва гуфт:

«Ман дар ҳоб олуда шуда ғусл накардаам, чи гуна бо ин ҷоду муқобил шавам? Акнун дар ин ҷо қушта ҳоҳам шуд». Ин гуфта аз ҷони ҳуд умед қанд. Дарҳол дев дасти Хотамро гирифта, ба пеши Аҳмари ҷоду овард ва ҷоду гуфт: «Агар инро бикишам, муҳра ба даст наҳоҳад омад. То ба ихтиёр надиҳад, ҳосият намедиҳад». Ин суханро гуфта ғуллу занҷир ба гардани Хотам андоҳт ва дар зери таҳтасонги азиме биниход.

Хотам дар он дам лаб фуру баста, дар дил тазаруву зори мекард.

Ҷоду боз гуфт, ки ба гардани ин ҳалқа зада боҳабар бошед, то он ки муҳраро ба дасти ҳуд бидиҳад.

¹ Эҳтилом — дар ҳоб ҷопок шудан.

Алқисса, ҳафт шабонарұз гураснаву ташна умр ба сар бурд. Баъдаху өодувон пурсиданд, ки:

— Эй Хотам, чи ҳол дорӣ?

Хотам ҳеч нагуфт.

Боз гуфтанд, ки:

— Эй Хотам, мұхраро бидех, то туро аз мурдан ҳалос гардонем ва илло ба хории хор ҳалок ҳоҳй шуд.

Хотам гуфт:

— Рафта ба Соми Ахмар гүед, агар дұхтари худро ба ман акд карда бидиҳад, мұхраро ба ү хоҳам дод ва илло не!

Чодувон гуфтанд:

— Эй Ахмар, Хотам чунину чунон мегүяд.

Ахмар аз шунидани ин сухан дар ғазаб даромад, наздикі Хотам расид ва гуфт:

— Эй өавон, мұхра аз чони ту азиз нест, мурданро ихтиёр макун!

Ҳарчанд өодувон ҳила кардан, мұхраро надод. Баъд аз он Хотамро бароварда, чунон санғборон кардан, ки ба шарқ рост намеояд. Ончунон санғхо заданд, ки агар ба девори фұлод мезаданд, аз ҳам чудо мешуд. Аммо ҳар санге ки назди сари Хотам меомад, аз сараш дур меафтод. Чунон ки гирди сари Хотам аз санғхо гүнбади баланд монанди күх намудор гашт. Ҳана өодугарон ба дил гуфтанд, ки Хотам бимурд. Аммо Соми Ахмар медонист, ки ҳанұз зиндааст.

Чодугарон назди Соми Ахмар рафта гуфтанд, ки:

— Агар ү охантан бошад ҳам, ба хок баробар шуда бошад.

Соми Ахмар гуфт:

— Агар бовар надоред, санғхоро аз болой ү дур карда бубинед.

Чодугарон санғхоро дур карда диданд, ки Хотам саломат монда. Ҳайрон шуданд ва боз ба сари рүи ү санғхо мезаданд. Дучанди собиқ санғ заданд. Чун санғхо боз кардан, диданд, ки зиёне ба Хотам нарасидааст.

Соми Ахмар ба өодугарон таъкид намуд, ки даст аз санғ задан боздоред ва нигаҳбонихо ба вөкей кунед ва хабардорӣ намоед. — Ин гуфта ба хонаи худ рафт ва дар өодувон сөхри худ машғул шуд.

Чодугарон Хотамро зери таҳтасанги гароне ниҳоданд. Хотам аз гураснагиву ташнагай забун шуда буд. Баъд аз соате ба өодугарон гуфт:

— Эй азизон! Шумо хосияти ин мұхра бидонед, ки дар қохи оташин насухтам ва дар зери санғборон на-мурдам. Ҳоло он касро мұхра бидиҳам, ки ба сари он қашма, ки нишаста будам, расонад. Аҳмари қоду қадом сеҳр буд, ки бар ман накард ва ман аз хосияти ин мұхра дар сеҳр мұбтало нашудам. Боз хосиятқои биссёр дар ин мұхра аст. Агар касе ҳоҳад, ки Соми Аҳмарро биқушад ва подшоҳии уро бигирад, ба воситай ин мұхра метавонад.

Чодугарон ба Хотам چавоб додан, ки:

— Даркор нест!

Як қодугар, ки наздиктар нишаста буд, ишораи қашм кард, ин «чун шаб шавад, туро бар қашма барам, мұхраро ба ман ҳоҳй дод?»

Хотам низ ба ишораи қашм гүфт: «Бектар».

Чун ниме аз шаб гузашт, ҳама қодугарон, ки гирди Хотам нишаста буданд, қобақо хүспиданд. Ҳамон қодугар бедор монда буд. Охиста аз он қо бархоста наздикি Хотам омада гүфт:

— Эй چавон, агар бигүй, туро бар он қашма барам.

Хотам гүфт, ки:

— Маро тоқат нест, ки аз зери ин санғ бароям.

Он қодугар гүфт:

— Ман туро берун ҳоҳам кард.

Боз Хотам гүфт:

— Чунин санғ аз ту танҳо чи гуна бардошта шавад?

Чодугар гүфт, ки:

— Ман аз қуввати сеҳр бардорам,— баъда афсун хонда буд, ки ду деви сиёҳ пайдо шуданд ва он тахтасанғ, ки чун күх гарон буд, аз болои синаи Хотам бардоштанд.

Хотам бархост ва ҳамроҳи он қодугар равон шуд. Чун бар он қашма расид, ҷома аз тан бароварда ғусл кард.

Чодугар гүфт:

— Эй چавон, акнун мұхра ба ман дех, ки барои рағбати мұхра туро аз зери санги гарон ҳалос кардаам.

Хотам гүфт:

— Эй азиз, чун ту бо ман некій карді, ман низ ивази он ба ту ҳоҳам кард.

Чоду гүфт:

— Чи иваз ҳоҳй дод?

Хотам гүфт:

— Эй чоду, агар худо хоҳад Аҳмари чодуро кушта подшохии уро ба ту хоҳам баҳшоид.

Чоду гуфт:

— Маро подшохӣ даркор нест, маро мӯҳра ба кор ояд.

Хотам гуфт:

— Ин нишонаи дуст аст, аз худ чудо наҳоҳам кард.
Боз гуфт:

— Эй чоду, барои чӣ мӯҳраро аз ман меҳоҳӣ?

Чоду гуфт:

— Барои Соми Аҳмар меҳоҳам.

Хотам гуфт:

— Эй аҳмак, агар барои худову худ меҳости, мебодам.

Чоду гуфт:

— Худои ман чодуи калон аст ва ўустоди Соми Аҳмар аст. Бачуз чодуи калон оғаридгор кист?

Хотам гуфт:

— Эй маҳлукӣ малъун, маҳлукро холик мегӯн, бирав, аз пеши ман ва илло туро пора-пора хоҳам нағуд.

Чоду гуфт:

— Эй Хотам, акнун маълум шуд, ки ҳалос шудӣ ва ба таври худ мӯҳраро намедиҳӣ, мӯҳраро аз ту гирифтан мушкил наҳоҳад буд. Туро ба ин оби чашма он микдор ғута бидиҳам, ки аз ҷон бечон шавӣ, биё он мӯҳраро ба хубии хуб ба ман бидех.

Хотам гуфт:

— Эй чоду, иншооллоҳ Аҳмари чодуро бо усто-даш сазовори ҷаҳаннам гардонам. Чун ту бар ман некӣ кардӣ, тавонам туро дар мамлакати чодуи калон подшоҳ кард.

Дар ин замон аз хосияти исми аъзам ларза дар андоми чоду афтод ва аз назди Хотам гурехта, пеши ҷамоати худ рафт. Тамомии шаб дар миёнаи онҳо хобид.

Чун субҳ шуд, ҷодувон аз хоб бедор шуда, зери таҳтасангро диданд, ки Хотам ғонб шуда. Аз тарс хок бар сари худҳо карда, пеши ҷоду рафтанд ва гуфтанд:

— Он ҷавон аз зери санг ғонб шудааст.

Аз шунидани ин ҳабар оҳи сард аз дили пурдари худ баркашид. Китоби худро дид, ки: Хотамро Сармак аз зери санг раҳо карда ва у бар сари ҷашма нишастааст.

Дарҳол Аҳмар дарғазаб шуда гуфт:

— Эй Сармак, чаро ўро халос намудй? Акнун туро зинда нахоҳам гузашт!

Сармак аз ҷон тарсида дар дили худ гуфт, ки аз ин ҷо гурехта назди Хотам равам, он чӣ аз сар гузашт, ба ў бигӯям, шояд, ки ў маро аз ғазаби Аҳмар халоқ соزاد.

Дарсоат назди Хотам омада, воқеаро ба Хотам гуфт.

Хотам гуфт:

— Эй Сармак ту хотири худро ҷамъ дор, ман ба ту эҳсонҳо ҳоҳам кард.

Соми Аҳмар дид, ки Сармак аз наздаш гурехта рафтааст, дарҳол афсун ҳонда, ба ҷониби Сармак дамидан гирифт. Сехри Аҳмар ба Сармак таъсир кард, фарёд баровард:

— Эй Хотам, сӯхтам.

Дарҳол Хотам исми аъзамро ҳонда, ба ҷониби Сармак дам андоҳт. Отashi сехри Аҳмар ба Сармак таъсир накард.

Сармак гуфт:

— Эй Хотам, акнун яке аз мулоzимони ту шудам, маро аз оғати Соми Аҳмар нигоҳ доштӣ.

Хотам аз ҷои худ барҳоста бо ҳамроҳии Сармак ба ҷониби ҷоду равона шуд.

Соми Аҳмар боҳабар шуда бо ҷамеи ҳодимони хеш аз шаҳр берун шуд.

Ҳамаи ҷодувон ба фармони Аҳмар ба сеҳр муқайид шуданд. Чунон ки ба гирдогирди он шаҳр соиқаи раъду барқ¹ пайдо шуда ғирев аз ҳамаи олам баромад.

Сармак гуфт:

— Эй Хотам, ин ҳама барқу соиқа аз сехри Аҳмар аст, боҳабар бош!

Хотам исми аъзамро ҳонда, ба ҷониби ҷодувон дам андоҳтан гирифт. Дарзамон ҳамаи он барқу соиқа бар сари ҳуди ҷодувон расидан гирифт. Аҳмар донист, ки Хотам сехри эшонро рад кардааст. Боз ҷоду сеҳрро ба қисми дигаре ҳонда буд, ки як кӯҳи азим аз замин ба ромад хост, ки бар болои сари Хотам бияфтад.

Сармак гуфт:

— Хотам, ҳабардор бош, ки ин сехри дигар аст! Хотам исми аъзамро ҳонда ба ҷониби он кӯҳ бида-

¹Соиқаи раъду барқ — гулдуруроси раъду барқ.

мид. Он күх пора-пора шуда, бар сари чодувон афтод. Қариб чаҳор ҳазор ҷоду дар зери сангҳои он күх монда ҷон ба моликони дӯзах супориданд. Ва он санг ҳавола ба ҷониби Аҳмар шуда меҳост, ки нарм-нарм ва тард-тард кунад. Ҷоду худро он сӯ кашид ва он санг аз як тарафи сари ӯ гузашта ба замин фуру рафт.

Хотам қадам пештар ниҳода, ба ҷониби Аҳмар роҳӣ шуд. Ҷоду дид, ки Хотам наздик расидааст, сехро ба навъи дигар ҳонд. Чунон ки аз чаҳор тараф аждаҳорон пайдо шуда, ба ҷониби Хотам хез карданд.

Хотам дарҳол исми аъзамро ҳонда дамида буд, ки ҳамаи он аждаҳорон ба ҷониби ҳуди ҷоду ҳавола шуданд.

Ҷоду худро аз аждаҳорон базур ҳалос кард.

Ба ҳамин минвол ҷанд тарика сехр оғоз кард. Хотам ҳамаи сехрои ўро рад кард ва он аждаҳорон панҷ ҳазор ҷодуро фуру бурда буданд. Аз дувоздаҳ ҳазор ҷоду се ҳазор ҷоду бокӣ монда буд.

Аз ин корҳои Хотам тарсида ҳамаи онҳо дар назди Аҳмар рафта гуфтанд:

— Эй Сом, ин ҷавон саҳт соҳир аст. Бигурез, ки ҷон ҳам ғанимат аст.

Аҳмар дид, ки ин гуфта ҳамаи ҷодувон гурехта мераванд, дарҳол бонг бар онҳо зада гуфт, ки:

— Эй намакҳаромон, акнун гурехта кучо меравед, инак, ин ҷавонро дар қайд ҳоҳам кашид.

Ҷодувон гуфтанд:

— Ин ҳарфи ношуниданист,— ва овози Аҳмарро гуш накарда, ҳамаи онҳо дар гурез шуданд.

Аҳмар дид, ки ҳамаи онҳо гурехта рафта истоданд, афсуне ҳонда ба тарафи онҳо дамида буд, ки ҳамаи онҳо ба сурати дароҳт даромаданд ва Аҳмарни ҷоду танҳо монда мегуфт, ки «ҳарчанд бо ин ҷавон сехр мекунам, кор намекунад», ин гуфта афсуне ҳонд ва ба ҳуд бидамид, дарҳол парвоз карда, ба руи ҳаво рафт ва аз назари Хотам ғоиб шуд.

Хотам аз Сармак пурсид, ки:

— Ҷоду кучо шуд?

Сармак гуфт:

— Аҳмар гурехта дар назди ҷодуи қалон, устоди ҳуд рафт.

Хотам гуфт:

— Маро кори азиме дар пеш аст, то Аҳмар ба даст наояд, кори ман тамон наҳоҳад шуд.

Сармак гуфт:

— Ахмарро аз пеши ҷодуи қалон ҳоҳӣ ёфт, на аз ҷои дигар.

Хотам гуфт:

— Ҷодуи қалонро чӣ ном аст?

Сармак гуфт:

— Ӯро ном Қамаллок мегӯянд, ҳамаи ҷодувон уро ба ҷои худо мепарастанд ва ватани ӯ дар кӯҳ аст ва дар он кӯҳ аз рӯи сехр осмоне дуруст карда ва бар он осмон офтобу моҳтоб ва ситорагон барпо кардааст. Ва дар зери он осмон аз сехр шаҳре соҳта бо сӣ ҳазор ҷоду дар он шаҳр мутаваттин аст.¹

Хотам гуфт:

— Ту кӯхи Қамаллокро медонӣ, ки чанд фарсанг роҳ бошад?

Сармак гуфт:

— Аз ин ҷо то ба кӯхи Қамаллок роҳ дур аст.

Боз Сармак гуфт:

— Чандон ки ҳосияти исми аъзамро дидам, ихлосам аз ин ҷодувон гашт. ва ҳамаи корҳои онҳо ботил будааст. Аз ту илтимосе дорам, ки маро ба хизматгорӣ қабул фармой.

Хотам гуфт:

— Бигӯ, ки лашкари ҷоду кучо шуд?

Сармак гуфт:

Ин ҳама дараҳтон ки мебинӣ, ҳамаи лашкари Соми Аҳмар аст, ки ӯ сехр карда рафтааст; то ба қиёми қиёмат инҳо ба ҳамин сурати дараҳт дар ин ҷо ҳоҳанд монд. Боз гуфт:

— Эй Хотам, метавонӣ онҳоро ба сурати асли оварда, мутей худ гардонӣ, бо мо ҳамроҳӣ карда ҳоҳанд рафт.

Дарсоат Хотам гуфт:

— Эй Сармак як пиёла об биёр.

Сармак давида рафт, як пиёла об овард. Хотам ба он об дам андоҳт ва ба дasti Сармак дода гуфт:

— Ин обро зери ҳар қадоми ин дараҳтон бирез.

Сармак он обро дар зери ҳар қадоми он дараҳтон рехт. Дарҳол се ҳазор ҷоду ба сурати аслии худҳо омаданд ва аз Сармак пурсиданд, ки:

— Соми Аҳмар кучост?

Сармак гуфт:

— Шумоёнро ба сурати дараҳтон карда худи ӯ ба-

¹ Яъне: ватан гирифтааст.

дар рафт. Маълум мешавад, ки назди устоди худ — Қамаллоқи чоду рафтааст.

Сармак боз гуфт:

— Эй ҷодувон, шумоён аз аҳволи худҳо хабар дидед, ки ба чӣ қайф будед?

ОНҲО ГУФТАНД:

— Моён дар як ҷо истода будем, аммо қудрати роҳ рафтан ва ҳаракат кардан надоштем ва тамомии аъзои моён холӣ аз ғаму андӯҳ набуд. Алҳол ба баракати ин ҷавонмард ба асли қадим омадем, аммо ин ҷавонмард аҷаб будааст, ки аз сехри Аҳмари чоду начот ёфта, ўро пеш кардааст. Акнун моён аз ин ҷавонмард ҷудо наҳоҳем шуд, — гуфта дар пеши Хотам омаданд ва дар зери қадами ў бандавор афтоданд.

Баъд аз соате гуфтаанд:

— Эй ҳидеванд, акнун иродай чӣ дорӣ ва кучо ҳоҳӣ рафт?

Хотам гуфт:

— Аз пай Аҳмар ҳоҳам рафт ва ўро ба даст ҳоҳам даровард. Бубинам, ки ба рағбати худ дуҳтарро ба ман мединад ё не.

Ҷодувон гуфтаанд, ки:

— Дуҳтари Аҳмарро дар кучо дидӣ, ки мубталои ў шудӣ ва ба талаби ў мегардӣ?

Хотам гуфт:

— Дар саҳрои ҳаргушу ҳурӯс дида будам ва дар талаби ў бисъёр ранҷҳо қашидам ва он чи ҷабру ситами Соми Аҳмар дар ҳаққи ман дареф надошт шумоён ҳам дидед. Иншооллоҳ ўро ба даст оварда, интиқом ҳам ситонид.

Ҷодувон гуфтаанд:

— Эй Хотам, бидон ва огоҳ бош, ки устоди ў Қамаллоқ баланд соҳир аст.

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, агар завқи тамошо доред, бо ман биёд, вагарна дар ҳамин ҷо бошед, ман донам.

Ҷодувон гуфтаанд, ки:

— Эй Хотам, ту барои моён эҳсон кардӣ ва аз муруват нест, ки дар назди Қамаллоқ ва Соми Аҳмар танҳо фиристонем. Агар сехри онҳоро рад кардӣ, беҳтар бошад ва илло бо ту ҳамроҳ ҳоҳем мурд.

Хотам гуфт:

— Эй ҷодувон, биёд, ки ба ҷониби Аҳмару Қамаллоқ биравем.

Дархол ҳамаи ҷодувон бо ҳамроҳии Хотам ба ҷониби кӯхи Қамаллоқ равона шуданд.

Ба ҷое расида диданд, ки толоби ачибе.

Аз оби тодор нӯши ҷон карданд. Дархол то ба ноғи худҳо фурӯ рафтанд.

Хотам гуфт:

— Эй ёрон, ин чи сир аст, ки ҷунин шудем?

Ҷодувон аз ҷавоб додан очиз буданд.

Хотам аз онҳо ҷудо намешуд ва афсӯс меҳӯрд. Дарзамон ба хотири Хотам номи аъзам расида. Ислим аъзамро ҳонда дамида буд, ки оби нилгун аз биниву ноғи онҳо ҷорӣ шуд. Мартабаи сейӯм, ки ҳонда буд, ҳамаи онҳо аз оби толоб берун омада, ба сурати аслӣ қоим шуданд ва Хотамро дуои ҳайр карданд.

Хотам пурсид, ки:

— Эй ёрон, чӣ ҳол буд, ки шумоён ҷунину ҷунон шудед?

Онҳо гуфтанд:

Маълум шуд, ки Соми Аҳмар аз ин роҳ рафта ва оби ин толобро бо сеҳри ҳуд дуруст кардааст.

Ва гуфтанд:

— Эй Хотам, ту аз баракати номи аъзам ҳамаи сеҳрҳои ўро ноҷиз гардонидӣ ва ба шарофати ту моён ҳам аз балои сеҳри ў ҳалос шудем.

Баъд Хотам дид, ки асари сеҳр дар оби толоб намонд, якero амр кард, ки аз оби толоб қадре бинуш, Дархол ў аз оби толоб қадре нӯшид. Соате биистод, диданд, ки ба ў ҳеч ҳодиса нашуд. Хотам ва дигар ҷодувон аз он об нӯшида ғусл карданд.

Сабуқрӯҳ шуда, оғият ёфтанд ва ҳамаи онҳо ба хизмати Хотам камари ҳиммат бар миёни худҳо баста буданд ва мегуфтанд:

— Эй ҷавонмард, акнун бубин ҷунон ҳикматҳо қунем, ки ба шарҳ рост наояд.

Алқисса, ҳамаи онҳо ба ҷониби Аҳмари ҷоду равона шуданд.

Аҳмар хабар ёфта дар назди Қамаллоқ омад.

Қамаллоқ гуфт:

— Эй Аҳмар, туро чӣ шуд, ки бо ин ҳол ғурехта омадӣ?

Аҳмар гуфт:

— Эй устод, дар макони ман Хотам ном шахсе омада, тамоми сеҳрҳои маро ботил гардонид ва аксари

лашкари маро күшта, баъзеи онхоро мутеи худ кардааст.

Камаллок дар ғазаб даромада гуфт:

— Эй Аҳмар хотири худро чамъ дор, ман ўро ғуллу занцир карда ба ту хоҳам дод.

Алқисса, Камаллок сехре хонда ба гирди макони худ бидамид. Дарҳол ба гирди макони ў ҳисоре барпо шуд, ки ба гуфтан рост намеояд ва гирди он ҳисор оташ сар барзадан гирифт.

Баъд аз панҷ рӯз Хотам ба кӯхи Камаллок расида дид, ки ҳисори азиме ва гирдогирди он оташ фаввора мезанад.

Дарҳол исми аъзамро хонда, ба ҷониби он кӯхи оташ бидамид, он кӯҳ бартараф шуд.

Мулозимон хабар ба Камаллок расониданд, ки ҳамон ҷавон дар зери кӯҳ расида, ҳамаи оташхоро барҳам зад.

Боз Камаллок афсуни дигаре хонда, ба ҷониби Хотам дамид. Ногоҳ аз чаҳор тарафи Хотам ва тобеони ў дарёи азиме пайдо шуда мавҷзанон наздик расид. Ҳамаи рафиқон фарёд бароварданд, ки:

— Эй хидеванд, боҳабар бош, ки дарёи сехр меояд ва ҳамаи моёнро ғарқу ҳалок ҳоҳад гардонид.

Дарҳол Хотам исми аъзамро хонда, ба ҷониби он дарё дамид ва он дарёи пуршур баргашта, ба ҷониби Камаллок равона шуд.

Камаллок дид, ки дарёи сехр меояд, агар илоҷ нақунад, тамомии шаҳру маконҳоро ҳароб ҳоҳад гардонид. Дарзамон сехри дигаре хонда он дарёро ноҷиз кард.

Аҳмар гуфт:

— Эй раҳнамо, Хотам қасди баромадани кӯҳ дорад.

Боз Камаллок бо Аҳмар ба хондани сехр муқайид шуд. Дарзамон бар болои сари Хотам сангҳои панҷманий ва даҳманий ба монанди жола боридан гирифт. Хотам ба хондани исми аъзам муқайид шуд ва он борони санг ба Хотаму рафиқони ў нарасида, ба атрофи эшон чамъ мешуд.

Алқисса шабона рӯз ба гирдогирди эшон санг борида, ба мисли қалъаи баланд шуд.

Хотам, исмро хонда пештар қадам ниҳод.

Дид, ки не кӯҳ ҳаст ва не Камаллок.

Мулозимон гуфтанд ки:

— Эй Хотам, Қамаллоқ он күхро аз назар ғоиб кардааст.

Хотам низ дар ҳамон чо нишаста исм хонда дамидан гирифт. Баъд аз се руз күх ба назари онҳо на-мудор шуд.

Хотам аз чои худ бархоста бо рафиқон бар болои күх мерафт.

Мулозимони Қамаллоқ шўру ғавғо бардошта гуфтанд, ки:

— Он ҷавон бо ходимон аз болои күх омада истодааст.

Дарҳол Қамаллоқ илоҷ наёфта, аз сехр осмоне дуруст қард, ки баландии он ҳазор газ. Бо тобеони худ бар болои он осмон баромада бадар рафт.

Хотам бо тобеони худ дар даруни шаҳр даромада дид, ки чандин қисм таом пухта тайёр гузоштаанд. Дарҳол Хотам бо рафиқон аз он таомҳо хўрдан гирифт.

Ҳар қадоме, ки як лукма аз он таомҳо хўрд, дарҳол ҳуни бинӣ аз ў ба монанди оби равон ҷорӣ шуд.

Хотам донист, ки малъунон ба ҳамаи ин таомҳо сехр қарда рафтаанд. Дарҳол исми аъзамро хонда дамид. Сехр аз ҳамаи он таомҳо бартараф шуд ва рафиқони Хотам аз он таомҳо ишкамсерӣ хўрданд.

Хотам пурсид, ки:

— Эй рафиқон, осмони Қамаллоқ дар кучост?

Рафиқон гуфтанд, ки:

— Бар рӯи ҳаво монанди гунбад менамояд, ҳамон аст. Хотам ғуслу вузуи тоза қарда, исми аъзамро хонда ба ҷониби осмони Қамаллоқ дамид. Дарзамон осмони Қамаллоқ пора-пора шуд. Ҳамаи ҷодувон аз болои он осмон сарнагун афтода, ҷон ба молики дӯзах супурданд.

Қамаллоқ бо Аҳмар ба зўри сехр аз он чо низ дар гурез шуд.

Хотам мутаоқиб шуда¹ исми аъзамро хондан гирифт. То ба ҳангоме, ки оташ аз зери домони Қамаллоқ бархост². Дарзамон сұхта хокистар гашт.

Устоди худро чунин дида, Соми Аҳмар саросема шуда ва аз күх афтода, устухонҳои ў нарм-нарм ва гардгард шуд.

Хотам шукр ба ҷониби овард ва ҷамъи ҷодувон дар зерни қадами ў афтода таҳсину оғаринҳо қарданд.

¹ Яъне: таъқиб қарда, таъқибкунон...

Хотам рӯ ба ҷониби Сармак карда гуфт:

— Эй Сармак мо подшоҳии ҳамин мулкро ба ту додем, ба шарте, ки бар бандагони худо зулму тааддӣ накунӣ ва ҳамаи раоёро аз худ розӣ гардонӣ.

Баъд аз он рӯ ба ҷониби рафиқон карда гуфт ки:

— Шумоён ҳам сардории Сармакро қабул намоед. Онҳо гуфтанд, ки:

— Фармонбардорем.

Хотам боз гуфт:

— Эй дӯстон, акнун ман ба ҷониби маликаи Зарринпӯш ҳоҳам рафт.

Чодувон гуфтанд:

— Эй хидеванд, моён низ бо шумо ҳамроҳ ҳоҳем рафт.

Хотам боз гуфт:

— Эй ёрон, ҳамаи насиҳатҳои моро қабул намоед ва маро танҳо гузоред.

Онҳо гуфтанд:

— Эй азиз, ҳаргиз аз гуфтаи ту ва Сармак берун наравем.

Хотам бо онҳо видоъ карда, ба ҷониби толоб равона шуд. Баъд аз чанд рӯз бар сари толоб расида дид, ки толоб нопадид шуда, он дараҳт ба ҷояш истодааст. Аммо ба ҷои толоб маҳаллае аз шиша дар назар ме-намояд. Дарҳол ба дарвоза расида дид, ки ҳамаи он моҳрӯён ба дарвозаи он маҳалла дарбон шуда нишастаанд.

— Чун Хотамро диданд, пурсиданд, ки:

— Ту кистӣ ва аз кучо меой?

Хотам гуфт:

— Ман ҳамон шахсам, ки бо шумоён ба шоҳи дараҳт оvezон шуда, укубатҳо кashiда будам. Бархезед, саломи маро ба маликаи Зарринпӯш расонед, ки барои ӯ муждаҳо овардаам.

Дарҳол мулоzим раfta гуфт:

— Эй маликаи ҷаҳон, ҷавоне омада ва мегӯяд, ки маликаро мулоzимат менамоям.

Малика соате сар фуру карда, баъд сар бардошта гуфт, ки:

— Раfta пурс, падарам чӣ гуна аст?

Дарзамон мулоzим раfta гуфт:

— Малика аз ҳакиқати кори падари худ мепур-санд.

Хотам гуфт:

— Худ рафта ба хизмати малика аҳволи падари уро баён ҳоҳам намуд.

Дарзамон мулозим рафта гуфт:

— Чавон чунину чунон мегўяд.

Малика фармуд:

— Дарҳол рафта уро биёред.

Мулозимон Хотамро дар назди малика оварданд.

Назари Хотам ба рӯи малика афтод, дарҳол бехуш шуда сарнагун афтод.

Малика фармуд, ки:

— Жушбўй ба димоги ин чавон доред.

Мулозимон чунин карданд. Хотам ба ҳуш омада дид, ки малика бар болои сари ў истодааст.

Хотам шод шуда, дар дили худ гуфт: «Боре маъшук аз ҳоли аламзадагон хабар мегирифтааст».

Малика ба ҳазор нозу карашма бар болои тахт гузашта бинишааст ва гуфт:

— Эй мулозимон, барон Хотам курсии заррин биёред.

Мулозимон чунин карданд. Хотамро низ бар курсӣ нишониданд.

Малика ба забони ширин хитоб ба ҷониби Хотам карда гуфт:

— Эй азиз, саргузаشتি худро гўй, то бишнавем.

Хотам ба чандин узру таъзим ҳамаи саргузаشتি худро ва аҳволоти падари уро дар назди малика як-як баён намуд ва гуфт:

— Эй маликаи ҷаҳон, ин ҳама меҳнату машаққатҳоро барои ту қашидаам. Бояд, ки ин ҳама кулфатҳоро мубаддал ба роҳат гардонӣ ва дили ин мискини гирифторро дар қайди зулфи мушкбори худ ҳамеша дорӣ. Мурод ва орзӯи ин бечора ҳамин аст.

Дарзамон мулозимон гуфтанд:

— Эй малика, Хотам подшоҳзодан Яман аст, ин ҳама ранҷу машаққатро аз барои ту қашида омадааст. Акнун бояд саранҷоми шодӣ намой ва падарат ҷодуи золиме буд, аз ин олам бартараф шуда, дар пешгоҳи ҷаҳаннам чой гирифт.

Дарҳол малика аз болои тахти худ барҳост ва андар ҳарами худ рафта, никоб бар рӯи худ қашида бинишааст.

Мулозимон дар саранҷоми шодӣ шуда, муддати ҳафт шабонарӯз ба созу нағма ва табмҳои гуногун ҷаш-

не оростанд. Рұзи ҳафтум ба расми обову ачдоди худ-хо маликаро акд карда ба Хотам супориданд.

Алқисса малика бар болои бистарҳои заррин бо ҳамроҳии Хотам бинишаст.

Хотам хост, ки чанд бұса аз гули рўи малика гирифта коми дил ҳосил кунад, дар ҳамон вақт ба назараш шаҳзода Мунир расид. Ларзону ҳаросон бархост.

Малика мутаҳайир шуда ба худ гуфт: «Чи айб аз ман ёфт, ки дар айни висол даст аз ман бардошт? Маълум шуд, ки дили ин аз ман рамида фикри дигаре кард».

Байт:

Ваъдан васл чун расад наздик,
Оташи шавқ тезтар гардад.

Алқисса, малика боз ба хотир овард: «Ин сирро чи гуна пурсам?».

Дарзамон Хотам фахмид, ки ба хотири малика чизе омада, мутафаккир шудааст. Ин фикро аз дили малика берун карданы шуда, ҳамаи саргузаشتі худ ва хикояти шаҳзода ва қиссаи маликаи Ҳуснбонуро дар пеши у як-як баён намуд ва боз гуфт:

— Эй дилором, дар хотир ҳеч маёр, ки ман барои муҳимме омадаам. Дар ин вақт интизории он бечора ба хотирам расида, аз ҷои худ бархостам. Эй малика, хотири мубораки худро ҷамъ дор. Ман аз висоли тузиёда хуррам ва хурсандам.

Боз гуфт:

— Эй малика, се саволи уро ҷавоб ёфтам. Акнун дар тараддуди ҷавоби саволи чаҳоруми ўям. Мехоҳам, ки барои ҳамин ҷавоб ба ҷониби Қулзум равам.

Малика гуфт:

— Пас моро дар кучо гузошта меравӣ?

Хотам гуфт:

— Эй дилором, туро дар ватани худ ва дар пеши падару модари худ ҳоҳам фиристод.

Алқисса, муддати ҳафт шабонарӯз саранчоми кори худхоро карда, китобате ба хизмати падари худ навишт. Маликаро бо ҷамеи молу ашё ва қанизони моҳру ба ҷониби Яман равона намуд ва худи у бо малика видой карда, ба ҷониби Қулзум равона шуд.

* * *

Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз чанд рӯз дар навоҳии Қулзум расид. Аз мардумони он ҷо пурсид:

— Қадом шахсест, ки мегӯяд:

«Ростгуро ҳамеша роҳат дар пеш аст».

Онҳо гуфтанд:

— Инчунин суханро ҳеч касе дар ин ҷоҳо нағуфта ва намегӯяд, аммо марди куҳансоле дар фалон қалъа сокин бӯда ва ин суханро ба дарвозаи худ навишта мондааст. Аз ин ҷо то ба макони ў се фарсанг роҳ аст ва номи он қалъаро Қурм мегӯянд. Ва мақсади ту дар ҳамон ҷо ҳоҳад буд.

Дарҳол Хотам ба ҷониби Қурм равона шуд: Баъд аз муддате ба он ҷо расида дид, ки қасри баланде, ба дарвозаи он навиштаанд, ки:

«Ростгуро ҳамеша роҳат дар пеш аст».

Байт:

Ростӣ овар, ки шавӣ растагор,
Ростӣ аз ту, зафар аз кирдигор.

Алқисса, Хотам ба хизмати он пир расида дид, ки азизе бар болои маснади шоҳаншоҳӣ нишаста. Ба чандин адаб таъзимоти пирро ба ҷо оварда, салом дод ва он азиз аз ҷои худ бархоста, Хотамро дар канор гирифт ва бар болои маснад бинишонда, аз Хотам пурсид, ки:

— Эй писар, номи шарифи шумо чист ва аз қадом ҷониб омадед ва ба қадом тараф меравед ва чӣ матлаб доред, ки дар ин ҷоҳо то ба ҳол ҳеч касе наёмадааст.

Хотам саргузашти худ ва аҳволи шаҳзодаи Муниро як-як баён намуд.

Он азиз ба ин ҳама корҳои Хотам таҳсину оғаринҳо мекард.

Хотам гуфт:

— Эй азиз, шуморо марди куҳансол мегӯянд. Акунун ки шуморо мебинам, торай мӯе аз риши шумо сафед нашудааст ва аз ибтидои бинои ин шаҳр шумо ба олами вучуд буда. Ба қадом кайфият ин дараҷаро ёфтед?

Он азиз гуфт:

— Эй ҷавони ҳумоюнқадам, аз замони обод ва бунёд шудани ин шаҳр ҳафтсад сол гузаштааст ва ум-

ри мани пир зиёда аз ҳафтсад сол буда. Чунон ки дар аввали вакт марди қиморбозе будам ва дар шабонарӯй қиморбозӣ мекардам. Рӯзе дар дasti ман чизе намонд. Чун шаб шуд, барои дуздӣ аз хона берун шуда, ба хотирам гузашт, ки дар хонаи раоё равам, чизе ёбам ё не, биё ки дар боргоҳи подшоҳ равам.

Алкисса, дар зери қасри подшоҳ рафта, каманд андохта боло баромадам. Атрофи ҷониби он қаср гашт карда, ба ҷое расида дидам, ки духтари подшоҳ бар болои таҳт хобида ва қанизони ӯ бар атрофи он таҳт низ хобидаанд. Як дона гавҳари шабҷароғ ба гардани он духтар будааст. Он замон қушода гирифтам ва аз қасри шоҳ берун шуда ба ҷое расидам. Дидаам, ки дар он ҷо ҷамоаи дуздон молу матои бисёре дуздида оварда, дар қайди таксими будаанд. Дарзәмон назари онҳо бар ман афтод. Маро дар пеши ҳудҳо ҳонда пурсиданд, ки ту қистӣ.

Ман аз рӯи ростӣ кору кирдори ҳудро ба онҳо гуфтам. Дуздон ҳостанд, ки он гавҳарро аз ман биситонанд. Ногоҳ шахсе ба овози муҳиб бонг бар онҳо зад, ки аз зӯри овози ӯ тамомии шаҳру саҳро биларзид.

Дуздон тарсида, аз пеш гурехтанд ва он ҳамаи матоъ ва моли эшон дар назди ман монд.

Дарлаҷза он овоздиҳанда ҳозир шуда гуфт:

«— Ту қистӣ? Рост бигӯ ва илло туро дар ин ҷо ҳалок ҳоҳам кард».

Ман ҳамаи саргузашти ҳудро баён намудам. Он мард гуфт:

«— Чун ту рост гуфтӣ, туро гузоштам», — ва ҳамаи молу матои дуздонро бар ман баҳшид.

Он шаҳс боз гуфт ки:

«— Эй бародар аз қиморбозӣ тавба кун».

Дарҳол аз қиморбозӣ тавба кардам. Он шаҳс боз гуфт:

— «Эй бародар, умри ту ба ҳафтсад сол ҳоҳад расид».

Дарҳол ҳамаи он молу матоъоро бардошта дар ҳонаи ҳуд овардам ва ин қасро аз он молҳо бино кардам. Мардумоне, ки бар ман инод¹ доштанд, ғаммозӣ карда ба асағи² шаҳр гуфтанд, ки ин мард бисёр иф-

¹Инод — ба маънин кина, баҳилӣ.

²Асағ — миршаб.

лос буд, ин миқдор молро аз кучо ёфта, ки ин ҳама қасру иморат месозад?

Асаси шаҳр маро талабида пурсид, ки:

«— Ин ҳама молро аз кучо ёфтй?»

Ман аз рӯи рости ҳамаи саргузашти худро дар пеши ӯ як-як байён намудам. Ба шоҳ бурданд, низ рост гуфтам.

Шоҳ гуфт:

«— Эй мардумон, инро ҳеч нагӯед, ки ростгу будааст ва ин қисм одамиро ҳеч кас надида, ки айби дуздии худро дар пеши подшоҳ изхор созад.

Бинобар риояи рости ҳамаи он зарҳоро шоҳ ба ман баҳшид. Чандин сол аст, ки аз он зарҳо ҳарҷ мекунам, ҳаргиз адо намешавад. Аз он замон то ба ин замон ҳосияти ростиро ба дарвозаи худ навишта мондаам, ки «ростгӯро ҳамеша роҳат дар пеш аст». Ҳар кӣ бошад, ба ҷуз рости дигар сухан нагӯяд.

Чанд рӯз Хотамро нигоҳ дошта, меҳрубониҳо ачибе намуд. Баъд аз чанд рӯз Хотам рухсат хост ва он мард ӯро рухсат намуд. Дарҳол Хотам рӯ ба саҳро карда равона шуд.

Баъд аз чанд рӯз маликаи Зарринпуш ба хотири Хотам расида, ба ҷониби Яман роҳӣ шуд. Баъд аз чанд вакт ба ҳадди Яман расида дид, ки ҷашмаи обе дар назари ӯ даромад. Бар сари он ҷашма рафта даме об нӯшида дид, ки ҷуфте бутемор¹ омада бар лаби об нишастанд ва бо якдигар дар гуфтугӯ шуданд.

Хотам гӯш андохта шунавид, ки модаи он мегӯяд:

— Эй ҷуфти азиз, маро танҳо монда кучо меравӣ, аз ин кори худ мамнӯъ шав²

Нари ӯ гуфт:

— Эй зани нодон, барои ҳайр дар ин кор камари саъӣ бастаам ва аз ин кор маро манъ карда, ба монанди иблис фиреб медиҳӣ ва ту маро чӣ кор ҳоҳӣ омад дар дунё, ки ман бо ту машғул бошам ва кори ҳайрро фаромӯш намоям. Бидон ва огоҳ бош, ки ҳаргиз гуфтаи туро қабул нанамоям. Акнун бишнав, ки туро хикояте ёд орам:

Дар шаҳри Ҷоблуқо подшоҳе барои ширкор баро-

¹Бутемор — ғамхӯрак; мувофиқи ақидаҳо мурғе будааст, бар лаби об нишаста ташна бошад ҳам об намехурдааст, то ин ки об ба поён нарасад.

²Яъне: баргард.

мада, дар биёбон бисёр гашт, ҳаргиз шикори ў барор накард ва аз аркони давлати худ чудо шуда, ҳайрону сарсон мегашт. Ногоҳ боғеро дид ва дар даруни он боғ даромада сайр мекард. Ба чое расида дид, ки қасри баланде. Дар зери он қаср ҳавзи калоне пур аз оби соғ. Аз дидани он оби ҳавз масрур шуда дар канори вай биншаст ва он обро ба дasti худ чунбонид. Ногоҳ занчире ба дasti шоҳ афтод ва он занчириро берун қашида дид, ки ба нўки он сандукро бастаанд ва қуфлу калид бо он сандук ҳамроҳ. Шоҳ он сандукро кушода дид, ки як зани моҳрӯё дар даруни он сандук буда. Шоҳ аз ин кайф¹ мутахайир шуд.

Он зан гуфт:

«— Эй ҷавон, мӯчиби ҳайрати ту чист, магар аз дидани ман тарсидӣ? Ман мисли ту одамам». — Ин гуфта аз сандук берун шуд ва ба тарафи қасри худ рафт. Баъд аз замоне як суроҳӣ² шароб бо кабоб оварда, дар назди шоҳ гузошт ва худаш рӯбарӯи ў биншаст.

Чун шоҳ дид, ки дар боби ҳусну ҷамол дар ин олами бозавол мисол надорад, дарҳол даст дароз карда, аз дasti ў бигирифт ва ба ҷониби худ қашид. Ҷанд бӯсаи башавқ аз рӯхсori чун моҳаш гирифт. Баъд аз фароғи айш дар хотири шоҳ лашкар ва аркони давлат расида, парешонҳол шуд. Дарзамон аз дasti худ ангуштари алмоспорае бароварда ба дasti он зан дод ва гуфт:

«— Эй нозанин, ман аз лашкар чудо афтода дар ин ҷо расидам. Мехоҳам ки худро ба лашкар расонам, то ба вакти гашта омадан ин ангуштари алмос аз ман нишона ба дasti ту бошад».

Аз гуфтори шоҳ он зан қоҳ-қоҳ дар ҳанда даромада ва ҳаритае³ аз бағали худ берун карда, бар замин реҳт.

Шоҳ дид, ки қариб ҳафтсад ангуштарӣ ҳамаи он аз алмоспора.

Ў гуфт:

«— Эй шоҳ, шавҳари ғаюре дорам! Қасбу кори ў хироҷгири түччор⁴ ва мусоғирон аст, рӯз меравад ва шаб меояд. Аз камоли рашки худ маро оварда, дар

¹Кайф — ҳол, ҳолат.

²Суроҳӣ — шиша.

³Ҳарита — киса, ҳалта.

⁴Түччор — савдогарон.

ин сандуки об гузашта. Аз қабили ту чандин шоҳон ва амирон ва бозаргонон дар ин мақом омада. Ҳар кадоми онҳо ба ман ҳамхоб шуда, нишона гүён як ангуштарин-як ангуштарин дода рафта бознаёмаанд».

Боз гуфт:

«— Эй шоҳ, инчунин ангуштарин фаромуш хоҳад шуд».

Дарҳол шоҳ он занро дар сандук андохта, дар оби он ҳавз гузашта, худ роҳӣ шуд.

Баъд аз чанд муддат дохили шаҳр шуда, бар забари таҳт бинишаст ва ҳамаи дарбонону хоҷасароёнро аз атрофи ҳарами худ дур кард ва ҳамаи занони худро ба ҳифзи илоҳӣ супурд.

Вазирон аз ин ҳол воқиф шуда омаданд ва гуфтанд:

«— Эй шоҳ, дарбонон чӣ гуноҳ кардаанд, ки ҳамаи эшонро мардудӣ¹ боргоҳ кардед?»

Шоҳ тамомии дидаву кардаи худро дар назди онҳо як-як баён намуд.

Вазирон гуфтанд:

«— Эй қиблии олам, дар шаъни занон ҳар чӣ гӯянд, рост аст, аммо дар байни занон некон бисёранд. Ба ҳар тавр бошад, дарбононро боз ба мақоми хеш гузоранд, ки ба шаъне шавқати шоҳӣ сабаби зинат хоҳанд шуд».

Дарҳол шоҳ ба гуфтаи вазирон ҳамаи дарбонону ҳоҷибонро талабида, дар мақоми эшон гузашт.

Алқисса бутемори нар гуфт:

— Эй ҷуфт, кори занон ба ҳамин тарик буда, чунончи Хотамро мебинӣ, ки ба кори шаҳзода Мунир ҷонбозӣ мекунад. Алҳол он бечораро дар Ҳуснобод мунтазир гузашта, худ дар назди малика меравад. Занони ин замон мардони худро аз кори хайр бозмедоранд, ҳаргиз гуфтаи туро дар ин боб қабул нанамоям.

Чун Хотам ин суханро аз бутемор шунид, аз раъий худ бозгашт ва роҳи Яман гузашта, ба ҷониби Ҳуснобод роҳӣ шуд.

Баъд аз чанд муддат ба шаҳри Ҳуснобод расида, маликаро мулозимат кард. Малика аз паси парда пурсид, ки:

— Эй Хотам, чаро дар ин сафар таъхир варзиди?

¹ Забар — боло.

² Мардуд — радшуда, рондашуда.

Акнун ҷавоби он саволи маро бигӯ ва аз ҳақиқати он маро огоҳ гардон.

Хотам гуфт:

— Эй дилором, фақир дар шаҳри Қурм рафта, он шахсеро ба ҷашми ҳуд дидам ва аз забони ӯ сухани ростро шунида омадам. Алҳол умри ӯ аз ҳафтсад сол гузашта, ҳанӯз тораи мӯе аз маҳосини¹ ӯ сафед нашуда.

Ва ҳамаи саргузашти ҳудро дар пеши малика як-як баён намуд.

Малика ва доя гӯфтанд:

— Эй Хотам, ҳар чӣ гӯфтӣ, рост аст.

Дарҳол фармуд, ки:

— Эй мулоғимон, обу таом дар назди Хотам биёред.

Ходимон ҷандин қисм таом оварда, дар назди Хотам гузоштанд.

Хотам гуфт:

— Ин таомҳоро бурда, бо ҳамроҳии шаҳзода та новул ҳоҳам намуд.

Он замон қанизони малика таомҳоро бардошта дар корвонсаро оварда, дар назди Хотам ва шаҳзода гузоштанд.

Хотам бо ҳамроҳии шаҳзода дар як суфра таом хурда, аз саргузашти ҳуд Ҷақл мекард. Шаҳзода ба ин ҳама корҳои Хотам таҳсину оғарин мекард.

Алқисса, як ҳафта дар он ҷо ором гирифт. Рӯзи ҳаштум ба хизмати малика расида гуфт:

— Эй моҳи олам акнун саволи панҷумро гӯй, бандада ба талаби он ҳоҳам рафт.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, шунидаам кӯҳ нидо мезанад. Он кӯҳ дар кӯчости ва боиси нидои ӯ чист? Бояд ки аз ҳақиқати он кӯҳ ва нидои он маро огоҳ гардонӣ.

Дарҳол Хотам аз хизмати малика баромада, дар пеши шаҳзода расид ва гуфт:

— Эй шаҳзода, бандада ба талаби кӯҳи Нидо мера вам. Агар ҳаёт боқист, туро боз ҳоҳам дид ва илло, аз ман розӣ бош. Ин гуфта рӯ ба биёбон овард.

¹Маҳосин — ришу мӯйлаб.

САФАРИ ПАНЦУМ

Хотам баъд аз чанд муддат ба шаҳре расида, аз мардумони он пурсид.

Онҳо гуфтанд, ки:

— Мойн бо ин ном кӯҳ нашнидаем.

Хотам боз ба роҳи худ равона шуд. Муддати чанд вакт аз шаҳрхову вилоятҳо рафта мепурсид. Ҳама ме-гуфтанд, ки «Мойн бо ин ном кӯҳ нашнидаем».

Алқисса, баъд аз як моҳ дар шаҳре расида дид, ки тамомии мардумони он шаҳр дар як ҷо ҷамъ шуда. Дарзамон аз онҳо пурсид, ки:

— Эй ёрон, боиси ҷамъ шудани шумоён чист?

Онҳо гуфтанд:

— Эй ҷавон, боиси ҷамъ шудан ин ки яке аз моён мурд. Расми мо ин аст, ки ҳоҳ ^{ғаний}¹ ва ҳоҳ факир аз мо мирад, дар як ҷо ҷамъ шуда, ҷандин қисм таом пухта, дар сүфра мегузорем ва мурдаро дар миёна гирифта менишинем, то он вакте, ки мусофири ояд. Баъд аз он ҳамаи таомҳоро бо ҳамроҳии он мусофири тановул менамоем. Баъда мурдаро дағн мекунем. Алҳол, ба толеи моён, ту омадай ва ба шарофати ту мурдаро дағн ҳоҳаем кард.

Хотам гуфт:

— Эй мардумон, агар мусофири наёяд, чӣ ҳоҳед кард?

Онҳо гуфтанд ки:

— Албатта он замон мурдаро дағн ҳоҳем кард ва барои кафорати² он занон ва мардон шаш моҳ рӯза ҳоҳем гирифт. Баъд тавбаву истиғфор³ карда, таомҳои гуногун муҳайё карда, ба мардумони ин шаҳр ҳоҳем ҳӯронид ва ба сари қабри он мурда рафта, зар ба мискинону факирон ҳоҳем дод.

Хотам тааҷҷуб мекард.

Алқисса, он мурдаро дар миёнаи хона ниҳода, ҳама ба даври ӯ нишастанд ва қадамҳои⁴ он мурдаро ба ҷашмҳои хеш мемолиданд. Баъд аз соате ҳамаи он таомҳоро дар миёна гирифта муқайид ба ҳурдан шуданд

¹Ғаний — давлатманд, бой.

²Кафорат — пӯшонидан гуноҳ ва ҷизе, ки барои пӯшонидани гуноҳ ба мардум диханд.

³Истиғфор — баҳшиши гуноҳро дарҳост кардан.

⁴Қадам — қафи по, таги по.

ва Хотамро низ таклиф ба хўрдани ой таомҳо карданд. Хотам ҳам бо ҳамроҳии эшон ба хўрдани таом муқайид шуд. Баъд аз фароғи таом ҳамаи онҳо либосҳои ҳарир ва тоза пўшиданд ва он мурдаро ба сад эъзоз бурда дағн карда, ба ҷониби шаҳр гаштанд ва гуфтанд:

— Эй ҷавони мусоғир, бояд ки чанд рӯзе дар ин шаҳр боши.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад.

Дарҳол ҷое ороставу музайян барои Хотам тайёр намуда, Хотамро дар он ҷо гузоштанд. Баъд аз соате ду зани соҳибчамолро оварда, дар пеши Хотам гузоштанд ва гуфтанд:

— Эй ҷавон, ин ҳам расми моён аст.

Хотам бо ҳуд мегуфт: «Ин мардум аҷаб расме ва қоидае доштаанд».

Чун дар ин муқаддима муддати ҳафт рӯз гузашт, занон ба сардорони ҳуд ҳабар расониданд, ки ин ҷавон бисёр некбаҳт будааст, ки ҳаргиз дар ин муддати ҳафт шабонарӯз ба ҷониби моён майл накард ва аз завқ ба хотири ҳуд ҳеч наёвард.

Ин рафтори Хотамро ба гӯши шоҳ расониданд. Дарҳол шоҳ Хотамро дар назди ҳуд ҳонд ва бар болои маснади шоҳӣ бинишонду гуфт:

— Е бузургвор, ҷӣ мешавад, ки ҳамеша дар ин шаҳр боши. Духтаре дорам дар паси парда, онро ба қанизӣ қабул фармой.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, раво надорам, ки касе ба меҳнати ман шарик шавад, ҷаро ки банда ба талаби кӯҳи Нидо баромадаам. Қариб ҳафт моҳ аст, ки ба талаби кӯҳи мазкур роҳ мепаймоюм. Ҳеч касе нест, ки аз нишони он кӯҳ ба ман ҳабар гӯяд. Агар шуморо ҳабаре аз он кӯҳ бошад, маро огоҳ гардонед, гӯё ки дар ин боб бо ман мувофиқат карда бошед.

Шоҳ марди қуҳансоле буд, аз бузургони ҳуд шунидагӣ дошт, дарзамон гуфт:

— Эй азиз, кӯҳи Нидо кӯҳи азимест, ҷануби он тилисмот дорад, ки дар он ҷо шаҳре ба тилисмот обод аст ва дар он шаҳр ҳаргиз касе мурдани касеро надидааст ва дар он ҷо қабре ҳам нест. Шунидаи ман ин буд, ки бо ту баён намудам ва дар роҳи он балову оғати бисъёр аст, ҷӣ гуна дар он ҷо бирасӣ?

Хотам гуфт:

— Эй Шоҳ, он зоте, ки маро дар ин чо овардааст, дар он чо хоҳад расонид.

Шоҳ гуфт:

— Қасеро, ки ҳиммату эътиқод чунин бошад, ба ҳар чо қасд кунад, хоҳад расид.

Шоҳ фармуд, мулоғизмон зари бисёре оварда, дар назди Хотам гузоштанд. Ў мувофики ҳарчи роҳ аз он зарҳо гирифта, бокии онро ба факирон эҳсон кард.

Хотам бо мардумони шаҳр видоъ карда равона шуд. Баъд аз муддати мадиде ба ҷое расида дид, ки шаҳри азиме ва дар атрофи он шаҳр ҳеч қабре нест. Хотам бо ҳуд гуфт: «Ин шаҳр ҳамон шаҳр аст, ки шоҳ гуфта буд» ва шодиқунон дар он шаҳр дохил шуд.

Мардумон пурсиданд, ки:

— Эй ҷавони мусоғир, аз қадом ошёни баланд парвоз карда омадӣ ва ба кучо меравӣ?

Хотам гуфт:

— Аз шаҳри Ҳуснобод ва ба талаби кӯҳи Нидо мераҳам.

Мардумон гуфтанд, ки:

— Натавонӣ ба он кӯҳ рафтан, ҳазорон ҳазор балову оғат дар роҳ аст.

Хотам гуфт:

— Ҳудо қарим аст, бандаро ба мақсад хоҳад расонид.

Он мардумон гуфтанд:

— Имшаб дар ин чо ором гир, фардо ихтиёр мартурост.

Хотам ҳамон шаб дар он чо ором гирифт. Қазоро ҳамон шаб аз мардумони он шаҳр яке бемор шудааст. Қабилаи ў омада он беморро забҳ карданд¹. Баъд аз забҳ гӯшти ўро таксим карда, ба қадри расамаи ҳудҳо гирифта бурданд. Қасе, ки Хотам дар хонаи ў буд, низ аз гӯшти он мурда оварда, дар хонаи ҳуд пухт. Баъд аз соате як табақ пур аз он гӯшт оварда дар назди Хотам гузошт ва гуфт:

— Эй меҳмони хумоюнқадам, ба толен ту гӯшти лазизе ба даст омада, гӯё ки инчунин гӯшти хуб дар таъомини умри ҳуд нахӯрда бошӣ, ҷаро ки бар моён дар солеву моҳе муюссар мешавад.

Хотам гуфт:

— Ин чӣ гушт аст, ки ин ҳама таъриф мекунӣ?

¹ Забҳ кардан сар буридан

Он мард гуфт:

— Ин гүшти одамист.

Хотам мутаҳайир шуда бо худ гуфт: «Ин мардумон одамхұр будаанд». Боз пурсид, ки:

— Эй азиз, ин чи расм аст, ки дар ин шаҳр гүшти одамиро меҳуранд?

Он мард гуфт:

— Эй мусоғир, тавба карда, истиғфор намой. Моян одамихор неstem, ки мусоғиреро күшта гүшти үро биҳүрем.

Хотам гуфт:

— Худ гуфты, ки ин гүшт гүшти одамист.

Он шахс гуфт:

— Эй ҷавон, ҳар гоҳ, ки аз қиблай моён касе бемор шавад, забҳ карда, гүшти үро тақсим карда меҳурем. Ҳамин тариқа дар шаҳри мо расм аст.

Хотам гуфт:

— Ләънати худой бар шумоён ва расми шумо бод, ки бемореро ба дасти худҳо күшта гүшти үро меҳурд. Ҳазорон ҳазор одамиро бо ноҳақ күшта, асири лашкари ачал кардаед, рӯи шумоёнро дидан дуруст нест.

Дархол аз ҷои худ бархост ва дар роҳ даромада равона шуд. Ҳамаи шаб роҳ рафта, аз ҳадди он шаҳр баромад ва дар он ҳин гуруснагӣ ғолиб омада, ҷонвареро ба тир сайд карда гүшти онро пухта тановул намуд ва дар он ҷо бинишаст.

Ногоҳ дид ки, аз парраи биёбон шери гуруснае пайдо шуда омад.

Дархол порае аз он гүшт дар пеши он шер андохт ва он шер он гүштро хурда, ба ҷониби беша бадар рафт. Хотам низ аз он ҷо гузашта равона шуд. Гоҳе аз ҷангал мева меҳурд, гоҳе ҷонвареро сайд карда, аз гүшти он кабоб намуда тановул мекард. Рӯзе ташнагӣ ғолиб омад. Барои об хурдан ба ҳар тараф давида, аз дур дарахтеро дидрасид. Дар зери он назар кард, ки дар он ҷо ҳам об набудааст. Аз камоли ташнагӣ дар он мақом бинишаст. Баъд аз соате уқобе аз ҷониби ҳаво парвоз карда омада дурттар бинишаст. Микдори чанд қадам ба пастӣ фуруд омада ғоиб шуд. Баъд аз замоне аз он пастӣ ба баландӣ баромада худро афшурда буд, ки аз болу пари он укоб қатраҳои об чакидан гирифт. Дархол Хотам ба ҷониби пастӣ рафта дид, ки толобест пур аз оби соғ. Аз он об ба рағбати тамом хурда равона

шуд. Баъд аз чанд рӯз ба чое расида дид, ки мардумон ҷамъ шуда, оташ афрухта истодаанд.

Хотам бо худ гуфт: «Инҳо таом мепухта бошанд?»— Наздик расида дид, ки тамоми он мардумон ришу бурути худҳоро тарошида, баъзе гиря мекунанд ва баъзе гирдогирди он оташ мегарданд. Хотам пурсид, ки:

— Эй мардумон, ин қадом мулк аст ва шумоён чӣ мардумед?

Онҳо гуфтанд:

— Эй ҷавони мусоғир, ин мулкро Ҳиндустон меѓуянд ва моён аз қавми ҳиндуем, ки мурдаҳои худҳоро месӯзонем. Алҳол шахсе мурда. Ўро бо ҳамроҳии занонаш дар ин ҷо ҳоҳем сӯзонид.

Хотам донист, ки инҳо бутпарастанд, бо худ гуфт, ки: «Зудтар аз ин ҷо рафтан беҳтар аст».

Равона шуд. Баъд аз чанд рӯз наздики деҳае расида об талабид. Дарзамон шахсе дар хонаи худ рафта, дар як зарф дӯғ ва дар як зарф ширу шакар оварда, дар пеши Хотам гузошт. Хотам он дӯғро нӯшида дар он ҷо ором гирифт. Баъд аз замоне хост ки ширро нӯшад он қас гуфт:

— Эй ҷавон, биринчи пухтаи тайёр дар хона дорам, бифармой, онро дар пеши ту биёрам.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад.

Дарзамон он мард рафта биринчи пухта ва ширу шакар баровард. Хотам аз он таомҳо тановул намуда масрур гашт.

Он мард гуфт:

— Эй ҷавон, агар ду-се рӯзе дар ин ҷо бошӣ, хизмат ҳоҳам кард.

Хотам гуфт:

— Агар ризои ту дар ҳамин аст, чанд рӯз дар ин ҷо ҳоҳам истод.

Он мард аз ин гуфтаи Хотам бисъёр хушвақт шуд. Дарҳол ҷомаи хоб оварда, дар зери қадами Хотам андоҳт ва гуфт:

— Эй ҷавон, муддатест, ки машакқатҳои қашида дар ин ҷо омадай, ба хотирчамъии тамом фароғат варзӣ.

Баъд ҷандин қисм таоми лазиз оварда, дар назди Хотам гузошт. Ҳар замон Хотам аз он таомҳо тановул-кунон мегуфт, ки:

— Хиндустон гулистоне будааст.

Баъд аз фароги таом Хотам ба он мард гуфт:

— Дар ин мулки шумо ачаб расме будааст, ки зани зиндаро бо шавҳари мурда месӯzonанд.

Он мард гуфт:

— Эй ҷавон, дар миёни зану шӯй муҳаббати бисъёр аст. Нисбати мобайни зану шӯиро ташбеҳ ба нисбати мобайни маъшуку ошиқ кардаанд. Агар яке бимираду дигаре зинда монад, худро дар оташ меандозад. Агар дар ин шаҳр чанд рӯз бошӣ, туро бинамоям.

Ногоҳ, раиси он деҳа бемор буд, ҷон ба ҷонофарин супурд ва ўро ҷаҳор зан буд. Аз зани қалони ў ду писар ва аз зани дуйуми ў ду духтар буд. Зани сейум ва ҷаҳоруми ўро ҳеч фарзанд набуд. Дарзамон мурдаи раисро барои сӯзонидан берун карда буданд.

Ҳар ҷаҳор занаш низ аз ақиби он ба порчаҳои рангину тамом зевар печида ва худро бо зебу зинат ороста ва ҷанбарҳои гул дар гардан овехта ва қашқа дар байни абрувон ниҳода ва барги танбул ҳурда ва мӯйҳоро парешон сохта баромаданд. Ҳама мардуми қабилаҳошон дар поҳои эшон меафтоданд ва аз сӯхтан боздоштани мешуданд; онҳо гуфтаи қасеро қабул намекарданд.

Хотам наздик расида гуфт:

— Эй парируён, ин чӣ равиш аст, ки шумоён аз сатр¹ бе сатр шудаед ва боз ҳудҳоро дар оташ андохта месӯzonед?

Он занон қоҳ-қоҳ дар ҳанда даромаданд ва гуфтанд, ки:

— Эй ҷавон, туро шарм намеояд, ки ҷашмони номаҳрами худро ба рӯи занони бегона меандозӣ ва ҳамаи моён мурдагонем. Ҳидеванди моро аҷал дарёбад, чӣ мурувват аст, ки моён дар ин ҷо зинда бимонем ва доим дар фироқи ўғамгин бошем.

Инчунин суханонро гуфта, зеварҳои худро аз гардан ҷудо карда гирифтанд ва ҷашмҳои худро пӯшонида, бо ҳамроҳии мурдаи шавҳар дар даруни анбори ҳезум рафтанд.

Хотам дид, ки яке аз он занон сари шавҳарро дар бағал гирифта, яке ба ҷониби рост нишаста, дигар ба

¹Сатр — парда, чодар.

чониби чап нишаста ва яке пойҳои шавҳарро дар бағал гирифта, ба завқи тамом бинишастанд.

Хотам дар дил гуфт: «Инҳо чӣ ҳоҳанд кард?» — Дарзамон рафта наздики он занон бинишааст.

Занону мардон гуфтанд:

— Эй ҷавон, берун ой, акнун оташ мефурӯзем.

Хотам гуфт:

— Берун наҳоҳам шуд.

Мардумон гуфтанд:

— Эй ҷавон, ин занон барои шавҳари худҳо месӯзанд, магар ту ба ин занон ошиқ шудай?

Хотам гуфт:

— Эй мардумон, шумоёнро бо ман чӣ кор?

Онҳо гуфтанд:

— Акнун замон¹ аз гардани моён сокит шуд. — Дарзамон аз ҳар тараф оташ гузоштанд.

Хотам дар дил мегуфт: «Ин занон аз ин оташ ҳамин замон ҳоҳанд гурехт».

Он занон ҳақдону шодмон бар болои шавҳари худҳо мисли ҳезум сӯхта хокистар шуданд.

Хотам ба сурати он занон афсус меҳурд ва бар вафодории онҳо таҳсину оғарин мекард. Вай аз он ҷо гашта ба хонаи он ҳинду омад.

Ҳинду гуфт:

— Эй ҷавон, расми ин мулкро ба ҷашми худ дидӣ?

Хотам гуфт:

— Оре.

Чанд рӯз дар хонаи он ҳинду ором гирифта, рӯзе аз он ҳинду рӯхсат хост.

Ҳинду гуфт:

— Кучо ҳоҳӣ рафт?

Хотам гуфт:

— Ба ҷониби кӯҳи Нидо меравам.

Ҳинду гуфт:

— Роҳи кӯҳи Нидо зиёда дур аст.

Хотам гуфт:

— Аҳд кардаам, ки аз роҳи худ барнагардам.

Алқисса, Хотам бо ҳинду видоъ карда, ба ҷониби кӯҳи Нидо равона шуд. Баъд аз чанд рӯз ба канораи шаҳре расида дид, ки мардумони он шаҳр шӯру ғавғое барпо карда. Дарҳол пурсид, ки:

— Эй ёрон, боиси ин ҳама шӯру ғавғо чист?

¹ Замон — зоминӣ, кафолат.

Онҳо гуфтанд, ки:

— Эй ҷавон, духтари подшоҳ мурдааст, меҳоҳанд, ки шавҳари ўро бо мурда дағн қунанд, ў қабул намекунад. Ин ҳама шуру ғавғо барои ҳамин аст.

Хотам наздики қалони онҳо рафта пурсид, ки:

— Ин чӣ расмест, ки зиндаро бо ҳамроҳии мурда дағн мекунанд? Бояд, ки ин бечораро раҳой намоед.

Он сардор гуфт:

— Эй ҷавон, мисли ту мусофирие дар ин шаҳр омада ба духтари раис ошик шуда. Дар байни мо расм аст, ки чун муҳаббати ёрон аз ҳад гузашта, ки аз барои якдигар чон медиҳанд, он замон аҳду паймон мекунем ва мепурсем, ки «яке аз шумоён пештар мурад, он дигар мувофиқат мекунад?». Ҳаргоҳ ин шартро қабул наможанд, ақд карда, духтарро ба ў месупорем. Ин ҷавон низ расми моёнро дид, ҳамаи шартҳоро қабул карда буд. Акнун нуқси аҳду вафо мекунад. Ночор ўро бо ҳамроҳии мурда дағн мекунем.

Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, худкардаро дармон нест, чаро дар қавли худ сабитқадам намебоши? Рӯзе аз рузҳо шарбати аҷалро ҳоҳӣ ҷашид.

Он мард гуфт:

— Эй ҷавон расми мулки мо дигар аст.

Хотам гуфт:

— Ҳар шаҳреро расми дигар аст. Агар сари худро ба сангҳо занӣ, инҳо қабул наҳоҳанд кард. Алҳол гуфтаи инҳоро қабул карда, дар гӯр бирав ва ман туро дар шаб берун ҳоҳам кард.

Он мард гуфт:

— Эй ҷавони ҳамроз, то ба вақти баровардани ту ҷон аз бадани ман берун ҳоҳад шуд.

Хотам рӯй ба ҷониби он мардумон карда гуфт:

— Ин мард мегӯяд, ки чаро гуфтаи инҳоро қабул насозам. Аммо инҳо гурро бисёр танг месозанд, дар мулки моён расмест, ки қабро ба монанди ҳӯҷрае мекунанд ва дигар дар пеши зинда ду-се рӯза ҳӯрданӣ мегузоранд. Агар ба расми вилояти ман гӯр созанд, гуфтаи инҳоро қабул ҳоҳам намуд.

Қалонони он қавм гуфтанд, ки:

— Ин мукаддимаро ба подшоҳ бояд гуфтан.

Ҳамаи онҳо рафта ба подшоҳ гуфтанд, ки:

— Фалонӣ чунин ва чунон мегӯяд.

Ҳоким пурсид, ки:

— Дар мулки шумоён қабрро чӣ тариқа месозанд?

Ҳотам гуфт:

— Баробари хонаи қалон месозанд.

Шоҳ гуфт:

— Ҳар чӣ ин ҷавон гӯяд, ҳамон кунед.

Дарҳол Ҳотам фармуд, гӯрро ба монанди хона қанданд. Ҳардуй эшонро дар ғур андохта таом дар пеши он ҷавон гузоштанд ва даҳони он қабрро мустаҳкам намуда, ба ҷониби шаҳр бозгаштанд. Ҳотам мунтазири шаб буд. Алқисса, рӯз гузашта шаб бар сари ҷанг даромад. Ҳотам аз ҷои ҳуд барҳоста ба ҷониби гӯри он мард равона шуд ва бар сари гӯр расида дид, ки ҷамоаे дар он ҷо нишаста. Аз яки онҳо пурсид, ки:

— Дар ин ҷо ин мардумон чӣ мекунанд?

Он шаҳс гуфт:

— Расми мардумони мо ин ки мурдаро дар гӯр ниҳанд, занони ҳудҳоро нодида, се шабу рӯз бар сари қабри мурда бедорӣ мекашанд.

Ҳотам илоҷе наёфта, ба ҷои ҳуд бозомад.

Он мард дар даруни қабр Ҳотамро дашномҳо мекард ва мегуфт: «Он ҷавони мусофири ба ҷандин дурӯғ маро дар ин қабр андохт ва ҳуд бадар рафт. Мани нодон ба гуфтаи ў амал карда, ба ин бало мубтало шудам». Ин гуфта аз ҳаёти ҳуд умед қанд ва сари ҳудро пецида, дар кунчи он гӯр ба хоб муқайид шуд.

Алқисса, баъд аз се шабу рӯз Ҳотам омада фарёд кард, ки:

— Эй ҷавон, барои ту омадаам.

Он мард ҳеч ҷавоб надод. Бори дуйӯм овоз кард, ҳеч ҷавоб надод. Бори сейӯм бо овози баланд садо карда гуфт:

— Эй ҷавон, зиндаи ё мурда? Агар зинда бошӣ, ҷавоб дех ва илло то ба қиёми қиёмат дар ин гӯр ҳоҳӣ монд. Ман баъд аз ин ҳеч ҳабар наҳоҳам гирифт. Акнун аз сари ҳуд соқит кардам, ту медонӣ...

Дар ин сухан буд, ки он мард ба ҳуш омада шунид, ки касе овоз мекунад. Аз ҷои ҳуд барҳоста гуфт:

— Эй ҷавон, ту он мусофири, ки бо ман аҳду паймон карда будӣ?

Ҳотам гуфт:

— Оре.

Дарҳол ҳоку қулӯҳро қашида, дари он қабрро кӯшод ва он ҷавонро аз гӯр берун кард ва даҳони он

қабрро мисли аввала мустаҳкам намуд. Баъд аз он гуфт:

— Эй ҷавон, ба ҳар тарафе, ки дилат меҳоҳад, бирав, то он ки мардумони ин мулк аз ту воқиф нашаванд.

Ҷавон гуфт:

— Эй бародар, ба ҷон миннат гузоштӣ, ки марозинда гардондӣ, валекин ҳарчи роҳ надорам, ки аз ҳадди ин шаҳр бароям.

Дарҳол Хотам порае зари сурх аз ҷайби худ бароварда ба он мард дод ва он ҷавон бо Хотам видоъ карда, шабошаб бадар рафт.

Хотам омада дар ҷои худ ҳобид. Чун рӯз шуд, аз мардумони он диёр руҳсат гирифта, ба роҳ даромад.

Мардумон ҳангоми видоъ гуфтанд, ки:

— Эй Хотам, чун пештар рафтӣ, ду роҳ ҳоҳад омад; бояд, ки ба роҳи дасти рост бираవӣ, ки ба зудӣ ба ободӣ ҳоҳӣ расид.

Алқисса, Хотам, манзилу мароҳил тай карда, баъд аз даҳ рӯз ба дуроҳае расид. Роҳи дасти ростро фаромуш карда, ба роҳи дасти ҷониши бирафт. Муддати чаҳор шабонарӯз роҳ гашта ба^а ҷое расид, дид, ки ҷонварон ва даррандагону ҳазандагон аз пеш гурехта меоянд. Хотам худро дар канораи роҳ қашида дид, ки шеру паланггу филу ҳирс аз тарс тарки макони худҳо кардаанд. Хотам худро бар болои дарахте гирифта нигоҳ кард, ки ҷонвари ҳурде ба сурати ҳайбатангез дум бар сари худ карда, ҳар ҷашм чун ҷароғи афруҳта ҷамёй ҷонваронро пеш карда меояд. Хотам низ тарсида гуфт, ки: «Аҷаб балои пурзӯре буда, ки ҳамаи ҷонварон аз салобати ў дар гурез шудаанд». Пас тег аз наём баркашида нишаста буд, ки назари он ҷонвар ба ҷониби Хотам афтод, дарҳол ба Хотам ҳез карда, аз болои дарахт бар замин барфикаанд. Бори дуввӯм хост, ки Хотамро гирифта дарронад, Хотам бо ҳанҷари заҳролуд ба даҳони он ҷунон зад, ки ҳарду ҷакаки ў қалам шуда бар замин ғалтид. Боз дарғазаб шуда, ба ҷониби Хотам ҳез кард. Хотам низ тездастӣ карда ҳанҷари дигар ба коми ў зад, ки тег ва дасти Хотам дар шиками он дарранда фуруҳ рафт. Хотам дасти худро гирифта буд, ки рӯдаҳои он дарранда бар замин фуруҳ рехт. Он замон думи худро бар замин зада бавл карда буд, ки тамомии дашту биёбонро оташ фуруҳ гирифт ва дарахтҳои ҳушк ҳама даргифтанд ва либосҳои Хотамро низ

оташ афтод. Дарзамон Хотам худро дар чӯй об андохт. Баъд аз дере аз об берун шуда, дар пешин он чонвар омад бинишастан ва чаҳор дандони онро қанда дид, ки ҳар қадом ба монанди ҳанҷари обдоре ва ду гӯшро бо думи вай бурида гирифта, дар тиркаши худ андохта роҳӣ шуд. Баъд аз ҷанд vakт ба ҷое расида, дид, ки қалъаи азиме сар бар фалак қашида. Аз дарвозаи он қалъа дохил шуд.

Ҷамеи ҳавлиҳои он қалъаро дид, ки ҳама инвои таоми пухтаву ҳом мавҷуд ва муҳайё. Аммо аз ҷинси одами ҳеч аҳаде нест ва дар гирди он шаҳр ҳандаки амиқе қандаанд. Подшоҳу вазир ва соири раоё дар тӯбхонаи қалъа банд шуда мондаанд.

Ногоҳ вазир сар бароварда дид, ки як ҷавони мусофири дар шаҳр даромад. Ба шоҳ ҳабар дод. Шоҳ фармуд, ки:

— Эй мулозимон, он мусофириро овоз кунед, ба ин ҷониб ояд, ки бехуда нобуд ҳоҳад шуд.

Яке аз мулозимон бо овози баланд гуфт, ки:

— Эй ҷавон, ба ин ҷониб биё.

Дарҳол Хотам дид, ки шаҳсэ аз дарича сар бароварда овоз мекунад, омада дар зери дарича истода шуд.

Подшоҳ аз дарича сар бароварда пурсид, ки:

— Эй ҷавон, номи ту чист? Ҷи гуна зинда дар ин ҷо расидӣ?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, номи ман Хотам бинни Тай, аз мулки Яманам. Аз Ҳуснобод омада ба ҷониби кӯҳи Нидо меравам.

Шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, роҳи кӯҳи Нидоро ғалат кардай, аҷал туро ба ин ҷо овардааст. Ҳамин замон раҳти сафар аз ин ҷаҳони пурхатар ҳоҳӣ баст.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ҳарчи пеш ояд, онро ҳоҳам дид. Эй шоҳ, акнун ҳақиқати аҳволи худро маълум соз, ки ҷаро дар ин қалъа маҳбус мондай?

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, бидон ва огоҳ бош, ки волии ин шаҳр манам ва дар ин мамлакат балои азиме пайдо шуда; ҳеч кас уро илоҷ натавонист кард. Ҳамаи фуқаро ва фузало аз ман рӯйгардон шуданд ва ба ҳар тараф парешон шуда рафтанд ва ман аз рӯи номус бо вазирону фарзандон дар ин тӯпхонаи қалъа банд шуда мондаем

Не фикри ба чои дигар рафтан ва не тоқати ўро күштандык. Муддати бисёрест, ки дар ин чо истодаем ва қасони бисёреро аз ин шаҳр ночиз кардааст¹.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, он бало ба чӣ қисм аст? Ва таркиби² ўро баён намо.

Шоҳ гуфт:

— Таркиби ў ба монанди шер аст, аз кӯхи Коф омада, рӯзе як бор сайди одамиён мекунад ва ба ҷониби ин тӯпхона хез мезанад. Ба як хез ба кунгураи ин тӯпхона мерасад. Азбаски чои истодан нест, баргашта ба замин меафтад ва ҳар рӯз кори ў ҳамин аст.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, муборак бод! Бидон ва огоҳ бош, ки он балоро нопадид гардонидам.

Пас Хотам ҳамаи саргузашти худро як-як дар пешини шоҳ баён намуд. Дарҳол подшоҳу вазир аз тӯпхонаи қалъа фурӯд омада, Хотамро дар канор қашиданд ва аз дасти ў гирифта бар болои қалъа бароварда, ба мақони шоҳӣ бинишонданд. Баъд аз он шоҳ пурсид, ки:

— Эй ҷавон, он балоро ба чӣ тариқа күштӣ?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, бидон ва огоҳ бош, нишони ўро овардаам,— ин гуфта аз тиркаши худ ҷаҳор дандон, дум ва гуши ўро бароварда дар назди шоҳ гузошт. Дарҳол шоҳу вазир дар зери қадами Хотам афтодаанд ва гуфтанд:

— Эй ҷавон, боракалло бар ҳиммату ғайрати ту, ки инчунин балои азимро күшта, аз ўҳдан ҷангӣ ў баромадай.

Шоҳ хотирҷамъ шуда, ба атрофу ҷавониб номаҳо фиристод, ки он балои азим ба дasti Хотам ном шаҳсе күшта шуда. Бояд, ки ҳамаи фуқаро омада дар ин шаҳр сукунат варзанд.

Баъд аз ҷанд рӯз Хотам аз шоҳ руҳсат хоста гуфт:

— Эй шоҳ, як одам бидех, ки маро ба кӯхи Нидро роҳбарӣ намояд.

Шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, акнун ин шаҳрро аз худ дониста, сукунат ихтиёр намойӣ, духтаре дорам дар паси пардаи исмат, ўро ба ту бидиҳам.

¹Яъне: күштааст.

²Таркиб — ба маъни шакл.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ман то кори одамонро ба анҷом нарасонам, ишрат наҳоҳам варзид.

Шоҳ гуфт:

— Эй Хотам, магар бо касе аҳд кардаӣ?

Хотам саргузашти худ ва аҳволи шаҳзода Мунирро дар назди шоҳ баён намуд. Шоҳ ба ин ҳама корҳои Хотам таҳсину оғарин карда мулозимеро фармуд, ки:

— Ин ҷавонро ба кӯҳи Нидо расонида ҳати расид биёр.

Мулозим гуфт:

— Фармонбардорам.

Шоҳ порае зари сурх ва ҷавоҳири қиматбаҳо оварда, дар назди Хотам гузошт. Хотам аз он зарҳо мувоғики ҳарчи роҳ гирифта, бо ҳамроҳии он мулозим равона шуд. Баъд аз ҷанд рӯз бар сари дуроҳае расиданд. Он мулозим гуфт:

— Эй ҷавон, ҳархи дasti рост ба кӯҳи Нидо мерасонад. Бояд ки аз ин роҳ берун нашавӣ.

Хотам бар сари он дуроҳа нишаста, ҷанд қалима арзи аҳвол навишт ва ба дasti он мулозим дода, ба ҷониби шоҳ фиристод ва худ ба тарафи кӯҳи Нидо равона шуд. Баъд аз ҷанд рӯз ба ҷое расида дид, ки шаҳри азиме, қалъай он сар бар фалак қашида. Аз дарвозаи шаҳр даромада хост, ки дар корвонсаро рафта фурӯд ояд. Дарвозабонон расида ва дasti Хотамро гирифта, ба хизмати шоҳи он шаҳр равона шуданд. Баъд аз соате аз дари боргоҳ даромада, ба шоҳ салом кард. Шоҳ ҷавоби салом дода, аз ҷои худ барҳост ва аз дasti Хотам гирифта, ба ҷои худ нишонд ва гуфт:

— Эй ҷавони мусоғир, аз замони мулки Искандар то ба ин дам ҳеч мусоғире дар ин шаҳр наёмада. Бойси омадани ту дар ин ҷо чӣ бошад?

Хотам саргузашти худ, шаҳзода ва саволи маликаро дар назди шоҳ як-як баён намуда гуфт:

— Эй шоҳ, каминаро аз асрори кӯҳи Нидо оғоҳ гардонед.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, алҳол ҳабар аз кӯҳи Нидо нашояд гуфт. Бояд кӣ ҷанд рӯз дар ин ҷо бошӣ. Аз ҳақиқати кӯҳ ва нидои ӯ воғик шавӣ.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад.

Муддати ҷанд рӯз дар он ҷо истода, бо мардумон

улфату ошной намуд. Рүзе аз мардумони он шаҳр қарип дусад кас дар як чо нишаста буданд. Хотам гуфт:

— Эй ёрон, кӯхи Нидо кадом аст?

Онҳо гуфтанд:

— Эй ҷавон, ҳамин қуллае, ки рӯ ба рӯи туст, нидо аз он қуллаи кӯх мебарояд.

Дар ин гуфтагу буданд, ки ногоҳ овозе аз он кӯх баромад:

«Е Ҳумро бинни Ҳорис, биё!»

Дарҳол ҷавоне аз миёнаи он ҷамоа барҳоста, ба ҷониби он кӯҳ равона шуд.

Қабилаи ӯ ҳабардор шуда расиданд. Ҳарчанд, ки манъ карданд, қабул накарда давон-давон бирафт.

Хотам гуфт:

— Эй ёрон, ин ҷавонро чӣ шуд, ки бо касе сухан на-карда, девонавор меравад?

Онҳо гуфтанд:

— Аз худи ӯ бояд пурсид.

Хотам расида ҳарчанд сухан кард, ҷавоб надода, чун бод бирафт ва ба зери он кӯҳ расида аз назар ғоиб шуд. Дарҳол мардумон дар зери он кӯҳ ҷамъ шуда, саҷдае карда сари ҳудҳоро ба он кӯҳ зада бозгаштанд. Ҷандин қисм таом пухта ба мардумон дода, ба кори ҳудҳо машғул шуданд.

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, маълум нест, ки он ҷавон ба ку-ҷо рафта бошад?

Онҳо гуфтанд:

— Эй ҷавон, он чӣ моён дидем, ту низ дидӣ. Ак-нун чӣ мепурсӣ?

Хотам ин ҳолро дида гирён шуд.

Мардумон гуфтанд:

— Эй ҷавон, расми ин мулкро дидӣ, ҳамин аст. Агар меҳоҳӣ, ки ҷанд руз дар ин чо бошиӣ, бояд ки бо моён мувофиқат намой ва аз барои он ҷавон гирияву нола накунӣ ва илло туро аз ин шаҳр бадар ҳоҳем кард.

Боз гуфтанд:

— Эй ҷавон, ҳабари кӯхи Нидо ҳамин буд, ки дидӣ ва шунидӣ.

Хотам гуфт:

— Ҳанӯз асрори ин кӯҳ ва ҳақиқати нидои ӯ маъ-луми ман нашуд.

Алқисса шаш рӯзи дигар дар он чо биистод. Дар он ҳин Ҷом бинни Сом ном шахсе ба Хотам бародар-

хонд шуда, ошнои тамом пайдо карда буд. Шабу рүз бо Хотам мусохіб шуда, авқотро ба хүшій мегузаронид. Мардумони дигар ба гирди эшон чамъ шуда, ба суханҳои Хотам хандаҳо мекарданд. Дар он замон ногоҳ аз тарафи он күх овозе баромад, ки:

«Ё Чом бинни Сом, биё!»

Дарҳол он ҷавон аз ҷои худ барҳост ва ба тарафи он күх равона шуд. Қабилаи ўомада, атрофи уро гирифтанд. Ҳарчанд ки манъ карданд, Чом қабул на-карда, чун бод мерафт. Хотам донист, ки Чом низ рафта, ба он күх шарбати аҷалро ҳоҳад ҷашид. Афсуси бисёр ҳурда дар дил мегуфт: «Ошнои ҷонӣ пайдо карда будам, ҳамин замон аз ин чудо ҳоҳам шуд ва бо ин ошно болои күх баромада, дар ин сафар бо ў ҳамроҳӣ кардан лозим аст, то ки ҳақиқати нидои ин күх маро маълум шавад». — Ин гуфта аз ақиби Чом равона шуд ва дар арзи роҳ расида дасти Чомро бигирифт. Ғалтону ҳезон боловорӯян он күх бо Чом рафта, аз назари мардумон ғоиб шуд. Мардумон се маротиб он күхро саҷда карда, ба тарафи шаҳр бозгаштанд ва аз барои Хотам афсус меҳурданд. Рафтани Хотамро шоҳ шунида гуфт:

— Эй нодонон, то ба ин вакт ҳеч касе бе талаби он күх нарафта буд. Чаро он мусоғирро гузоштед, ки бе талаб рафта, аз ҷони ширин чудо шавад?

Мардумон гуфтанд.

— Эй шоҳ, ҳарчанд манъ кардем, қабул накард ва гуфт:

«Чом ҷони ман аст, кай раво дорам, ки дар ин роҳ танҳо равад».

Дарҳол шоҳ ҳамаи қалонони он шаҳрро дар банд қашид. Ноилоч ҳамаи он қалонон ҷурмона¹ ба шоҳ дода, худҳоро аз банд ҳалос гардониданд.

Алқисса, Хотам бо ҳамроҳии Чом бар болои күх рафта-рафта, ба ҷое расида дид, ки горе амики пурҳайбат ва дар даруни он ғор даромада роҳӣ шуд. Ба ҷое расида дид, ки майдони васеи сабзу ҳуррам. Микдори се гази он майдон ҳолӣ аз сабза. Дарҳол Чом аз Хотам чудо шуда, дар он ҷои ҳолӣ рафта ғалтида ва дасту по задан гирифт. Байд аз соате ҷашм пӯшида ҷон бо ҷонофарин супурд.

Хотам он ҳолро дида дар гирия шуд. Ногоҳ ҳамон

¹Ҷурмона — маблағе, ки барои авфи гуноҳ диханд.

чой шақ¹ шуда, Чомро фурӯ кashiда, боз фароҳам омад. Баъд аз соате бар боло мадфани² Чом сабзаву гиёҳ рӯид. Хотам донист, ки марги мардумони ин шаҳр ба ин тарик будааст ва ин кӯҳро нидо әз ин вачҳ буда ва бо худ гуфт: «Ҳақиқат ва боиси нидои инро до-нистам, бояд ки ба тарафи шаҳр ирова намоям». Аз он ҷо бозгашта, тамомии он майдонро мегашт асаре ва нишоне аз он кӯҳ намеёфт, ба ҳар ҷониб давида ме-гуфт: «дар ҳоли ачибе афтодаам, ки роҳи рафтан на-меёбам». Муддати ҳафт шабонарӯз гуруснаву ташна роҳ гашта, даст аз ҷон шуста буд. Дар он ҳин дарёи ази-меро дид, ба канори он бирасид ва фикр кард, ки: аз ин дарё ҷи гуна бигзарам. Билохир дид, ки дар даруни дарё қишиғе ба ҷониби ў меояд. Наздик расид, дид, ки он қишиғи холист. Дарҳол бар он қишиғи савор шуда, роҳи гардид ва ба атроғу ҷавониби он қишиғи назар карда дид, ки ду нону кабоби моҳӣ. Дар дил гуфт: «Ин нону кабобро маллоҳ аз барои худаш пухта бошад ва қишиғи аз дasti ў раҳо шуда, ба ин тараф омада. Ин нону кабобро набояд хурд, ки ҳаққи бегона аст». Ногоҳ боде барҳоста, қишиғро чун тири пар-рон мебурд. Баъд аз се шабонарӯз ба як канора ба-ромад. Дид ки ачибои ғароиби билониҳоя ва дар дил мегуфт: «Роҳи шаҳрро аз кучо ёбам? Ҳақиқати кори он ҷавонро ба мардумони шаҳр мегуфтам, хуб мешгуд». Боз ҳафт шабонарӯз роҳ гашта дар зери кӯҳе расида дид, ки сангҳои он кӯҳ ба монанди нуқраи хом. Ба ҷониби он кӯҳ қадам ниҳода равона шуд. Пештар раф-та дид, ки аз зери ҳар қадом сангҳои он кӯҳ хун ба мисли ҷӯи об ҷорӣ шуда мераవад. Аз дидани ин ҳол мутааҷҷиб шуда гуфт: «Ҳақиқати ин сунъро аз кӣ пур-сам?»

Билохир, аз зери он кӯҳ боло рафта дид, ки ҳамаи хоҳи он кӯҳ ба манзалаи хун сурҳ буда. Микдори ду фарсанг роҳ гашта дид, ки дарёи азиме пур аз хуни ҷӯшон. Аз ғурриши он кӯҳу дашту биёбон ҳамчун кӯ-раи симоб дар ларза даромада. Хотам мутаҳайир шуда мегуфт: «Аз ин дарё ҷи гуна бигзарам?» — Ин гуф-та ба тарафи ибтидои он дарё Ҷавона шуд. Муддати як моҳ роҳ рафта, ба ҷое расида дид, ки ҳеч паррандае

¹Шақ — шикоф, сурх.

²Мадфани — қабр.

пар намезанад ва дар дил мегуфт: «Эй Хотам, як мох меҳнат кашида пой аз рафтор мондӣ. Агар даҳ соли дигар роҳ равӣ, ғайр аз дарёи пурхун хеч чизе дар назари ту наҳоҳад даромад». Дар ин андеша буд, ки ногоҳ бар руи дарё чизе намудор шуд. Наздик расида дид, ки он чиз кишти будааст. Дарҳол бар он кишти савор шуда, муддати ҳафт шабонарӯз дар даруни он дарё роҳ рафт. Рӯзи ҳаштӯм ба ҷое расида дид, ки аҷоиботе менамояд. Чун аз он ҷо гузашта, муддати ҳафт шабонарӯзи дигар роҳ рафт, ташнагӣ ғолиб омада, аз дур ба назараш чизе намуд. Расида дид, ки дарёи азиме. Аз ташнагӣ хост, ки қадре об аз он дарё бинӯшад, даст андохта дид, ки ҳамаи оби он дарё нуқра будааст ва дастҳои ӯ нуқрагин шуданд. Дар дил гуфт: «Аҷаб дарёе буда, агар дар ин дарё ғӯта занам, тамомии бадани ман нуқра хоҳад шуд». Ва бо ин ҳама андеша сар ба зону ниҳода фикр мекард ва ғоҳо сар бардошта, ба ҷониби ҷапу рост назар мекард. Баъд аз дере киштие наздики Хотам расида ва дар он кишти даромада равона шуд. Баъд аз ҷаҳор рӯз дар зери кӯҳе расида дид, ки сангрезаҳо сабзу сурху сафед. Бехтар назар кард, ки ҳама ҷавоҳир. Порчае аз он ҷавоҳирот бардошта роҳӣ шуд. Баъд аз ҷанд муддат бар сари ҷашмае расида, дasti ҳудро ба оби он ҷашма шуста буд, ки гӯшту пӯсти дастҳояш ба сурати аслий омада, аммо ноҳунҳои ӯ ба сурати нуқра монд ва бар сари он ҷашма қарор гирифт. Чун шаб бар сари даст даромад; дид, ки ду касе аз даруни он ҷашма пайдо шуда, сари эшон ба монанди сари одамӣ ва пойҳои эшон ба монанди пои фил ва ноҳунҳои эшон ба монанди ноҳуни шер. Хотам тарсида, аз ҷои ҳуд барҳост ва гуфт: «Инҳо аҷаб балоенанд»,— ва ба ҷониби онҳо тире биандоҳт. Он ҳарду тири Хотамро дар даст гирифта гуфтанд, ки:

— Эй Хотам, аз тарси ҷони ҳуд тир меандозӣ? Моён ҳам аз ҷумлаи маҳлукоти ин оламем ва қасд бо ту на медорем, хотири ҳудро ҷамъ дор.

Хотам ин суханро шунида, тиру камонро аз дasti ҳуд биандоҳт ва сари ҳудро фуру карда гуфт:

— Шуморо бар ман чӣ кор аст?

Ҳарду наздики Хотам омада гуфтанд:

— Эй Хотам, туро набояд тамаъ бар чизи дунё намудан. Ангуштнамои олам ҳоҳӣ шуд ва номи неки

ту то ба қиёми қиёмат ба эҳсон ҳоҳад монд ва агар ба зару ҷавоҳир назар созӣ, номи нек дар олам наҳоҳӣ баровард.

Ҳотам гуфт:

— Ман бар ҷавоҳир кадом кас тамаъ кардаам?

Онҳо гуфтанд, ки:

— Эй Ҳотам, ҷавоҳире, ки аз фалон кӯҳ овардӣ, магар азони туст?

Ҳотам гуфт:

— Дар замин афтода буд, аз ҳеч кас наҳоҳад буд.

Онҳо гуфтанд:

— Эй Ҳотам, рост мегӯй, аммо он ҷавоҳирот ба номи фирмқаи¹ дигаре ҳалқ шуда.

Ҳотам гуфт:

— Кадом фирмқа аз одами ўарифтар аст?

Онҳо гуфтанд:

— Эй Ҳотам, ин ҳама ҷавоҳирот аз париён аст, ки эшон бардошта мебаранд ва ба кори худҳо сарф мена-моянд.

Ҳотам гуфт:

— Магар лоиқи ин ҷавоҳирот одами набуда?

Онҳо гуфтанд, ки:

— Одамиёнро сарват дар кӯху рег ниҳон аст, аз акл ба даст оранд.

Ҳотам гуфт:

— Чанд ҷавоҳир ҷиҳати намуна барои азизон бардошта будам.

Онҳо гуфтанд, ки:

— Эй Ҳотам, агар дар мулки худ қасди саломат рафтан дорӣ, ин ҳама ҷавоҳирҳоро биандоз. Мабодо ки бар ту нуқсоне бирасад.

Ҳотам ноилоч шуда, он ҷавоҳирҳоро биандоҳт ва гуфт:

— Эй азизон, бар ман ҷабру ситам намудед, ман ин ҳама сангпораҳоро ба чандин машакқат аз роҳи дур бардошта оварда будам ва аз мулки касе надуздида будам.

Боз гуфтанд:

— Агар музд меҳоҳӣ, ба ту музд диҳем.

Ҳотам хомӯш монд. Алғараз, андак ҷавоҳир ба Ҳотам дода гуфтанд:

— Инро бурда ба қавми худ бинамо.

¹ Фирқа — қавм, гурӯҳ.

Аз ин кирдори эшон Хотам шод шуда гуфт:

— Эй азизон, ба ман роҳ бинамоед, ки ба ватани худ бирасам.

Онҳо гуфтанд:

— Эй Хотам, ба кори ҳайр дар ин ҷоҳо омада будӣ ва илло ҳеч касе дар ин маконҳо омада, ҷон ба саломат наҳоҳад бурд ва умри ту дароз аст, аз ин ҷо саломат ҳоҳӣ рафт ва дар ин дунё корҳои нек карда, то ба қиёми қиёмат номи ту ҳоҳад монд ва туро ҳамаи аҳли олам ҳоҳанд ёд кард; аммо роҳ ҳамин аст ва дар пеш дарёи оташ аст; аз ин дарё ки гузаштӣ, ба ватани худ ҳоҳӣ расид. — Ин гуфта дар ҳамон чашма пинҳон шуданд.

Хотам шабро дар ҳамон ҷо гузаронид. Ҳангоми субҳ роҳ тай карда, ба ҷое расид, дид ки ҳама ҷоро об гирифта. Аз он об гузашта ба ҷое расид, дид, ки наҳри азиме. Бар лабӣ он наҳр дурри ятиме¹ баробари байзани мурғ ва зиёи² он дурр ҷашмро хира мегардонд ва дар ҳазинаи ҳеч подшоҳе наҳоҳад буд. Бар лаби он наҳр биншаст. Оби он наҳр аз асал ширинтар ва аз мушк ҳушбӯтар ва аз шир тафедтар буд. Хотам дар дили худ мегуфт: «Агар ин об дар шаҳр бошад, қатрае аз ин ба қас наҳоҳад расид», — ва аз он наҳр гузашта равона шуд. Чанд рӯз роҳ рафта, ба зери қӯҳе расида дид, ки ҳамаи он қӯҳ аз тиллои аҳмар. Бар болои он қӯҳ ба ромада дид, ки дарахте аз тилло. Аз он ҷо гузашта муддати чаҳор шабонарӯз роҳ рафта ба ҷое расид васеъ. Пештар рафта дид, ки қасре аз тиллои аҳмар. Дарвозаи онро кушода дид, боғи фирдавсмонанд, ҷандин алвон мева ва дарахтони сабзу булбулони ҳушилҳон дар шохҳои он дарахтон машғули ҳонишанд. Аз ин ҷо гузашта пештар рафта дид, ки ҳавзи хуше, чаҳор ҳадди ӯро аз ҷавоҳирӯ марворид оростаанд. Бар лаби он ҳавз бинишаст. Дар ин асно париён омада диданд, ки одамизоде бар лаби ҳавз нишаста. Хотам париёнро дид, мутаҳайир шуд ва гуфт:

— Эй раъноён, шумоён чӣ қасонед ва ин макон аз они кист?

Париён гуфтанд:

¹Ятим — якка, танҳо.

²Зиё — шуоъ.

— Ин макон азона маликаи Нӯшлаб аст. Малика аз ақиб хоҳад омад.

Дар ин гуфтугу буданд, садои болзани кабутарон ба гӯши Хотам расид. Дарзамон маликаи Нӯшлаб бо понсад парӣ аз сӯи осмон фурӯд омада ба ҷои худ қарор гирифт. Хотам рӯи маликаро дид бехуш афтод. Малика бар болои сари Хотам омада гуфт:

— Эй мулоzимон, шишае аз атру гулоб биёред!

Дарҳол оварданд. Чанд мисқол атру гулоб бар рӯи Хотам пошида, уро ба ҳуш оварданд. Малика дasti Хотамро гирифта, ба ҷониби таҳти худ равона шуд. Худ бар болои таҳт биншасту Хотамро бар болои курсии заррин бинишонд.

Хотам пурсид, ки:

— Эй маликаи олам, ин мақом тааллук ба кӣ дорад ва ин кӯҳро чӣ ном аст?

Малика гуфт:

— Эй одамӣ, ин кӯҳро кӯҳи Заррин мегӯянд ва ин макон ба подшоҳ Шаҳбол тааллук дорад ва ман яке аз хизматгоронӣ ўям.

Малика Хотамро чаҳор шабонарӯз нигоҳ дошт. Баъд аз чаҳор рӯз руҳсат намуд, ки:

— Эй одамӣ, бирав, истодани ту дар ин ҷо хуб нест.

Хотам аз онҳо гузашта равона шуд, муддати шонздаҳ шабонарӯз бар болои он кӯҳ роҳ рафт. Баъд ба қанори дарёи заррин расид. Диҷ, ки тамомии сангҳову регҳои дарё ҳама аз тилло ва оби он дарё чун тиллои гудохта мавҷзанон меравад ва ғуриши он бар фалак печида. Хотам бар лаби он дарё нишаст ва фикр карда мегуфт: «Аз ин дарё чӣ гуна бигзарам». Ногоҳ киштие аз болорӯяни он дарё ба қанори он бирасид. Хотам ба он киштий савор шуда, муддати чиҳил шабу рӯз дар даруни он дарё роҳ рафта, ба қанорае расид ва аз дарё берун шуда, муддати ҳафт шабонарӯз бар лаби он дарё роҳ гашта, ба регистоне расида дид, ки чунон гарму сӯзон, ки гӯё дар таҳти он оташ карда бошанд. Чанд қадам роҳ рафта, аз ғояти гармӣ бехуш шуда бар он замин афтод. Қудрати он надошт, ки мӯҳраро дар даҳани худ бигирад. Дар ҳамин вакт ҳамон ду касе, ки ҷавоҳирҳоро аз Хотам гирифта буданд, расида чанд қатра об дар гулӯи Хотам чаконида ба ҳуш оварданд. Хотам ҷашм кушода дид, ки ҳамон ду кас бар сари ў истодаанд.

Хотам гуфт:

— Дар ҳамин вақти фурӯмондагӣ мададгори ман шудед. Акнун гӯед, ки ба қадом роҳ равам?

Эшон гуфтанд:

— Роҳ ҳамин аст, аз ин пештар дарёи оташ аст ва гармии ин ҳудуд аз асароти он дарест, агар аз ин дарёи оташ саломат бигзарӣ, ба ватани худ ҳоҳӣ расид ва илло роҳ намудан кори моён нест. — Ин гуфта мӯҳрае ба дasti Хотам доданд ва гуфтанд: — Эй Хотам, ин мӯҳраро дар даҳони худ гири, гармии дарёи оташ ба ту таъсир наҳоҳад кард. Чун аз дарё бигзарӣ, мӯҳраро бар замин монда равӣ, ки туро зиён мепрасад.

Ҳамаи шабро дар он ҷо гузаронид. Алассабоҳ мӯҳраро дар даҳон андохта рӯҳ мерафт. Баъд аз се руз ба дарёи оташ расида дид, ки мавҷу шӯълаи отashi он дарё бар осмон печида. Хотамро ҳуш аз сар парида гуфт: «Паноҳе нест, чӣ бояд кард?» Дар ин ҳин киштие наздики Хотам расид. Дар он киштӣ савор шуда ҳоҳӣ шуд. Мавҷҳои оташро дида, ваҳме дар дилаш афтода, дар он киштӣ дароз қашида ҷашмҳои худро намекушод. Баъд аз бисту як рӯз киштӣ дар миёни дарё чун сангӣ осиё истода дар гардиш даромад. Хотамро яқин гардид, ки ғарк ҳоҳад шуд. Дар он ҳин киштӣ дар даруни он дарё фурӯ рафт. Хотам дил аз зиндагонии худ канда, муддати ҷаҳор рӯз дар дарёи оташ бо он киштӣ мерафт. Баъд аз ҷаҳор рӯз ба замин расида ҷашм бикшод. Дида, ки не киштиву не дарёва не оташ. Дарҳол мӯҳраро аз даҳони худ андохта равон шуд. Қариб ҷаҳор фарсанг роҳ рафта дид, ки ба сарҳадди Яман расидааст. Пештар рафта дид, ки дехқоне зироати худро об медиҳад. Пурсид, ки:

— Эй дехқон, ин қадом навоҳӣ ва ин дехаро чӣ ном аст?

Дехқон ба тарафи Хотам нигоҳ карда мутаҳайир шуд.

Хотам гуфт:

— Магар гӯши ту кар аст, ки суханро ҷавоб намедиҳӣ?

Дехқон гуфт:

— Ба суханони ту ҳайрону парешонам ва туро ба шаҳзодаи худ монанд кардаам.

Боз гуфт:

— Ин навоҳӣ ҳадди Яман аст ва ин деха Сарҳин

ном дорад ва моён ҳафт пушт раияти подшоҳи ҳамин мулкем, ки номи неки ў Хотам бинни Тай аст. Қариб нӯҳ сол аст, ки тарки подшоҳӣ карда, ба кори хайр рафтааст. Дар ин муддати нӯҳ сол як бор ҳабари худро бо маликаи Зарринпӯш расонида. Алҳол падару модари ў, хусусан маликаи Зарринпӯш дар ғами ў мубтало шуда.

Хотам гуфт:

— Эй дехқон, чизе ҳурданӣ дорӣ, ки биёри, бисъёр гурӯснаам.

Дехқон дархол таоме оварда, дар пеши Хотам гузашт. Хотам он таомро тановул карда гуфт:

— Худоро шукр, ба ватани худ расидаам.

Он дехқон дар зери қадами Хотам афтода гуфт:

— Эй шаҳзода, чаро худро аз ман пӯшида медорӣ?

Хотам гуфт:

— Эй дехқон, маро нек шинохтӣ, лекин аҳд карда будам, ки то рафта рӯи падару модарро набинам, ахволи худро ба касе изҳор нанамоям.

Дехқон гуфт:

— Эй шоҳ, ду-се рӯзе дар ин чо осуда шав ва маро шод гардон. То падарат шунида, бо ман таарруз¹ нанамояд, ки хизмати шаҳзодаро ба чо наёвардӣ.

Хотам гуфт:

— Дар ин чо истодан аз маслиҳат нест. Онҳо ҳабар ёфта ҳоҳанд омад. Ҳуд рафта падару модари маро ҳабар расонӣ, ки Хотам бандагӣ намуда, ба ҷониби Ҳуснобод сиҳат ва саломат гузашта рафт.

Дархол дехқон ба хонаи худ даромада, нонҳои равғани бароварда, дар назди Хотам гузашт ва узри таксирот менамуд, ки ман хизмати бандагӣ ба чо наёвардам.

Хотам гуфт:

— Эй дехқон, ман аз ту розӣ ҳастам.

Алғараз, бо дехқон видоъ намуда, роҳи Ҳуснободро пеш гирифта роҳӣ шуд. Баъд аз як моҳ ба канори Ҳуснобод расид. Мулозимони малика Хотамро ба ҷандин таъзим ба дари боргоҳ бурданд. Малика фармуд, ки курсии заррин оварда, дар зери қадами Хотам ниҳоданд. Дархол аз паси парда пурсид, ки:

— Эй Хотам, хуш омадӣ, акнун маро аз асрори кӯҳи Нидо огоҳ гардон.

¹ Таарруз — ҳашм, итоб.

Хотам тамоми саргузашти худро бо воеоти күхи
Нидо дар назди малика як-як баён намуд. Малика гуфт:

— Эй чавон, таҳсину офарин бод бар чуръату химати ту! Ҳарчӣ гуфтӣ рост аст, ки шунидаи ман чунину чунон буд.

Хотам гуфт:

— Офарин бод бар ту ва бар омӯзгоре, ки инчунин чизҳон ғарib ба ту омӯхта будааст.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, ҳеч нишонае аз күхи Нидо овардӣ?

Хотам аввал нохуни дasti худро бинамуд, дуввум он ҷавоҳироте, ки аз кӯҳ гирифта буд, дар назди малика гузошт.

Малика бо ин ҳама корҳои Хотам таҳсину офарин мекард. Дар он ҳин мулозимони малика ҳони заррини пур аз таоми латиф оварда, дар назди Хотам гузоштанд.

Хотам гуфт:

— Ин таомро бурда, дар корвонсаро бо шаҳзода тановул ҳоҳам намуд.

Ин гуфта аз боргоҳи малика баромад, ба шаҳзода Мунир мулоқот варзид.

Хизматгорони малика ҷандин навъ таом оварда, дар назди Хотам ва шаҳзода гузоштанд. Ҳардун онҳо ба ҳурдани таом муқайид шуданд. Баъд аз фароғи таом Хотам тамомии саргузашти худро дар назди шаҳзода як-як баён намуд. Шаҳзода ба ин ҳама корҳои Хотам офарин карда, сари худро дар зери қадами Хотам гузошт. Хотам сари шаҳзодаро бардошта дар канор гирифт ва гуфт:

— Эй шаҳзода, ман тану ҷони худро дар роҳи хайр бохтаам.

Алғараз, се рӯз дар ин ҷо ором гирифта, баъд ба хизмати малика рафт. Мулозимони малика хабар расонида гуфтанд, ки:

— Эй малика, Хотам ба хизмат ҳозир шуд.

Малика дар паси парда нишаста ва Хотамро бар болои курсии заррин шинонида гуфт:

— Эй Хотам, туро матлаб чист?

Хотам гуфт:

— Эй малика, акнун саволи шашӯмро бифармо, то ман ба талаби ҷавоби он биравам.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, акнун ҳабари Ҳаммоми бодгард биё-

рӣ. Шунидаам, ки ҳаммоме мегардад ва мардумон дар он ҳаммом чи гуна ғусл мекунанд ва соҳти он ҳаммом ба қадом равиш аст ва бунёди ў ба қадом навъ аст? Хотам гуфт:

— Эй малика, ҳеч медонӣ, ки он ба қадом тараф аст? Малика гуфт:

— Шунидаам, ки байни Ғарб ва Ҷануб аст, аммо намедонам, ки ба қадом роҳ мерафта бошанд.

Хотам аз хизмати малика баромада, дар назди шаҳзода омад. Шаҳзодаро видоъ намуда, рӯ ба биёбон ниҳод.

САФАРИ ШАШУМ

Хотам пас аз чанд рӯз бар сари ҷоҳе расида дид, ки мардумони бисёр ҷамъ шудаанд.

Пурсид, ки:

— Эй ёрон, дар ин ҷо чӣ ҳодиса аст?

Яке аз онҳо гуфт:

— Писари ҳоким ин ҷоҳро диде девона шуда ва дар ин ҷоҳ афтодааст, ҳарчанд ки мечӯянд, зинда ё мурдаи уро намеёбанд. Маълум нест, ки дар ин ҷоҳ ҷи бало бошад. Ҳеч кас аз тарси ҷон дар ин ҷоҳ на-медиарояд.

Хотам гуфт:

— Дар ин ҷоҳ сирре ҳоҳад буд.

Ин суханро шунида падару модари ў гиребонҳои ҳудро то ба доман ҷоҳ зада, нолону гирён дар назди Хотам омаданд.

Хотам гуфт:

— Эй аламрасидагон, сабр намоед, ки гиряи шумоён суде надорад.

ОНҲО ГУФТАНД, КИ:

— Эй ҷавон, рост мегӯй, аммо аз фироқи фарзанд бекарорем ва ин ҳама нола мекунем. Касе нест, ки ба мо ёри диҳад.

Хотам гуфт:

— Эй кулфатрасидагон, шумоён сабр намоед, ман дар ин ҷоҳ даромада, аз фарзанди шумо ҳабар ҳоҳам гирифт. Аммо шумоён бар сари ин ҷоҳ то як моҳ бошад. Агар дар ин муддати як моҳ берун омадам, бисёр хуб ва илло ба кори ҳудҳо биравед.

Ин бигуфту худро дар он чоҳ андохт, нафас дарун гирифта дар зери он фурӯ рафт. Вакте буд, ки пойҳои Хотам бар замин расид ҷашм кушода дид, ки не об ҳасту не чоҳ, балки майдони васеъ ва равшане. Хотам пештар рафта боғе дид. Дар даруни он боғ даромада сайркунон мерафт. Ногоҳ айвоне намуд, наздик расида дид, ки ҷамоате паризодон дар миёни он айвон таҳтҳои мурассаъ рӯ ба рӯи яқдигар гузошта, бар болои он таҳтҳо бо ҷандин нозу қарашма нишастаанд. Аз ҳамаи он паризодон муқаддамтар бар болои як таҳти олий ҷавони соҳибчамоли некӯсурат ва бар болои як таҳти дигар як нозанини офтобталъате ба ҷандин нозу истиғно нишаста. Ҳамаи паризодон бар гирди таҳти он нозанин саф қашида истодаанд. Дарҳол назари паризодон ба ҷониби Хотам афтода, шуре бардошта ва ба он нозанини таҳтнишин гуфтанд, ки:

— Эй ҷаҳонафрӯз, як одамизоде дар ин мақом омадааст.

Он нозанини таҳтнишин ба ҷониби он ҷавон нигоҳе карда гуфт:

— Эй ҷавони накӯчехра, аз қавми шумо яке дар ин мақом омадааст, агар фармоед, ўро талабида шарти меҳмондорӣ ба ҷой орем.

Ҷавон гуфт:

— Ҳуҷҷо бошад.

Дарҳол он паризод гуфт:

— Он ҷавонро биёред.

Хизматгорон Хотамро ба иззати тамом дар пеши он ҷавони нозанин оварданд. Хотам наздик расида буд, ки он ҷавон аз болои таҳт фурӯд омада тавозӯи бисёре ба ҷо оварда, Хотамро бар болои таҳти олий бинишонд. Дарҳол фармуд, ки таом биёред.

Мулозимон ҷандин қисм таом оварда, дар назди Хотам гузоштанд. Хотам мувофиқи иштиҳо аз он таомҳо тановул намуд. Баъд аз фароғи таом он ҷавон аз Хотам пурсид:

— Эй ҷавон, аз кучоҳ ва дар ин ҷо барои чӣ омадӣ ва ҷо ном дорӣ?

Хотам гуфт:

— Эй барно, бидон ва огоҳ бош, асл аз Яманам ва номи ман Хотам бинни Тай аст. Алҳол аз ҷониби Ҳуснобод омада, ба тарафи Ҳаммоми бодгард меравам ва дар ин мақом ҷамоаеро дидам, ки бар сари ҷоҳе истода гиря мекунанд...

Ва ҳамаи саргузашти худро як-як баён намуда буд, -
ки он ҷавон гуфт:

— Эй бародар, писари он подшоҳ манам. Рӯзе аз
қазо бар сари ҷоҳ омада, ин нозанинро дидам. Тири
ишқаш бар ҷафҳаи синаи ман расида, ошику мубталои
ӯ гардидам. Билохир ихтиёр аз ман рафта девонавор
худро дар зери ин ҷоҳ андохтам. Дарҳол ба зери он
ҷоҳ расида, худро дар ин боғ дидам ва ин нозанин ма-
ро ба висоли худ шодмон гардонид. Акнун ба хотир-
чамъии тамом ба висоли дилбари худ ишқбозӣ дорам.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, ту дар ин ҷо умри худро ба айшу
ишрат мегузаронӣ, падару модари ту гирён ва дар
оташи ҳачри ту синабирёнанд.

Ҷавон гуфт:

— Эй бародар, ихтиёр ба дасти ман нест, балки их-
тиёри ман ба дасти малика аст. Агар моро рухсат би-
диҳад, ба ҳизмати падару модар ҳоҳам рафт.

Хотам гуфт:

— Андаке сабр намой, арзи аҳволи падару модари
туро ба ҳизмати малика бирасонам.

Хотам рӯ ба ҷониби малика карда гуфт:

— Эй моҳи олам, ин кор аз эҳсон дур аст, ки ту
мекунӣ. Падару модари ин ҷавон дар фироzi ӯ қариб
аст, ки ба ҳалокат бирасанд. Бояд ки лутф намуда,
ин ҷавонро рухсат фармой, то рафта падару модари
худро хотирҷамъ намуда биёяд.

Паризод гуфт:

— Эй ҷавон, ман уро кай манъ кардаам? Худи ӯ
мубталои ҷан шуда, худро дар ин ҷоҳ андохтааст. Ак-
нун ҳар ҷо рафтани бошад, биравад.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, паризод рухсат фармуд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй бародар, ин қалом пур маъние дорад. Ин ҷа-
воб нест, балки айни эътиroz аст. Ҷавоби аҳсан ҳамин,
ки бо ман аҳду паймон намояд. Дар ҳар ҳафтае ду
шаб дар назди ин барно бошам.

Хотам гуфт:

— Эй малиқаи хубон, меҳрубониро дар бораи ин
ҷавони гирифтор дареф надошта қабул фармой. Ман
дар фалон кӯҳ рафта, фалон дарёро дид аз ҷамоати
шумоён ҷандин қисм шафқату меҳрубонӣ дидам, ки
дар бани-одам надидаам.

Он нозанин гуфт:

— Эй чавон, некү гуфті, аммо ў нодон аст ва ма-ро аз дилу چон дуст намедорад.

Чавон гуфт:

— Эй раъно, ман туро аз چон дўсттар дорам, ба-рои ту аз падару модар ва аз ватан гузашта, худро дар ин چо андохтаам ва илло маро дар зери ин چоҳ чӣ кор аст? Туро аз ҳама чизҳо дўсттар медорам. Ва ин ҷӣ сухан аст, ки ту мегӯй?

Парӣ гуфт:

— Дуст доштани ман чунин аст, ки ҳар ҷӣ гӯям, қабул намой, он замон медонам, ки ту маро дўст ме-дорӣ.

Шаҳзода гуфт:

— Бифармо, то ба چон оварам.

Паризод аз ҷои худ барҳоста паризодонро фармуд, ки як деги оҳзанин оварда, бар болои дегдони пур аз оташ гузоред ва он дегро пур аз равған карда, хуб доғ кунед.

Дарҳол мулозимон ҳамчунон карданд. Парӣ дасти шаҳзодаро гирифта бар сари он деги пур аз равғани тафсон омада гуфт:

— Эй шаҳзода, агар маро дўст медорӣ, дар ин де-ги ҷӯшон худро биандоз.

Чавон гуфтаи париро қабул намуда хост, ки дар деги равғани ҷӯшон дарояд.

Паризод дasti шаҳzодaro гириfta гuft:

— Ҳарҷӣ фармой, қабул аст. Донистам, ки дар ишқ собитқадамӣ.

Билохир Хотамро бо шаҳзода дар он ҷо нигоҳ дошта, муддати як моҳ меҳмондориҳо намуд.

Мардумоне, ки бар сари ҷоҳ буданд, ваъдаи як моҳро мешумурданд ва мегуфтанд:

«Агар он чавон имрӯз аз ин ҷоҳ берун ояд, хуб аст ва илло фардо ҳама ба хонаҳои худ хоҳем рафт».

Алғараз, Хотам аз ҷои худ барҳоста гуфт:

— Эй барно, ваъдае бо падару модари шаҳзода карда будам, имрӯз тамом ҳоҳад шуд. Ту низ меҳрубониро ба олами зуҳур оварда, ваъдаи худро ба тақдим расонӣ. Берун шудани моён аз ин ҷоҳ зарур. Зоро имрӯз ҳама ҷашми интизор бар моён ҳоҳанд дошт ва низ бо ин шаҳзода аҳд намуда қасами меҳтари¹ Сулаймон дар миён орӣ, то он ки бовар созем.

¹ Meҳtar — бузург.

Дарҳол паризод аҳд баста қасами меҳтари Сулаймон дар забон оварда, аҳди худро мустаҳкам гардонид. Баъд аз он париёнро фармуд, ки ин ду ҷавонро аз ҷоҳ бароварда, дар пеши мунтазирон гузоред.

Паризодон дasti ҳардуро гирифта, яке ҳез карда, бар сари ҷоҳ бароварда гузӯштанд. Падару модар ва ҷамъи хизматгорон шаҳзодаро дар канор гирифта нолаву зорӣ мекарданд ва дар ҳаққи Хотам дуои ҳайр менамуданд.

Подшоҳ Хотамро бо писари ҳуд дар шаҳр дароварда, меҳмондориҳо бинамуд.

Хотам дар назди шаҳзода, ду ҳафта истода дид, ки он парӣ ба ваъдаи ҳуд вафо карда, ҷаҳор маротиб омада шаҳзодаро аз коми васли ҳуд шод гардонид, дар тааҷҷуб шуда мегуфт: «Худоё агар дар миёни инсон инчунин вафову ростӣ мешуд, фаришта мешудандӣ. Оғарин бод бар қавме, ки ваъдаи ҳудро вафо менамоянд».

Алғараз, Хотам аз подшоҳ ва шаҳзода рухсат гирифта, аз пай матлаби ҳуд роҳӣ шуд. Тамомии дашту саҳро ро мегашт. Рӯзе дар ободие расида шаҳре дид. Дар беруни шаҳр пирамарде нишаста буд. Хотамро дида гуфт:

— Ассалому алайкум, эй ҷавон, ҳуш омадӣ ва қадами сафо овардӣ.

Хотам ҷавоби салом дод.

Пирамад гуфт:

— Эй ҷавон, меҳоҳам, ки имшаб дар кулбаи ман қадам ранча намой ва бо ман ҳамнамак шавӣ.

Хотам гуфт:

— Ҳуб аст.

Он пирамард Хотамро дар хонаи ҳуд бурда, шароити меҳмондорӣ ба ҷой овард ва пурсид, ки:

— Эй ҷавон, чӣ ном дорӣ ва ироди ба қадом тараф овардай?

Хотам гуфт:

— Эй азиз, номи ман Хотам ва ватани ман дар шаҳри Яман аст. Алҳол аз тарафи Ҳуснобод омада, ба ҷониби Ҳаммоми бодгард қасди рафтан дорам.

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, он қадом душмани ҷони ту будааст. ки туро ба талаби Ҳаммоми бодгард фиристода? Аввал он, ки нишони ӯ маълум нест; сонӣ, шунидам, ки ҳар кӣ ба талаби Ҳаммоми бодгард рафт, ба саломат бознаёмадааст. Ту кори бепоёнро ихтиёр намудӣ.

Хотам гуфт:

— Эй бузург, ман чони худро фидои кори хайр кардаам. Ҳар кӣ хоҳад, сари худро дар пешӣ ў гузорам. Агар аз ҳақиқати Ҳаммоми бодгард шуморо оғоҳе бошад, маро маълум намоед, то чон дорам, ба талаби вай хоҳам кӯшид.

Пир гуфт:

— Ин қадар дар хотир дорам, ки Қаттон ном шаҳрест ва Ҳорис подшохи он дӣёр буда ва дар навоҳии он мулк кӯҳистоне буд; устодон дар он кӯҳ тилисмоти Ҳаммоми бодгардро бино кардаанд. Касе дар он тилисмот рафта бознаёмадааст. Акнун Ҳорисшоҳ чанде аз хизматгорони худро дар он ҷо посбон гузаштааст. Агар касе дар он ҳад ба талаби Ҳаммоми бодгард бирасад, посбонон ба хизмати шоҳ мёбаранд. Он ҳам маълум нест, ки шоҳ ўро мегузорад ва ё мекушад.

Хотам гуфт:

— Эй азиз, ҳақиқати кори худро ба ту арз менамоям.

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, бигӯ саргузашти худро.

Ҳотам воқеани шаҳзода Мунир ва духтари бозаргонро дар назди он пир як-як баён намуда гуфт:

— Эй азиз, бинобар хотири он шаҳзода ин ҳама ранҷҳоро ба худ иҳтиёр намудаам.

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, аз ин роҳ баргард, ки Ҳаммоми бодгард дар тилисмоти пурзӯр аст.

Ҳотам гуфт:

— Эй пир, акнун чӣ гуна бозгардам, ки ҷандинсола меҳнатҳои ман зоеъ хоҳад гардид ва дар ин боб хилоф ба аҳди худ мекарда бошам.

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, бар ҷони худ раҳм кун, вагарна талаб ҳоҳӣ шуд. Чунончи, Сафдаъ сухани қавми худро қабул накарда пушаймон шуд.

Ҳотам гуфт:

— Эй азиз, боре бигӯ, ҳақиқати он чӣ гуна аст?

Пир гуфт:

— Эй Ҳотам, дар навоҳии Шом даҷлаест ва дар он даҷла Сафдаъ ном ҷонваре маскан карда буд. Рузе ба хотир гузаронид, ки «акнун ба даҷлаи дигар рафта ватан бояд кард». Аз ин ваҷҳ ба қавми худ машварат карда гуфт:

— Эй бародарон, меҳоҳам, ки аз ин макон рафта ба чое дигар ватан намоем, чаро ки макони тоза нек хоҳад шуд ва дилхоро равшан хоҳад гардонид ва муфлисонро¹ тавонгар созад. Дар ин ватан ҳаргиз рӯи давлатро надидам.

Қавми ў гуфтанд:

— Ин ҳавасро аз дили худ дур кун, ҳаргиз роҳат наҳоҳӣ ёфт ва пушаймон хоҳӣ шуд. Бе ваҷҳ аз ватан гузаштан маънӣ надорад. Ҳар кас гуфтаи бузургонро ба гӯш нагирад, оқибати кори ў ба расвой хоҳад қашид. Ин андешае, ки ту ба худ роҳ додай, маълум мешавад, ки парешоние туро пеш омадааст, бокӣ ихтиёр бо ту.

Сафдаъро бод бар димоғ ҷо шуда буд. Гуфтаи қавми худро қабул накард. Бо зану фарзандон аз даҷла баромада, роҳи хушкиро пеш гирифт, ба ҳаёли даҷлаи дигар хушхонӣ карда мерафт. Аммо ҷонварони обиро дар хушкӣ роҳ гаштан бисъёру мушкил ва маҳол буд. Чаро ки дар хушкӣ оғати ҷонварон бисъёру аст. Сафдаъ шодикунон дар биёбон роҳ мерафт. Дар он даҷла море буд, ки Сафдаъ бачагони он морро хӯрда буд. Қазоро он мор аз он даҷла баромада, ба ҳоки гарм галтида буд. Ташнаву ғурусна дар миёни хок ҳобида буд, ки садои Сафдаъ ба гӯши ў расид. Сар аз хоб бардошта дид, ки Сафдаъ хушхонӣ карда рафта истодааст, ба умеди он ки ба даҷлаи дигаре ватан созад. Сафдаи дигаре шунида, ба истиқбол баромада раксҳо мекард. Дар ин ҳин мор расида зану фарзандони он Сафдаъро як-як фурӯ мебурд. Сафдаъ дид, ки балои азиме пайдо шуда зану фарзандони ўро як-як фурӯ бурд, ба сад ҳила худро дар як сӯроҳии муш гирифта, зану фарзандонро аз даст дода, бо ҷандин машакқат аз дasti мор ҳалосӣ ёфт. Ва шаб бар сари даст даромада буд, ки аз он ҷо ғурехта ба ватани қадимии худ омад. Қавм онро дида сарзаниш карданд ва гуфтанд:

— Сухани моёнро қабул нокарда рафтӣ, зану фарзандони худро барбод додай, хонаи худро ҳароб кардай.

Ҳарчанд, ки қавм ўро сухан карданд, аз шармандағӣ сари худро боло намекард, эшонро ҷавоб намедод.

Пир гуфт:

— — — — —
¹Муфлис — бечора, камбағал.

— Эй Хотам, туро низ хамин мүкаддима пеш омадааст, гуфтаи маро қабул намо ва аз ин роҳ баргард, ки ба Ҳаммоли бодгард касе нарасидааст ва аз ин роҳ мурод ҳосил накардааст.

Хотам гуфт:

— Эй пир, ҳарчӣ гуфтӣ, аз руи дустии ман мегӯй ва тимсоли нек баён намудӣ. Лекин муносиб нест, ки маро аз кори хайр манъ намой. Агар медонӣ, роҳи Ҳаммол ба ман бинамой, илло худ ҳоҳам рафт.

Пир узри бисъёре пеш оварда гуфт:

— Эй ҷавон, маъзур медорӣ, ки ба хизмати ту пургӯй намудам. Маълумам шуд, ки ту ҷавонмардӣ. Имшаб дар ин мақом бош, то туро фардо роҳбарӣ намоям.

Шаб гузашт, чун рӯз шуд, Хотам гуфт:

— Эй азиз, акнун маро роҳнамоӣ кун.

Пир дид, ки Хотам дар ин роҳ событқадам аст, ноҷор баромада пораё роҳ рафта, бар сари дуроҳае расиданд.

Пир гуфт:

— Эй Хотам, ба роҳи дasti рост бирав, шаҳрест ва дар атрофи он шаҳр қаряҳост¹. Чун аз онҳо бигзарӣ, кӯҳи азиме бинамояд ва дар зери он кӯҳ ачиоботи бисъёре туро пеш ҳоҳад омад. Бояд ки дил қавӣ дорӣ. Чун аз он ҷо бигзарӣ, биёбони азиме намояд ва дар он биёбон бираਸӣ, қудратҳои худойро мушоҳида ҳоҳӣ кард. Чун аз он биёбон бигзарӣ, ду роҳ пеш ҳоҳад омад, зинхор бо роҳи дasti ҷап биравӣ, ки роҳи дasti рост ҳатарнок аст. Ҳар дуи он роҳҳо ба шаҳри Қаттон мепрасанд, аммо роҳи рост наздик ва ҳатарнок аст ва роҳи ҷап дур ва бехатар.

Хотам гуфт:

— Чунин ҳоҳам кард. Валекин ҳеч кас бе аҷал намурдааст, бо роҳи наздик ҳоҳам рафт.

Пир гуфт:

— Эй ҷавон, нашнидай, ки корафтодагон гуфтаанд:

Ба роҳи дида рав, ҳарчанд ки дур аст.

Зани мардум магир, ҳарчанд ки хур аст,—

ва агар ба гуфтаи ман амал накунӣ, оғату ҳатари бисъёре ҳоҳӣ дид. Дигар ихтиёр мар турост.

¹ Қаря — деха.

Ин бигуфту видоъ карда бозгашт.

Хотам аз пир чудо шуда равона гардид. Алқисса, баъд аз як моҳ ба шаҳре расид, ки овози нақораву сурной тамомии он шаҳрро фурӯ гирифта, дар дил гуфт, ки: «Дар ин шаҳр тӯе барпо кардаанд». Наздик расида дид, ки ҳарчо-ҳарчо хаймаҳо барпо карда, палосҳои шоҳона фарш кардаанд ва ҳамаи мардумони он шаҳр чандин қисм нағмаву соз дар навозиш оварда нишастаанд ва таббохон дегҳои чаҳоргӯшаву ҳаштгӯша бар болои оташдонҳо ниҳода, чандин анвоъ таом пухта ис-тодаанд.

Хотам пештар рафта пурсид, ки:

— Эй бародарон, дар ин шаҳр чӣ шодиест?

Онҳо гуфтанд:

— Эй бародар, ҳар сари чанд вакт мори азиме меояд ва ба сурати одами мешавад ва як духтари соҳибчамол аз моён талаб менамояд. Ҷамъи духтарони ин шаҳрро берун меорем, хоҳ аз шоҳ бошад ва хоҳ аз гадо ва бо ин тариқа дар ин мақом хаймаҳоро ба маснадҳои шоҳӣ ороста мегардонем. Чандин қисм таом пухта, нағмаву созу сӯҳбат медорем ва он мор наздик расида фел мезанад, ба сурати ҷавони соҳибчамол шуда, дар ҳар хайма медарояд. Ҳар қадом аз ин духтарони хайма-нишин хубу марғуб намояд, гирифта мебарад. Бинобар он ҳар қадоми моён тӯи духтари худро ба тақдим мерасонем ва илло ҳамаи вилоятро ҳаробу noctiz мегарданад. Ноҷор ба фармудаи он амал менамоем. Маълум нест, ки имрӯз омада духтари қадоми моёнро мебурда бошад. Ин ҳама корҳо барои арӯсии мор аст. Он замон, ки мор духтарро мебарад, падару модар ва хешон то як ҳафта мотами он духтарро медоранд.

Хотам гуфт:

— Эй азизон, балои азиме бар шумоён нозил шуда, ин ҳама шодмониҳо муқаддимаи мотам будааст.

Ҳамаи он мардумон гуфтанд:

— Чӣ ҷора созем? Илочи онро наметавонем кардан.

Хотам гуфт:

— Умед аст, ки он балоро аз сари шумоён дур ҳам намуд, шумоён хотири худҳоро ҷамъ доред.

Мардумон ин суханро аз даҳони Хотам шунидан ба-робар дар пеши бузургони худ рафта гуфтанд, ки:

— Як ҷавони мусоғир чунину чунон мегӯяд.

Дархол калонон рафта, ба хизмати подшоҳ арз на-
муда гуфтанд, ки:

— Эй шоҳ, мусофирие омада, мегүяд, ки он балон
азимро аз сари шумоён дур хоҳам кард.

Шоҳ фармуд, ки:

— Он мусофириро дар назди ман биёред.

Ҳамон соат ҳочибон Хотамро дар пеши подшоҳ овар-
данд.

Хотам аз дари боргоҳ даромада, таъзиму тавозуи
шоҳро ба ҷо оварда, ҳамаи саргузашти худро як-як
арза намуд. Баъдаҳу шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, медонӣ, ки чӣ оғату балост?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ин ҷин аст. Ҷиниён рӯ ба фасоду зулм
ниҳода, дар озори мардумон кӯшида, ҳалқро парешон
месозанд.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, агар ин бало ҷин аст ва ба сабаби ту
аз сари моён дур хоҳад гардид, ту эҳсони беандоза дар
бораи моён хоҳӣ кард.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, дар ин кор аз барои ҳақ ва ҳайр қадам
ҳоҳам ниҳод, ба шарти он ки ҳарҷӣ ман гӯям, ҳамаи
онро қабул намоед.

Шоҳ гуфт:

— Бигӯ.

Хотам гуфт:

— Вакте ки он мор дуҳтари ҳар қадоми ин мар-
думонро бурдани шавад, падару модари он дуҳтар гӯ-
янд, ки: «Бузургзодае доштем ва ў аз моён чудо шуда
муддатест, ки ба ҷое рафта буд, алҳол он бузургзода
омада мегӯяд, ки дуҳтарҳои худхоро бе изни¹ ман ба
шавҳар надиҳед ва илло ҳамаи шумоёнро ба қатл ра-
сонида, ин ҳама макону манзилҳои шумоёнро ҳаробу
ночиз ҳоҳам гардонид. Агар бе изни ў дуҳтарро ба ту
бидиҳем, ҳамаи моёнро кушта ин мулкро ҳароб ҳоҳад
кард».

Ҳамаи он мардумон гуфтанд:

— Фармонбардорем, ин суханҳоро ба он бало ҳо-
ҳем гуфт!

Шоҳ бо ҷамеи он мардумон он рӯзро ба айшу фа-
роғат гузаронид. Ҳангоми шом буд, ки садои ҳаракати

¹Иэн — руҳсат, иҷозат.

он мор ба гүши мардумон расид. Ҳамаи мардумон ба чониби он мор нигоҳ карда диданд, ки мор сар бар фалак кашида меояд ва дарозии вай сар то сари биёбонро фаро гирифта. Деворхову сангҳо, ки дар зери синаи ўмемонд, ҳамчун сурма нарм-нарм мегардид.

Хотам он морро дида гуфт:

— Ин чин аст, ки ба тилисм ин ҳама корҳо мекунад.

Ҳамаи он мардумон «мегуфтанд: «Ин ҷавон бо ин бало чӣ муомила мекарда бошад?»

Он мор наздик расида, думи худро яке ҷунбонида буд, ки ҳамаи он мардумон сар ба замин ниҳода, мадҳуш афтоданд ва он мор ба ҳар тараф нигоҳ карда ва ҳамаро мадҳуш дида, дарҳол ғалте зада, ба сурати ҷавони некӯрӯй шуд ва ба ҷониби боргоҳи шоҳ роҳӣ гардид. Шоҳ ин ҳолро дида, сарупо бараҳна берун рафта он золимро аз даст гирифта оварда ва бар болои таҳти худ нишонд. Соате гузашта буд, ки ҷавон — мор аз ҷои худ барҳоста гуфт:

— Акнун духтарҳои худҳоро ба ман як-як бинамоед.

Шоҳ гуфт:

— Иҳтиёр мар турост.

Дарҳол чин тамомии он духтарҳоро як-як дида, ҳеч қадоми онҳоро хуш накард. Охируламр, дар қасри шоҳ даромада духтари подшоҳро хост ва гуфт:

— Эй шоҳ, духтари ту маро хуш омада, акнун ўро ба ман бидиҳӣ, ки гирифта ба мақоми худ барам.

Шоҳ гуфт:

— Ҳарафе дорам, шунида ҷавоби ўро гӯй, духтарро ба ту ҳоҳам дод.

Чин гуфт:

— Эй шоҳ, ҳарфи худро бигӯй.

Дарҳол шоҳ ҳамаи гуфтаҳои Хотамро як-як баён кард ва гуфт:

— Бе изни он бузургзода духтарро ба ту додан мӯчиби қатли моён ва ҳаробии ин мулк аст. Бояд, ки дар ин боб ба ў машварат намоем.

Чин гуфт:

— Ў дар кучост? Дар ин мақом ҳозир созед!

Дарҳол Хотамро дар назди чин ҳозир карданд.

Чин гуфт:

— Эй ҷавон, муддатест, ки дар ин шаҳр рафтуомад дорам, туро ҳаргиз дар ин ҷоҳо надида будам, то ба ин вакт кучо рафта ва аз кучо омадӣ ва мардумонро чаро ваҳшат додӣ, ки аз додани духтари худҳо мамнӯъ шу-

даанд ва бе изни ту дұхтархбі худҳоро ба касе намеди-
ханд? Мехохай, ки ҳамаи эшонро гумрох карда, ин мулк-
ро харобу начиз гардонй?

Хотам гуфт:

— Эй ғавон, қалонон аз гузаштагони моён расму
қоиде доштанд, ки инҳо онро гузошта, расми дигаре
баровардаанд, ки туро ҳукм ба он ҷорист.

Чин рӯ ба ҷониби подшоҳ карда гуфт:

— Эй шоҳ, ҳар чизе ки бузургони шумо карда бо-
шанд, онро кардан беҳтар аст.

Шоҳ рӯ ба ҷониби Хотам карда гуфт:

— Эй бузург, акнун шумо расми бузургон ва гу-
заштагонро дар ин боб ҷорӣ кунед.

Хотам гуфт:

— Эй ғавони некӯрӯй ва некӯҳӯй, бузургон ва гу-
заштагон ин мӯҳрае, ки дар дасти ман аст, ба об соида
домоду дұхтарро ба он об фусл мекунониданд, ки ҳоси-
яти неке дорад ва дар мобайни дұхтару домод мувофи-
қат ва созгорӣ ҳосил мешавад.

Чин гуфт:

— Ҳамчунон бояд кард.

— Хотам мӯҳраро ба об соида, онро дар пешини ни-
ҳод. Дарҳол рубъи¹ он обро ҷин лочуръа даркашид.
Бақияи он обро, Хотам дар ҳуми қалоне, ки он ҷо ҳо-
зир буд, андохта гуфт:

— Эй домоди некқадам, дар ин ҳуми об даромада
бадани худро хуб шүед, ки ҳосияти неке дорад, баъд аз
он дұхтари шоҳро ба шумо таслим ҳоҳем намуд. Вагар-
на ҳазор лаъл ва ҳазор дона алмоспора, ки дар зери
нигини париён аст ва ҳар қадом ба монанди байзаи мур-
ғе, чурмона дода дұхтарро ҳоҳи бурд ва илло не.

Азбаски ҷин пурзӯр буд, ба ҳудаш мағрур шуда, дар
ҳуми об даромаданро қабул намуд ва гуфт:

— Неку бошад.

Дарҳол аз ҷои худ бархоста, либосҳоро аз бари худ
кашида дар он ҳуми об бетаваққуф даромад ва дар за-
мон тилисмоте ки бо худ дошт, ҳама якбора аз дилаш
маҳв шуд. Хотам сари ҳумро мустаҳкам намуда, ба ҳон-
дани исми аъзам муқайид шуд. Исми аъзамро چанд ма-
ротиб ҳонда дамида буд, ки сари он ҳум ба монанди
садди Искандари Зулқарнайн мазбуту мустаҳкам гар-
дид. Хотам овоз дода гуфт, ки:

¹ Рубъ — чоръяк.

— Эй «домод», берун ѿед, ҳама мунтазири дидори шумоем.

Чин ҳарчанд зўр кард, берун натавонист баромадан.

Хотам ру ба ҷониби мардумон карда, гуфт ки:

— Эй ёрон, ҳема¹ чамъ кунед, домод дар даруни об сард хўрдаанд, гарм ҳоҳем намуд.

Мардумон ба фармудаи Хотам ҳемаи бисёре чамъ карда, аз атрофи он хум оташ ниҳоданд. Болову поёни он хум холӣ буд. Ҳарорати оташ аз болову поён таъсир карда, он хум ба монанди оҳан сурх шуда ва ҷин дар даруни он хум фарёду фифон мекард, ҳеч суде надошт.

Билохир, фарёд карда-фарёд карда, ба монанди саргин сӯхта бимурд.

Мардумон ба ҷониби Хотам нигоҳ карда гуфтанд:

— Эй бузург, акнун чӣ бояд кард?

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, хотири худхоро чамъ доред, ки бало аз сари шумоён дур шуд.

Ҳамаи мардумону подшоҳ дар қадами Хотам афто-да оғаринҳо мекарданд. Дарҳол зари биёре чамъ карда ба хизмати Хотам оварданд.

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, ин ҳама зару зевари шумоён маро даркор нест. Ҳарҷи кардам, ба ризои ҳақ кардам, на аз барои зару моли дунё.

Дарзамон ҳамаи он мардумон дастҳои худхоро ба дую бардошта гуфтанд:

— Илоҳӣ ба умри ҷавони ҳамин бузургзода баракат ато кунӣ ва ба матолиби ду ҷаҳонӣ восил гардонӣ. Аммо ин зарҳо, агар даркори ту нест, ба дасти худ ба факирону мискинон ато намо, ки онҳо низ туро ба дуои ҳайр ёд ҳоҳанд кард.

Хотам ҳамаи он зарҳоро ба худи инҳо таслим намуда гуфт:

— Худи шумоён ба факирон ато намоед.

Дарҳол ҳамаи он зарҳоро ба мустаҳққон тақсим карда доданд. Баъдуҳу шоҳ ва ҳамаи раоёи вай Хотамро ҳафт шабонарӯз нигоҳ дошта меҳмондориҳо намуданд. Баъд аз ҳафт рӯз Хотам аз шоҳ ва аз чамъи мардумон рухсат гирифта, ба тарафи шаҳри Каттон равон шуд.

¹ Ҳема — ҳезум.

Баъд аз ҳафт рӯз ба он күхе, ки пир гуфта буд, расид ва аз он күх гузашта пештар рафта дид, ки биёбони азиме ва дар он биёбон ҳафт рӯз роҳ гашта, ачоиботу ғароиботро тамошо карда мерафт. Билохир, бар сари дуроҳае расида фикр кард ва ба худ гуфт: «Ба фармудаи бузургон амал бояд намуд». Ба роҳи дasti чап равона шуд, чаро ки пирамард роҳи дasti ростро пурхатар гуфта буд. Боз дар дил овард: «Ба роҳи дasti чап чанд қадам гаштаам, акнун ба роҳи дasti рост рафтан беҳтар аст». Ин бигуфт ва ба роҳи дasti рост даромада равон шуд ва дар дил овард, ки:

«Ҳамаи балоҳову офатҳои ин роҳро бо хости худо дур ва дафъ ҳоҳам гардонид ва аз мардумони он шаҳр низ дуoi хайр ҳоҳам гирифт. Агар дар ин роҳ ба ҳалоқат расам, боке нест». Ин андешаҳоро карда роҳ мерафт. Ногоҳ мағелоне аз пеш баромад. Ба чандон мاشаққат аз он хористон гузашт ва дид, ки тамомии баданаш ва либосҳояш пора-пора гашта. Дар дил овард, ки «гуфтаи он пир рост будааст». Боз чанд вакът роҳ гашта ба дашти чиҳилпоён расид. Хотам дид, ки ҳазорон-ҳазор чиҳилпоён ҳар қадом баробари паланге, қасди ҳурдани ў карда расиданд. Тарсе дар дилаш пайдо шуда, ларза дар баданаш афтод ва дар кори худ дармонд. Дар ин ҳин рӯ ба ҷониби осмон карда менолид. Дарсоат ҳазрати Хизр расиданд ва гуфтанд:

— Эй Хотам, қасе ки ба гуфтаи бузургон амал нақунад, ин ҳол ӯро пеш ояд.

Хотам гуфт:

— Ё бузургвор, бад кардам

Ҳазрати Хизр гуфтанд:

— Эй Хотам, ҳамон мӯҳрае, ки дар даст дорӣ, бар замин андоз.

Хотам он мӯҳрасо аз миёни худ гирифта, бар замин андохт. Дид, ки замин аввал зард шуд, дуввӯм сиёҳ, саввӯм сабз, чаҳорӯм сурх гардид.

Эшон дар он ҳин аз назари Хотам ғоиб шуданд ва он чиҳилпоён девонавор бо якдигар дарафтоданд ва ба чанг якдигарро пора-пора мекарданд. Хотам ин ҳолро дида мутааҷчиб мешуд.

Алқисса, чиҳилпоён се шабонарӯз бо якдигар дарафтоданд ва яке зинда намонд. Хотам хост, ки мӯҳрасо аз замин бигирад, боз ба дил гуфт: «Мабодо ки боз зинда шаванд. Гузорам, пусту гушти инҳо об шуда, ба ҳоки сиёҳ яксон гардад, он замон мӯҳрасо аз замин хо-

ҳам гирифт». Дар он мақом се рӯз биистод. Пӯсту гӯшти чиҳилпоён пӯсида бар замин яксон шуд. Баъдуху мӯхраро аз замин гирифта равона шуд. Муддате роҳ гашта буд, ки бешаи рӯин¹ пеш омад. Пештар рафта буд, ки рӯини бисёр дар наълайн² Хотам даромада, пойҳои ўро маҷруҳ кардан гирифтанд. Ҳарчанд ки либосҳои худро пора карда мепечид, ҳеч суде надошт. Билоҳир, рӯинон пойҳои Хотамро пора-пора карданд. Хотам дар дил гуфт: «Эй Хотам, мисли ту нокобиле дар тамоми олам набуд. Он пир дастиги ту шуда, роҳи рости бехатар намуда буд, ҳар оғату меҳнате туро пеш ояд, равост, акнун пушаймонӣ суд надорад».

Алқисса, дар даруни он беша лангон-лангон роҳ гашта, баъд аз чанд муддат аз он беша гузашта наълайн аз пой берун карда дид, ки тамомии наълайн ва пойҳои ў ба монанди ғирбол сӯроҳ-сӯроҳ шуда. Резаҳои руинро аз пойҳои худ кашида берун андоҳт ва ба ҷониби шаҳри Қаттон равона шуд. Дар дил мегуфт: «Аз ҳамаи балоҳо ҳалос шуда, ба хотирчамъӣ роҳ ҳоҳам гашт», аммо намедонист, ки балои азим дар пеш аст.

Алғараз, муддате роҳ гашта, дар биёбоне расид. Диҳ, ки он биёбон макони қаждумон будааст. Бӯи Хотамро гирифта ҳамаи он қаждумон аз замин сар бароварда, ба ҷониби Хотам давиданд. Хотам дид, ки қалонии ҳар қадоми он қаждумон монанди рӯбоҳ ва таҳтани пушти онҳо ба монанди санги осиё. Дидан баробар ларза дар андоми Хотам афтод ва ақлу ҳуш аз даст дода, ба ҷаҳор тарафи худ назар мекард. Ногоҳ он пир ба сарвакти Хотам даррасид ва гуфт:

— Эй Хотам, мардона бош ва лаҷоми тоқат аз даст мадех!

Хотам гуфт:

— Е бузургвор, ин ҳама газандаҳоро дидан маро тоқат нест. Агар неши худҳоро ба фил зананд, тамомии бадани фил заҳроб ҳоҳад гардид.

Пир гуфт:

— Эй Хотам, ҳамон мӯҳраи худро бар замин андоз.

Хотам хост, ки мӯхраро гирифта бар замин андоҳад, дасташ ҷандоне қувват надод ва пир мӯхраро гирифта бар замин андоҳт. Вақте ки мӯҳра бар замин аф-

¹ Рӯин — оҳан, мис, биринҷӣ ва ғайра.

² Наълайн — кафш.

тод, ранги замин ба монанди биёбони чихилпоён шуда, каждумон бо якдигар дарафтоданд ва якдигарро неш мезаданд, шикам варам карда метаркиданد ва ҳалок мешуданд. Хотам се шабонарӯз дар он ҷо буд. Дид, ки аз каждумон яке зинда намонд ва ҳамаи онҳо ба хоки сиёҳ яксон шуданд, мұхраро гирифт ва ба ҷониби шаҳри Каттон равона шуд.

Баъд аз ҷанд рӯз ба ҷое расида, дид, ки шаҳри азиме. Мардумони он шаҳр Хотамро дида пурсиданд, ки:

— Эй ҷавони мусофири, аз қадом роҳ омадӣ?

Хотам гуфт:

— Аз ғалон роҳ омадам.

Ҳамаи он мардумон ҳайрон шуданд ва гуфтанд:

— Эй ҷавон, чи гуна аз он роҳ ҷон ба саломат оварди ва он роҳ зиёда серофат ва пурбалост. Дар он роҳ чихилпоён, каждумон, руинон ва мағелонон буданд, аз онҳо ба қадом тадбир гузашта омадӣ?

Хотам гуфт:

— Эй бародарон, бо ҳамаи он балоҳо, ки шумо мегүед, мубтало шуда будам, бо хости худо саломат ба ин ҷо расидам. Дарранда ва газандаҳои ин роҳ ба ҳалоат расида ноҷиз гардиданд, аммо руинон ва мағелон ҳастанд.

Мусофирион ва тоҷирон, ки дар ин шаҳр буданд, хостанд ба роҳи дур раванд. Чун аз Хотам ин суханро шуниданд, рафтани аз он роҳро ихтиёр намуданд. Аз забуни он роҳ шаҳр қариб ҳаробу вайрон шуда буд.

Алқисса, подшоҳи шаҳрро ҳабар шуд, ки як ҷавони мусофирие аз он роҳи пурхатар омада мегүяд, ки роҳ аз ҳамаи оғату газандҳо¹ холӣ ва бехатар шудааст, бозаргонон ихтиёри рафтани бо он роҳ кардаанд.

Шоҳ фармуд:

— Ҳеч қас бо он роҳ бетаҳқиқ наравад!

Шоҳ роҳдоронро фармуд, ки рафта аз он роҳи пурхатар ҳабар гиред, ки ҳамин муқаддима рост аст ё дурӯғ. Хотамро дар назди худ ҳонда гуфт:

— Эй ҷавон, ин ҳама ранчи роҳ қашида омадӣ, дар ин шаҳри мо ҷанд рӯзе ором гир, то куфти роҳ аз ту дур шавад.

Шоҳро мақсад аз истодани Хотам доностани ин буд.

¹ Газанд — ҳавф, зарар.

ки сухани ў рост аст ё дурӯғ. Агар рост бошад, бисёрги хуб ва илло сар аз танаш чудо карда ба дор бикашад.

Чун мулозимон рафта он роҳро дида омаданд, гуфтанд:

— Эй шоҳ, ҳамаи даррандагону ҳазандагон аз он роҳи пурбalo нопадид шудаанд.

Шоҳ аз шунидани ин сухан шодмон шуда, ба атрофу ҷавониб номаҳо фиристод, ки «роҳи пурбalo ба амният табдил ёфтааст, ҳамаи оғатҳо дур ва дафъ шудааст. Албатта беҳарос ва бемулоҳиза тоҷирон ва ҳоҷатмандон омадурафт аз он роҳ намоянд». Хотамро бар макони оли нишонида симу зар бахшид ва узри бисёре карда гуфт:

— Эй ҷавон аз ман ҳатои бисёре ба вуқӯъ омада, онро авф намой.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, чӣ ҳато будааст? Аз он рӯзе, ки дар ин шаҳр доҳил шудам, тамоми авқоти ҳудро ба ҳушвақтӣ гузаронидам. Маро ҳеч маълум нест, ки ин ҳама узрҳоҳии туро сабаб чӣ бошад.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, туро аз мӯчиби узри ман ҳабар набуда. Ба зоҳир озод будӣ, аммо пинҳонӣ ҷанд нафарро ба ту нигаҳбон гузашта будам, ки ҷое наравӣ, то он ки роҳдорон рафта аз роҳ ҳабар биёранд. Агар сухани ту дурӯғ бошад, саратро ҷудо карда ба дор бикашам.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ин ҳама андешаҳо, ки ту кардай, айни адолат аст, ҷаро ки дурӯғгүйро инчунин ҷазо лозим аст, аммо ман дурӯғ нағуфта будам.

Боз гуфт:

— Эй шоҳ, ҳамаи он узри туро қабул намудам ва аз ҷамеи андешаҳои ту даргузаштам ва ин ҳама симу заре, ки дар пеш ман ниҳодай, маро чӣ кор ояд, касе надорам, ки бор карда барам.

Шоҳ гуфт:

— Туро борбардор низ ҳоҳам дод. Ҷанде аз мулозимонро фармоям, ин ҳама зарҳоро дар ватани ту расонанд.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, маро дар пеш корест, то ҳақиқати он кор маълуми ман нашавад, рӯ ба ватан наёрам.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, бигӯ, туро чӣ пеш омадааст? Агар ҳамроҳ меҳоҳӣ, бо ту рафоқат намоем.

Ҳотам гуфт:

— Дар ин кор аз касе ёрӣ наҳоҳам. Бояд ки маро роҳи шаҳри Қаттон намой.

Шоҳ гуфт:

— Магар туро дар шаҳри Қаттон корест?

Ҳотам гуфт:

— Шунидаам Ҳаммоми бодгард дар он ҳудуд будааст.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, ҷандин шоҳону амирон ба талаби ўрафта наёфта, хичолатманд шуда омадаанд ва дигар касе, ки доҳили Ҳаммоми бодгард шуд, аз тилисмоти он ҳаргиз набаромад ва ҳеч асаре аз он маълум не, ки аз сари эшон чӣ гузашта бошад ва ба қучо рафта бошанд.

Ҳотам гуфт:

— Бо вуҷуди ин ҳама балоҳову тилисмот, ин корро иҳтиёр намудаам, ҳарчи бodo бод. Умед аз қарами ҳудорам, ки ҳама мушкилоти маро осон гардонад ва ҳақиқати Ҳаммом маълуми ман шавад.

Ҳарчанд ки шоҳ насиҳат кард. Ҳотам қабул намекард. Шоҳ дид, ки Ҳотам беихтиёр шуда сухани ўтасир наҳоҳад кард, ноилоч ҷанде аз мулоҳизмони ҳудро фармуд, ки ба ин ҷавон роҳи шаҳри Қаттонро намуда боз оянд. Мулоҳизмон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Алқисса, Ҳотам бо подшоҳ видоъ намуда, бо мулоҳизмони шоҳ равона шуд. Баъд аз ҷанд рӯз ба ҷое расида диданд, ки гузаштан аз он ҷо маҳол буда.

Мулоҳизмон гуфтанд:

— Эй ҷавон, моёнро руҳсат фармо, ки аз ин мақом бозҳоҳем гашт. Аз ин ҳад он ҷониб ҳадди шаҳри Қаттон аст.

Ҳотам онҳоро руҳсат намуда, ҳудро ҳоҳӣ шуд. Баъд аз ду рӯз ба дехае расид. Мардумони он деха пурсиданд, ки:

— Эй ҷавон, аз кучоӣ ва аз қадом роҳ омадӣ?

Ҳотам ҳамаи саргузашти ҳудро баён карда буд, ки ҳамаи он мардумон аз ин суханҳои Ҳотам шод шуданд ва Ҳотамро дар он ҷо шаб нигоҳ дошта меҳмондориҳо намуданд. Алассабоҳ аз ин деха баромада ба ҷониби

шахри Қаттон равона шуд. Баъд аз чанд рӯз ба шахри Қаттон расида дохили корвонсаро гардид. Чанд рӯз дар он маком ором гирифта, кӯфтаи роҳро аз худ дур кард. Баъд аз чанд рӯз ду лаъл ва чанд алмоспора тӯхфа гирифта, ба дари боргоҳи Ҳорисшоҳ рафт. Ҳочибон дид ба хидмати шоҳ расонданд, ки ҷавоне омада ба дари боргоҳ истода, рухсат меҳоҳад. Шоҳро фармон чӣ бошад?

Шоҳ гуфт:

— Ўро андарун биёред.

Дарҳол мулоғимон Ҳотамро андарун расониданд. Ҳотам аз дари боргоҳ даромада забон ба васфи шоҳ күшода, таслимоту адаби шоҳона ба ҷой овард. Даст дароз карда ду лаъл ва алмоспорае, ки оварда буд, дар пеши шоҳ гузошт. Шоҳ ин ҳама тӯхфаҳои Ҳотамро дид ба хушҳол шуд, ҷаро ки дар ҳазоини худ инчунин сангпораҳои қиматбаҳо надошт.

Шоҳ донист, ки ин ҷавон акобирзода аст. Дарҳол Ҳотамро бар курсии мурассаъ нишонда пурсид, ки:

— Эй ҷавон, аз кучай ва ба қадом сабаб дар ин ҷойҳо қадам овардӣ?

Ҳотам гуфт:

— Эй шоҳ, бидон ва оғоҳ бош, муддатест, ки ихтиёри саёҳат карда шаҳр ба шаҳр мегардам. Аммо ватани факир Яман аст. Алҳол аз мулки Ҳурисон ва аз шахри Ҳуснобод меоям. Чанд вакт аст, ки авсоғи ҳамидаи шахри ҷаҳонпаноҳро шунида, орзӯи дидани ҷамоали бокамолашон дар дил ҷой гирифта.

Шоҳ аз шунидани ин қалом Ҳотамро навозиши бисёре намуда гуфт:

— Эй ҷавон, хуш омадӣ ва қадами сафо овардӣ. Алҳол истиқомат дар кучо дордӣ?

Ҳотам гуфт:

— Эй шоҳ, алҳол дар корвонсаро қарор гирифтаам.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, наздики ман ҳучраест, бояд ки чанд рӯз дар он ҷо ором гирий.

Ҳотам гуфт:

— Фармон мар шуморост.

Алқисса, омада дар он ҳучра маскан карда, ҳар рӯз ба қаломҳои рангин ва суханҳои ширин шоҳро ба худ мубтало карда буд. Агар шоҳ Ҳотамро як рӯз намедид,

чанде аз мӯътабарони худро фиристода дар сӯҳбати худ меовард. Бад-ин минвол шаш моҳ гузашт. Шоҳ дар аксари авқот Хотамро дар назди нудамон худ таъриф-ҳо менамуд ва мегуфт:

— Эй кубаро¹, ин ҷавон дар ин шаҳри мо мӯким мешуд, чӣ хуб ва беҳтар буд.

Надимон гуфтанд, ки:

— Эй шоҳ, дар боби хубруй ва ширингуй назир надорад ва аз ҳеч ваҷҳӯтоҳӣ ҳам надорад. Муҳаббати ин ҷавон дар дили моён низ ҷой шудааст.

Алғараз, рӯзе Хотам шоҳро шодмон дид, чанд ҷа-воҳир қиматбаҳо дар назди шоҳ гузошт.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, пеш аз ин маро бо эҳсони худ мамнун гардонида будӣ, ҳанӯз аз уҳдаи он берун намешавам. Муддатест, ки дар назди ман ҳастӣ, ҳеч ҷизе аз ман талаб наменамоӣ. Орзӯе дар дил дорам, ки ҳар ҷӣ туро ба кор ояд, онро муҳайё намоям.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, аз айёми давлати шумо маро ба ҳеч ҷизе эҳтиёҷ набуда, ҷаро ки мардумони сайёҳ ба тақаллуф коре надоранд.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, ин мулкро аз худ дониста, ҳарҷӣ марғуби табъи ту бошад, бифармо, то онро ҳозир созем ва ҳамаи ҳосону мутеъони ман фармонбардори ту бошанд. Ҷаро ки туро ман ба ҳукумати ин мулк шарик кардаам.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ҳамаи орзӯҳои ин дунё аз ман рафта, магар як мақсад то дами мурдан дар дили ман буда.

Шоҳ гуфт:

— Он қадом აст? Бигӯ, агар туро рағбат ба зан бошад, духтаре дорам дар паси парда, онро ба ту бидиҳам.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, духтари ту ба ҷои ҳоҳари ман бошад, аммо орзӯе, ки дар дил дорам, ба хизмати шоҳ арза на-моям, мақбул шавад, бисъёр хуб ва илло шоҳ муҳторанд.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, агар таҳти мамлакат даркор аст, инак

¹ Кубаро — кабирон, бузургон.

туро арзонӣ намоям. Ва ҳар максуде, ки туро бошад, муюссар ҳоҳам намуд.

Ҳотам гуфт:

— Мамлакат насиби шоҳи олампаноҳ бод.

Шоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, муроди худро ба зудӣ изҳор намой.

Ҳотам гуфт:

— Агар аҳду паймон ба ҷой оранд, орзӯи худро арза ҳоҳам намуд.

Дарҳол шоҳ дасти Ҳотамро гирифта, қасам ёд кард ва гуфт:

— Эй ҷавон, ҳарҷӣ муроди дили ту бошад ба он расонам.

Ҳотам хотирчамъ шуда гуфт:

— Эй шоҳ, каминоро дидани Ҳаммоми бодгард дар дил ҳаст. Агар фармой, ба дидани ӯ биравам.

Шоҳ аз шунидани ин қалом сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, соате ҳомӯш монд.

Ҳотам гуфт:

— Эй шоҳ, ин ҳама фикро сабаб чист?

Шоҳ сар боло карда гуфт:

— Ҷандин фикр бар сари ман афтода. Аввал он ки, аҳд баста қасам ёд кардаам, қасеро ба тарафи Ҳаммоми бодгард рафтан изн надиҳам. Ҷаро ки ҳеч қасе рафта ба саломат бознаёмадааст. Дуввӯм он ки, чун ту ҷавони доноро ба тарафи Ҳаммоми бодгард фиристодан қамоли бемурувватист. Саввӯм он ки, бо ту аҳду паймон бастаам. Шоҳонро аз қавли худ гаштан боиси беътиборӣ ва бадномӣ ҳоҳад шуд. Эй ҷавон, дар таҳти эҳсони худ маро ба бозӣ даровардай. Илочи ин кор маро маҳол аст. Агар аҳди худро бишканам, дар тамомии олам муттаҳам ва бадном ҳоҳам гашт ва дар аҳди ман ҳеч қасе эътиимод наҳоҳад кард.

Ҳотам гуфт:

— Эй шоҳ, умед аз худо дорам, ки тилисмоти Ҳаммоми бодгардро шикаста ба хизмати шумо ба саломат бозоям ва сабаби рафтани ман дар он ҷо ин ки аҳде кардаам. — Ва ҳамаи саргузашти худ ва ошиқ шудани шаҳзода Мунирро ба малиқаи Ҳуснбону як-як баён намуд.

Шоҳ аз шунидани ин қаломи ҳайриятанҷом таҳсину оғаринҳо мекард ва мегуфт:

— Эй ҷавон, худо ҳамеша ёру мададгорӣ ту бод, ки

худро ба ин ҳама балоҳо андохта, роҳати дигаронро меҳоҳӣ.

Шоҳ боз гуфт:

— Эй ҷавон, ба ростӣ бигӯ, ки аз қадом диёри ва аслу насаби ту ба қӣ мерасад ва туро чӣ ном аст?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, бидон ва огоҳ бош: маро ном Хотам бинни Тай подшоҳзодаи Яманам.

Шоҳ ин суханро шунида аз ҷои худ барҳост ва Хотамро дар канор гирифту гуфт:

— Фарри шоҳӣ ва шукуҳи мардонагӣ аз ҷабинии ту ҳувайдост ва номи нек дар ин ҷаҳон ҳоҳӣ баровард, чун ту дигаре дар ин олам наҳоҳад омад.

Дарҳол шоҳ фармуд, ки ба номи посбонони роҳи Ҳаммоми бодгард номае нависанд. Мазмуни нома ин буд, ки «Хотам бинни Тай ба дидани Ҳаммоми бодгард меравад. Бояд, ки баъд аз расидан ба тарафи Ҳаммоми бодгард сиҳат ва саломат берун ояд, ба иззати тамом дар назди ман биёред».

Муншиён номаро тамом карда оварда ба дасти шоҳ доданд. Шоҳ номаро ба дасти Хотам дода, ба ҳазор бе-дилӣ руҳсат намуда, оҳи сард аз дили пурдард баркашид ва ашки ҳасрат аз дидагони худ ҷорӣ карда афсус меҳӯрд. Хотам аз боргоҳи шоҳ баромада бо рафиқон рӯ ба роҳ ниҳод. Он ҳангоме, ки Хотам аз дари боргоҳ баромада рӯ ба роҳ ниҳод, шоҳ аз рӯи бетокатӣ ва бе-дилӣ аз болои таҳт нузул карда, дар хилватхонае даромада дарро аз дарун мустаҳкам намуда буд.

Алқисса, Хотам баъд аз понздаҳ рӯз ба ҷое расида дид, ки дарвозаи баланди чун тоқи Кисро. Аз рафиқони худ пурсид, ки:

— Эй ёрон, ин дарвоза азони кист?

Онҳо гуфтанд, ки:

— Эй шоҳ, ин дарвозаи Ҳаммоми бодгард аст, ки аз ҳафтруза роҳ менамояд.

Алғараз, баъд аз ҳафт рӯз дар он ҷо расиданд. Хотам дид, ки кӯҳи азиме ва дар зери он кӯҳ лашкаре бекарон фуруд омада. Аз рафиқони худ пурсид, ки:

— Ин лашкар азони кист?

Онҳо гуфтанд:

— Ин лашкар посбонони дарвозаи Ҳаммоми бодгарданд, ки бо амри шоҳ Ҳорис дар ин ҷо хоб карданд, касеро аз дарваза даромадан намегузоранд.

Хотам доҳили лашкар шуда номаро ба дасти сардо-

ри лашкар Идрок дод. Идрок номаро мутолиа карда Хотамро аз даромадан манъ намуд. Хотамро дар он чо нигоҳ дошта меҳмондориҳо менамуд. Алқисса, Хотам гуфт:

— Эй Идрок, номай шоҳро амал намуда, ба даромадани Ҳаммоми бодгард маро рухсат фармо, ки ман аз ҷони худ гузар карда ин чо омадаам. Монеъ шудани ту дар ин боб суде надорад. — Идрок noctor ва ноилоч шуда ба хизмати шоҳ Ҳорис бо ин мазмун ариза навишт, ки «Хотам бинни Тайро ҳарчанд, ки аз даромадани Ҳаммоми бодгард манъ намудам, қабул намекунад. Дар ин боб шоҳро фармон чӣ бошад?»

Алқисса, номай Идрок ба шоҳ расида, мафҳуми он ҳосил гардид. Дар ҷавоби он шоҳ низ бо ин мазмун нома фиристод ки: «Эй Идрок, бигузор Хотам бинни Тайро, то ки аз пай матлуби худ биравад!».

Номай шоҳ ба Идрок расид, ў ба Хотам гуфт:

— Эй Хотам, ихтиёр мар турост, агар оби ҳаёт меҳоҳӣ, аз ин роҳ баргард ва илло туро пушаймонӣ пеш хоҳад омад.

Хотам гуфт:

— Эй бародар, бигузор, то аз пай муроди худ биравам. — Ин бигуфту ба ҷониби дарвозаи Ҳаммоми бодгард роҳӣ шуд. Ҷанд қадам роҳ пештар рафта дид, ки ҳайҳот, дарвоза ҳамчун кӯҳ сар ба фалак қашида. Дар тамомии умри худ инчунин дарвозаи баланду босалобат надида буд. Бар пеши токи он навиштаанд, ки «Аз замони Қаюмарс ибни Одам то ба ин дам ҳар касе дар ин тилисмот даромада, зинда берун набаромадааст». Хотам чун ин мактубро дид, дар дили худ гуфт ки: «Даромадан дар ин мақом суде надоштааст». Хост, ки аз он чо бозгардад. Боз дар дил гуфт: «Аз ин чо муруҷиат намудан нуқси аҳд ва мӯчиби шармандагист. Дар пеши шоҳ Ҳорис ва малика чӣ гуна ҳоҳам рафт ва аз қавли худ баргаштан феъли номардон аст» ва аз дили худ ин ҳама фикрҳоро гузаронда ин байт меҳонд:

Ҳама кори ҷаҳон номусу ном аст.
Вагарна ними нон — рӯзӣ тамом аст.

Ин байтро ҳонда, ба мулоғимони шоҳ видоъ карда, қадам аз дарвоза дарун ниҳод ва равона шуд. Ҷанд қадам роҳ рафта бар ақиби худ назар кард. Дид, ки не

мулозимон ҳастанд ва не дарвоза. Дар биёбони бепоён афтода ҳеч чизе дар назараш наменамуд ва ҳарос дар дилаш пайдо шуд. Гашта ба ҷониби дарвоза равона шуд, аз дарвоза ҳеч нишон наёфт ва дар дил гуфт: «Аз барои ҳалокии ман Ҳаммоми бодгард сабабу боис будааст ва дар ин дашти бепоён ҳайрону саргардон ҷон хоҳам дод». Ба ҳар тарафе, ки назар кард, роҳи баромадан наёфт. Ноилоҷ ба як тарафи он биёбон равона шуд. Баъд аз ҷанд вакт аз дур сурати одамий ба назараш бинамуд. Наздик расида буд, ки он сурат аз бағали худ оинае бароварда ба дasti Хотам дод. Хотам оинаро аз дasti ӯ гирифта рӯи худро бидид.

Он сурат гуфт:

— Эй ҷавон, Ҳаммом дар гард аст.

Хотам гуфт:

— Эй мавҷуд, ту аз муваккалони Ҳаммоми бодгардӣ?

Он сурат гуфт:

— Оре.

Хотам гуфт:

— Дар ин ҷо ҷӣ ҳоҳӣ кард?

Он сурат гуфт:

— Ҳар касе, ки дар ин мақом ояд, ӯро гирифта дар Ҳаммом медарорам ва ӯро ғусл дода, хизмат менамоям ва аз он қас инъом меҳоҳам. Агар дар Ҳаммом дарой, туро хизмат ба ҷой орам.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад. Аз роҳи дур омадаам, меҳоҳам, ки ғусл карда кӯфти роҳро аз худ дур созам.

Он сурат пеш-пеш, Хотам аз ақиб мерафт. Қариб як фарсанг роҳ рафта буд, ки гунбаде бинамуд. Хотам пурсид:

— Ин гунбад ҷои кист?

Он сурат гуфт:

— Ҳаммоми бодгард ҳамин аст.

Хотамро бар лаби ҳавзе расонид ва гуфт:

— Эй ҷавон, дарун дарой, ман туро об расонам.

Хотам гуфт:

— Бо ин ҳама либосҳои худ ҷӣ гуна дароям.

Дарҳол он сурат лӯнгии покизае оварда ба Хотам дод. Хотам лӯнгиро ба худ печида, дар оби он ҳавз даромад. Дарҳол он сурат оби гарм ба дasti Хотам дод. Хотам обро бар сари худ рехта буд, ки овози тараққо турӯк аз он гүнбаду равоқ баромада он сурат аз назари

Хотам ғоиб шуд ва он ҳаммом чунон торик шуд, ки Хотам ҳайрони он торикй буд. Баъд аз соате он ҳама торикӣ бартараф шуда Хотам дид, ки не ҳаммом ҳаст ва не гунбад. Тамомии саҳнро об фурӯ гирифта ҳар соат зиёда мешуд. Хотам ба худ мегуфт: «Ин чӣ сир аст, ки об дам ба дам зиёда мешавад. Аз ин ҷо берун рафтан беҳтар, мабодо ки ин об маро ғарқ гардонад». Ба ҳар тараф, ки рӯ ниҳод, ангези баромадан кард, муюссар намешуд. Вакте шуд, ки об аз сари Хотам даргузашт. Хотам шиноварӣ мекард ва мегуфт: «Сабаби ҳалокати мардумон ҳамин об будааст. Эй Хотам, ту низ аз ин гирдоб берун натавонӣ баромадан. Хорисшоҳ бинобар ин манъ мекардааст».

Ин ҳама фикрҳоро карда умед аз зиндагонии худ барканд ва гуфт: «Дар кори ҳайр қадам ниҳодаам, худоё, дастигири ман ту бошӣ. Агар ризои ту ба мурдани манаст, сад ҳазор ҷонам фидо бод».

Об ба ҳадде боло шуд, ки сари Хотам ба қуббаи ҳаммом расид. Хотам аз шиноварӣ монда шуда хост, ки ба девори ҳаммом часпида нафас рост кунад, боз овози таракқо турук баромада худро дар биёбоне дид ва ба ҷониби он биёбон равона шуд. Дар дил мегуфт. «Аз он тӯфон ҳалос шудам, шояд ки аз тилисм баромада бушам».

Муддати се шабонарӯз дар он биёбон роҳ рафт. Аз дур иморате дар назараш даромад. Доност, ки ободие ҳоҳад буд. Ба он ҷониб равона шуд. Наздик расида дид, ки боғи оли. Аз дарвозаи он боғ даромада пештар рафта, бар ақиби худ назар карда дид, ки аз дари он боғ ҳеч асару нишоне набуд. Мутаҳайир шуд ва мегуфт: «Ин чӣ балое буд, ки маро пеш омад, ҳанӯз аз тилисмоти ин мақом берун нашуда будаам». Ноилоҷ дар он боғ мегашт. Ногоҳ ба ҷое расида дид, ки дарахтони сар бар фалак кашида, меваи он дарахтон пухта ва бар замин рехта. Хотам гурусна буд, аз он меваҳо ҳарчанд, ки меҳурд сер намешуд, аммо хурсандӣ дар дилаш ҳосил шуда буд. Пештар рафта дид, ки қасри зарандуде. Бутҳоро ба гирдогирди он қаср овехтаанд. Ба як қанори он қаср назар карда дид, ки аруси соҳиб-ҷамоле ҳамчун моҳи шаби ҷаҳордаҳ. Лўнгӣ дар синаи ў баста мондаанд, ки ў ҳам аз санг буда. Хотам гуфт: «Ин чӣ сир аст, ки ҳақиқаташ маълум набуда. Қайғияти ин ҳама асрорро аз кӣ пурсам?»

Дарзамон тӯтие овоз дод, ки:

— Эй чавон, чаро истодай ва дар ин маконҳо чӣ гуна омадӣ ва ба қадом сабаб аз ҷони худ даст шустӣ?

Хотам он овозро шунида ба ҷониби болову поён назар кард. Ногоҳ бар тоқ даре дид ва бар болон он дар навиштаанд, ки:

«Эй бандай худой, аз тилисмоти ин ҳаммом ҷон ба саломат наҳоҳӣ бурд. Тилисмоти ин ҳаммом аз Каюмарс бинни Одам мондааст. Рӯзе Каюмарс бинни Одам ба шикор рафта буд. Алмоспорае аз шикоргоҳ ба дasti эшон афтод ва дар гаронӣ миқдори се мисқол буд. Аз ҳакимон ва надимон пурсид, ки:

— Монанди ин алмоспора мавҷуд мешуда бошад?

Ҳамон соат ҳукамо гуфтанд:

— Шунида нашудааст.

Қаюмарс гуфт, ки:

— Эй ҳакимон, ин алмоспораро ба ҷое нигоҳ додрем, ки касе дasti тасарруф нарасонад.

Бинобар он ин тилисмро бино карда, Ҳаммоми бодгард ном ниҳодааст ва он алмоспораро дар батни ин тӯти мазбут гузаштааст.

Эй бандай худой, бидон ва огоҳ бош, ин тиру камоне, ки бар болон курсӣ ниҳодаанд, бояд ки ба даст гирифта дар шиками тӯти тир андозӣ ва ҳато нашуда ба шиками тӯти бирасад, ҳамон тилисмот шикаста, он алмоспора аз шиками ў берун ҳоҳад шуд ва он алмоспораро гирифта ба саломат берун ҳоҳӣ омад ва илло мисли ин бутон санг ҳоҳӣ гардид».

Хотам ба ҷониби бутон нигоҳ карда афсус меҳурд. Ногоҳ аз ҷониби бутон овозе ба гӯши Хотам расид, ки:

— Эй Хотам, ту аз ин тилисмот берун наҳоҳӣ шуд. Ҷони худро ба саргардонӣ андохта рафики моён ҳоҳӣ гардид.

Хотам шунидан баробар тиру камонро ба даст гирифт. Шаст канда ба ҷониби тӯти андохт. Тири Хотам нарасид ва ў то ба зону санг гашт.

Тӯти гуфт:

— Эй чавон, ин ҷои ту нест.

Тири дигаре андохт, ў низ ҳато рафт. Хотам то миёни худ санг гашт.

Боз тӯти гуфт:

— Эй чавон, ин ҷои ту нест.

Хотам аз ҷои худ ҷаста, миқдори сесад қадам роҳ аз пеши тӯти дур афтод. Наздики он суратҳо расида миёни худро дид, ки санг гашта. Зор-зор чун абри нав-

баҳор мегирист, гүё ки маргро мӯоина дида бошад. Мартабаи сейўм чунон тире дар шиками тутӣ зад, ки тутӣ парида аз қафас берун афтод. Тамоми оламро соиқа гирифта, зулмот ва торикий пайдо шуд. Хотам аз худ рафта мурдавор беҳуш афтод. Баъд аз соате ба ҳуш омада дид, ки не қаср ҳасту не тибу камон ва не тутӣ. Ва он алмоспора ҳамчун офтоби дурахшон бар замин тофта истодааст.

Хотам зуд бархоста, он алмоспораро гирифта буд, ки ҳамаи он бутони сангин ба сурати аслии худҳо омада одам шудаанд ва гуфтанд:

— Эй ҷавон, аз ин тилисмот чун саломат мондӣ?

Хотам ҳамаи саргузашти худро дар назди онҳо баён намуд. Ҳамаи он ҳурду қалон бандавор дар зери қадами Хотам афтоданд ва ҳалқаи бандагӣ дар гӯши худҳо андохта, Хотамро дуои ҳайр мекарданд.

Хотам ҳамаи онҳоро бо худ гирифта, ба ҷониби дарвоза равон шуд. Аммо намедонист, ки дарвоза ба қадом ҷониб аст.

Алғараз, ҷанд рӯз роҳ гашта ба дарвоза расиданд ва аз дарвоза баромада, ба ҷониби Идрок равона шуданд. Идрок дид, ки Хотам бо ҷандин ҷавонони моҳрӯй аз дарвозаи Ҳаммоми бодгард баромада меояд. Дарҳол ҷанд қадам роҳ пеш рафта Хотамро дар канор гирифта, муборакбод намуд ва аз дasti ӯ гирифта дар боргоҳи худ даровард ва бар болои курсии заррин биншонд. Ҷандин қисм таоми лазиз оварда, дар назди Хотам ва рафиқони ӯ гузошт. Баъд аз фароғи таом ҳамаи саргузаштро аз Хотам пурсид. Хотам ҳамаи дида ва кардаҳои худро дар назди Идрок ва лашкариён баён намуд. Идрок ва ҳамаи лашкариён ба ин ҳама корҳои Хотам таҳсину оғаринҳо мекарданд. Дарҳол Идрок ин ҳама кори кардаи Хотамро навишта ба хизмати шоҳ Ҳорис фиристод.

Баъд аз як рӯз Хотам бо рафиқон роҳи шаҳри Қаттонро гирифта роҳӣ шуд. Номаи Идрок пештар расида, аз ҳама корҳои Хотам шоҳ огоҳ гардид. Аз рӯи хушвақтӣ вазири худро бо ҷанде аз муқаррабон ба истиқболи Хотам фиристод.

Вазир бо рафиқон дар айни роҳ ба Хотам мулоқӣ шуда дарёфт кард.

Алғараз, Хотам бо вазир дар шаҳри Қаттон даррасид ва аз дарвоза даромада дар боргоҳи шоҳ рафта шоҳро мулизимат намуд. Шоҳ Ҳорис Хотамро дар ка-

нор гирифта навозиш кард ва бар болои таҳти худ биншонд ва ҷашни шоҳона ороста чандин қисм таоми лазиз оварда дар назди ӯ гузоштанд. Баъд аз он шоҳ ҳақиқати Ҳаммоми бодгардро аз Хотам пурсид. Хотам ҳамаи кардаву дидай худро дар назди шоҳ баён намуд. Шоҳ ба ин ҳамаи корҳои Хотам оғарину таҳсин мекард.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, қасоне, ки аз тилисмот берун шуда омадаанд, бояд ки ҳар қадоми ӯшонро асп ва сару по марҳамат намой. Ӯшон ба ватанҳои хеш ҳоҳанд рафт.

Дарҳол шоҳ вазирро фармуда гуфт:

— Эй вазир, бояд ки ҳар қадоми ин ҷавонони мусоғирро аспи шоҳона ва сару пои мулукона бидиҳӣ.

Вазир ҳамаи гуфтаҳои шоҳро камоянбағӣ ба ҷо оварда меҳмонҳоро ба ҷониби ватанҳои хеш рӯхсат намуд. Хотам ҷанд рӯз дар назди шоҳ буд ва баъд аз ҷанд рӯз аз шоҳ рӯхсат талабид. Шоҳ фармуд, ки асбоби сафарро муҳайё намоянд. Ҳизматгорон ҳамаро тайёр карданд. Баъд аз он Хотам бо шоҳ видоъ намуда, ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод равона шуда, баъд аз ҷанд вакт бо таҷаммули бисёре ба шаҳри Ҳуснобод даррасид. Канизони малика Хотамро дид, мулоқот варзиданд ва ба даргоҳи малика оварданд.

Алқисса, малика Хотамро дар даруни қасри худ таҷабида пурсид, ки:

— Эй ҷавон, дер омадӣ, хуш омадӣ. Бояд, ки аз ҳақиқати Ҳаммоми бодгард маро огоҳ гардонӣ.

Хотам таъзимоти маликаро ба ҷо оварда, тилисмоти Ҳаммоми бодгардро ва саргузашти худро дар назди малика як-як баён намуд ва алмоспорае, ки аз тилисмот берун қашида буд, дар пеши малика бинӣҳод. Малика он алмоспораро дид, мутаҳайир шуд ва сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда андеша мекард.

Хотам гуфт:

— Эй малика, саволи ҳафтумро бигӯй, то ӯро низ ҷавоб ғӯям.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, рафта дар корвонсаро дар назди рафиқони худ ҷанд рӯз ором гир ва ранчи роҳро аз худ дур кун. Баъд аз он саволи ҳафтумро ба ту ҳоҳам гуфт.

Хотам дар корвонсаро рафта, дар назди шаҳзода қарор гирифт ва саргузашти худро дар назди шаҳзода баён намуда буд, ки шаҳзодаро хуш аз сар рафта дар

зери қадами Хотам афтод. Хотам сари шаҳзодаро аз замин бардошта гуфт:

— Эй шоҳ, ин ҳама корхоро дар роҳи хайр кардам, дар бораи шумо ҳеч миннат нест.

Малика ҳар соат чандин қисм таом дар назди Хотам мефиристод. Хотам он таомҳоро бо мулозимони шоҳ Ҳорис тановул менамуд.

Баъд аз чанд рӯз Хотам мулозимони шоҳ Ҳорисро хилъати шоҳона ва сару пои мулукона бахшида, рухсат фармуда худ ба дари боргоҳи малика омад.

Мулозимон рафта гуфтанд:

— Эй маликаи олам, инак, Хотам омада ба дари боргоҳ истодааст.

Малика Хотамро ба даруни қасри худ талабида бар болои курсии заррин бинишонд ва аз паси парда пурсиид, ки:

— Эй Хотам, чаро ором нагирифтӣ?

Хотам гуфт:

— Эй малика, ман он замон ором гирам, ки ҷавоби саволи ҳафтӯмро ба хизмати ту биёрам. — Боз гуфт:

— Эй малика, ба зудӣ саволи ҳафтӯмро бигӯй, ки ман барои ҷавоби у ҳоҳам рафт.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, дурре дорам, монанди ўро пайдо кун.

Хотам гуфт:

— Эй малика, он дурро ба дуогӯ бинамой. Малика дарҳол ҳазинадорро фармуд:

— Он дурро аз ҳазина берун кун ва дар назди ин ҷавон ҳозир соз.

Дарҳол ҳазинадор он дурро оварда ба Хотам бинамуд. Хотам дид, ки он дурр ба монанди байзай мурғобӣ.

Хотам гуфт:

— Медонам, ки инро ҳаволаи ман наҳоҳӣ кард. Аммо намунае мебояд, ки баробари он бошад.

Ҳуснбону заргаронро талаб кард, ки шакли он марворидро аз нуқра сохтанд. Хотам онро гирифта дар меҳмонсаро омад.

Хотам ва шаҳзода бо якдигар мегуфтанд: «Ҳеч дурро бо ин бузургӣ ва хубӣ надидаем ва нашунидаем».

Шаҳзода гуфт:

— Эй Хотам кучо равӣ ва мисли ин дурр аз кучо ба даст дарорӣ?

Хотам гуфт:

— Эй шох, худо ҳамаи мушкилоти мову туро осон хоҳад гардонид.

Шаҳзода гуфт:

— Эй Хотам, чанд рӯзе дар ин чо бошӣ, то он ки байдори ту сер шуда бошам.

Хотам гуфт:

— Эй шох, корро ба охир расонида дар як чо нишаста мусоҳиб ҳоҳем шуд. Алҳол аз пай ҷавоби саволи малика рафтан беҳтар аст.

САФАРИ ҲАФТӮМ

Хотам рӯ ба биёбон ниҳода роҳ мерафт. Баъд аз чанд рӯз ба ҷое расида, дид, ки таҳтасанги азиме. Наздики он нишаста сар ба зонуи тафаккур монда андеша мекард: «Ҷӯраи ин дурро аз кучо ба даст ҳоҳам овард?» Дар назди он санг дарахте буд, сар ба фалак қашида. Ҳангоми шом буд, ки як ҷуфт ҷонваре аз канори дарёи Қаҳрамон омада ба шохи он дарахт бинишастанд ва бо якдигар нутқ мекарданд.

Модааш гуфт:

— Эй мӯниси ҷон, ҳавои ин мақом маро чандоне хуш намеояд, агарчанде ки қуту дона дар ин чо бисёр аст.

Нараш гуфт:

— Эй ороми ҷон, рост ва некӯ гуфтӣ, қасди истодан дар ин мақом ба дил доштам, маро низ ҳавои ин навоҳӣ хуш наёмада. Фардо азми ватани худҳо ҳоҳем намуд.

Модааш гуфт:

— Албатта салоҳ дар ҳамин аст.

Ин ҳама суханҳоро гуфта ҳомӯш гардианд. Баъд аз соате модааш гуфт:

— Эй шохи паррандагон, ин кист, ки дар ин мақом сар ба зону ниҳода ғамгин нишастааст?

Нараш гуфт:

— Ин ҷавон Хотам бинни Тай аст, ки бар сараш ғами азим афтода, саргардон мегардад.

Модааш гуфт:

— Ғами ин шахсро сабаб чист?

Нараш гуфт:

— Эй роҳати ҷон, агар корҳои неки ин ҷавонро дар

тамомии умри худ бигүям, яке аз сади онро адо натавонам кард. Аммо мухтасари калом ин, ки шаш саволи духтарро чавоб гуфта барои чавоби саволи ҳафтум дар ин мақом омада нишастааст. Саволи ҳафтуми духтар ин ки «дурри дигаре биёр ба монанди ин байзai мурғобӣ».

Модааш гуфт:

— Ин ҷавон ҷураи он дурро аз кучо ба даст ҳоҳад овард?

Нараш гуфт:

— Эй мӯниси ҷон, бишнав, то туро тарики ба даст овардани он дурро баён намоям.

Модааш гуфт:

— Гӯй, то бишнавам.

Нараш гуфт:

— Дар замони собиқ дар дарёи Қаҳрамон мурғонро ватан буда ва он мурғон дурре мисли дурри он духтар падид меоварданд. Муддатест, ки он баракат аз олам барҳоста ва он ҳамаи дуррҳо миёни он қисм мурғон ба дарёи Қаҳрамон фарқ шуда. Лекин аз он ҳама дуррҳо як дурро ба дasti шоҳ Шамнон афтода буд. Шоҳ Шамнон он дурро ба ҷавоҳир бешумор ва зари бисъёр дар зери дарахте мадфун сохта буд. Баъд аз ҷанд vakт шоҳ Шамнон фавтида мамлакати ўхаробу нопайдо гардид ва ҷони шаҳри шоҳ Шамнон ҳамчун саҳро шуда буд. Ва он ҳазинае, ки малика Ҳуснбону аз зери он дарахт ёфта ба даст оварда, ҳазинаи шоҳ Шамнон ва он дашт ҷони шаҳри шоҳ Шамнон буд. Яке аз он дуррҳо ба дasti Бурҳоншоҳи Каёнӣ афтода. Баъд аз ҷанд vakт Бурҳоншоҳ низ фавтида, мулки ўро ҳаробӣ афтод. Ҳамаи намакхони Бурҳоншоҳ аз он мулк баромада, рӯ ба атрофи олам оварданд ва як зани соҳибчамоли ў низ ҳамон дурро гирифта аз он ҳад берун шуд. Муддате роҳ гашта ҳастагӣ ўро ғолиб омад. Билохир ба ҷое нишаста, сар ба зонуи тафаккур ниҳод ва қазоро ба сарвақти он зан гузари савдогаре афтод. Дид, ки дар канори саҳро зани соҳибчамоле ҳамчун маҳи шаби ҷаҳордаҳ нишастааст. Пурсид ки:

«— Эй бечора, туро дар ин мақом чӣ кор аст?

Зани Бурҳоншоҳ ҳамаи саргузашти худро дар назди бозаргон як-як гуфт.

Шамари бозаргон он занро духтар хонда, дар сарои худ овард ва он зан аз шоҳ дар шиками ҳуд ҳамле дошт. Ба андак vakт фарзанди нарина аз адам ба вучуд

овард. Он писар ба синни дувоздаҳсолагӣ бирасид ва он бозаргон низ шарбати аҷалро бичашид. Раисии он диёр ба он писар расид. Аз моли бозаргон лашкари бисёре ҷамъ намуда, ҳазонаи шоҳонро дар тасарруфи ҳуд овард ва аз ӯ фарзандон ба вучуд омада дар он мулк подшоҳӣ мекарданд. То бар замоне, ки меҳтар Сулаймон пайғамбар ба вучуд омаданд. Ва ҳамаи билоди рӯизамини ҷаҳони ӯзуминӣ ва ҳамаи девону париён ва тамомии навоҳии кӯҳи Коф ва дарёи Кулзум ва ҳамаи зарҳову ҷавоҳирҳои рӯизамини ӯзуминӣ ва зеризамини ӯзуминӣ ба он меҳтари ду ҷаҳон мутеъ ва фармонбардор шуданд.

Алғараз, он дурро аз дасти занӣ Бурҳоншоҳ ба маротиб ба дасти Ҳашоми Сурхкулоҳ афтод ва аз дасти Ҳашом ба дасти Меҳҷери Сулаймон афтодааст. Ва Ҳашому Меҳҷер аз қавми париёнанд. Меҳҷершоҳ дар ҷаҳзираи Барзах аст ва девони он ҳад ба ӯ ошнони тамом доранд ва ба ӯ фармонбардорӣ менамоянд. Меҳҷершоҳ бо меҳтар Сулаймон ҳамном аст ва ўро ду духтар аст, синни онҳо ба ҳафтдаҳсолагӣ расида.

Меҳҷершоҳ ҳад кардааст, ки «ҳар касе замони пайдо шудани ин дурро баён созад, ман духтарони ҳудро ба ӯ бидиҳам».

Аксар паризодон омада ҳеч қадоми эшон аз замони пайдо шудани он дурро воқиф набуда, мулзам ва маъюс гаштанд.

Меҳҷершоҳ китобҳои мутақаддимонро хонда дониста буд, ки ин дурр дар фалон замон пайдо шудааст.

Боз гуфт:

— Эй ёри вафодор, замони пайдо шудани он дурр ин буд, ки туро баён намудам ва ин ҷавон муддатҳост, ки ранчи бепоён қашида мегардад. Бинобар он ин ҳама суханонро дар ин мақом ба забон овардам.

Модааш гуфт:

— Эй шоҳи биёбон, ин ҷавон чӣ гуна ба дарёи Қаҳрамон бирасад, ки роҳи ӯ зиёда пурбалост?

Нарааш гуфт:

— Агар ин ҷавонро ҳаёт бокӣ бошад, бирасад ва илло, дар роҳи Қаҳрамон ҳалок ҳоҳад шуд.

Боз гуфт:

— Агар ба ҷониби ҷанубӯя равад ва аз парҳон монанд бо ҳуд барад, чун ба ҳадди кӯҳи Коф бирасад, бешаву дашти азим аз пеш ҳоҳад баромад ва он дашт зиёда пурофат аст, аммо дар вакти доҳил шудан дар он бешава парҳон сурҳи моёнро сӯзонида хокистари ўро дар об

андохта ба тамомии аъзои худ бимолад, ба хотирчамъйроҳ ҳоҳад гашт. Тамомии даррандагон ва газандагон аз ў ҳоҳанд гурехт ва сурати ин ҷавон ба монанди наррадеве ҳоҳад шуд. Ва аз он ҷо ки гузашт, парҳои сафеди моёнро сӯзонида ҳокистари ўро дар об андохта ба тамомии бадани худ бимолад, боз ба сурати аслии худ ҳоҳад шуд. Чун ба ҷазираи Мекёри Сулаймон биравсад, қавми он беша ин ҷавонро гирифта ба назди Мекёрошҳо ҳоҳанд расонид ва ин ҷавон матлаби худро дар миён орад. Мекёрошҳо низ ҳамон ҳилаи худро дар миён ҳоҳад овард ва ҳоҳад гуфт, ки «Ҳар касе замони пайдо шудани ин дурро ба ман маълум намояд, духтари худро бо ин дурр ба ў ҳоҳам дод». Ва бояд ки ин ҳама суханҳои маро ин ҷавон дар хотири худ нигоҳ дорад ва фаромӯш накунад, ки ба муроди худ ҳоҳад расид.

Боз модааш гуфт:

— Эй мүниси ҷон, парҳои моён чӣ гуна ба дасти ин ҷавон дарояд?

Дарҳол нари он пари худро ҷунбонида буд, ки пари бисёре аз бадани ў бар замин афтод.

Хотам тамомии парҳоро аз замин ҷида бигирифт.

Боз модааш худро афшонд. Аз бадани ў низ пари бисёре бар замин бирехт. Хотам он парҳоро низ ҷида гирифт.

Боз модааш гуфт:

— Эй ёри ҷон, ту чӣ гуна донистӣ, ки ин ҷавон аз барои он дурр омада ихтиёри рафтани ин роҳи пурбало кардааст?

Нараш гуфт:

— Эй шоҳи паррандагон, дар қавми моён ҳар наре, ки бошад, аз қайфияти тамоми олам аз ибтидо то ба интиҳо огоҳу воқиф мебошанд. Модаҳоро ба ҷуз гӯёй, ҳеч ҷизе маълум набошад ва дар охир-уз-замон ҳамаи қавми моён барҳам ҳӯрда, яке зинда намонад, он замон одамиёнро пардаи ҳичоб дар миён ҳоҳад афтод. Умри қавми моён дуру дароз аст.

Нутқи паррандагон то ба ин ҷо расида буд, ки субҳи оламафрӯз аз канори уфук дар ин маъданӣ зулмот сар баровард. Дарҳол ҳар дуи он паррандагон аз шоҳи он дараҳт парвоз карда, ба ҷониби макони худро рафтанд. Хотам ҳамаи он парҳоро гирифта, ба ҷониби ҷанубруяни он дашт равона шуд. Ба ҷое расида дид, ки рӯбоҳе дар ҷое афтода даступо мезанад ва фарёд мекунад.

Хотам пурсид, ки:

— Ба ту чӣ зулм расида, ки ин ҳама фарёду **ФИРОН** мекунӣ?

Рӯбоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, сайёде шавҳари маро бо бачаҳо ба ҳила гирифта буд ва ман дар фироқи эшон нолаву зорӣ мекунам. Ҳеч қасе нест, ки ба фарёди ман бирасад ва ту, ки ба сарвакти ман омадӣ, ба доди ман мерасида бошӣ?

Хотам гуфт:

— Эй мазлум, қавми инсонӣ ҳарчанд аҳли фироқ бошанд, баъзеи эшон ҳалиму ҳочатбароранд. Маро, агарчанде ки аз ҷинси инсонам, дар табиат инсоғу мӯрӯвати бениҳоят аст. Бигӯ, ки шавҳар ва бачагони туро сайёд ба қадом ҷониб бурда, то ман рафта онҳоро аз дasti ӯ гирифта биёрам.

Рӯбоҳ гуфт:

— Эй азиз, аз ин ҷо то ба макони ӯ ду фарсанг роҳ аст ва ҳамеша кори ӯ ҳамин аст. Намедонам, ки дар махлӯқозорӣ чӣ фоида ёфтааст ва аз қаҳру ғазаби худо ҷаро натарсад?

Хотам гуфт:

— Танаи дарахтро аз афтодани мева чӣ ғам бошад ва он сайёdro аз мардумозорӣ чӣ андеша, ки ин корро пешаи худ сохтааст. Агар маро роҳбарӣ намоӣ, пеши он сайёд рафта, шавҳару бачагони туро ҳалос намоям.

Рӯбоҳ гуфт:

— Эй ҷавон, бо ту ҳамроҳ равам, мабодо ки бо сайёд иттифоқ карда, маро ҳам дар қайд қашед, ҳоли ман ҳамчун ҳоли маймун шавад.

Хотам гуфт:

— Эй бечора, ҳоли маймун чӣ гуна буд?

Рӯбоҳ гуфт:

— Ҷуфти маймун дар бешае ошён қарда буданд ва бачагони ҳурдсоле доштанд. Рӯзе сайёде расида наarro бо бачагони онҳо ба ҳила дар қайди сайд қашид. Агарчанде ки маймун дар миёни ҳайвонот ҳудро ҳаромзода¹ ва оқил мешуморад, чун рӯзи бад пеш ояд, гирифтори қайд мешавад.

Алғараз, он сайёд бачагони маймунро гирифта, ба шаҳр бибурд ва бифурӯҳт. Модаи он дар фироқи бачагону шавҳари худ сар бар замин ниҳода нолаву зорӣ мекард ва аз ҷониб барҳоста дар пеши раиси шаҳр рафт ва арза намуда гуфт:

¹Ҳаромзода — ба маънни ҳилагар.

— Эй бузург, бачагони маро сайёд гирифта оварда. Бояд ки аз чониби илохӣ умеди хайрнят карда, бачагони маро гирифта бидиҳед.

Раис аз мардумон пурсид, ки:

— Бачагони инро кӣ овардааст?

Мардумон гуфтанд, ки:

— Шавҳару бачагони инро фалон сайёд овардааст.

Раис мулозими худро фармуд, ки рафта шавҳару бачагони инро гирифта бидех.

Модаи маймун хушдил шуда, бо мулозими раис ба тарафи хонаи сайёд равона шуд ва мулозим ба дари ҳавлии сайёд расида овоз кард. Сайёд аз хона берун омад. Маймун дар фироzi фарзандони худ бетоқатӣ мекард ва мегуфт: «Зуд бошанд!»

Мулозим гуфт:

— Эй маймун, лаҳзасе сокит бош, то он ки доди туро аз сайёд бистонам.

Маймун ҳомӯш шуд.

Мулозим гуфт:

— Эй сайёд, шавҳару фарзандони инро чӣ кардӣ?

Сайёд гуфт:

— Фалон рӯз ба хизмати шумо бурда фурӯхта будам. Агар бетоқатӣ мекунад, шумо шавҳару бачагони инро раҳо кунед ва он дурре, ки ба ман дода будед, аз ман биситонед.

Мулозим гуфт:

— Мушкиле пеш омад, ҳоло бар феълу бар бозин онҳо одат карда машғулий дорам ва маро дил намешавад онҳоро бигузорам. Илочи дигаре бояд кард.

Сайёд гуфт:

— Инро низ дар қайд қашида дар назди шавҳару бачагонаш бигузорем.

Билохир чунин карданд. Раис ин ҳолро дониста дар ғазаб шуд, дигареро фармуд:

— Рафта он сайёдро бо бачагону шавҳари маймун гирифта биёр!

Дарҳол мулозим рафта сайёдро бо бачагон ва шавҳари маймун гирифта овард. Чун раис дид, ки бачагони маймун аҷаб маҳлуке будаанд, гуфт:

— Бачагони маймунро нигоҳ доред.

Мулозимон ҳамчунон карданд. Гами маймун садчунон аз аввал зиёда шуд ва дар дил мегуфт: «Аз борон гурехта ба новадон мубтало шудам».

Алқисса, баъд аз чанд рӯз бачагони маймун дар зе-

ри қайд бимурданد ва худи он дар фироки фарзандон нолаву зорикунон байд аз чанд вакт ҷони ширин ба ҷоно-фарин таслим намуд.

— Эй ҷавон, мабодо ки мисли ҳамон маймун маро дар бало андозӣ.

Ҳотам гуфт:

— Эй бечора, хотири худро ҷамъ дор, ман аз қабили онҳо нестам, бархез маро раҳбарӣ намо ва ба он мавкеъ бирасон.

Рӯбоҳ пеш-пешу Ҳотам аз акиби у роҳ мерафтанд. Посе аз шаб гузашта буд, ки дар он мавкеъ расиданд. Ҳотам гуфт:

— Эй рӯбоҳ акнун ту худро дар ҷое пинҳон кун, то ман сайёдро бичӯям.

Дарзмон рӯбоҳ худро дар як чуқурӣ пинҳон намуд. Чунон ки офтоби оламтоб сар аз даричаи зулмонӣ берун кард, Ҳотам аз ҷои худ барҳоста, ба даруни деҳа рафта ҳонаи сайёдро мечуст. Билохир ба дарвозаи сайёд омада таваққуф кард. Марде аз ҳона сар бадар карда дид, ки ҷавони ҳубруе дар беруни дар истодааст. Ба ҷониби Ҳотам нигоҳе карда гуфт:

— Эй ҷавон, туро дар ин ҷо чӣ кор аст? Мебинам, ки аз ин диёр нестӣ.

Ҳотам гуфт:

— Бале, ман аз Яман омадаам ва маро озоре¹ пеш омада. Ҳукамо фармуданд, ки аз ҳуни рӯбоҳ тамомии бадани худро бишӯй, шифои комил ҳоҳӣ ёфт. Шунидам, ки ту рӯбоҳу шағолро шикор мекардай, бинобар ин дар ин ҷо омадам.

Сайёд гуфт:

— Эй ҷавон, ҷанде аз рӯбоҳ сайд кардаам, агар туро даркор аст, бигир.

Ҳотам гуфт:

— Дар назди ман биёр.

Дарҳол сайёд ҳамаи он рӯбоҳонро дар назди Ҳотам овард. Ҳотам дид, ки яке нар, дигарон бачагони вай. Дарзмон аз қисаи худ ҷанде динори сурҳо бароварда ба дасти сайёд дод ва он ҳафт рӯбоҳро гирифта аз он мавкеъ берун шуд. Дар гӯшай саҳро расида буд, ки модаи рӯбоҳ давон-давон дар пеши Ҳотам омад. Шавҳару бачагони худро дида, ракҳо мекард ва бачагони ўаз ҷои ҳудҳо бар-

¹ Озор—дард, беморӣ.

хоста модари худро дарёфт карда, ба канори худ бигирифтанд. Мода аз чои худ бархоста дар назди чуфти худ омад. Диd, ки шавҳараш бадҳол шуда, бар сари худ хокҳоро кашида нолаву зорӣ мекард.

Хотам гуфт:

— Чаро худро дар нолаву зорӣ андохтӣ?

Рӯбоҳ гуфт:

— Эй ҷавон тоҷ аз сари ман меравад.

Хотам гуфт:

— Туromo тоҷ қадом аст?

Рӯбоҳ гуфт:

— Нашунидай, мардон точи сари занонанд ва ин чуфти маро аз ғурӯснагиву ташнагӣ ҷон ба лаб расида ва ра-
маке дар бадани ин мондааст. Қариб аст, ки ба ҳалокат
бирасад. Агар ҳамин замон илоҷи ўро намоем, зинда би-
монад ва илло аз ҳаёти дунё даст ҳоҳад шуст.

Хотам гуфт:

— Ҷӣ илоҷ бояд кард?

Рӯбоҳ сар таҳ карда дар фикр шуд.

Хотам гуфт:

— Эй рӯбоҳ, ҷаро сар фурӯ мекунӣ; бигӯ, ки инро илоҷ
намоем, то туromo тоҷ аз сар наравад.

Рӯбоҳ гуфт:

— Эй Хотам, бидон ва огоҳ бош, агар аз ин мавқеъ
рафта яке одамиро биёрий ва ўро кушта хуни гарми ўро
дар даҳони ин рези, зинда бимонад ва илло не.

Хотам гуфт:

— Туromo бо мардуми ин деҳа ҷӣ душманӣ буда ва ба-
рои шавҳари ту одамиро куштан ҷӣ маънӣ дорад? Син-
фи одамий аз ҳамаи ҷонварон ба шарофат ҳалқ шудааст,
ин ҷӣ ҳарф аст, ки мегӯй? Агар туromo яқин бошад, ки шав-
ҳари ту ба он зинда шавад, дарҳол хуни гарми одамий пай-
до карда ҳоҳам дод.

Рӯбоҳ гуфт:

— Албатта.

Хотам гуфт:

— Аз қадом узви одамий хун даркор аст?

Рӯбоҳ гуфт:

— Қадом узве ки бошад.

Дарҳол Хотам нештарро аз тирка бароварда ба ра-
ги дasti чали худ бизад. Хун ба монанди об равона шуд.

Хотам гуфт:

— Эй рӯбоҳ, ҷандон ки хун даркор бошад, бигир.

Дарзамон рӯбоҳ нари худро кашола карда дар зери

дасти Хотам оварда, хунро дар даҳони ў бирехт. Наррӯ-
боҳ хуни дасти Хотамро хўрда буд, ки ба ҳол омад. Баъд
аз он Хотам дасти худро баста гуфт:

— Эй рубоҳ, аз ман розӣ шудай ё нө? Рубоҳи нар
худро беҳтар дида бо фарзандон сари худро дар зери¹
қадами Хотам гузошта дуои хайр мекард ва мегуфт:

— Эй Хотам, мақсади дуҷаҳонӣ туро мусассар бод.
Билоҳир, рубоҳ Хотамро видоъ карда ба ҷониби ва-
тани худ роҳӣ шуд.

Хотам низ рӯ ба роҳ ниҳода мерафт, шабу рӯз роҳ ме-
паймуд. Рӯз роҳ мегашт ва шабро дар ҷои бехавғе ме-
гузаронид. Ҳўроки вай меваҳон сахро буд.

Баъд аз муддате, ба даште расид. Чун офтоб гарм буд,
дар талаби об ба ҳар сӯ нигарон буд, ки аз дур ҷашни
дар ҷашми Хотам намуд. Ҷониби он ҷашма қадам зад.
Чун наздик расид, дид, ки ҷашма нест, балки морест, ки
ҳалқа хобидааст ва аз дур чун ҷашмаи об менамояд. Ҳост
ки баргардад, ки мор бо ў ба сухан даромад ва гуфт:

— Эй ҷавони Яманӣ, ҷаро бозмегардӣ, ба ҷои кор ома-
дай?

Хотам чун дид, ки мор дар сухан омад, гуфт:

— Ман ташна будам, дар талаби об омадаам. Чун ту-
ро дидам, бозгардидам.

Мор гуфт:

— Эй азиз, ҳама ҷиз дар ин ҷо мавҷуд аст. Хотири
ҳуд ҷамъ дор. — Ва равона шуду гуфт: — Ҳамроҳи ман
биё.

Хотам дар дил андешӣд, ки... ҳарчанд ин мор сухан
мегуяд, ҳамроҳи ў набояд рафт, ки зиёнкор аст.

Мор чун дид, ки аз омадан дар андеш аст, гуфт:

— Эй ҷавон, ҳеч маяндеш ва моро ёр дон.

Хотам равона шуд. Мор Хотамро дар бое овард. Хотам
бое боғро дида шод шуд ва дар дил овард, ки: «Ба ҷуз
одами боғро кий орояд?». Чун ҷандарун шуд, чунон бое
дид, ки гоҳе надида буд, магар дар мулки париён. Дарах-
тони мевадору гулҳон рангоранг ва оби ҷӯи равон. Хотам
шод шуд ва тамошоқунон ба нишеман рафт.

Мор гуфт:

— Ин ҷо биншин.

Хотам дид, ки фарши подшоҳона андохта ва такъяҳо
ниҳода. Пеши нишеман ҳавзи қалон сохта. Мор Хотам-
ро бар он маснад нишонд ва гуфт:

— Замоне тавақкуф кун, ки бозоям — ва даруни ҳавз афтод.

Хотам мутаччиб шуда доност, ки макони ў дар ҳавз аст.

Хотам ба тамошон боғ рафта мегардид ва мунтазир буд, ки мор бозояд. Баъд аз соате паририүён хонҳои мурассаъ дар даст гирифта аз ҳавз берун омаданд ва пеш хотам истоданд. Хотам пурсид, ки:

— Шумо кистед?

Онҳо гуфтанд:

— Хидматгорони он касем, ки туро ҳамроҳи худ овардааст ва ин ҷо нишонида рафта. Ин ҳама назди ту фиристидааст. Онҳо пур аз ҷавоҳир аст, агар қабул фармой.

Хотам гуфт:

— Маро чӣ даркор? Одаме ҳамроҳ надорам, ки ба ў бидиҳам ва ҷандин матоъ чӣ гуна бардошта барам?

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки дигарон хонҳо дар даст гирифта берун омаданд. Хотам эшонро пурсид, ки:

— Дар ин хонҳо чист?

Гуфтанд, ки:

— Тӯхфае ҷавоҳир аст.

Хотам гуфт:

— Эй моҳрӯён, ин ҳам дар назари ман ҳеч аст, балки ба ҷаве намеарзад.

Моҳрӯёни дигар хонҳо дар даст гирифта баромаданд. Хотамро салом қарданд.

Хотам пурсид, ки:

— Дар ин хонҳо чист?

Гуфтанд:

— Таом аст.

Хотам шод шуд ва гуфт:

— Меҳмон ҳозир аст, аммо мизбон кучост?

Дар ин гуфтугӯ буданд, ки хел-хел паририүён аз оби ҳавз берун шуданд. Хотам онҳоро дида мутаҳайир шуд ва аз ҷои худ барҳоста биистод. Яке аз он париён омада дasti Хотамро гирифта бар болон курсӣ нишонид. Баъд аз он гуфт, ки:

— Эй Хотам, маро мешиносӣ?

Хотам гуфт:

— Туро ҳаргиз надида будам.

Парӣ гуфт:

— Эй Хотам, ман ҳамон зотам, ки туро ҳамроҳи худ оварда будам.

Хотам гуфт:

— Эй парй, ин чи шакл аст, ки чунин гаштай? Кайфи-яты ҳоли худро ба ман маълум намой.

Парй гуфт:

— Эй Хотам, андаке сабр намо.

Дарҳол чандин қисм таом оварда, дар назди Хотам гузошт. Хотам ба хӯрдани таом муқайид шуд ва пурсид, ки:

— Эй паризод, ин чи сир аст, ки аввал ба сурати мор будӣ алҳол ба ин сурат гашта аз оби ҳавз берун шудӣ?

Парй гуфт:

— Эй Хотам, ман дар асл паризодам. Шамсшоҳ ном маро падаре буд ва худ ном Афрасшоҳ дорам. Дар аҳди меҳтари Сулаймон азми рӯи замин карда дар бое фуруд омадам. Обу ҳавои он макон маро^нхуш омад. Дар хотирам гузашт, ки «ফардо бо тамоми лашкари худ омада ҷинси инсониро аз ин макон бех қанда ба қатл расонам ва ин мулкро аз худ созам» ва ба тамомии қавми худ фармудам, ки фардо тайёрии худхоро намоед. Алассабоҳ бо қазми инсонӣ ҷангӣ қаттол ҳоҳам намуд.

Ҳамаи қавм гуфтанд:

— Фармонбардорем.

Чун шаб шуд, дар хоб рафтам. Рӯзи ҷаҳонафрӯз дар ин олами зулмонӣ сар бадар кард. Диdam, ки ҳамаи қавмро пар рехта ва маро сурат табдил ёфта, ба шакли мор гаштаам. Рӯз дар замин ғалтида, шаб овезон мешудам. Ҳарчанд тавбаву зорӣ менамудам, овозе ба гӯши ман мепрасид, ки «Касе аз аҳду паймони худ баргардад, ўро ҳамин ҳол пеш ояд». Баъд аз дере овозе ба гӯши ман расид, ки: «Эй надоматкунанда, чанд рӯзе ба сабру таҳаммул кӯши, ки подшоҳзодаи Яманро гузар ба сарвақти ту афтад ва дуое дар ҳаққи ту ҳоҳад кард ва ба сабаби дуои он бузург ба сурати аслии худ ҳоҳӣ омад». Муддати ҳаштод сол ба сурати мор будам ва муддати сӣ сол дар ин дашт ба роҳи ту интизорӣ мекашидам. Ҳудоро шуқр, имрӯз ту ба сарвақти ман расидай. Донистам, ки ту Хотам подшоҳзодаи Яманӣ, бинобар он туро хизмат варзидаам. Намедонам, ки туро мақбул шуда бошад, ё не^н. Агар дуои хайр дар ҳаққи мани бечора намоӣ ва маро^наз ҳамаи ғамҳо азод гардонӣ, аз чумлаи муруват ва саҳоват ҳоҳад буд. Агар кӯтоҳие аз ман ба зуҳр омада бошад, амр намо, ки ба маросими хизматгориву ҷонсупорӣ икдом на-моим.

Хотам гуфт:

— Эй парӣ, ин аҳд аз кадом ваҷӯ буд, ки нӯқси он на-
мудай ва ба ин ҳол мубтало шудӣ?

Паризод гуфт:

— Эй азиз, дар замони меҳтар Сулаймон обову ач-
доди моён аҳду паймон карда буданд, ки моён ва авло-
ди моён то ба қиёми қиёмат аз одамиён касеро наранҷо-
нем ва агар аз ҷинси паризодон яке аз одамиёнро ран-
ҷонанд ва қасди мӯлки эшон кунанд, сурати ў бадал ша-
вад. Ва аз он рӯз то ба имрӯз аз қавми паризодон ҳеч одам-
меро наранҷонидаанд. Ва мардумозорӣ накардаанд, ма-
гар мани рондан даргоҳ, ки дар хотир овардам озори одам-
иёнро. Ин ҳол моро пеш омад. Эй шоҳ дар ҳузури ту ба
сидқи дил тавба созам, минбаъд инҷунин ҳаёли фосидро
дар хотир наёрам. Эй азиз, дуои ҳайр дар ҳаққи ман ва
қавми ман намо, ки моро сурати аслий ва қавмро пару
бол барқарор гардад.

Хотам аз ҷои ҳуд барҳост ва ғусл карда сар бо саҷда
гуфт:

«Илоҳо, тавбаи ин бандагонатро иҷобат фармо, то аз
даргоҳи ту ноумед нараванд». Дарҳол дуой Хотам мақбул
шуда он паризод ба сурати аслии ҳуд омада ҳама қавми
уро пару бол баромад. Алқисса паризод гуфт:

— Эй шоҳ, моро рост бигӯ, ки қасди кучо дорӣ?

Хотам гуфт:

— Эй парӣ, меҳоҳам, ки ба ҷазираи Барзах биравам.
Ва он сурати дурр, ки аз нукра соҳта бо ҳуд оварда
буд, ба Афрасшоҳ нишон дод.

Афрасшоҳ гуфт:

— Монанди ин дурр дар ҷазираи Барзах ба дasti
Меҳёри Сулаймон аст, аммо шарте дар миён оварда,
ки ҳар кас ибтидо ва замони пайдо шудани он дурро гу-
яд, он дурро бо духтари ҳуд ба он шаҳс бидиҷад. Ту дар
он ҷо чӣ гуна ҳоҳӣ расид, дар роҳи ў балову оғат бис-
ёр аст ва инсоне нест, ки дар он ҷо ба саломат бирасад.

Хотам гуфт:

— Ҳарҷӣ бодо бод, ихтиёри рафтани он ҷоро ҷазм
кардам.

Афрасшоҳ боз гуфт:

— Эй Хотам, дар роҳи ў девони одамхор бисёранд.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, парвардигор нигоҳбони ман аст.

Шоҳи париён гуфт:

— Эй Хотам, хотир ҷамъ дор, ҷанде аз навкарони

худро фармоям, туро ба қазираи Барзах раҳбарӣ намојанд.

Ин гуфта рӯ ба ҷониби мулозимони худ карда гуфт:

— Эй қавм, ба шарофати ин ҷавон аз балои азим наҷот ёфтед ва ин ҷавонро кори мушкиле пеш омада, шумоёнро лозим аст, ки аз барои ин ҷавон ҷони худҳоро фидо намоед.

Паризодон гуфтанд:

— Эй шоҳ, фармонбардорем, аммо матлаби ин ҷавонро бигӯед, то маълуми моён шавад.

Шоҳ гуфт:

— Ин ҷавон иродае ба ҷониби қазираи Барзах дорад.

— Эй шоҳ, ба қазираи Барзах расидани моён аз ҳарҷи мушкилтар аст, — гӯён паризодон сар фурӯ бурданд. Баъд аз соате сар боло карда гуфтанд:

— Эй шоҳ, агар худи шумо бо моён ирода намоед бо девон ҷанг воқеъ шавад, ҳамаи моён ҷонбозӣ карда дар зери қадами шумо ҷон ҳоҳем дод. Лекин дар ин роҳ бе шумо ҳеч коре натавонем кард.

Шоҳ гуфт:

— Некӯ бошад. Аммо дар ин муддати мадид салтана ту подшоҳӣ барҳам ҳӯрда, маро рафтан осон нест. Шумоён бо ин ҷавон ҳамроҳ равед, агар дар роҳ бо девон ҷанг воқеъ шавад, ба ин ҷониб қосид фиристонед, албатта худро ба шумоён ҳоҳам расонид.

Дарсоат подшоҳ ҳазинадоронро фармуд, ки курсии зарандуде биёред. Мулозимон курсии зарандуде оварданд. Шоҳ фармуд, ки Хотамро бар болои курсии заррин нишонида ҷаҳор паризод курсиро дам ба дам барҳаво баранд.

Алқисса, ҷаҳор паризод курсиро бардошта ба руи осмон равона шуданд. Баъд аз ҷаҳор шабонарӯз курсиро дар ҷое фурӯд оварданд, ки дар он мақом деве буд. Паризодон аз он дев воқиф набуданд. Паризодон бо якдигар гуфтанд, ки:

— Муддати ҷаҳор шабонарӯз аст, ки чизе нахурдаем. Бояд ки дар ин мақом муддате ором гирифта чизе бихӯрем.

Хотам гуфт:

— Беҳтар бошад.

Чанде аз эшон дар пеши Хотам нишаста дигарон барои ҳӯрдани рафтанд. Чанде аз девон ба шикор баромада буданд. Ногоҳ гузори эшон ба сарвакти Хотам афтод. Диданд, ки одамизоде бо як парӣ бар болои курсие ни-

шастааст. Дарҳол ҳамаи он девон гирдогирди курсиро гирифта ғавғое барпо кардан, ки дар ин мақом одамизод пайдо шудааст. Паризодон хостанд, ки Хотамро монда бигрезанд, роҳи гурез наёфта ба ҷанг пайвастанд. Ҷанде аз девонро кушта билохир ба дасти девон асир гаштанд. Дарзамон девон курсии Хотамро бардошта ба макони ҳудҳо бурдан, ва аз паризодон пурсиданд, ки:

— Ин одамизодро ба кучо мебаред?

Паризодон гуфтанд, ки:

— Эй девон, ин одамизод дӯсти Афрасшоҳ аст, албатта инро маёзоред, ки ба балои бад гирифтор ҳоҳед шуд.

Девон гуфтанд:

— Афрасшоҳ ҷанд вакт аст, ки аз миёни қавми ҳудроиб шудааст.

Девон қавли паризодонро қабул накарда ҳамаи эшонро дар қайд қашиданд ва гуфтанд:

— Баъд аз ҳӯрдани таом ин одамизодро ҳоҳем ҳӯрд.

Он паризодон, ки барои ҳӯрдани рафта буданд, омада диданд, ки ҷанде аз девон Хотамро бо посбонон ражудаанд, ба якдигар гуфтанд, ки:

— Ба зудӣ ин корро ба таҳқиқ расонида, Афрасшоҳро огоҳ гардонем.

Билохир наздики мурдаи девон омада таҳқиқ кардан, як дёверо ҷон дар рамақ монда. Дар гулӯи ӯ об ҷаконида буданд, ки ба ҳуд омад. Аз вай пурсиданд:

— Ту кистӣ ва дар ин мақом чӣ ҳодиса шуд?

Дев гуфт:

— Эй париён, ман аз мулоzимони Макрасшоҳи девам. Ҷанде аз девон ба широр баромада будем. Нигоҳ дар ин ҷо расида дидем, ки як одамизоде бо ҷанд паризод нишастааст. Қасди гирифтани эшон намуда будем, он паризодон бо моён дар ҷанг шуда ҷанде аз девонро ба қатл расониданд. Билохир девон эшонро дар қайд қашида бурдан.

Дарҳол паризодон он деви захмдорро бардошта дар ду шабонарӯз ба дари боргоҳи Афрасшоҳ расиданд ва фарёд қашиданд.

Шоҳ дид, ки ҷанде аз париён омада ба дари боргоҳ фарёд бароварданд, фармуд, ки андаруи биёред. Ҳочибон рафта эшонро дар пеши Афрасшоҳ оварданд.

Шоҳ пурсид, ки:

— Шумоёнро чӣ зулм расида?

Паризодон он деви захминро манзури шоҳ карданд.

Шохро ғазаб муставлй шуда фармуд, ки вазирон лашкар ороста гардонанд.

Дарҳол вазирон лашкари бисёре ороста гардониданд. Алассабоҳ шоҳ бо сӣ ҳазор лашкар савор шуда, баъд аз се рӯз дар он макон расид. Ҷосусонро фармуд, ки:

— Рафта, аз девони нобакор хабар биёред.

Ҷосусон рафта хабар оварданд ва гуфтанд:

— Эй шоҳ, Макраси дев бо мулозимони худ дар шикор аст.

Афрасшоҳ фармуд, ки:

— Эй мулозимон, сӣ ҳазор лашкар ба якбора маркаб барангезед, қасам ба номи меҳтар Сулаймон медиҳам, ки ба девон раҳм накунед ва илло пуст аз косахони сари шумоён ҳоҳам қашид!

Аз ин фармони шоҳ дар ситеz шуда, сӣ ҳазор лашкар якбора худхоро дар хайли девон зада дар қашоқашӣ афтоданд. Девон саросема шуда, сарукори худхоро гум карда буданд. Паризодон чунон ба ҷанги девон пайвастанд, ки ҳамаи аҳли олам оғаринҳо мекарданд. Сар чун гуе, даст чун ҷавгон дар маъракаи майдон аз зарби теги диловарон ракскунон афтодан гирифт. Охируламр девонро мунҷазим карда¹, баъзеро баста ба хизмати шоҳ оварданд. Дарҳол шоҳ фармуд, ки:

— Ҳамаи бандиёнро қатл намоед.

Худи Макрасро дар назди худ талабида гуфт:

— Эй малъун, намедонистӣ, ки Афрас зиндааст, ба мулозимонаш чи гуна озор расонам, ки ў маро қасос карда интиқом ҳоҳад гирифт? Акнун бигу, ки одамизодро чӣ кардӣ?

Дев гуфт:

— Эй шоҳ, ҳамон замон ўро ҳурда будам.

Афрасшоҳ гуфт:

— Эй малъун, шумоён дар назди меҳтар Сулаймон аҳд накарда будед, ки: то ба қиёми қиёмат ба ҷинси одамӣ заرار нарасонем ва аз ҷинси одами ҳеч нахурэм.

Дев гуфт:

— Сулаймони пайғамбар дар кучест, аз умматони ў ҳеч касе дар олам нест, ки моро сазо бидиҳад.

Афрасшоҳ гуфт:

— Эй паризодон, ҳемаи бисёре ҷамъ карда ва ин малъунро дар оташ бисӯзонед. Паризодон дарҳол ҳемаи

¹ Яъне: гурезонда, мағлуб карда.

бисёре ҷамъ карда ва Мақрасро дар миёни хирмани ҳема гузошта аз ҷаҳор тараф оташ афрӯхтанд.

Мақраси дев дид, ки дар миёни хирмани қташ ҳоҳад сӯҳт, дарзамон гуфт, ки:

— Эй паризодон, агар одамизодро бо он париён ҳозир гардонам, маро ҳоҳед гузошт?

Мулозимон ин қаломи девро ба Афрасшоҳ расониданд.

Шоҳ гуфт:

— Эй Мақрас, мову ту аз як ҷинсем. Агар одамизодро бо он париён оварда бидиҳӣ, дар миёна ҳеч адовате наҳоҳад монд ва туро аз ин нори сӯзон начот ҳоҳем дод.

Мақрас гуфт:

— Эй шоҳ, агар ба номи меҳтар Сулаймон қасам дар миён орӣ.

Афрасшоҳ гуфт:

— Албатта!

Алқисса, Мақрас гуфт:

— Одамизод бо он паризодон дар фалон ҷоҳ маҳбусанд.

Дарҳол паризодон рафта Хотамро бо он париён аз ҷоҳ берун карда дар назди шоҳ оварданд.

Афрасшоҳ Хотамро дар канор гирифта навозишҳо бинамуд ва бар болои таҳти худ нишонда гуфт:

— Эй бародар, пештар туро маълум намуда будам. Дар ин роҳ девони одамхор бисёранд.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, фарзанди одам сарнавишти худро ҳоҳад дид.

Баъд аз он Афрасшоҳ гуфт:

— Эй мулозимон, Мақраси девро дар миёни анбори ҳема гузошта оташ дид, ки уро раҳо кардан аз ҳикмат нест ва ӯ мӯчиби озори аҳли олам аст ва девони дигарро танбеҳу ибрат ҳоҳад шуд ва эшон аҳди меҳтар Сулаймонро наҳоҳанд шикаст.

Мақрас гуфт:

— Эй шоҳи паризодон, аҳди меҳтар Сулаймонро дар миён овардӣ ва аҳди худро кучо кардӣ?

Афрасшоҳ гуфт:

— Эй нодон, ту дар ҳузури меҳтар Сулаймон аҳду паймон баста ва он аҳдро кучо фиристодӣ ва ба забони худ иқрор намудӣ, ки одамизодро хурдаам. Алҳол бо зурии ҷӯбу оташ иқрор намудӣ ва дар ботини худ нигоҳ доштӣ ва ман низ нуқси аҳд кардам, ки ту барин нобако-

ри мардумозорро гузоштан ва амон додан айни хатост.

Ин гуфта фармуд, ки:

— Эй мулозимон, Макрасро бо навкарони ў дар миёни анбори ҳема гузошта оташ дихед.

Мулозимон дархол ҳамчунон карданд ва Макрасшох бо навкарон дар миёни хирмани оташ фарёдкуон чон ба молики дӯзах супориданд.

Баъд аз он Афрасшоҳ мамлакати девонро ба яке аз париён тафвиз намуда¹ гуфт:

— Аз ин мулки девон боҳабар бошӣ.

Афрасшоҳ ба Хотам рӯ оварда гуфт:

— Эй Хотам, туро мурод чист?

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ ба ҷониби ҷазираи Барзах ҳоҳам рафт.

Афрасшоҳ ба ҷониби паризодон нигоҳ карда гуфт, ки:

— Эй париён, дар миёни шумоён қуҳансоле бошад, ки ин ҷавонро ба ҷазираи Барзах расонад?

Чаҳор паризод аз ҷои ҳудҳо барҳоста гуфтанд, ки:

— Агар илтифоти шоҳи олампаноҳ шавад, ин хизматро моян ба ҷой ҳоҳем овард.

Афрасшоҳ, «хуб аст», гуфта Хотамро бо он паризодон руҳсат намуд ва он паризодон Хотамро бар болои курсие нишонида, бар рӯи ҳаво дар парвоз даромаданд.

Алғараз, бад-ин тартиб бисту як рӯз роҳ рафтанд. Баъд аз он бар болои қӯҳе фурӯд омада диданд, ки як паризоди соҳибҷамол нишаста ва нолаву зорӣ мекунад. Овози гирияи ў ба гӯши Хотам расид.

Хотам гуфт:

— Эй париён, ин овози кист, ки дар ин мақом нолаву зорӣ мекунад.

Париён гуфтанд:

— Моёнро аз ҳоли ў огоҳе нест.

Дарзамон Хотам аз ҷои ҳуд барҳоста дар паи он овоз равона шуд. Дар ҷое расида дид, ки ҷавони хубруё сар ба зону ниҳода нолаву зорӣ мекунад.

Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, туро чӣ зулм расида, ки ин ҳама нолаву зорӣ мекунӣ?

Паризод сар аз зону бардошта дид, ки одамизоде ба сарвакти ў омада.

¹ Тафвиз — супурдан, додан.

Гуфт:

— Эй ҷавон, ҷаро дар ин маконҳо омадай ва туро дар ин ҳад кӣ овард?

Хотам гуфт:

— Маро дар ин мақомҳо худои таоло овард.

Паризод гуфт:

— Бесабаб наҳоҳад буд, бигу ки мӯчиби омадани ту дар ин ҷо чист?

Хотам гуфт:

— Эй паризод, ман барои дурри мурғобӣ омадаам ва он дурр дар назди подшоҳи ҷазираи Барзах будааст.

Паризод гуфт:

— Эй одамизод, ба даст овардани он дурр маҳол аст, ҷаро ки подшоҳи он ҷазира замони пайдо шудани он дурро савол мекунад. Дар ин олам ҳеч махлуке нест, ки замони пайдо шудани он дурро донад ва саволи подшоҳи ҷазираро ҷавоб гӯяд. Маро, ки мебинӣ, аз ҷинси паризодон, подшоҳзодаи ҷазираи Тумонам, аз тамомии олам ҳабар дорам, саволи подшоҳи он ҷазираро ҷавоб натавонистам гуфтан. Ту ҷи гуна уро ҷавоб мегуфта бошӣ?

Хотам гуфт:

— Эй паризод, бигу, ки туро ҷӣ алам расида, ки дар ин кӯҳ нолаву зорӣ мекунӣ?

Паризод гуфт:

— Эй ҷавони одамизод, ман ба духтари подшоҳи ҷазираи Барзах ошиқу мубтало шуда, аз фироқи ў нолаву зорӣ мекунам ва номи падари ман Шоҳмехр аст ва номи ман шаҳзода Мехровар аст. Рӯзе дар мачлиси умаро нишаста будам, баъзе аз эшон забон дар авсофи духтари шоҳи ҷазираи Барзах кушоданд, он ҳама тавсиф карданд, ки ғойбона ошиқи ҷамоли бокамоли ў гаштам. Алғараз, ирода ба ҷониби ҷазираи Барзах оварда, ба дари боргоҳи шоҳи он ҷазира расида, духтари уро хостам. Шоҳи ҷазира маро бар болои нимтаҳт нишонида, дар пеши ман дурреро биниҳод ва гуфт:

«— Эй шаҳзода Мехровар, замони пайдо шудани ин дурро бигӯ, ки ин дурр дар қадом дарё ва дар қадом замон пайдо шудааст?»

Ман замони пайдо шудани он дурро намедонистам ва аз қайфияти он дурр огоҳ набудам, балки бузургони ман ҳам намедонистанд ва аз ҷавоби саволи шоҳи он ҷазира очиз омадам. Дарзамон фармуд, мулозимони ў маро аз он мачлис дур карданд. Ҳангоме ки аз дари боргоҳи шоҳ берун шудам, дидам, ки он духтар бар болои қасри худ

баромада оламро тамошо мекунад ва ин чашмони хунрези ман ба рӯи дилсӯзӯ ошиқкуши ў афтод ва новаки дилсӯзи ў бар чигарам халида мурдавор бехуш афтодам. Баъд аз дере ба ҳуш омада дидам, ки он оламсӯзи фитнаангез худро дар паси парда кashiдаast. Ночор аз он ҷо бархоста ва ин ҷониб омадам. Муддатест, ки дар ин мақом нолаву зорӣ мекунам, ки:

Е ҷон расад ба ҷонон, ё ҷон зи тан барояд.

Хотам гуфт:

— Эй ҷавон, хотири худро ҷамъ дор, иншооллоҳ замони пайдо шудан ва қайфияти он дурро гуфта дұхтари шоҳи қазираро бар ту гирифта ҳоҳам дод.

Паризод ҳандида гуфт:

— Эй одамизод, чӣ мегӯй? Магар кӯдакам, ки маро бозӣ медорӣ?

Хотам гуфт:

— Эй паризод, ман қайфияту замони пайдо шудани он дурро беҳтар медонам. Агар бо ман ҳамроҳ равӣ, ҳоҳӣ шунид. — Боз гуфт:

— Эй шоҳзода, он дурр аз батни садаф нест¹, балки байзаи мурғобист ва он қазира аввал мақоми одамиён буд. Алҳол макони паризодон шуда. Эй паризод, бархез бо ман рафоқат намо, то туро ба матлаб расонам.

Паризод андак нишоне шунида буд ва дар қадами Хотам афтод. Хотам рӯ ба ҷониби паризодон карда гуфт:

— Шумоёнро қуввати он ҳаст, ки ҳардуи моёнро бардоред?

Паризодон гуфтанд:

— Оре.

Билохир, Хотамро бо шаҳзода Мехровар бар болои курсӣ нишонида, курсиро бардошта мерафтанд. Дар миёни роҳ мақоми девон буд. Дар димоги эшон бӯи Хотам расида, сарҳанги² девон гуфт:

— Париён бар болои курсӣ шахсеро ниҳода мебаранд. Бояд, ки ҳамаи онҳоро гирифта дар назди ман биёред.

Дарзамон девон рафта париёнро бо ҳамроҳии Хотам гирифта дар назди сарҳанг оварданд. Манкولي дев дид, ки Хотам бо ҳамроҳии як паризод бар болои курсӣ нишастааст ва ҷаҳор паризоди дигар ҳаммолони он курсӣ. Пурсид, ки:

¹ Яъне: аз садаф набаромадааст.

² Сарҳанг — сарлашкар.

— Эй париён, рост гуед, аз кучо омадед ва ин одами-
здро ба кучо мебаред?

Париён гуфтанд:

— Эй Манкол, моён мулозимони Афрасшоҳем.

Дев гуфт:

— Эй париён, муддати мадид аст, ки Афрасшоҳ аз
миёни қавми худ ғоиб гашта, парҳои қавми ўрехта буд.

Париён гуфтанд:

— Моён аз қавми ўем ва аз баракати дуои ин одами-
зд бу сурати аслий омадаэм.

Манкол боз гуфт:

— Ин одамиздро кучо мебаред?

Париён гуфтанд:

— Ба ҷазираи Барзах мебарем.

Дев боз гуфт:

— Ин паризодро ном чист?

Шаҳзода гуфт:

— Эй дев, маро намешиносӣ ва фаромуш кардай?

Ман шаҳзода Мехровар, подшоҳзодаи ҷазираи Тумонам.

Дев гуфт:

— Эй шаҳзода, ту ба ватани худ бирав, ин одамизд-
ро хоҳам хурд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй Манкол, гуфтаи меҳтар Сулаймонро фаро-
мӯш кардай, ки мардумозорӣ дар хотир овардӣ?

Дев гуфт:

— Меҳтар Сулаймон дар кучост? Ин одамиздро ҳар-
гиз магзорам, ки аз ин ҷо равад ва даҳони худро ба гӯш-
ти ин намакин хоҳам кард.

Шаҳзода дид, ки дев пурҷаҳл аст, гуфт:

— Эй Манкол, ба хурдани як одамӣ туро чӣ ҳосил
ояд? Ба ивази ў туро даҳ одамизд оварда бидиҳам.

Дев гуфт:

— Хуб аст, гуфтаи туро қабул намудам.

Шаҳзода гуфт:

— Эй Манкол, бояд ки ин одамиздро ба ҷое нигоҳ
дорӣ ва озор нарасонӣ, ки он дӯсти ҷони ман аст. Зуд раф-
та ивази инро хоҳам овард.

Манкол гуфт:

— Бидав ва ин одамиро дар ҷои худ бигузор.

Дар мақоми девон ҷаҳорбоғе буд. Шаҳзода гуфт:

— Маро ин ҷаҳорбоғи ту хуш омадааст, ин дӯсти худ-
ро дар он ҷаҳорбоғе хоҳам гузошт.

Дев гуфт:

— Некү бошад.

Алқисса, Хотамро бо чанде аз девони посбон дар он чахорбоғ гузошта худ бо рафиқон берун шуд ва парвоз-кунон ба рўи ҳаво мерафт. Баъд аз соате ба ҷое фуруд омада, бо рафиқони худ машварат кард, ки:

— Агар ба вилоят равам ва лашкар биёрам, дер ҳад шуд. Беҳтар аст, ки мунтазир бошем ва нигаҳбононро ғофил ёфта. Хотамро аз ин мақом берун орем. То ба вакти дамиданисубҳ чанд фарсанг роҳ ҳоҳем рафт. Ин маслиҳат ба рафиқон нек афтод ва гирдогирди он боғро гашта мепоиданд ва нигаҳбононро ҳеч ҳатар дар хотир набуд, ки париён Хотамро дуздида мебурда бошанд. Аксари эшон дар шикор, баъзеи эшон дар хоб, баъзе онҳо гургу хукро сайд карда, дар гирди он боғ пухта ба ҳурдани гӯшту кабоб машғул буданд. Ба ҳадде ки аз гӯши гургу хук ҳурдан эшонро хоб ғолиб омада, ҳамчун мурда бар замин ғалтидан гирифтанд.

Париён вакти худҳоро ғанимат ёфта, Хотамро аз он боғ гирифта дар ҳаво шуданд.

Хотам гуфт:

— Эй париён, агар девон ҳабардор шаванд, чӣ бояд кард?

Париён гуфтанд:

— Эй Хотам, вакте ки моён дар ҳаво шавем, девон асари моёнро наҳоҳад дид. Чӣ ҷои он ки девон аз пай моён бирасанд.

Паризодон Хотамро бар болои курсӣ нишонида дар ҳаво шуданд. То ба вакти баромадани офтоб сад фарсанг роҳ рафтанд. Девон ҳабардор нашуданд, ки одамиздро паризодон бурдаанд. Девон боғро нигаҳбонӣ менамуданд, паризодон курсии Хотамро бардошта роҳ тай менамуданд. Рӯзона дар ҷойҳои бехавф фуруд омада осоиш намуда обу таом меҳурданд.

Инҳоро дар рафтан гузошта чанд калима аз девон шунавем.

Манкол чун дид, ки мӯҳлати ваъда ба охир расиду шаҳзода наомад, ба мулозимон фармон дод, ки:

— Рафта одамиздро биёред, имрӯз нӯши ҷон ҳоҳам намуд.

Чанде аз мулозимони у рафта диданд, ки одамиздро аз он ҷо париён гирифта бурдаанд.

Дарзамон ба Манкол расониданд, ки:

— Эй шоҳ, одамизод аз он боғ ғоиб шудааст. Ман-

кол ба посбонон ғазаб карда гуфт, ки одамизодро худи шумоён хурдаед.

Девон гуфтанд, ки эй шох, моёно аз одамизод ҳеч хабар нест.

Манкол гуфт, ки:

— Эй мулозимон, ҳамаи ин сагонро дар қайд кашед.

Дарҳол мулозимон чунин карданд. Ҳарчанд ки посбонон қасами меҳтар Сулаймон дар миён оварданد, Манкол бовар накард.

Алқисса, паризодон ба машаққати бисёре Хотамро гирифта ба канори дарёи Қаҳрамон расиданд. Яке аз мулозимони Манкол ба канори дарёи Қаҳрамон рафта буд, дид, ки паризодон одамизодро гирифта ба канори дарёи Қаҳрамон расиданд. Хост, ки Хотамро гирифта бар ҳаво шавад. Шаҳзода Мехровар аз ин ҳол огоҳ шуда теге аз наём бароварда ба дasti он дев чунон зад, ки аз китфи он калам шуда бар замин афтод ва дев мегуфт:

— Аз барои як одамизод аз дasti худ ҷудо шудам ва девони ин ҷазираро хабар расонида мегӯям, ки париён одамизодро гирифта ғурехта мераванд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй дев, ту аз қадом пардай?

Дев гуфт:

— Аз пардаи Манкол.

Шаҳзода гуфт:

— Эй дев, рафта ба Манкол бигӯ, ки одамро ман овардам. Боз ҳавои одамхорӣ дар хотир дошта бошад, пардаи ӯро тороч намуда, ба ҳоки сиёҳ яксон ҳоҳам кард. Чунон ки Афрасшоҳ дар ҳаққи Макраси дев кард, ман низ ҳамон кунам. Дев ин ҳама суханҳоро шунида ва дasti худро бой дода, дар ҳаво шуд. Паризодон низ аз он ҷо парвоз карда, ба ҷое расида Хотамро дар он ҷо гузоштанд ва гуфтанд:

— Эй бузург, аз ин пеш рафтан моёно ҳад нест. Бояд, ки аз ин ҷо моёно руҳсат фармуда, худ биравӣ.

Хотам гуфт:

— Эй бародар, раво надорам, ки аз ҷиҳати ман ба ту ранҷе бирасад. Аммо медониста бошиӣ, ки аз ин роҳ ҷий гуна гузашта мешавад?

Шаҳзода гуфт:

— Эй азиз, гайр аз дев ҳеч қасро ҳадди он нест, ки аз ин дашт бигзарад ва агар паризодонро аз ин дашт гузар афтад, девони ин биёбон эшонро баражнаву луч месозанд.

Агар мард аст, мекушанд, агар зан аст, улфату рағбат мекунанд, паризод аз буи бади эшон чон медиҳад. Дар замони пеш як маротиб паризодон бо лашкари бекарон омада порае аз девони ин даштро ба қатл оварданда ва худҳои эшон күшта шуданд. Боз паризодон сулҳ дар миён оварданда ва гуфтанд, ки минбаъд яқдигарро наранҷонем ва одамизоде, ки дар ин маконҳо ояд, зинда нагзорем.

Боз гуфт:

— Эй Хотам, девони ин макон инчунин ҳаромзодагӣ дар хотир доранд.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, агар ба сурати деве шавам, аз ин биёбон саломат хоҳам гузашт ё не?

Шаҳзода гуфт:

— Саломат хоҳӣ гузашт.

Хотам парҳои сурхি чонваронро дар оташ сузонида хокистари онро дар об андохта, ба бадани худ молида буд, ки дарзамон омосе дар бадани ӯ пайдо шуда ҳамчун ангишт сиёҳ гашт. Баъд аз соате ғал зада ба сурати нарадеве шуда аз ду тарафи сараш ҳамчун манорае ду шохи пуртумтароқе баровард.

Шаҳзодаро дар дил ҳаросе афтод ва гуфт:

«Аҷаб одамизодест, ки агар хоҳад тамомии девони кӯҳи Кофро пора-пора гардонад ва бо ин сурат дар назди Меҳёри Сулаймон равад, духтари худро бе саволу ҷавоб хоҳад дод».

Алқисса, Хотам чанд қадам роҳ рафта буд, ки ҳамаи даррандагону газандагон ва паррандагон Хотамро диданд дар гурез шуданд.

Шаҳзода Мехровар гуфт:

— Эй бародар, инчунин парҳои баҳосияти чонваронро аз кучо ёфтӣ ва боз ба сурати аслӣ чӣ гуна хоҳӣ шуд?

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, ин ҳама парҳо пари он мурғон аст, ки байзаи эшон дурр шуда, ба дasti Меҳёри Сулаймон ва малика Ҳуснбону афтода — ва ҳамаи ҳикояти худро ба шаҳзода баён намуд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй Хотам, оғарин бод! Ин ҳама корҳо, ки дар арсаи оғоқ ту кардай, умед аст, ки кори маро низ ба субут расонӣ.

Аммо Хотам ҳақиқати пайдо шудани он дурро ба шаҳзода нагуфт, ки «мабодо пештар рафта кори худро

ба итмом расонад ва ман аз пайдо кардани он дурр маҳрум бимонам ва ин ҳама меҳнатҳои ман зоеъ шаванд».

Алқисса, рӯ ба роҳ ниҳода равона шуд. Шаҳзода низ дар миёни замину осмон дар парвоз буд.

Тамомии ҷондорони он биёбон сурати Хотамро дид, мегурехтанд ва девонро низ ҳарос дар дил афтода музоҳим намешуданд. Шаҳзода Мехровар бар болои сари Хотам ҳамчун уқоби тезпар мерафт. Ҳангоми шаб дар як чо мебуданд. Чун рӯз шавад дар баробари яқдигар роҳ гашта мондагӣ ғолиб омада дар хоби фароғат фурӯ монданд.

Ногоҳ аз девон яке бар сари эшон даргузар шуда дид, ки ду кас хобидаанд. Ба худ гуфт, ки:

«Ҳардуй инҳоро гирифта дар пеши шоҳ барам». Деви дигаре он чо расид ва гуфт:

— Эй бародар, туро чӣ зарар расида, ки инҳоро озор медиҳӣ. Инҳо низ аз қавми моёнанд. Ҳоҳ дев бошаду хоҳ парӣ бошад, шояд ки аз барои эҳтиёҷе дар ин мақом омада бошанд.

Шаҳзода бедор шуду гуфтугуи девонро шунид. Яке аз девон гуфт:

— Бедор карда пурсем, ки эшон аз кадом парда бошанд?

Дигаре гуфт:

— Туро бо пардаи эшон чӣ кор?

Он дев гуфт:

— Магар туро тарс ғаз Сулуксар нест, ки ин ҳама мӯҷодала мекунӣ. Яке аз девон гӯяд, ки дар фалон саҳро як дев бо як парӣ хобида буд, фалон-фалон девон дар назди эшонон рафта буданд. Он вакт чӣ ҷавоб ҳоҳӣ гуфт ва ҳоли моён дар оқ вакт чӣ ҳоҳад шуд?

Алқисса, девон ҳардуй онҳоро бедор карда буданд, ки Хотам аз ҷои худ барҳоста ба забони девон бо онҳо такаллум кард ва гуфт:

— Эй девон, аз роҳи дур омада дар ин мақом хобидаам ва боиси бедор кардани шумоён чист?

Девон гуфтанд:

— Ту аз кадом пардай?

Хотам гуфт:

Шумоён нашунидаед, ки Афрасшоҳи паризод пайдо шуда Макрасро бо қавму қабоили ў дар оташ андохта сузонид ва макону мамлакати ўро дар тасарруфи худ дароварда, яке аз мулозимонро дар он чо гузоштааст.

Девон гуфтанд:

— Сабаби адовать ү кадом аст?

Хотам гуфт:

— Ба хотири як одамизод ин ҳама корхо кардааст.
Боз гуфт:

— Эй девон, мулозимони Афрасшоҳ одамизодеро ба курсӣ нишонида ба ин ҳад овардаанд ва худи он мулозимон гашта рафтаанд. Шумоён он одамизодро ба хизмати шоҳ ёфта баред, мукарраби боргоҳи ү хоҳед шуд. Мани бечора аз тарси ҷони худ гурехта дар ин ҷо омадаам. Шумоёнро бо ман чӣ кор, душмани худҳоро бичуед.

Девон гуфтанд:

— Шумоён ором бошед, акнун моён аз пай он одамизод хоҳем рафт.

Шаҳзода гуфт:

— Бархез, аз ин беша берун шавем.

Посе аз шаб монда буд, ки ҳарду аз он беша баромада равона шуданд. Руз роҳ рафта шаб меосуданд.

Алқисса, баъд аз се шабонарӯз бар лаби дарёе расиданд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй Хотам, дарёи Қаҳрамон ҳамин аст.

Хотам аз ҷӯшу ҳурӯши он дарьё мутаҳайир шуд. Овози ғурриши ү бар фалак печида, ҳамаи дашту биёбонро фурӯ гирифта буд.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, аз ин чӣ гуна хоҳем гузашт?

Шаҳзода гуфт:

— Мурғро маҷоли гузаштан аз ин дарё нест, чаро ки аз ин ҳад то ба он ҳадди дарё ҳафтруза роҳ ҳаст.

Хотам гуфт:

— Ба ҷазираи Барзах расидан зиёда мушкил будааст.

Шаҳзода гуфт:

— Эй бародар, ҷанд рӯзе дар ин ҷо қарор гирий, илоҳи гузаштан аз ин дарё хоҳам намуд.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад.

Боз шаҳзода гуфт:

— Эй бародар, дар ин миён ҷазираест ва подшоҳи уро ном Шаҳмон аст ва ү аспоне дорад, ки дар ҷои дигар пайдо намешавад. Ман рафта ду асп аз ү хоҳам овард.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад.

Дарзамон шаҳзода ба ҷониби шоҳ Шаҳмон равона шуд. Баъд аз як рӯз расида, аз дари боргоҳи Шаҳмон дохил шуда бо шоҳ мулоқот кард.

Шоҳ гуфт:

— Эй шаҳзода, мӯчиби омадани ту дар ин диёр чист?

Шаҳзода гуфт:

— Эй шоҳ, маро ду аспи тезпар даркор шудааст; агар марҳамат намоед, айни лутф ҳоҳад шуд.

Шоҳ гуфт:

— Падарро аз ин аҳволи ту хабар набуд, ки дар ин мақом танҳо омадӣ?

Шаҳзода гуфт:

— Чунин аст.

Шаҳзода боз гуфт:

— Эй шоҳ, ду аспи тезпар бидиҳед, ки дар тамомии умр дар таҳти эҳсони шумо бошам ва ҳар хидмате, ки фармоед, тақсир нанмоям.

Шаҳмон гуфт:

— Эй мулоғимон, ду аспи тезпар бароварда ба шаҳзода бидиҳед.

Дарҳол мулоғимон чунон карданд.

Дар ҳини бозгашт шоҳ аз ҷои ҳуд барҳост ва шаҳзодаро дар канор гирифт гуфт:

— Эй фарзанд, агар ҳазор асп гӯй, аз ту дареф наҳоҳам кард, ки ту бародарзодай мо будай.

Алқисса шаҳзодаро руҳсат фармуда гуфт:

— Эй шаҳзода, меҳоҳам, ки ҷанде аз паризодонро бо ту ҳамроҳ намоям.

Шаҳзода гуфт:

— Эй шоҳ, ҳамроҳи қобилие дорам, маро дигар ҳамроҳе лозим нест.

Ва аз боргоҳи шоҳ баромада рӯ ба роҳ ниҳод. Муддате дар миёни замину осмон парвоз карда дар пеши Ҳотам расид.

Алқисса, бар болои аспон савор шуда; яке тозиёна бар сағрии онҳо қашиданд.

Ҳотам гуфт:

— Эй шоҳзода, магар ин аспон бар ҳаво мепаранд.

Шаҳзода гуфт:

— Оре, эй Ҳотам, лачоми таковари ҳудро баланд дорӣ, ки болҳои ҳудро кушода дар ҳаво ҳоҳад шуд.

Ҳотам ҳамчунон кард, дид, ки аспон болҳои ҳудро кушода ҳамчун мурғи тезпар бар рӯи само мерафтанд.

Муддати чаҳоршабонарӯз аспон дар миёни замину осмон дар парвоз буданд.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, маро ташнагӣ ва гуруснагӣ ғолиб омада, инро илоҷ чист?

Дарҳол шаҳзода аз бағали худ ҷанд меваи ширин ҳамачун асал бароварда ба дасти Хотам дода гуфт:

— Инҳо ташнагиву гуруснагии шуморо ҳоҳанд шикаст.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, ин меваҳоро аз кучо овардӣ.

Шаҳзода гуфт:

— Аз пардаи Шаҳмон овардаам.

Алқисса, баъд аз ҷанд рӯз аз он дарёи пуршӯр гузаштанд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй бародар, асп сусттар гузоред, майл ба пастӣ намояд.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода, ман шунидаам, ки ҷазираи Барзах дар миёни дарёст.

Шаҳзода гуфт:

— Ибтидон ин ҷазира аз ҳамин ҷо аст, ки ману ту нишастаем, Гумон набарӣ, ки аз дарёи Қаҳрамон гузаштаем. Ин қанораи дӯйӯми он нест, балки ин ҳам аз ҷазоири мулҳақаи Барзах. Ҳамчунин бисёр ҷазоир ба он мулҳақанд.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳзода, ин ҷо то ба ободӣ чӣ миқдор роҳ бошад?

Шаҳзода гуфт:

— Баъд аз даҳ рӯз ҳоҳем расид, — ва боз илова кард:

— Эй бародар, сухане дорам, мақбули шумо шавад ё не?

Хотам гуфт:

— Изҳори он лозим аст.

Шаҳзода гуфт:

— Рафта аз ҷазираи худ лашкар биёрам, то ин ки ба шаъну салтанат доҳили ҷазираи Мехӯр Сулаймон шавем.

Хотам гуфт:

— Эй шаҳзода магар шумо ба ҷанги Мехӯр мера-вед?

Шаҳзода гуфт:

— Лашкар бо худ барои ҷангу қатл нест, балки мову ту танҳо равем, ба зудӣ дар маҷлиси Мехӯр роҳ наҳоҳем ёфт, ҷаро ки ӯ дар миёни париён соҳиби шаъну таҷаммул аст ва ӯ подшоҳи азим аст. Ҳеч аҳадеро ҳадди он нест, ки ҳабари омадани мову шуморо ба ӯ расонад. Агар бо лашкар доҳили шаҳри ӯ шавем, ҳабари монен ба зудӣ ба ӯ ҳоҳад расид.

Ҳотам гуфт:

— Эй шаҳзода, ба ҷанд рӯз рафта ҳоҳӣ омад?

Шаҳзода ғуфт:

— Ба як ҳафта меоям.

Ҳотам гуфт:

— Эй бародар, қайфияти ин беша ба шумо маълум аст, ки аҳволи ман дар ин ҷо ҷӣ ҳоҳад шуд?

Шаҳзода ғуфт:

— Ин ҷазираро ҳеч оғату бало нест, ки қасе озор ёбад ва ин қавми париён зааркунандаро дар ин ҷо на-мегузоранд.

Ин сухан ғуфта бо ҷониби ҷазираи худ баромада рафт.

Алқисса, ба панҷ рӯз ба ҷазираи худ бирасид. Париизондон омада дар зери қадами шаҳзодаи худҳо афтоданд. Шӯру ғавғое дар он ҷазира пайдо шуда ҳабар ба падару модари шаҳзода расид. Шаҳзода дар шаҳри худ даромада, дар қадами падару модари худ афтода зорзор мегирист. Падару модар шаҳзодаро дар оғӯш гирифта пурсиданд.

— Эй нури ҷашм, бо лашкари бекарон ба хизмати Мехӯр рафта боз аз лашкар ҷудо шуда, дар гушае ғоиб шудед ва тамомии лашкар дар талаби шумо ҳоҳону ҷӯён парешон ба атрофи олам гаштаанд.

Боз ғуфтанд:

— Эй нури ҷашм ин ҳама ташвишотро қашида, мақсуд ҳосил кардед ё не?

Шаҳзода сар таҳ карда ғуфт:

— Эй падари бузургвор, ғуфтаи шуморо гӯш накарда саргардону нолон мегаштам ва ҳеч бандаро ин чунин рӯзи саҳт пеш наёмада. Чун толеъ баланду баҳт ёр будааст, бо мадади дуои шумоён Ҳотам ном одамизоде ба сарвакти ман расида, аҳду паймон бастааст ва мегуяд, ки туро ба мурод расонида ҳамаи мушкилҳои туро осон ҳоҳам гардонид ва духтари Мехӯрро бе машақкат ба ту гирифта ҳоҳам дод.

Падару модари шаҳзода дар ҳанда шуда ғуфтанд:

— Эй фарзанд, маълум мешавад, ки ту ҳануз ба да-

рачай кудакъ ҳастай. Паризодони доно аз ухдаи чавоби у набаромадаанд. Одамизоди бечора аз ўхдаи чавоби у кай барояд ва уро чи гуна чавоб гуяд? Туро ваъдаи хом кардааст. Агар саволи Мехёро чавоб гуяд, духтарро ба ту нахоҳад дод ва худи ў он духтарро дар акд ҳоҳад даровард ва у аз роҳи дур ин ҳама ранҷҳо қашида омада, меҳнати худро зоеъ наҳоҳад гардонид. Эй писар, ҳаёли фосидро аз сари худ дур кун.

Шаҳзода гуфт:

— Эй шоҳ, одамизоде ки гуфтам, подшоҳзодаи Яман аст ва шоҳонро аз қавли худ гаштан мучиби беэътиборӣ ҳоҳад буд ва дигар, уро ба навъе дидам, ки дар миёни инсон дар боби доной мисл надорад. Чунон ки замони пайдо шудани он дурро аз забони мурғон шунида ва анда-ке бо ман изҳор намуд. Аз забони Мехёри Сулаймон ҳар чизе, ки бишнида будам аз забони ин низ ҳамон тавр шунидам. Ба ин боис маро бо у эътиқод ҳаст. — Ва боз ило-ва намуд:

— Эйшоҳ, у аҷаб одамизод, ки забони девону пари-ён ва забони ҳамаи ҷондоронро медонад.

Шоҳ гуфт:

— Одамизодро дар кучо гузоштӣ ва барои чӣ аз у чу-до шудӣ?

Шаҳзода гуфт:

— Эй падар, лашкари ин ҷазираро бо худ бурда, ба салтанат доҳили ҷазираи Мехёри Сулаймон шавам, аз ҳарҷӣ маро беҳтар ва хубтар бошад ва одамизодро дар Қаҳрамон гузошта омадаам ва у интизори ман аст.

Дарҳол шоҳ дувоздаҳ ҳазор лашкар ҷамъ карда, бо тачаммули бисёр фарзанди худро ба ҷониби ҷазираи Барзах роҳӣ гардонид.

Шоҳ гуфт:

— Эй фарзанд, ҳаргоҳ духтари Мехёр мұяссар шавад, моро ҳабар расонӣ, ки лавозимот ва шодии туйро саранҷом намуда низ ҳоҳем рафт.

Шаҳзода гуфт:

— Эй падар, албатта чунон ҳоҳам кард.

Шаҳзода бо падару модар видоъ карда, бо салтанати шоҳӣ баъд аз панҷ руз ба қанори дарёи Қаҳрамон расида, дид, ки Хотам дар ҷои худ нест ва дар хотир овард, ки гуфтаи падару модар рост буда, ки ваъдаи худро вафо нанамуд.

Дарзамон фармуд, ки лашкариен ҳамаи хаймаҳо ва боргоҳро дар он ҷо барпо гардонанд. Дар он вакт аз ҷои ҳуд барҳоста дар боғ даромада ва мулоғимони ҳудро фармуд, ки одамизодро дарёб д.

Ҳамаи паризодон атр фу ҷониби боғро мегаштанд. Ногоҳ яке аз париёнро назар ба Хотам афтод. Дид, ки Хотам сар ба зону ниҳода дар зери дарахте мутафаккир нишастааст.

Давида омада гуфт:

— Эй шаҳзода одамизод дар зери дарахте нишаста.

Дарзамон шаҳзода аз ҷои ҳуд барҷаста ба тарафи Хотам равона шуд. Наздиқ расида дид, ки Хотам сар ба зону тафаккур монда нишастааст. Мехровар гуфт:

— Эй бародар, сар бардор, ки омадам.

Хотам аз ҷои ҳуд барҳоста шаҳзодаро дар канор гирифта ва яқдигарро пурсуҷӯ намуданд. Дарзамон дар лашкаргоҳ омаданд.

Хотам диҳ, ки лашкари бисёре ва саропардаҳо барпо карда нишастаанд, гуфт:

— Эй шаҳзода, ин ҳама лашкар азони шумоست?

Шаҳзода гуфт:

— Оре.

Ҳарду ба дари боргоҳ омаданд.

Хотам диҳ, ки аҷаб боргоҳ ороста таҳти мурассаъ дар миён ниҳодаанд. Ҳамаи онро аз тиллои аҳмар кардаанд.

Дархол шаҳзода дasti Хотамро гирифта бар болои он таҳт нишонид ва ҳуд дар паҳлӯи Хотам қарор гирифт.

Табболони¹ лашкарро фармуд, ҳамаи нақораву таблӯро дар навозиш дароварданд, наздиқ буд, ки гуши гардун ва шерозаи фалак пора-пора гарداد. Чандин қисм таом пеш гирифта, ба ҳӯрдани таом муқайид шуданд. Баъд аз фароғ мутрибони хушилҳон ва ракқосон дар ракс даромада аҷаб сӯҳбате ороста гардониданд.

Алқисса, тамомии шабро ба созу нағма гузаронида, алассабоҳ нақораву кӯсро дар садо дароварданд ва ба тарафи Мехӯршоҳ равона шуданд. Тамомии даштро лашкар гирифт.

Баъзе паризодон, ки дар атрофи оғӯзашт ватан доштанд, ҳабар ба Мехӯршоҳ расониданд ва гуфтанд:

— Эй шоҳ лашкари бекарони паризодон бо таҷам-

¹ Таббол — нақорачӣ.

мули бисёре меоянд. Маълум нест, ки эшонро чӣ матлуб бошад.

Меҳӯр дар ғазаб шуда фармуд, ки чиҳил ҳазор паризод рафта ҳар кадом эшонро дар қайди занчиру банд кашида биёранд.

Дарҳол сарҳангон бо лашкари бекарон омада, садди роҳи лашкари шаҳзода шуданд.

Лашкари шаҳзода диданд, ки диловарон садди роҳи эшон гирифта омодаи ҷанг шуданд.

Шаҳзода ҷанде аз сарҳангонро фиристода гуфт, эшон киёнанд ва ҷаро ихтиёри ҷанг доранд. Мойнро ки мебинед, ба ҷанг наёмадаем ва ман шаҳзода, Меҳӯршоҳро хизмат ба ҷо меорам.

Ин ҳабарро ба Меҳӯршоҳ расониданд.

Шоҳ шунида ҳушҳол шуд ва фармуд, ки:

— Қасе музоҳими эшон нашавад, шаҳзода Меҳроварро ба иззати тамом дар назди ман биёред.

Алғароз, сардорон рафта шаҳзодаро ба дари борготи шоҳ оварданд ва аз шаҳзода пурсианд, ки ин одамизод бо шумо чи гуна ҳамроҳ аст.

Шаҳзода гуфт:

— Эй сарҳангон ин низ подшоҳзадаи Яман аст, ба мулоҳизмати Меҳӯршоҳ омада.

Сардорон омада ба хизмати Меҳӯршоҳ ҳамаи сұханҳои шаҳзодаро як-як баён намуданд.

Шоҳ пурсиид, ки:

— Эй сардорон, боиси омадани эшон чист?

Сардорон гуфтанд:

— Эй шоҳ, як одамизодеро бо ҳуд оварда, мегүяд, ки ин низ подшоҳзодаи одамиён аст, ба хизмати шоҳ арзе дорад ва аз ҷониби шоҳи олизоҳ ҳочат меҳоҳад.

Дарзамон шоҳ вазирро фармуд, ки рафта таҳқиқ наамо, ки Меҳроварро боиси омадан чист ва эшон чӣ максуд доранд.

Дарзамон вазир саломи бопаёми шоҳро расонида гуфт:

— Эй шаҳзода, боиси омадани шумо чист ва чӣ максад доред?

Шаҳзода гуфт:

— Эй вазир, дар назди шоҳ изҳори матлуб ҳоҳем кард.

Вазир бозгашт карда омад ва гуфт:

— Эй шоҳ, Меҳровар чунону чунин мегүяд.

Алқисса шаб гузашта чун рӯз ҷаҳонафрӯз шуд, шоҳ низ вазирро фармуд, ки рафта Меҳроварро бо ҳамроҳии одамизод биёрад. Вазир рафта шаҳзодаро бо ҳам-

роҳии Хотам ба ҷониби боргоҳ тақлиф намуд. Шаҳзода бо Хотам ва бо муқаррабон ба ҷониби боргоҳи шоҳ равона шуд.

Паризодон дар кӯчаҳову дар растваҳо баромада бу-данд, диданд, ки Хотам бо шаҳзода Мехровар рикоб ба-рикоб омада ба дарбороҳи шоҳ нузул фармузданд. Дар-замон дарбонон Хотамро бо ҳамроҳии шаҳзода гириф-та дар боргоҳи шоҳ дароварданд. Хотам наздики таҳ расида ва замин бӯсида, одоби шоҳона ба ҷой овард. Шоҳ ҷавоби салом дода Хотамро дар канор гирифт ва наво-зиши бисёре карда дар болои курсии заррин нишонида пурсид, ки:

— Эй одамизод, боиси омадани ту дар ин ҷо чист, ва аз балоҳои роҳи пуршур чӣ гуна гузаштӣ? Ва туро матлаб чист?

Хотам дархол даст дар ҷайби худ карда ҳамон сурати дурре, ки аз нукра карда буд, бароварда дар пеши шоҳ гузошт ва гуфт:

— Эй шоҳ, духтарест дар мулки Ҳурасон, дурре до-рад ба монанди ин. Ҷӯраи он дурро аз ман талаб карда-аст. Ва ў ҳафт шарт дар миён оварда буд, ҳамаи шарт-ҳои уро ҷавоб гуфтам, магар ёфтани ҷӯраи ҳамон дурр. Аз тамомии олам пурсучӯ карда ҳабари ҷӯраи ҳамон дурри уро аз давлатхонаи шумо ёфтам.

Шоҳ гуфт:

— Эй одамизод, ба даст овардани ҷӯраи он дурр аз ҳар чиз мушкилтар аст.

Хотам гуфт:

— Ин ҳама ранҷҳо қашида омадаам, наҳоҳад, ки шоҳ аз давлатхона навмеду хушк фиристонад, ҷаро ки эҳ-тиёчи гадоён аз шоҳон мебарояд, на аз ҳар кас.

Шоҳ донист, ки шаҳзодаи аслу доност, ноилоч гуфт:

— Эй одамизод, моро низ шарте буда. Агар он шартро ба ҷо орӣ, ҷӯраи он дурро бо духтари худ ба ту ҳоҳам дод.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, маро дурр даркор аст ва духтарро ба ҳар ки ҳоҳам, бидиҳам?

Шоҳ гуфт:

— Чун шарти маро ба ҷо орӣ, ихтиёр мар турост. Ҳоҳ худ бигирий, ҳоҳ ба дигаре бахший.

Хотам гуфт:

— Некӯ бошад. — Ва боз гуфт: — Шаҳзода Мехро-варро дар ин ҷо ҳозир кунанд.

Дархол шаҳзодаро оварда, бар болои курсии заррин нишониданд. Хотам ба шоҳ нигоҳ карда гуфт:

— Эй шоҳ, дурро дар он чо хозир созанд, то саволи шуморо ҷавоб гӯям.

Шоҳ фармуд, ҳазинадорон дурро дар пеши шоҳ оварда бинҳоданд. Шоҳ гуфт:

— Эй одамизод, замони пайдо шудани ин дурро баён намо.

Хотам ҳарчи аз мурғон шунида буд, баён намуд. Шоҳ сар боло карда гуфт:

— Эй ҷавон, оғарин бар доноии ту, ки ростиро пешаи худ кардай. Рост ва неку гуфтӣ. Акнун ин дурр аз они туст ва ихтиёри духтар низ мар туро бошад, ба ҳар касе ки хоҳӣ, бидиҳӣ.

Хотам аз ҷои худ барҳоста, таъзиму одоби шоҳона ба ҷо оварда, он дурро аз замин гирифт ва дар ҷайби худ андохта гуфт:

— Эй шоҳ, духтари шумо ба ҷои ҳоҳари ман бошад ва уро муносиби шаҳзода Мехровар дидам. Агар ҷаноби шоҳи олампаноҳ иҷозат диҳанд, маликаро ба шаҳзода бидиҳам, ҷаро ки ў ҳамчинси малика аст ва мулоzимати малика ба ҷаноби шоҳ ҳамеша мӯяссар ҳоҳад шуд.

Меҳӯршоҳ аз ин гуфтаҳои Хотам завқи ацибе карда вазирони худро фармуд, ки саранҷоми қадҳудой карда маликаро ба шаҳзода Мехровар таслим намоянд.

Шаҳзода ин ҳама меҳрубониҳоро аз шоҳ дид, аз ҷои худ барҳост ва дар поёни боргоҳ рафта бандавор истода шуд.

Меҳӯршоҳ фармуд, сарупои мулукона оварда ба шаҳзода пӯшониданд. Ҳамаи сарҳангон муборакбодкунон ҷанд сар ҷавоҳир бар болои сари шаҳзода нисор карданд. Баъда шоҳ ба гӯшии абру ишорат карда гуфт, ки:

— Эй шаҳзода, гузашта ба мақоми худ қарор гирий.

Шаҳзода ба ҷандин адаб гузашта дар ҷои худ қарор гирифт.

Шоҳ фармуд, ки таббоҳон ва бакавулон таомҳои рангоранг биёранд.

Дарзамон шарбатдорон ҷандин қисм таоми лазиз оварда дар назди Хотам ва шаҳзода ва дар назди ҷамеи сарҳангон ниҳоданд. Баъд аз фароғи таом Хотам ва шаҳзода аз хидмати шоҳ баромада дар саропардаи худҳо омаданд.

Шаҳзода дар қадами Хотам сар монда мегуфт, ки:

— Эй бузург, эхсоне, ки дар бораи ман намудед, модоме ки зинда бошам, талофии онро намоям.

Алқисса, Мехровар ҳамаи саргузашт ва ҳусули мақосиди худро нома навишта, ба ҷониби падару модари худ равона намуд. Мазмуни нома ин буд, ки маро мақсуд ба туфайли одамизод ҳосил шуд. Бояд ба расидани нома саранҷоми тӯйро карда ба инҷониб озим шаванд.

Номаи шаҳзода расид. Дарҳол падару модари шаҳзода ҷамеи лавозимоти тӯй ва арӯсиро тайёр карда, бо таҷаммули бисёре ба ҷониби ҷазираи Барзах равона шуданд.

Баъд аз ҷанд рӯз ба ҷазираи Барзах расиданд. Шаҳзода аз омадани падару модар ҳабар ёфта истиқбол намуд ва сари худро дар қадами падару модар монду узрҳо мегуфт.

Падару модар сари шаҳзодаро аз замин бардошта бӯса аз гули рӯи ў карда, Хотамро мепурсиданд ва мегуфтанд:

— Эй нури ҷашм, он одамизод дар кучост?

Шаҳзода гуфт:

— Ў дар боргоҳ нишастааст.

Дарзамон падару модари шаҳзода омада дар қадами Хотам афтоданд ва мегуфтанд:

— Эй бузург, ин ҳама некӣ, ки дар бораи фарзанди мо кардай, модоме ки зинда ҳастем, ғулому қанизаки зарҳаридаи ту бошем.

Алқисса, ҳабари омадани падару модари шаҳзода ба гуши шоҳ расид. Шоҳ вазири худро ба мулоzимати эшон фиристод.

Вазир омада, падару модари шаҳзодаро бандавор хизмат ба ҷо овард ва гуфт:

— Кудуми шоҳ бо мутенонашон болои дида.

Шаҳзода ишорат ба хизматгорон карда буд, ки мулоzимон хильъати шоҳона оварда вазирро пушониданд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй вазир, фардоба хидмати шоҳ хоҳем рафт.

Вазир аз боргоҳи шаҳзода баромада, ба хидмати подшоҳ расид ва ҳамаи арзи бандагии шаҳзодаву падару модари ўро як-як баён кард.

Шоҳ гуфт:

— Некӯ бошад.

Алқисса, шаб гузашта рӯзи ҷаҳонафрӯз аз канораи уфук сар берун карда буд, ки табболон табли шодӣ ва нақораи хурсандӣ дар садо дароварданд. Падару мода-

ри шаҳзода омада шоҳро мулозимат намуданд. Муддати як ҳафта русум ва лавозимоти арусиро муҳайё намуда, тамомии умарову фуқароро хилъат бахшида, чандин алвон таом доданд. Баъд аз чанд рӯз маликаро акд баста ба шаҳзода супурданд.

Алқисса, ошиқи бечора ба туфайли Хотам ба муроди хеш расид. Шаҳзода дар шабистони малика даромада коми дил ҳосил кард.

Тамомии паризодон мубталои сӯҳбати Хотам буданд. Мехёршоҳ мегуфт, ки:

— Сад дареғ, ин одамизод дуҳтари маро нагирифт, ҳамеша дар пеши ман мешуд.

Баъд аз як моҳ шаҳзода ва Хотам ба дари боргоҳи шоҳ омада рухсат хостанд.

Мехёршоҳ ба чандин бедилӣ зару ҷавоҳири бисёре дода рухсат фармуд.

Хотам гуфт:

— Эй шоҳ, ин ҳама зару ҷавоҳир маро чӣ кор ояд ва ба ин роҳи дуру дароз ҳудро базӯр ҳоҳам бурд.

Шоҳ гуфт:

— Эй одамизод, ин ҳама зару ҷавоҳирҳоро мулозимон дар мақоми туҳоҳанд расонид.

Дарҳол шоҳ фармуд:

— Эй мулозимон, Хотаму шаҳзодаро бо ин зарҳо ба мақоми эшон расонида бозоед.

Дарҳол мулозимон Хотамро бо ҳамаи он зарҳо ва падару модари шаҳзода бар лаби дарёи Қаҳрамон расониданд.

Хотам хост, ки аз шаҳзода ҷудо шуда ру ба роҳи омадаи хеш орад, шаҳзода гуфт:

— Эй бузург, ин чӣ расм аст, ки дар ватани ман норафта азми рафтан ба ҷониби ватани хеш кардай?

Хотам гуфт:

— Ҳар чӣ муроди шумоён бошад, ҳамон кунам.

Алқисса, шаҳзода Хотамро дар ҷазираи худ бурда меҳмондории шоҳона ва тавозӯи мулукона ба ҷо овард. Баъд аз чанд рӯз Хотам аз шаҳзода рухсат хост.

Дарзамон шаҳзода бо зару ҷавоҳири бисёре Хотамро бар болои курсии мурассасаъ нишонида, бо дувоздаҳ ҳазор паризод рӯ ба роҳ овард. Баъд аз чанд рӯз аз дарёи Қаҳрамон гузашта, ба ҳадди макони девон расиданд. Девон ҳабардор шуда диданд, ки дар ҳадди мулки эшон лашкари бисёре омадааст.

Тамоми девон чамъ шуда садди роҳи паризодонро гирифтанд.

Дархол шаҳзода яке аз сарҳангони худро фиристода гуфт, ки:

— Эй девон, моён дар ин мақом аз барои ҷанг наёмадем ва дар пеш Афрасшоҳ аз барои муборакбодӣ мераҳам, ки у ҳамчинси мост ва аз оғати саъбе ҳалос шудааст.

Девон гуфтанд:

— Моён низ аз барои ҷанг наёмадем, балки барои мулоқоти шаҳзода омадем.

Сарҳангони девонро шаҳзода дар пеши худ талабида инъоми бисёре ато намуд.

Девон гуфтанд:

— Эй шаҳзода, як рӯз дар ин мақоми моён бошед, то ин ки шуморо хизмат ба ҷо орем.

Шаҳзода гуфт:

— Дар ин ҷо чӣ ҳарф аст, мову шуморо ҷудоӣ нест.

Боз шаҳзода фармуд, бакавулон таом оварда бо девон тановул намуданд.

Девон гуфтанд:

— Эй азиз, агар ба мақоми моён қадам наёред, мӯчиби шармандагии моён ҳоҳад шуд.

Шаҳзода гуфт:

— Эй девон, дар бозгашт ба мақоми шумоён нузул ҳоҳам фармуд.

Девон гуфтанд:

— Мӯчиби сарафрозии моён ҳоҳад шуд.

Аммо шаҳзода Хотамро дар гӯшае пинҳон намуда буд.

Алқисса, девонро рухсат карда мулозимони худро фармуд, ки:

— Рӯ ба роҳ оред.

Мулозимон дар миёни замину осмон дар парвоз даромада баъд аз чанд рӯз ба сарҳадди Мақдас расиданд.

Яке аз паризодон вокиф шуда, ба арзи Афрасшоҳ расонид ва гуфт:

— Эй шоҳ, шаҳзода Мехровари тумонӣ бо лашкари бисёре омада, дар мулки Ҷакраси дев нузул фармудааст.

Афрасшоҳ шунидан баробар дар ғазаб шуда бо лашкари ороста ба ҷанг шаҳзода Мехровар рӯ овард. Баъд аз ҷанд рӯз наздик расида, ду лашкар дар муқобили якдигар қарор гирифт.

Шаҳзода Хотамро фармуд, ки:

— Эй бародар, шумо пештар рафта ҳакиқати ҳолро бо Афрасшоҳ маълум намоед, мабодо ки аз ду тараф лашкариён дар ситеz шаванд, кор ба чанг ҳоҳад анчомид. Дархол Хотам пеши лашкари Афрасшоҳ омад.

Лашкариён Хотамро шинохта рафта гуфтанд, ки:

— Эй шоҳ, ҳамон одмизоде, ки ба дуои ў моёнро пару бол ва шуморо сурати аслӣ омада буд, бо ин лашкар омадааст.

Шунидан баробар Афрасшоҳ ба ҷониби Хотам равона шуд. Наздик расида аз таковари худ фуруд омад.

Хотам низ мулозимат намуда ва якдигарро дар канор гирифтанд.

Афросшоҳ аз Хотам аҳвол пурсид.

Хотам ҳамаи саргузашти худро баён намуда буд, ки шоҳ ангушти ҳайрат ба дандони таҳсин газида оғаринҳо мекард. Шоҳ бипурсид, ки:

— Шаҳзода Мехровар дар кучост?

Хотам гуфт:

— Ў дар лашкари худ буда маро пештар фиристод, ки мабод ду лашкар дар ситеz шаванд, ман ҳам ба рибобустии шоҳ аз пас ҳоҳам расид.

Шунидан баробар Далершоҳ ном писари худро бо вазир фармуд, ки рафта шаҳзода Мехроварро дар фалон мавзеъ шароити меҳмондорӣ камоянбағи ба ҷой оред. Ва он мавзеъ ҳавои хуш дорад.

Дарзамон ҳарду ба хизмати шаҳзода расиданд.

Мехровар Далершоҳро дар бағал қашида пурсучуи бисёре намуд. Далершоҳ шаҳзодаро ба мавзее фуруд оварда меҳмондории ачибе намуд. Бъода ҳардун эшон ба хизмати Афрасшоҳ равона шуданд. Наздик расида буд, ки Афрасшоҳ аз ҷои худ барҳоста шаҳзода Мехроварро дар қанори худ қашид ва гуфт:

— Эй шаҳзода, раҳмати худо бар шумо бод, ки ин ҷавонро сиҳату саломат ба ман расонидед ва ман баюн ин одамизод аладдавом дар андеша будам, ки окибати кори у чӣ шавад?

Мулозимону бакавулони Афрасшоҳ ҷандин қисм таом оварда, дар назди шоҳон гузоштанд. Онҳо таомҳоро та новул намуда, ҳамон шабро дар он ҷо гузарониданд. Алассабоҳ ҳарду лашкар ба роҳ даромада, манзилу ма роҳил тай карда ба шаҳри Афрасшоҳ расиданд. Дар он боғе, ки Хотам омада буд, шаҳзодагон фуруд омаданд.

Муддати чиҳил шабу рӯз ба айшу ишрат гузарониданд. Баъд аз чиҳил руз Хотам аз шоҳон рухсат хоста буд, ки шоҳон бо якдигар гуфтанд:

— Ин одамизод эҳсоне, ки дар бораи моён карда буд ҳеч оғарида наҳоҳад кард. Мебояд, ки бо ин ҷавон рафоқат карда ба шукуҳи тамом дар миёни одамиён расонем.

Ҳама гуфтанд, ки:

— Салоҳ дар ҳамин аст.

Алқисса, ҳамаи шоҳон Хотамро бар болои таҳти му-рассаъ нишониданд, ки баҳои он аз ҳироҷи ҳафт иқлим бештар буд. Бо зари бешумору ҷавоҳири бисёре ба ҷониби Ҳуснобод парвоз карда равона шуданд. Ҳар ҷо ки ҳавои дилкаш ва макони фараҳбахш дидандӣ, нузул фармуда шабро ба айшу ишрат гузаронидандӣ, алассабоҳ озими роҳ шудандӣ.

Алқисса, баъд аз даҳ рӯз миқдори чаҳор фарсанг қариби Ҳуснобод расида фурӯд омаданд. Табболон ва меҳтаронро фармуданд, ки таблҳову накораҳоро дар садо дароварданд. Овози созу нағма тамоми биёбонро фурӯгирифта буд. Мардумони он биёбон дар гурез шуда ба Курдоншоҳ ҳабар расониданд, ки:

— Эй шоҳ, лашкари бекарон пайдо шуда тамомии заминро фурӯгирифта меояд. Маълум нест, ки чӣ тоифа бошанд ва аз кучо меомада бошанд.

Аз шунидани ин ҳабар шоҳ бекарор шуда фармуд, ки:

— Дарвозаҳои шаҳрро барбандед.

Вазирон ва сарҳангони худро талабида дар машварат шуда ҷосусеро фармуданд, ки:

— Рафта ҳабар гир, ки лашкариён аз кучоянд ва чӣ муддао доранд.

Ин ҳабар низ ба малиқаи Ҳуснобод расид, ки лашкари бекарон бо ин шукуҳ тамомии дашту биёбонро фурӯгирифта меояд. Маълум нест, ки барои чӣ омада бошад. Малиқа низ дарвозаҳои шаҳри худро баста буд.

Алқисса, шоҳон бо ҷамеи лашкар ва девони одамхор хаймаву саропардаҳоро барпо карданд, ки ҷашми бинанда надида буд. Мардумони Курдоншоҳ ва хизматгорони малиқа ҳамчун кураи симоб дар ларза буданд.

Алғараз, Хотам аз лашкари паризодон ҷудо шуда ба ҳазор салтанат ба дарвозаи шаҳри малиқа расида биштод. Мулоғизони малиқа Хотамро шинохта гуфтанд, ки:

— Ин ҳамон чавонест, ки аз барои ҷавоби саволи ҳафтӯм рафта буд.

Дарзамон Хотам садои ҳудро баланд карда гуфт:

— Чаро дарвозаҳои шаҳрро бастаед?

Мулозимон гуфтанд, ки:

— Аз биму ҳароси ин лашкариён.

Хотам гуфт:

— Ин лашкари бегона нест ва ошност.

Дарҳол мулозимон дарвозаҳоро күшода берун шуданд ва дар зери қадами Хотам афтоданд ва мегуфтанд:

— Эй шоҳ, умеди моён ин ки ин хонаро соҳиб мешуда бошед.

Дарсоат хизматгорон бо мулозимат рафта гуфтанд, ки:

— Эй маликаи олам, ҳамон ҷавоне, ки барои саволи ҳафтӯм рафта буд, ба дари боргоҳ омада истодааст. Ин ҳама лашкар аз вай будааст.

Маликаро аз қасрати биму ғам не танро тавоной ва не руҳро зебой монда буд ва гули руҳсораш ба заъфаронӣ мубаддал шуда.

Малика фармуд, ки боргахро ороста карда, он ҷавонро ба дарӯн биёред.

Мулозимон ҳамчунон қарданд.

Малика пардае қашида, дар пеши парда ҳуд бинишаст. Хотамро андарун талабида бар болои курсии заррин бинишонид ва гуфт:

— Эй ҷавон, дер омадай ва саргузашти ҳудро баён намой ва ҷавоби саволи ҳафтӯми моро бигуй,

Хотам аз ҷои ҳуд барҳоста чун банда истода шуд ва гуфт:

— Эй малика, ҷашм аз мушоҳидан ҷамоли ту нур ёфт ва аз файзи қавқаби толеъ димоғам ба авчи нишот расид ва давлати висол рӯ ниҳодаву айёми меҳнату машакқату муфорақат намонд.

Ва гуфт:

— Эй малика, андухе, ки дар инсафар маро пеш омад, агар дар тамомии умри ҳуд ба шарҳи он пардозам, яке аз ҳазори онро натавонам гуфтан.

Алқисса, Хотам ҳамаи саргузашти ҳудро дар назди малика як-як баён намуд.

Малика ба ин ҳамаи корҳои Хотам таҳсину оғаринҳо мекард.

Хотам гуфт:

— Эй малика, акнун ҳеч ғуссаро ба ҳуд роҳ мадех

ва омодаи шодмонӣ бош. Субҳи иқбол аз уфуқи давлат дамида офтоби мурод аз машриқ тулуъ намуда, рӯзи ҳичрон ба охир расид.

Ин ҳама суханҳоро гуфта Хотам ин байтро меҳонд:

Задаам фол, ки он охири кор охир шуд,
Оқибат дар қадами ёр баҳор охир шуд.

Ин байтро хонду ҷуфти дурро аз бағали худ бароварда дар пеши малика бинҳод. Малика дурро дида, сар дар ҷайби тафаккур бурда ҳомуш монд.

Хотам гуфт:

— Эй малика, акнун ҷои он аст, ки ба ҳоли шаҳзода Мунир раҳм намой.

Малика беҳиҷоб, дар пеши Хотам никоб аз рӯи худ баргирифт. Хотам бар рӯи малика назар карда дид, ки мисли моҳи шаби ҷаҳордаҳ дар миёни инсону паризодон ба монанди ин маликаи ҷаҳон наҳоҳад буд. Хотам дар дили худ гуфт: «боракалло бо ин ҳусну ҷамол, малика. Инчунин оромичони ҷаҳонсӯз дар ин олам пайдо наҳоҳад шуд».

Алқисса, ин ҳабарро ба Курданшоҳ расониданд, ки:

— Эй шоҳ, ин ҳама лашкариён тобеону мутеони Хотам будаанд.

Шоҳ шодмон шуда, мулизимати Хотамро воҷиб доност.

Малика нигоҳе ба ҷониби Хотам карда гуфт:

— Эй диловар, ҷуфти худро ҳамбистари ғайр кардан расми қадом аст? Ва хирмани номуси хешро пок сұхтан тариқаи ин аст, ки аз замзамаи мардон бадар афти ва дар олам ба номардӣ алам гардӣ. Ин ҳаёли фосиду андешаи ботилро ба худ роҳ мадех, ки ба ҳеч ваҷҳ ба ҳусул напайвандад.

Хотам гуфт:

— Эй тозагули гулистони исмату навниҳоли боғи ифрат, мани маҷнуни бодияи муҳаббат, ки дар роҳи ошной қадам ҳихода ваъдаву паймон ба ҷо овардаам, меҳоҳӣ, ки дар назди ҳаққу ҳалқ ба беномусӣ муттаҳам гардонӣ? Ин аз муруvvат дур аст. Бояд, ки ба маслиҳати Курданшоҳ ҳамаи лавозимоти арусиyu домодиро барпо дорӣ.

Алқисса, малика шаҳри худро оинабандӣ карда бо хосон ба мулизимати Курданшоҳ равона шуд. Баъд аз

чанд рӯз, ба хидмати Курдоншоҳ расида қайфияти ҳолро арза дошт. Шоҳ гуфт:

— Эй фарзанд, бояд ҳар аҳде, ки бо Хотам намудай, ба он устувор боший ва дар ин боб хилофу инхириф наварзӣ. Агар нуқси аҳд намой, мӯчиби беътибории ту ҳоҳад шуд ва он ҳама меҳнату машакқат аз барои ту қашиданд, нашояд, ки эшонро аз хони қарами ҳуд ноумед гардонӣ ва дар гуфтори ҳуд сабитқадам набоший. Эй малика, бархезу тамомии лавозимоти туи ҳудро тайёру муҳайёе гардон ва он шаҳзодаро ба шавҳарӣ қабул бинмо.

Малика аз боргоҳи Курдоншоҳ баромада ба ҷониби шаҳри ҳуд муроҷаат намуда расид. Мулозимонро фармуд, ки Хотамро биёред. Дарзамон мулозимон Хотамро дар пеши малика оварданд.

Малика гуфт:

— Эй Хотам, бояд ки асбоби табху тӯйро тайёр намуда шоҳону шаҳзодагонро ҳозир орӣ. Шаҳзодаро ба шавҳарӣ қабул ҳоҳам намуд.

Хотам гуфт:

— Эй малика, умри ту дароз бод ва давлати туро бакои абадӣ бод. Ҳар чӣ фармонӣ, ба ҷону дил қабул намоям.

Алқисса, Хотам аз хидмати малика баромада дар назди шаҳзода омад ва ҳамаи гуфтаҳои маликаро як-як бигуфт. Шаҳзода гуфт:

— Эй бародар, иҳтиёр мар шуморост. Ҳарчи лавозимоти арусишу меҳмондорист, ба расми мардумон ба ҷо оред.

Алқисса, Хотаму шаҳзода он ҷавоҳирҳо, ки паризодон дода буданд, ҳамаро ба асбоби тӯю арӯсӣ сарф намуда, муддати мадиде бар вай шоҳону париёну одамиён ҷашнене ороста ҳафтод гуна таом қашиданд, ҷамеи фузалову фуқароро таом медоданд. Ракқосон дар ракс даромада мераксиданд.

Табболон таблу накорахоро дар навозиш дароварда аҷаб шуре ва ғавғое барпо карда буданд, ки тамомии оламро овози созу наво фаро гирифта буд, ки малак дар боми фалак таҳсину оғарин мекард.

Алқисса, ҷамъи шоҳонро ҳилъати мулукона пӯшонид. Точ бар сари эшон ниҳоданд ва ҷамеи фузало ва фуқароро сару по пӯшонда аҷаб тӯе ва маъракае барпо карданд. Баъд аз фароғи созу сӯҳбат шаҳзода Мунирро дар ҳузури шоҳон оварда ҳилъати шоҳона пӯшонида точи шоҳӣ бар сари у биниҳоданд. Дарзамон мали-

ка Ҳуснбонуро акд карда ба шаҳзода таслим намуданд.

Шаҳзода баъд аз фароги созу сұхбат қадам ба дари боргохи малика ниҳода, дохили ҳарами ў шуд. Диid, ки хонҳои мурассасъ ва бистарҳои ҷавоҳирдузӣ, ки инчунин фаршу қаср дар ҳеч подшоҳе наҳоҳад буд. Иштиёки васл дар дили шаҳзода ҳосил шуда бар болои бистарҳои ҷавҳардузӣ баромада маликаро дар оғӯш қашид ва давлати васли уро дарёфт.

Алассабоҳ аз ҳарами малика баромада, ба хизмати шоҳон муроциат намуд. Ҳамаи шоҳон ба ҷониби шаҳзода нигоҳҳо карда муборакбод намуданд.

Шоҳзода таъзиму тавозуи шоҳонро ба ҷо оварда, бар болои таҳти заррин қарор гирифт. Ҳамаи шоҳон бо якдигар видоъ карда бо лашкари ҳуд ба ҷониби мамлакати ҳудҳо муроциат намуданд.

Баъд аз ҷанд рӯз Хотам низ ба ҷониби Яман ихтиёри рафтан намуд. Дарзамон малика ва шаҳзода ҷанде аз муқаррабони ҳудро фармуданд, ки Хотамро ба иззати тамом бурда дар Яман гузоред.

Мулозимон гуфтанд:

— Фармонбардорем!

Алқисса, Хотам бо мулозимони малика аз Ҳусиобод баромада ба ҷониби Яман равона шуд. Манзилу мароҳил тай карда, баъд аз дере ба сарҳадди Яман расид ва ҷанде аз мулозимонро ба ҷониби падару модари ҳуд фиристод.

Қосидон расида падару модари Хотамро мулозимат намуданд ва гуфтанд:

— Эй шоҳ, инак нури ҷашми шумо Хотам ба мулозимат омад.

Дарҳол ҷанд сар ҷавоҳир ва зари бисёр ба мухбинон дода, ҳуди шоҳ бо аркони давлат савор шуд.

Баъд аз муддате расида Хотамро дар канори ҳуд бигирифт. Ҷанд бӯса аз гули руҳсораш карда мегуфт:

— Эй нури дидай падар, то бевақт дар кучо будед?

Хотам ҳамаи саргузашти ҳудро дар назди падар якяк баён намуд.

Алқисса, Хотам бо падар ва акобирону аркони давлат дар шаҳр даромад ва ҳамаи фузалову фуқаро Хотамро мулозимат намуданд ва дар урдуни ҳуд даромада бо модару завҷан ҳуд мулокот карда, ҷандин рӯз барои шодмонӣ туи созу сұхбат карда, ҳамаи фузалову фуқароро таом ва хилъат доданд. Баъд аз ҷанд рӯз мулозимони

маликаро хилъати шоҳона бахшида ба ҷониби Ҳуснобод рухсат фармуд.

Алкисса, баъд аз чанд муддат падари Хотам шарбати ачалро бичашид ва ҳуди Хотам дар таҳти падар нишаста дар мамлакати Яман подшоҳи мекард. Корҳои нек ва эҳсон карда оламро аз адлу инсоф равшану мунавар гардонид, чунончи овозаи саховати ўз аз Машриқ то ба Мағриб рафта. Ҳамаи одамиён орзӯи эҳсону саховати ўз мекарданд.

«Саргузашти Хотами Тай» Муассисаи хурди давлатӣ, «Тоҷқалам» Душанбе, 1992, 272 саҳ.

Аз Рудакӣ сар карда тамоми шоирони номӣ Хотамро дар шеърҳояшон ҳамчун шаҳси бокаром ва саҳӣ тасвир намудаанд. Қитоби мазкур дар асри XV, аз тарафи муаллифи номаълум тартиб дода шудааст. Мазмuni «Саргузашти Хотам» ҷунин аст: як соҳибкамол ба ҳуд қавл медиҳад, ки то ба ҳафт саволаш ҷавоби қаноатбахш надиҳанд, ба шавҳар намебарояд. Хотам ба Мунири ошик, ки ин шартҳои Ҳуснабонуро иҷро карда наметавонад, ёри медиҳад. Барон ба ин саволҳо ҷавоб додан Хотам ҳафт сафари афсонавӣ меқунад. Мазмуни китоб аз саргузаштҳои аҷоиби ӯ иборат аст.

15 В№ 5-7012-0088-4

C 5002000000— 1
002(01)—92 бе зълон

**Приключение
Хотама**

(на таджикском языке)

Ориши В. Захаров
Муҳаррири техника Л. А. Шашкова

Ба матбаа 29.06.91 супурда шуд. Ба чопаш 17.04.92 имзо шуд.
Қоғази № 2. Формати 84×108¹/32 Ҷузъи чопй 14,28. Ҷузъи
нашрию хисобй 14,87. Супориши 534. Адади нашр 30000.

Муассисай хурди давлатй «Точикалам», кўчай Н. Карабоев 17.
Комбинати полиграфии Вазорати матбуот ва ахбори Чумхурии
Тоҷикистон.
734063. Душанбе, кўчай Айни, 126.

